

# ЗАБОНИ ТОЧИКЙ 10

Китоби дарсй барои донишомӯзони синфи 10-уми  
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ

Вазорати таълими халқи Ҷумҳурии Ӯзбекистон  
ба нашр тавсия намудааст.



ТОШКАНД – 2022

УЎК 811.222.8(075.3)  
КБК 81.2(5Тож)я72  
Ч 78

### Таваккал Чориев, Малик Кабиров, Сабоҳат Мачитова

**Муҳаррири масъул:**  
Марҳабат Истамова, номзоди илмҳои филология, дотсент

**Муқарризон:**

Ғайрат Раҳимкулов

- доктори фалсафа оид ба фанҳои филология (PhD), дотсенти кафедраи Филологияни тоҷик ва забонҳои шарқӣ хориҷаи Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шарроф Рашидов;

Адашуллоева Гулноза

- доктори фалсафа оид ба фанҳои филология (PhD), дотсенти кафедраи Филологияни тоҷик ва забонҳои шарқӣ хориҷаи Донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шарроф Рашидов;

Мисриева Рӯқия

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 9-уми ноҳияи Пешкӯи вилояти Бухоро;

Баҳронова Лутфия

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 8-уми ноҳияи Пешкӯи вилояти Бухоро;

Маҳмудов Фарҳод

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 9-уми ноҳияи Сайхунободи вилояти Сирдарё;

Холмӯминов Ҳомид

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 10-уми ноҳияи Дехқонободи вилояти Қашқадарё;

Умарова Ирода

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 21-уми ноҳияи Самарқанди вилояти Самарқанд;

Қурдатова Дилафрӯз

- омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими миёнаи умумии рақами 47-уми ноҳияи Самарқанди вилояти Самарқанд.

### АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ:



– Кор бо гурӯҳ



– Кори лоиҳавӣ



– Мағҳум ва истилоҳоти лингвистӣ



– Савол ва супориш



– Танвири афкор



– Тест



– Фаъолияти эҷодӣ



– Чархи ақл



– Такмили саводи имлой

Макети оригиналӣ ва консепсияи дизайнӣ аз ҷониби маркази таълими Республика коркард шудааст.

ISBN 978-9943-8460-3-6

© Маркази таълими Республика, 2022

## МУНДАРИЧА

### БОБИ I. ЗАБОН ВА ЧОМЕА

<b>МАВЗҮИ 1.</b> Таркиби луғавии забони миллӣ ва адабӣ .....	5
<b>МАВЗҮИ 2.</b> Услубшиносӣ – як соҳаи илми забоншиносӣ .....	16

### БОБИ II. МАВҶЕИ МАН ДАР ЧОМЕА

<b>МАВЗӮИ 3.</b> Услуби бадеӣ ва гуфтугӯйӣ .....	26
<b>МАВЗӮИ 4.</b> Услуби илмӣ, рӯзноманигорӣ (публитсистӣ), расмии коргузорӣ.....	35

### БОБИ III. ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

<b>МАВЗӮИ 5.</b> Воситаҳои образноки лафзӣ чун захираи услубии нутқ .....	44
<b>МАВЗӮИ 6.</b> Услубиёти муродифҳои луғавӣ .....	54
<b>МАВЗӮИ 7.</b> Услубиёти калимаҳои ҳамгана ва наздикталаффуз (паронимҳо) 60	
<b>МАВЗӮИ 8.</b> Услубиёти мутазодӣ.....	63
<b>МАВЗӮИ 9.</b> Услубиёти сермаънӣ .....	68

### БОБИ IV. МУОШИРАТ ВА МУНОСИБАТ

<b>МАВЗӮИ 10.</b> Имконоти услубии варваризм, экзотизм, вулгаризм ва эвфемизмҳо .....	71
<b>МАВЗӮИ 11.</b> Савол ва супориш барои санчиши донишҳои омӯхтаи чоряки якум .....	80
<b>МАВЗӮИ 12.</b> Услубиёти воҳидҳои фразеологӣ.....	82
<b>МАВЗӮИ 13.</b> Имконоти услубии исм .....	86
<b>МАВЗӮИ 14.</b> Хусусиятҳои услубии сифат .....	90
<b>МАВЗӮИ 15.</b> Имконоти услубии чонишин .....	93
<b>МАВЗӮИ 16.</b> Имконоти услубии феъл.....	95

### БОБИ V. ИЛМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

<b>МАВЗӮИ 17.</b> Имконоти услубии зарф.....	99
<b>МАВЗӮИ 18.</b> Хусусиятҳои услубии пешоянд ва ҳиссача. Такрори чоряқӣ ....	101
<b>МАВЗӮИ 19.</b> Хусусиятҳои услубии ибора .....	107
<b>МАВЗӮИ 20.</b> Имконоти услубии ҷумлаҳои соддаи дутаркиба .....	109
<b>МАВЗӮИ 21.</b> Хусусиятҳои услубии ҷумлаҳои яктаркиба.....	112

<b>МАВЗҮИ 22.</b> Хусусиятҳои услубии чумлаҳои чидааъзо.....	117
<b>МАВЗҮИ 23.</b> Хусусиятҳои услубии аъзоҳои чумла .....	120
<b>МАВЗҮИ 24.</b> Хусусиятҳои услубии аъзоҳои истисноии чумла .....	123
<b>МАВЗҮИ 25.</b> Вазифаи услубии калима ва ибораҳои туфайлий.....	125
<b>МАВЗҮИ 26.</b> Савол ва супориш барои санчиши донишҳои омӯхтаи чоряки сеюм .....	127

## БОБИ VI. САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ

<b>МАВЗҮИ 27.</b> Имконоти услубии мухотаб .....	129
<b>МАВЗҮИ 28.</b> Хусусияти услубии ҷумлаи мураккаби пайваст .....	134
<b>МАВЗҮИ 29.</b> Имконоти услубии ҷумлаҳои мураккаби тобеъ.....	137
<b>МАВЗҮИ 30.</b> Тобишҳои услубии аломатҳои китобат.....	140

## БОБИ VII. ТАБИАТ ВА ИНСОН

<b>МАВЗҮИ 31.</b> Тавсифнома, тарчимаи ҳол, суратмаҷлис, тавсиянома .....	155
<b>МАВЗҮИ 32.</b> Барқия (телеграмма), телефонаҳбор (телефонограмма), даъватнома, эълон .....	158
<b>МАВЗҮИ 33.</b> Ичрои машқ ва супоришҳо аз диди услубшиносӣ .....	163
<b>МАВЗҮИ 34.</b> Санчиши донишҳои омӯхтаи чоряки чорум.....	166
Савол ва супоришҳо барои вусъат ва такон додани дониши лингвистӣ.....	181
Истилоҳот ва мавҳумҳои лингвистӣ.....	218
Ихтисорот .....	222

## БОБИ I. ЗАБОН ВА ЧОМЕА



### МАВЗЎИ 1. ТАРКИБИ ЛУГАВИИ ЗАБОНИ МИЛЛӢ ВА АДАӢ

Забон неъмати бебаҳои зиндагии аҳли башар мебошад. Инсон фақат тавассути забон метавонад эҳсос ва фикру андешаҳои худро иброз намояд.

Забони миллӣ ойинаи пурчилои таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як ҳалқу миллат ба шумор меравад.

\* \* \*

Дар таркиби шеваҳои мардуми мо ҳазорон калимаҳои асилу ноби тоҷикӣ мавҷуданд, ки бо сабабҳои гуногун аз доираи истеъмол берун мондаанд. Вазифаи аввалиндарачаи забоншиносону фолклоршиносон ин аст, ки зимни таҳқиқоту ҷустуҷӯҳои илмӣ чунин калимаҳоро аз доҳили шеваҳо дарёфт карда, онҳоро ба доираи муомилоти забони адабии тоҷикӣ ворид намоянд.

\* \* \*

Дар замони пешрафти бесобиқаи илму техника таҳияи истилоҳ ё истилоҳсозӣ ба сифати омили тавонбахши забон дар ҷомеаи мо

аҳамияти мубрам пайдо кардааст. Ба вучуд овардани забони илм бе таҳияву танзими истилоҳоти соҳаҳои мухталифи илм ва то ҳадди забони меъёр такмилу сайқал додани он ғайриимкон аст. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки барои тавсееи доираи калимасозиҳои мавзӯй, аз қабили истилоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра аз имкониятҳои забони модарӣ ҳамаҷониба истифода карда шавад.

\* \* \*

Феҳристбандии электронии тамоми калимаҳои забони тоҷикӣ бар асоси маъхазҳои қадимаву имрӯза ва ба барномаи компьютерӣ ворид кардани он ба шумор меравад. Ба хотири дастрасии ҳар чӣ бештар ба сарчашмаҳои дasti аввал бояд шакли электронии фарҳангҳои мӯътамад, аз қабили «Луғати фурс», «Бурҳони қотеъ», «Гиёс-ул-луғот», «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ», «Фарҳанги Рашидӣ», «Баҳори Аҷам», «Фарҳанги Онандроҷ», «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Луғатнома»-и Дехҳудо ва дигар фарҳанггу истилоҳномаҳои соҳавӣ бо алифбои имрӯзai тоҷикӣ ба шабакаҳои иттилоърасонӣ ворид карда шавад.

\* \* \*

Омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар заминаи қонуну қоида ва меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ сурат гирад, яъне аввал забони модарии худро ба дараҷаи олий бояд донист ва сипас дар қиёс бо дастурҳои он ба фарғории забонҳои хориҷӣ иқдом намуд. Бузургони гузаштаи мо дар ин маврид низ бисёр дуруст гуфтаанд:

Ҳар кас ба забони худ сухандон гардад,  
Донистани сад забон осон гардад.

Аз худ намудани забонҳои хориҷӣ ва дар баробари ин, беэътиноӣ зоҳир кардан ба омӯзиши забони модарии худ нишонаи бефарҳангӣ ва беэҳтиромӣ нисбат ба миллату Ватан, модар ва таъриху фарҳангӣ хеш аст ва пеш аз ҳама, падару модарон масъуланд, ки ба чунин амали нораво роҳ надиҳанд. Мо бояд кӯшиш кунем, ки фарзандонамон нахуст забони модариро аз худ кунанд, ба он эҳтирому арҷ гузоранд ва сипас ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ оғоз намоянд.



**Бо гуфторҳои пурҳикмат шинос шавед ва пас аз он байнӣ гурӯҳҳо тақсим намуда, матлаб ва ўҳдадории назардоштро бо хулосаҳои мантиқӣ баён намоед.**

## БА ФИКРИ МО

Суҳанвар дар хусуси забон ва мавқеи он дар ҷомеа, инчунин аҳамияти он дар камолоти инсон ҳарф задааст.


Вазифа, масъулияти моро дар интиҳоб ва корбасти вожаҳои шевагӣ ёдрас намудааст.

Дар интиҳоб ва корбасти калимаҳои вомии навбунёд хушзехн буданро хотирнишин кардааст.

Дар шабакаҳои интернетӣ ва барномаи компьютерӣ ташкил намудани корпуслингвистикаи калимаҳои забони тоҷикиро пешниҳод намудааст.

Барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ кӯшиш намудан ва барои он пеш аз ҳама забони модариро ҳамчониб донистанро ёдрас намудааст.

## БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?



**Шумо ҳамчун забоншиноси ҷавон дар иҷрои вазифаҳои пешниҳодшуда чӣ гуна рафтор карданиед?**

1 ҲАМЧУН ЗАБОНШИНОС

3 ҲАМЧУН ИСТИЛОҲШИНОС

5 ҲАМЧУН УСЛУБШИНОС

2 ҲАМЧУН ЛУГАТНИГОР

4 ҲАМЧУН ШАХСИ ЗАБОНДОН

6 ҲАМЧУН СУХАНВАР



## МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

1

### ЗАБОНИ МИЛЛӢ

Забони миллӣ асоси оғарниш ва ҳувияти миллии ҳар қавм буда, воситаи ифодаи фикр, омили асосии эҷодии фарҳанг ва пояи устувори миллат аст. Аз ин рӯ, ба соҳибони забон лозим аст, ки забони адабиро хуб омӯзанд ва онро чун гавҳараки ҷашм эҳтиёт кунанд, дар роҳи тозагӣ ва рушду камоли минбаъдааш пайгиона кӯшиш намоянд.

2

### ЗАБОНИ АДАБӢ

Забони ба меъёр даромадаест, ки эҳтиёҷҳои ба соҳаҳои гуногуни маданият доштаи ҳалқро қонеъ менамояд. Вай забони асарҳои бадей, публисистӣ, радио телевизион, театру кино, илм, ташкилотҳои давлатӣ, мактабу маориф мебошад.

Забони адабии тоҷикӣ дар инкишофи ҳазорсолааш, ба ғайри баъзе давраҳо ва баъзе ҷараёнҳои услубӣ, ҳамеша ба асоси ҳалқии худ робитаи мустаҳкам дошт.

Ҳамbastagii ногусастани забони адабӣ ва бунёди ҳалқии он дар замони мо беш аз пеш аҳамият пайдо кардааст. Таъсири забони адабӣ ба гуфтугӯ шояд дар ягон давру замон ба ин дараҷа, ки имрӯз ҳаст, набуд. Баъзе аз кормандони соҳаи кишоварзӣ, созмонҳои гуногун, идоранишинҳо аз телевизион бе матни тайёр баромад мекунанд, мебинем, ки босаводона гап мезананд, ба забони адабӣ гуфтугӯ мекунанд.

Инкишофи баланди маънавии шаҳс имкон медиҳад, ки ба забони модарӣ меҳр дошта бошад, онро бо бисёр нозукиҳояш аз худ кунад, барои тозагиву ғановат ва пешрафти он кӯшиш намояд. Он чӣ маданияти сухан меномем, савияи баланди сухандониву сухансанҷист, ки хушбаёни, зебосуханӣ, суханварӣ ва унсурҳои услуби шаҳсиро фаро мегирад.

## 3

## ТАРКИБИ ЛУГАВИИ ЗАБОН

Чамъи калимаҳои забон таркиби луғавии забонро ташкил медиҳад. Аз ин рӯ, таркиби луғавии забон манзараи умумии забонҳоро инъикос менамояд. Зиёд будани калимаҳо дар забон боигарии луғавии он аст. Олимони луғатнигори тоҷик ақидае доранд, ки то имрӯз адади калимаҳои забони адабии тоҷик аз сад ҳазор зиёд гардидааст. Дар ҳақиқат, забони мо яке аз забонҳои сарватманд, пуритидор ва гуворо мебошад. Нависандагони бузург, олимони ҷаҳоншумул онро сайқал додаанд, ба сарватҳои он сарват зам кардаанд. Ҳалқ ва фарзандони бузурги ў ба забони мо иқтидору тавоной бахшидаанд.

### КАЛИМАҲОИ ТАРКИБИ ЛУГАВИИ ЗАБОНРО АЗ ҶИҲАТИ ОБУРАНГИ УСЛУБӢ МЕТАВОН БА ЧУНИН ГУРӮҲХО ҶУДО КАРД:

1

**Калимаҳои гуфтугӯйӣ:** Калимаҳои ҳалқӣ-гуфтугӯйӣ асосан дар гуфтугӯйи оддӣ, сӯҳбатҳои ғайрирасмӣ истифода мегарданد: **аралаш, йигит (писар), дайду (гарданда), ношукрбанда, кӯрсавод, линг (пой), ашӯла (суруд), чигил (бесару нӯг), чақ-чақ кардан (сӯҳбат кардан), чим шудан (хомӯш шудан) ...** ва ғайра. Ин навъ калимаҳо хоси услуби гуфтугӯйианд.

2

**Калимаҳои адабӣ-китобӣ:** Калимаҳои адабӣ-китобӣ бештар дар услуби хаттӣ корбаст мешаванд ва ба услуби гуфтугӯйӣ хос нестанд, монанди калимаҳои **хурshed, ангубин, авранг, парасту, манзур пәём, рақиб, қалб, афрӯхтан, гудохтан, висол, моҳчабин, нозукхиром** ... ва ғайра. **Мисол:** – Кирдори бародарони Эраҷ маро ба ҳаёлоти ғамангез андоҳт, – мегуфт шоир. Додари ҳудашонро куштанд. Инсон ба дунё ҳамчун фаришта пок ва беайб меояд, пас ин даррандаҳӯйӣ дар табиати вай аз қучост? – пурсид ў (А. Ф.) ва худ ҷавоб дод: – Аз ҳирси ҷоҳ, сарват, ҳирси забардастӣ бар ҳамчинсони худ (С. У.). **Мисол:** 1. Диded, **дадо**, вай барои аз марг нигоҳ доштани ман ҳудашро ба тир сипар кард (П. Т.). 2. Духтари очаву отаам (С. У.).

Калимаҳои адабӣ-китобӣ дар асарҳои бадей барои ифодаи услуби баланд, тарзи ифодаи мутантани фикр кӯмак мекунанд. **Мисол:** Тошканд шаҳрест ҳуррам ва маданиест беҳҷаттавъм ва иқлими панҷум, муштамал аст бар ҳонаҳои ҳуҷастабунёд. Обаш хубу ҳавояш маргуб ва ҳокаш ҳуснхезу заминаш фараҳангез, бағоти дилкушову басотини беҳҷатфазо дар ўст (З. Ш.).

3

**Калимаҳои шевагӣ:** Истеъмоли калимаи шевагӣ дар маҳалҳо маҳдуд мебошад. Монанди калимаҳои «**бийи**» (Самарқанд), «**она**», «**нана**» (Бухоро), «**апа**» (Фарғона), «**аба**» (Қосонсой), «**ана**» (Бўстонлик). Калимаҳои мазкур дар забони адабӣ бо интиҳоби калимаи «**модар**» корбаст мешаванд. Калимаҳои шевагӣ дар асарҳои бадей дар нутқи қаҳрамонон истифода мегарданд.

Ба гурӯҳи умумистеъмолӣ калимаҳое мансубанд, ки дар ҳамаи услугҳо баробар корбаст мешаванд, аз ин рӯ, онро «байниуслубӣ» низ меноманд. **Мисол:** Пора-пора киштзорони сабзгун монанди дарбехҳои чомаи камбағали кӯҳистонӣ дар адирҳо паҳну парешонанд. Гандуми ҷав, арзан, ҷувориро аксаран дехқонон дар тоқиҳо баркашида мекоранд. Фалонӣ имсол даҳ тоқӣ ғалла коштааст, бисмадонӣ понздаҳ тоқӣ... (С. Ү.).

4

**Калимаҳои коргузории расмӣ:** шоҳид, муфаттиш, фикри айборӣ, ба ҷиноят қашидан, ҳукм баровардан (ҳуқуқшиносӣ).

5

**Калимаҳои соҳавӣ:** Калимаҳои ифодакунандай мағҳумҳои ин ё он соҳаи касбу ҳунар, ки дар нутқ ва навиштаоти ашҳоси ба ин ё он соҳаи касбу ҳунар марбутбуда ҳамарӯза мавриди истифода қароргиранда, калимаҳои соҳавӣ ба шумор меравад. Донишомӯзон дар мактаб ҳангоми дарс ҳар рӯз калимаҳои бӯр, қалам, китоб, дафтар, устод, танаффус, занг задан, синф, доска (тахтай синф), ҳангоми дарси забони тоҷикӣ калима, ибора, ҷумла, исм, сифат, ҷонишин, мубтадо, ҳабар, ҷумлаи содда, ҷумлаи мураккаб ва амсоли инҳоро истифода мебаранд.



**Матнро хонед ва фикратонро аз рӯйи мазмуни он баён намоед. Ба калима ва ибораҳои ҳаммаънои фиристодан, равон кардан, видо намудан, узот кардан ҷумлаҳо тартиб дихед.**


Дар лаҳҷаҳои маҳаллӣ монанди **«иби»**-и (нидое, ки дар мавриди таачҷуб, тарс, шодӣ ва ғайра ба ҷандин оҳанг ба сухан илова мешавад) **бухороиён** (бухорогиён не!) калимаҳое ҳастанд, ки қобилияти умумӣ шудан надоранд ва ин гуна калимаҳоро танҳо дар порчаҳои ҳаҷвӣ кор фармудан мумкин аст. Аммо дар забонҳои маҳаллӣ баъзе калимаҳо ҳастанд, ки классиконаанд, бо вуҷуди дар як маҳал зинда будани он гуна калимаҳо онҳо ба дараҷае классиконаанд, ки баъзе қасони беҳабар онҳоро «забони қадими мурда» мепиндоранд ва дар орҳоизм (луғати кӯҳна – архаизм) медароранд. Чунончи, «гусел» дар Панҷакент, дар байни авом кор фармуда мешавад. Аммо бухороиён дар ҷойи ин калима **«узот»**-ро кор мефармоянд. Вазифаи нависандагон ин гуна калимаҳоро умумӣ кардан аст.

(Аз «Мактуби қушод ба Пӯлод Толис»-и Садриддин Айнӣ)



### КАЛИМАҲО НИСБАТ БА ДАРАҶА ВА ЗАМОНИ ИСТЕЪМОЛАШОН БА ГУРӮҲХОИ ЗЕРИН ҶУДО МЕШАВАНД:

1. **Калимаҳои кӯҳнашуда:** фарсаҳ, газ, нимча, шӯро, ячейка, мударрис ...
2. **Калимаҳои таъриҳан маҳдудшуда:** понсад, удайҷӣ, машкоб, қозӣ ...
3. **Калимаҳои нав (неологизм):** соҳибкор, содирот, воридот, шабака, ҳамгиро ...



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

АРХАИЗМҲО калима ва ифодаҳои кӯҳнашудаи аз истеъмол баромада.

**АРХАИЗМҲОИ ЛУГАВИЮ КАЛИМАСОЗӢ**. Калимаҳое, ки маънояшон маҳфуз мондааст, аммо қолаби калимасозиашон тағиیر ёфтааст: **падандар** (падарандар), **падид** (падидор)...

**АРХАИЗМҲОИ ЛУГАВИЮ САВТӢ**. Калимаҳое, ки маънои пешинаашон маҳфуз мондааст, қолаби овозиашон тағиир ёфтааст: Урупо, Аврупо (Европа), Амрико (Америка), Ёқутистон (Якутия)...

**АРХАИЗМҲОИ ЛУГАВӢ**. Калимаҳои кӯҳнашуда – аз истеъмол баромадае, ки дар забони муосир муродифҳои худро доранд: **абӯ** – падар, **сулук** – роҳ, **равиш**, **тааб** – ранҷ, **падруд** – видоъ, **ангубин** – асал, **гӯлаҳӣ** – алавмон, **шигифт** – ҳайрат, **тааҷҷуб**...

**АРХАИЗМҲОИ СЕМАНТИКӢ** (маънӣ). Калимаҳое, ки дар забони муосир маҳфуз мондаанду маънои аввали-пешинаашон аз истифода мондааст. **Коргар** – муассир, асаркунанда; **чома** – ҳама гуна матои нодӯҳта. Ҳоло коргар ба маънои коркун ва чома ба маънои либоси пахтагини рӯйпӯш истифода мешавад. Теъдоди муайянни калимаҳои аслан тоҷикӣ бо калимаҳои иқтибосии арабӣ ҳаммаъною муродиф шуда кӯҳна шудаанд: **падруд** – видоъ, **пайк** – қосид, **пизишк** – табиб, **ситабр** – ғафс, **дағал**, **висоқ** – банд, **қайд**, **вир** – ёд, **ҳофиза**, **дасам** – равған, **чарбу**.

### НАВВОЖАҲО

Наввожаҳо чунин калимаҳое мебошанд, ки то як давраи муайян нав будани худро нигоҳ медоранд, баъд онҳо дар забон ё ҳал шуда умуниистеъмол мегарданд, ё дар забон мавқеи хос пайдо накарда, ҷойи худро ба луғати ҳаммаънои дигари ба нормаи забон мутобиқ дода, худ батамом аз истеъмол хориҷ мешаванд. Омилҳои пайдо шудани луғати тозаро дар забон, пеш аз ҳама, дар болоравии шуури инсон ва вобаста ба он тараққиёти илму техника, ҳаёти маданий, хусусиятҳои ҷамъиятии мавҷудияти инсон ва дар дигар табаддулоти ҷамъиятию табии мушоҳида кардан мумкин аст. Наввожаҳоро аз лиҳози мансубияташон ба қабатҳои услубии забон ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: **наввожаҳои умуниизабонӣ ва услубӣ – фардӣ**.

**НАВВОЖАҲОИ ЗАБОНӢ** дар навбати худ низ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: **луғавӣ ва маънӣ**.

1. **Наввожаҳои луғавӣ**. Калимаҳои дар забон ба тозагӣ пайдошударо наввожаҳои луғавӣ меноманд. Онҳо дар натиҷаи рушду такомули илму фарҳанг, пешравии техника ва навгониҳои ҳаёти чомеаи инсонӣ ба вучуд омадаанд. Калимаи нав ҳаргиз бо роҳи сунъӣ сохта намешавад, балки дар асоси қонуниятҳои мавҷудаи забон ба вучуд мөояд. Чунончи, калимаҳои **арҷузорӣ** «эҳтиром овардан, қадршиносӣ», **баррасӣ** «таҳлил, таҳқиқ, тадқиқ», **бунbast** «сарбаста, тупик; мушкилӣ», **бунёдгарӣ** «чараёни динӣ, ки тарафдорони он ба танқиди аҳкоми дин ва шак овардан ба он муқобиланд, фундаменталистӣ», **вожа** «калима, луғат», **гумрукхона** «хона ё бино аст барои бочу андозгириз моли воридоту содиротӣ дар сарҳад», **коршинос** «мутахассиси хуби ягон соҳа, эксперт», овозхон «ҳунарманде, ки сурӯд меҳонад, сароянда», **раъйпурсӣ** «пурсиши фикри ҳалқ дар бораи воридкунии тағириот ба Сарқонун ё дигар масъалаҳои муҳими давлатӣ, референдум» ва луғати зиёди дигар солҳои 90-уми асри XX дар забони тоҷикӣ пайдо гардидаанд.

2. **Наввожаҳои маънӣ** гуфта калимаҳои дар забон мавҷудбудаero мегӯянд, ки онҳо маънои нави иловагиро касб кардаанд ва ё маънои пешинаашонро аз даст дода, ба маънои нав соҳиб шудаанд.

**НАВВОЖАҲОИ УСЛУБӢ – ФАРДӢ.** Таҳти мағҳуми наввожаҳои услугӣ – фардӣ чунин калимаҳое дар назар дошта мешаванд, ки онҳо ба тавассути нависанда ва ё шоире ба забони адабии тоҷикӣ дохил карда шудаанд. Чунин вожаҳо ғолибан аз қабатҳои гуфтугӯйӣ, касбӣ ва монанди инҳо гирифта мешаванд, ё адиб онро дар қолаби маъмулии калимаи забони тоҷикӣ сохта, ба қабати луғати адабии забон ворид мекунад. Ба таври дигар, доираи истеъмоли чунин вожаҳо аз доираи осори муаллифашон берун баромада, мумкин аст, серистеъмол шаванд ва хоси забони адабӣ гарданд. Дар ин раванд чунин наввожаҳое низ ҳастанд, ки соҳибмуаллифанд. Онҳо низ бо ҳамон роҳе, ки наввожаҳои услугӣ сохта мешаванд, зуҳур мекунанд, лекин доираи истеъмолашон танҳо дар ҳудуди асари муаллиф боқӣ мемонад. Забоншиноси маъруфи тоҷик Шарофиддин Рустамов забони ашъори Лоиқ Шералиро таҳлил намуда, калимаҳои сохтаи шоирро ба ду гурӯҳ ҷудо кардааст:

1) Вожаҳое, ки ба аксарият ошноянд ва имкони ба вожаи умумиҳалқӣ табдил ёфтандро доранд (наввожаҳои услугӣ).

2) Луғати хос ва шарҳталаби эҷодиёти худи Лоиқ (наввожаҳои услугӣ – фардӣ). Ба гурӯҳи аввал – наввожаҳои услугӣ вожаҳои **кӯрмаҳтоб, намакҳаром, шеърборон, русто, ворун, чағона** ва мисли инҳоро номбар мекунад:

*Тирборон кардани мо кӯшиши беҳуда аст,  
Ҳар кӣ моро мекушад, бо шеърборон зинда бод.*

Ба гурӯҳи наввожаҳои услубии фардӣ калимаҳои **филборон, одамистон, рӯзохун, ачамбошон, қонунгар** ва ғайраҳо мисол оварда шудаанд:

*Шабохун мезанад шабҳову **рӯзохун** тамоми рӯз,  
Ба ҷони ман дар ин дунё ҳуҷуми ишқи дилбар бех.*



**Матни хурдҳаҷм намунаи нутқи персонажҳои асари нависандаанд.**  
**Шумо аз онҳо унсурҳои шевагиро ҷудо кунед ва сабаби истифода шуданашонро шарҳ дихед.**

Ба ин қас ғал рост намеояд! – гуфт Насимҷон. – Кору борашон поягирий. Ин тавр гӯед, он тавр мегӯяд, он тавр гӯед, ин тавр мегӯяд... Хайр, ман рафтам, дер шуд... Агар ҳубдур дилатон бовар накунад, майлаш аз комендант-мӣ, аз худи раис-мӣ, аз кӣ ҳоҳед, телефон карда пурсед.

(Аз романи «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»-и Ҷ. Икромӣ)



**Матнро ҳонед, калимаҳои умумиистеъмолӣ, адабӣ – китобии таркиби онро дар алоҳидагӣ нависед. Дар матн чӣ гуна калимаҳо бештар истеъмол гардидаанд?**

Зиндагонии Сино ба мубориза ва ҷустуҷӯ барои баҳт, саодати инсон, барои таҷаллии бартарии рӯҳ ва такомули ақли ў сипарӣ гардидааст. Роҳе, ки башарро ба такомул мерасонад, роҳи ранҷҳо ва машаққатҳо буда, дар ин роҳ ҳеч оромӣ надида гуфтааст:

*Аз қаъри гили сияҳ то авчи Зуҳал,  
Кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал.  
Берун ҷастам зи қайди ҳар макру ҳиял,  
Ҳар банд кушода шуд, магар банди аҷал.*

(Аз китоби «Гуфтор аз ганҷи сухан»-и Шарифҷон Ҳусейнзода)



**Чумлаҳоро ҳонда, унсурҳои луғавии ғайриадабиро ёбед ва шарҳ дихед. Гӯед, ки ҷаро онҳо ба меъёри забони адабии имрӯзаи мувофиқ намеоянд.**

1. Ман барои ту қурутов пухта истодам, қурутова ҳӯрда иқа дам мегирию меравӣ. 2. Шоҳқосим рӯйи қолинчай мо ёнбош карда буд. 3. – Ана ита-ита лагат кард. 4. Бародаро хай хов карде. 5. Ай думи кори мактаб давидем.

*Агар ба боз равӣ, **боз** мешавад гулзор,  
Ба пеши сарв равӣ, сарвро равон бинам.*

*Мирзо Турсунзода*

*Бинад, ҳама ҷо сарву гулу лолаву **боз** аст,  
Бинад, ҳама ҷо хуррамию сабзаву **роғ** аст.*

*Абулқосим Лоҳумтӯ*



**Байтҳоро хонед, мазмунашро бо табдили матни насрӣ баён кунед.  
Гӯед, ки аз калимаҳои боз, бӯстон, чаман, роғ қадоме танҳо дар забони адабии китобат корбаст мешаванд.**



## ИСТИЛОҲОТИ ЛИНГВИСТӢ

### ГУСТАРИШИ МАҶНОЙ

Зиёд шудани ҳаҷми маҷнони калима дар ҷараёни инкишофи таърихӣ ё дар контексти истифодай он дар нутқ. Бисёр маҷноҳои ба ном иловагӣ, таърихан мақоми маҷнои асосиро доштанд. Калимаи «**ифлос**», ки ҳоло ба маҷнои асосии «**чириқин**» дар истеъмол аст: **либоси ифлос, табаки ифлос** дар гузаштаи начандон дур ба маҷнои «**муфлис, камбағал**» ба кор мерафт. Ин калима дар байти зерини Исо Маҳдум ба ҳамин маҷно омадааст:

*Зи умрам сӣ гузашту ман ҳамон дар қайди **ифлосам**,  
Ба панҷоҳу чиҳил шояд раҳам аз шасти қашшоқӣ.*

Калимаи **гилем**, ки ҳоло маҷнои «**палоси пашмин**»-ро дорад, дар гузашта ба маҷнои «**чакман**» низ ба кор мерафт:

*Кулоҳи саодат яке бар сараш,  
Гилеми шақоват яке дар бараш.*

*Саъдии Шерозӣ*



## ТЕСТ

1. Калимаҳо аз қадом ҷиҳат ба гурӯҳи ҳалқӣ–гуфтугӯйӣ, шевагӣ, адабӣ–китобӣ умумиистеъмолӣ ҷудо мешаванд?
  - а) обуранги услубӣ
  - б) имконоти услубӣ
  - в) тобиши услубӣ
  - г) ҳиссӣ–муассирӣ

2. Чӣ гуна калимаҳо асосан дар гуфтугӯйи оддӣ, сӯҳбатҳои ғайрирасмӣ истифода мегарданд?
- а) шевагӣ
  - в) адабӣ – китобӣ
  - б) ҳалқӣ – гуфтугӯйӣ
  - г) умумиистеъмолӣ
3. Забони асарҳои бадеӣ, публистистӣ, радиою телевизион, театру кино, илм, ташкилотҳои давлатӣ, мактабу маориф дар якҷоягӣ чиро ташкил медиҳанд?
- а) услубро
  - в) лаҳчаро
  - б) шеваро
  - г) забони адабиро
4. Калимаҳои адабӣ – китобии пуробурангу муассир бештар дар қадом услуг корбаст мешаванд?
- а) дар услуби гуфтугӯйӣ
  - в) дар услуби расмӣ – коргузорӣ
  - б) дар услуби илмӣ
  - г) дар услуби бадеӣ
5. Чӣ гуна калимаҳо дар асарҳои бадеӣ барои ифодай услуби ба-ланд, тарзи ифодай мутантани фикр кӯмак мерасонанд?
- а) адабӣ – китобӣ
  - в) умумиистеъмолӣ
  - б) ҳалқӣ – гуфтугӯйӣ
  - г) шевагӣ
6. Пайдоиши неологизмҳо (калимаҳои нав) ба чӣ вобаста аст?
- а) таъсири муҳит
  - б) пайдоиши ашё ва мағҳумҳои нав
  - в) ба ташаббуси забоншиносон
  - г) ба тарҷумаи асарҳои бадеӣ
7. Дар қадом банд калимаи омиёнаи хоси услуби гуфтугӯйӣ дарҷ гардидааст?
- а) ҳуршед
  - в) офтоб, моҳ
  - б) шамс
  - г) қамар



**Калимаҳои зеринро бо истифода аз «Фарҳангӣ забони тоҷикӣ» шарҳ дидед..**

Барои гурӯҳи 1.

ТАВАССУТИ

ЭҲСОС

ИБРОЗ

ТАҲҚИҚОТ

ТАҲИЯ

ТАВСЕА

Барои гурӯҳи 2.

МУБРАМ

МУХТАЛИФ

ТАКМИЛ

ИСТИЛОҲ

ИҶДОМ

АРҶ

Барои гурӯҳи 3.

ҲУВИЯТ

ЗУХУР

ВАҲДАТ

САРВАТМАНД

ТАЗАККУР

ВОЛОМАҚОМ



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Матнро хонед, савол ва супоришҳо тартиб дижед. Мазмуни порчаҳои шеъриро бо хуласаҳои мантиқӣ баён намоед.

Забон ҳодисаи чамъиятист. Ҷомеаро бе забон, забонро бе чамъият тасаввур натавон кард. Аз он рӯзгоре, ки инсон арзи вучуд намудааст, забон ҳамсафари доимии ўст. Табиат забонро барои он ато кардааст, ки дар майнаи инсон зухури тафаккур ва дар забони ў изҳори фикру андеша ба даст ояд. Забон воситаи ягонаи ифодаи фикр мебошад. Ба ин маънӣ Бадриддини Ҳилолӣ фармудааст:

Сухан зоҳир кунад сӯзи ниҳонро,  
Зи шамъи дил барафрӯзад ҷаҳонро.

Асоси оғариниш ва пояи ваҳдати миллии ҳар як қавм ба забон марбут аст. Ин буд, ки номи бисёр аз забонҳои ҷаҳон аз номи ҳалқе гирифта шудаанд.

Тоҷикон аз зумраи ҳалқҳои қадимтарини дунё буда, онҳо берун аз марзи Тоҷикистон низ сукунат доранд. Ин маънӣ боиси он гаштааст, ки ҳаёти намояндагони ин миллат дар шароитҳои гуногуни иқтисодӣ, сиёсӣ, маъмурӣ, ҷуғрофӣ, таъриҳӣ, маданий ва блингвизм сурат бигирад ва забони зиндаи онҳо дар сурати лаҳҷаҳои зиёде ташаккул ёбад. Пайдост, ки шароити гуногуни ҳаёт ба таркиби луғавии забони маҳаллӣ нақши ҳудро мегузорад. Ин буд, ки олими лаҳҷашиноси рус В.С.Расторгуева лаҳҷаҳои тоҷикиро омӯхта, ба ҷор шева (шимолӣ, ҷанубӣ, ҷанубӣ-шарқӣ ва марказӣ) тасниф кардааст. Ин маънои онро дорад, ки забонҳои маҳаллӣ чӣ аз лиҳози ҳусусияти фонетикию ғрамматикий ва чӣ аз нигоҳи воҳидҳои лексикӣ то андозае тафовут доранд. Вале забони адабӣ чун забони умумии соҳибони лаҳҷаҳои гуногун ташаккул ёфт. Ин чунин маънӣ дорад, ки забони адабӣ имкони муоширати соҳибони лаҳҷаҳои гуногунро фароҳам оварда, ваҳдати миллии онҳоро таъмин менамояд. Аз ин ҷост, ки ҳалқи тоҷик забони модариашро омили ҳаёт ва бақои умри ҳуд дониста, дар муҳофизати он истодагарӣ кард. Забони модарии ин ҳалқро на тоҳтутози арабу муғулҳо дур андохта тавонисту на истилои ҳукумати подшоҳии рус. Бале, ваҳдати миллӣ дар адои вазифаи муҳофизи забони адабӣ ба ҳалқи тоҷик содиқ монд, зеро таъмини ваҳдати миллӣ бе забони адабӣ амрест имконнозазир.

Пўшида нест, ки муборизаи неку бад аз қадимулайём мавриди нигориши суханварон қарор гирифтааст, ки ин маънӣ дар симои ду холиқ: Аҳурамаздо ва Аҳриман дар қадимтарин осори мардуми эронинажод «Авесто» низ оварда шудааст. Забон аслиҳаи гузарои мубориза аст, ки сухансанҷ дар баёну нигоранда дар нигориш аз он истифода мебарад. Дар мубориза бар зидди душман сухан сахту сангин ва дар дастёбии сулҳу салоҳ нарму гуворост. Ба ин мазмун Сайиди Насафӣ фармудааст:

*Якero мекушад килкам, якero зинда медорад,  
Намеояд зи шамшер он чӣ аз дасти забон ояд.*

Қувваи сухан беназир аст. Ба қавли Мавлонои Балхӣ «Оламеро як сухан вайрон кунад», вале аз ҷониби дигар, чӣ тавре ки Муҳаммад алайҳиссалом фармудааст: «Гуфтори нарм занчири дилҳост». Ин ду ҷиҳати забонро ба ҳисоб гирифта Абӯшакури Балхӣ онро ба заҳру позаҳр нисбат додааст:

Сухан заҳру позаҳру гарм асту сард,  
Сухан талху ширину дармону дард.

Нерӯи нарму сулҳарвари забон ҳангоми ҳалли муаммоҳои инсонпарварӣ дар раванди вусъати ваҳдати миллӣ дастёри беминнатест, зоро ки ба қавли Бедили нозукадо иқтидори сухан беҳамтост:

Аз азал то абад чӣ нав чӣ қуҳан,  
Буд маҳқуми иқтидори сухан.

## МАВЗӮИ 2. УСЛУБШИНОСӢ – ЯК СОҲАИ ИЛМИ ЗАБОНШИНОСӢ

Овардаанд, ки дар боғе булбуле бар шоҳи дарахте ошёнае дошт. Иттифоқан, мӯре заиф дар зери он дарахт хона сохта ва аз баҳри чандрӯза мақом маскан пардохта. Булбул шабу рӯз **гирди гулистон дар парвоз омада ва барбати нағамоти дилфиреб** дар соз оварда ва мӯр ба ҷамъи нафақоти лайлу наҳор машғул гашта ва ҳазордастон дар ҷаману боғ **бо овози хеш ғарра шуда**. Булбул бо гул рамзе меѓуфт ва боди сабо дар миёна ғамза мекард. Чун он мӯри заиф нози гулу ниёзи булбул мушоҳида мекард, ба забони ҳол **мегӯфт**:

– Аз ин қилу қол чӣ қушояд, кор дар вақти дигар падид ояд. Чун фасли баҳор рафт ва мавсими ҳазон даромад ва **хор ҷойи гул бигрифт** ва зоғ дар мақоми булбул нишастан, **боди ҳазон дар вазидан омад** ва барг аз дарахт резидан гирифт, **руҳсори барг зард шуд** ва **нафаси ҳаво сард гашт**, аз каллаи абр дурр мерехт ва аз **ғирболи ҳаво кофур мебехт**.

Ногоҳ булбул дар боғ омад, на ранги гул дид ва на бӯйи сунбул шунид. **Забонаш бо ҳазордастон лол бимонд**. На гул, ки ҷамоли

ў бинад ва на сабза, камоли ў нигарад. Аз бегули тоқаташ тоқ шуд ва аз бенавой аз наво фурӯ монд. Ёдаш омад, ки охир рӯзе мӯре дар зери ин дараҳт хонае дошт ва дона чамъ меқард. Имрӯз ҳочат бар дари ў барам ва ба сабаби қурбу ҳақи ҷавор чизе талабам. Булбули гурусна пеши мӯр рафту гуфт:

— Эй азиз, саховат нишони бахтиёрист ва сармояи комгорист! Ман умри азизи худ дар ғафлат мегузоштам ва ба ҳарза бонг медоштам, ту зирақӣ мекардӣ ва захира меандӯҳтӣ. Чӣ шавад агар имрӯз аз он насиба каромат кунӣ! Мӯр гуфт:

— Ту шабу рӯз дар қол будӣ ва ман дар ҳол. Ту лаҳзае ба таровати гул машғул будӣ ва даме наззора мағрур. Намедонистӣ, ки «**Ҳар баҳореро ҳазоне ва ҳар роҳеро поёне бошад**».

Он вақт, ки чиқ-чиқи мастанат буд, ёди зимистонат набуд.



**Матнро хонед, мазмунашро нақл кунед. Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзай саволу ҷавоб ташкил намоед.**



**Ибора ва таъбирҳои бо ранги сиёҳ ишорагардидаро ба дафтар рӯбардор кунед ва пас аз он дар алоҳидагӣ шарҳ дихед.**



## МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

«Услуб» калимаи арабӣ буда, дар фарҳанг ба маънои **тарз, тариқ, сабк, шева маънидод** шудааст.

«Услуб» аксаран дар таркиби ибораҳои «**услуби адабӣ**», «**услуби романтикий**», «**услуби нависанда**» ва ғайра ба кор меравад, ки дар ҳар маврид сухан дар бораи интиҳоби воситаҳои забонӣ ва услуби нигориш меравад.

Чамъи услубҳои забонро илми услубшиносӣ меомӯзад.

**Услубшиносӣ** як соҳаи илми забоншиносӣ ба шумор меравад. Он ҳамчун фан услубҳои нутқ: услуби гуфтугӯйӣ (гуфторӣ), услуби илмӣ, услуби публисистӣ (рӯзноманигорӣ), расмии коргузорӣ (идорӣ), бадеиро меомӯзад. Ҳар як услуби нутқ лексика, фразеология, роҳҳои калимасозӣ, наҳв, сарф ва ҷумлабандии худро дорад.

Услубшиносӣ аҳамияти амалӣ дорад, он ҳамчун фан маҳорати суханвариро омӯзонда, ба забон оқилона муносибат кардани аҳли чамъиятро талқин менамояд. Услубшиносӣ ба се шоҳаи ба ҳам наздик – услуби забон, услуби нутқ ва услуби адабиёти бадей тақсим мешавад.

Ҳадафи услубшиносӣ ин аст, ки ба соҳибзабонон нозукиҳои забони модариашонро ёд дода, ба онҳо ҳунари бегалат ва шево хаттӣ ё шифоҳӣ ифода кардани фикрро омӯзонад. **Мисол:** Саодат башаст номаро кашида гирифта, бетоқатона, бо дастони ларzon давомашро хонд. Дар ин ҷумла зоҳирان ягон калима ғалат нест, соҳти ҷумла ҳам нуқсон надорад. Вале ниғоранда «**номаро башаст кашида гирифта**» гуфтааст. Агар вай медонист, ки маънои нозуки феъли **рабудан ҳамон амал** (**башаст кашида гирифтан**) аст, ба ҷойи як калима азоб кашида се калимаро кор намефармуд.

## ИМКОНОТИ УСЛУБӢ

Имконоти услубӣ аз ду мағҳум иборат аст:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| а) ба услубҳои гуногуни нутқ тааллук<br>доштани воҳидҳои забонӣ | б) мағҳуми ҳиссӣ–муассирӣ |
|---|---------------------------|

Имконоти услубиро дар мисоли шарҳи калимаҳои **моҳ** (**маҳ**), **қамар**, **ҳилол**, **бадр** маънидод менамоем. Калимаҳои **қамар**, **ҳилол**, **бадр** хоси услуби китобианд. **Моҳ** (**маҳ**) дар услуби гуфтугӯйӣ кор фармуда мешавад. Калимаи **моҳ** маънои нисбат ба калимаҳои дигар умумикунанда дорад. Ин калима серистеъмол ва сермаъност, ба маънои зиёди маҷозӣ меояд. Калимаи **қамар** ва **бадр** дар забони адабии китобатӣ нисбат ба **моҳ** (**маҳ**) камистеъмол мебошанд. Калимаи **ҳилол** моҳи нав гуфтан аст, вай нисбат ба калимаҳои дигар тобиши маънӣ дорад. **Моҳ** дар матн калимаи **ҳилол**ро ва баръакс, **ҳилол** **моҳро** бе ягон тобиши маънӣ иваз карда метавонад. Аммо **ҳилол** калимаҳои **бадр** ва **қамарро** иваз карда наметавонад. Дар забони ҳозираи тоҷик калимаи **ҳилол** камистеъмол шудааст.

## ТОБИШИ УСЛУБӢ

Воҳидҳои забонӣ аз диidi услубшиносӣ низ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

- |  |  |
|--|--|
| а) воҳидҳои забоние, ки умумиистеъмолианд, яъне онҳо ҳам дар услуби китобӣ ва ҳам дар услуби гуфтугӯйӣ кор фармуда мешаванд. | б) воҳидҳои забоние, ки ё дар услуби китобӣ, ё дар услуби гуфтугӯйӣ истеъмол мешаванд. |
|--|--|

Агар калимаҳои **қарор**, **навовар**, **сарчумла**, **лоларухро** аз фаҳмиши услуби функционалӣ дида бароем, аввалий дар услуби расмӣ–коргузорӣ, дуюмӣ дар услуби публистиӣ, сеюмӣ дар услуби илмӣ (дар илми забоншиносӣ) ва охирин дар услуби бадӣ кор фармуда мешаванд ва ин калимаҳо фақат хоси ҳамин услубҳо мебошанд.

## ТОБИШҲОИ ҲИССӢ–МУАССИРӢ

Ҳолати рӯҳӣ ва ҳиссиёту ҳаячоне, ки ба воситаҳои гуногуни забонӣ ифода карда мешавад, дар услубшиносӣ мағҳуми ҳиссӣ–муассирӣ ном дорад. Ин гуна мағҳум бо ёрии калима, воҳидҳои фразеологӣ, ҷумла, оҳанг, аломати китобат ифода мегардад.

Ба тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ маънои мусбат ва ё манғӣ хос аст. Ҳамин гуна ҳодисаро дар мисоли калимаҳои **пешқадам, тараққипарвар; пастӣ, бадтинатӣ, разолат ва ибораҳои гули сари сабад, нури дид; гӯши касеро тофтан, ду даст дар бинӣ** возехтар мегардонем.

Ду калима ва ибораи аввалий маънои мусбатро, ду калима ва ибораи баъд аз он маънои манфири ифода кардааст.



**Калимаҳои ифодакунандай хислату амалиётҳои ифодакунандай ҳудсарӣ, ғараз ва вафодориро дар алоҳидагӣ нависед. Имконот, тобиши услугӣ ва ҳиссӣ–муассириашонро аз диidi услубшиносӣ шарҳ дихед.**

Бовафо, вафодор, душман, ҳасм, адӯ, садоқатманд, ихлосманд, ғаним, рақиб, бадҳоҳ, саркаш, қашанг, ҳоин, бадбин, қайсар, нотавонбин, ағёр, якрав, гарданшах, содик.



**Дар ду сутун ба таври муқоиса бо калимаҳои пешқадам, тараққипарвар; пастӣ, бадтинатӣ, разолат ва ибораҳои фразеологии гули сари сабад, нури дид; гӯши касеро тофтан, ду даст дар бинӣ ҷумлаҳо тартиб дихед.**



**Имконот, тобиши услугӣ ва ҳиссӣ–муассирии калимаи «омӯзгор»-ро маънидод кунед. Тобишҳои ҳиссӣ–муассирашонро маънидод кунед.**

Устод гуфта шахсонеро меномидаанд, ки дар касбу кори ҳуд маҳорати маҳсус пайдо карда, шогирду пайравони зиёде доштанд. Аҷаб нест, ки дар баробари ин лақаби устод унвони эҳтиромӣ буда, бо он олиму донишмандонро низ меномидаанд. Шояд барои ҳамин ҳам яке аз муосирони Аҳмади Ҷомро Донишманд, Устод, Усмон, Ориф меномиданд. Шоёни диққат аст, ки дар ин исм якбора се лақаби ба ҳам монанд, яъне **донишманд, устод** ва **ориф** дар як ҷо ҷамъ омадааст. Вале лафзи устод бештар ба маънои **«омӯзгор», «муаллим»** фаҳмида мешавад. Ҳол он ки усто шакли дигари калимаи **устод** мебошад. **Устод** тарзи навишти тоҷикӣ, **устоз** тарзи навишти ӯзбекист. Донишомӯзони мактабҳои таълими миёнаи умумии Ӯзбекистон омӯзгорашонро барои поси хотир устод мегӯянд. Дар ибтидо ва интиҳои дарс истеъмоли калимаи устод дар нутқи донишомӯзон бештар истеъмол мегардад. Устодро эҳтиром кунед ва посаш доред!

*(Аз «Маънои ҳазору як ном»-и О. Ғафуров.  
Бо илова ва тағйирот)*



**Маълумотҳои поёниро хонед, ҳадафи назардоштро хотирнишин намоед. Пас аз он дар бораи чӣ гуна илм будани услубиноси мулоҳизаҳои хешро иброз намоед.**

Услубиноси системаи услубҳои забони тоҷикиро омӯхта, ҳусусиятҳои характерноки лексикӣ ва грамматикии онҳоро муайян мекунад, муносабати як услуби нутқро бо услуби дигар, роҳ ва омилҳои инкишофи ҳар кадоми онҳоро ҳарҷониба тадқиқ мекунад.

*Бадриддин Камолиддинов*

Услубиноси забони адабиётти бадеиро, пеш аз ҳама, чун воситай тасвир, бавучудоварандай образи бадей ва талқинкунандай мақсади эҷодии нависанда пайваста бо мавзӯъ ва мундариҷаи асар маънидод мекунад.

*Раззоқ Раффоров*

Ҳусни маъниро бо ҳусни баён зоҳир намудан маданияти сухан аст. Маданияти сухан дуруст, содда, фаҳмо ва дар айни замон зебову пуртасир ифода кардани фикр аст. Як унсури муҳимми инкишофи ҳартарафаи инсон бояд ҳамин ҳусни сухан, ҳамин нутқи маданию дилкаш бошад.

*Муҳаммадҷон Шукуров*



**Порчай шеъриро хонед, мазмунашро бо табдили матни насрӣ баён кунед. Имконот, тобиши услубӣ ва ҳиссӣ–муассириашонро хотирнишин гардонед.**

Бузургон анҷуму мо гарди шонем,  
Ба дунболи ҳадафҳову нишонем.  
Зи саҳрои сухан то қӯйи маъни  
Гаҳе коҳу гаҳе гандум кашонем.

*Абдулло Субҳон*



## МЕДОНАМ, ДОНИСТАН МЕХОҲАМ

ЧИРО?

Тарзи навиштва соҳту таркиби калимаро	Тобиши маъноии калимаро
УСЛУБ	<p>Сабк, равия ва симои хоси эҷодии шоиru нависандай ҷудогона ё гурӯҳи шоиru нависандагон, ки дар шакли мазмун ва забони асарҳояшон зоҳир мегардад: услуби фардии нависанда, услуби адабию бадей, услуби хос, услуби бедилӣ.</p> <p>Тарзу равиши баёни сухан, ки вобаста ба чигунагии истифодаи ҳусусиятҳои забонӣ аз ҳам фарқ мекунад: услуби илмӣ, услуби бадей, услуби публисистӣ.</p>

УСЛУБШИНОСЙ	Илме, ки аз услубҳои забонӣ ва тарзи ифодаву воситаҳои бадеии асарҳо баҳс мекунад, сабкшиносӣ, стилистика.
УСЛУБШИНОС	Олиме, ки бо таҳқиқи услубҳои забонӣ ва тарзи ифодаву воситаҳои бадеии асарҳои адабӣ машғул мегардад.
УСУЛ	<p>1. Тарз, тариқ, равиш, роҳ; тартиб: мактаби усули нав (чадид), усули нави табобатӣ, усули кор; ба усули ... ба тартиби ..., ба шакли ...; бо усули ..., ба тариқи ..., ба тарзи...: усулеро ба кор бурда, бо усули литографӣ чоп кардани китоб, бо усули чоркунҷа коштани пахта.</p> <p>2. Таърих ва моҳияти пайдоиши беморӣ.</p> <p>3. Нағма, наво, оҳанги мусиқӣ.</p> <p>4. Ҳаракати мавзун; рақс; усул кардан рақсидан; нағмаву усул рақсу наво, мусиқинавозию рақс.</p> <p>5. Номи яке аз нағмаҳои ҳафтдаҳғонаи мусиқии классикӣ.</p> <p>6. Қоидай асосии ҳар илм; асосҳои ҳар илм: усули шеър, усули қалом.</p>
САБК	<p>1. Тарз, равиш. 2. услуб, тарзи баён, тарзи ифодай фикр.</p> <p>«Сабк дар лӯғати тозӣ ба маънни гудохтан ва рехтани зару нуқра аст ва сабиқа пораи нуқраи гудохтаро гӯянд, валие удабои қарни охир сабкро мачозан ба маънни «тарзи хосе аз назм ё наср» истеъмол кардаанд ва тақрибан онро дар баробари «стил»-и аврупоиён ниҳодаанд», – менависад Муҳаммадтақӣ Баҳор.</p> <p>Стил аз калимаи юононии стилус буда, номи олоти чӯбин ё фулузинест, ки дар давраҳои қадим ба воситаи он дар рӯйи гил хат менавиштаанд.</p>
САБКШИНОСӢ	<p>Маъмулан қабул шудааст, ки дар шеъри форсии тоҷикӣ дар асрҳои миёна се сабк ва ё сабки даврай вучуд дошт:</p> <p>1. Сабки хуресонӣ ё туркистонӣ.</p> <p>2. Сабки ироқӣ.</p> <p>3. Сабки ҳиндӣ.</p> <p>Сабки ҳиндӣ сеюмин сабк дар таърихи адабиёти тоҷик буда, анъанаҳои сабкҳои хуресонӣ ва ироқиро чун суннати тарзи таълиф пазируфтааст. Заминаҳои зуҳури сабк ҳиндӣ аз асри XIII ва аниқтараш аз эҷодиёти Ҳусрави Деҳлавӣ оғоз гардида, аз се марҳалаи иборат аст. Марҳалай аввали он то асри XVI ва марҳалай сонӣ асри XVI – нимаи аввали асри XVII буда, ин марҳалай комилан ташаккулёбии он ба шумор меравад. Марҳалай сеюми он аз эҷодиёти Бедил ибтидо мегирад, ки дар олами шеъру шоири бо унвони «сабки бедилӣ», «услуби бедилӣ», «тарзи бедилӣ» ва ғайра маъмул гаштаанд.</p> <p>Дар ташаккули сабки ҳиндӣ чун Бедил шоирон Бобоғигонӣ, Урфии Шерозӣ, Фани Кашмирӣ, Соиби Табрезӣ, Толиби Омулӣ, Носиралӣ Сарҳиндӣ саҳми арзанда гузоштаанд.</p>



## ТЕСТ

1. Фанни дар бораи услубҳои нутқ ва хусусиятҳои ба худ хоси он маълумотдиҳанда чӣ ном дорад?
  - а) услубшиносӣ
  - в) шевашиносиӣ
  - б) луғатнигорӣ
  - г) забоншиносӣ
  
2. Барои ифодаи барҷаста ва тобиши услубӣ ба ҷойи калимаи «хушбӯй» қадом калима интиҳоб карда мешавад?
  - а) атрфазо, ангубин
  - в) бадбӯ, нофорам
  - б) муаттар, атромез
  - г) гулгун, анбарфишон
  
3. Ҳолати рӯҳӣ ва ҳиссиёту ҳаяҷони ба воситаҳои гуногуни забонӣ дарҷардида дар илми услубшиносӣ чӣ гуна мағҳумро ифода мекунад?
  - а) имконоти услубиро
  - в) тобиши услубиро
  - б) тобиши ҳиссӣ–муассириро
  - г) хусусияти услубиро
  
4. Дар байти «Маймуни посӯхта, дилсӯхта // Кирми чу гавҳар ба шаб афрӯхта» калимаҳои ба амалиёт ва ҳаракатҳои маймун вобаста буда чӣ гуна тобиши ҳиссӣ–муассириро ифода кардаанд?
  - а) мусбатро
  - в) баръаксро
  - б) манфириро
  - г) шоистаро
  
5. Шахси бо таҳқиқи услубҳои забонӣ ва тарзи ифодаву воситаҳои бадеии асарҳои адабӣ шуғлаварзанда кист?
  - а) равишомӯз
  - б) усулшунос
  - в) услубшинос
  - г) методист
  
6. Нахуст сабки адабӣ дар қадом банд дарҷ гардидааст?
  - а) сабки ҳуресонӣ (туркистонӣ)
  - в) сабки ҳиндӣ
  - б) сабки ироқӣ
  - г) сабкҳои адабӣ




**Шеърро хонед, мазмунашро баён намоед. Пас аз он аз ёд кунед.**

## АЙНӢ

Умри Айнӣ аз барои ҳалқ сарфи хома шуд,  
Ҳалқи моро дафтари Айнӣ шаҳодатнома шуд.  
Сарзамини мо худ аз осори ӯ сар мешавад,  
Ин замин бо ӯ ба дунёе баробар мешавад.

То ба Айнӣ гарчи дарёи сухан шодоб буд,  
То ба ӯ дар зиндагӣ пайроҳаи ноёб буд,  
Мисли он рӯзе, ки онро метавон дар ёд дошт,  
Дар лаби Вахшу Зарафшон мардуме бе об буд.



Ин ҳақиқат мекунад чашми маро ҳар бор тар:  
Кас набуд дар Панчрӯд аз Рӯдакӣ гумномтар.  
Дар Бухоро бохабар буд мардум аз дунё агар,  
Аз Али буд бохабар, аз Бӯалӣ буд бехабар.

Гарчи табъи Рӯдакӣ шеъри закӣ эҷод кард,  
Офарин бар табъи Айнӣ – Рӯдакӣ эҷод кард.  
Гар ба дунё рафт Сино чун табиби иллате,  
Кард ўро ҳиммати Айнӣ табиби миллате.

Тоҷиконро аз замин чун донаҳо дарёфт ў,  
Чун китоби кӯҳна аз вайронҳо дарёфт ў.  
Тоҷикистон гар на, ҳар як тоҷике осори ўст,  
Хотири бедори мардум хотири бедори ўст.

*Бозор Собир*



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Матнро бодиққат хонда, муқаррар қунед, ки он ба  
қадом услуби баён тааллуқ дорад ва ҳадафи асосии муаллиф  
чист? Андешаҳои худро дар ин бобат қайд қунед.

Файласуф ва донишманди маъруфи юнони қадим Эзопи зиштсурати нексиришт тавассути ақли расову забони шево рухсатномаи озодиро ба даст овардааст. Мувоғиқи ривоятҳо рӯзе назди подшоҳ Ксанф мөҳмони олиқадре ҳузур дошт ва Ксанф ба Эзоп фармон дод, то ки назди мөҳмони ў беҳтарин, ширинтарин неъмати рӯйи дунёро биёрад. Чун Эзоп аз дар даромад:

Ксанф: «Каний чӣ овардӣ?»

Эзоп: «Забон!»

«Забон? Магар ба ту нагуфтам, ки барои мөҳмони ман беҳтарин ҳӯрокиҳоро биёрий? Барои чӣ танҳо забон овардӣ? Мехоҳӣ, ки ман масҳара шавам?»

Эзоп: «Чӣ чиз беҳтар аз забон шуда метавонад? Забон моро бо ҳам муттаҳид мегардонад. Забон калиди дари дониш ва силоҳи ҳақиқату хирад аст, ба воситаи забон ишқу муҳаббати худро изҳор менамоем, ба воситаи забон дарс меомӯзанд, ҳақро ба субот мерасонанд, панд мегӯянд, ситоишу ибодат ба ҷо меоранд, ҳамдигарро мефаҳманд, месароянд, исбот мекунанд, тасдиқу таъкид менамоянд, ба воситаи забон лафзи модар, ёр ва парвардигорро зикр мекунанд. Мо бо воситаи забон ситоиш мешунавем.


Сардори сипоҳ сарбозонашро бо забон ба пирӯзиву зафар раҳнамой мекунад. Мо бо воситаи забон зебоии назми Ҳомерро меситоем. Забон олами Эсхилро ба вучуд меоварарад ва каломи Демосфено зинда мегардонад. Эй Ксанф, тамоми мамлакати Юнон аз сутунҳои Парфенон то ҳайкалҳои Фидӣ, аз худоҳои Олимп то ривоёти Троя, аз қасидаҳои шоир то фалсафаҳои донишманд, хулоса, сар то сари Юнонистон ба воситаи забон оғарида шудааст, ба воситаи забони зебо ва шевои Юнон, ки садояш дар давоми асрҳо дар тамоми ҷаҳон баланд шунида ҳоҳад шуд».

Ксанф: «Оғарин! Оғарин Эзоп! сухани Ҳақ гуфтӣ... Ту ҳақиқатан беҳтарин чизи ҷаҳонро барои мо овардӣ. Боз ба бозор рав ва бадтарин чизро барои мо биё... Ман ба донишмандии ту боварӣ пайдо кардан меҳоҳам...»

Ксанф: «Ҳоло чӣ будани беҳтарин чизи дунёро фаҳмидем, биё, бубинем, ки ба фикри ин маъюби зишт бадтарин чизи дунё чӣ будааст, гӯён рӯмлору аз рӯйи табақ бардошт: Забон? Боз забон? ... Забон? ... Эй кундфаҳм, магар ҳудат нагуфта будӣ, ки забон беҳтарин чизҳои дунёст? Боз зарба ҳӯрдан меҳоҳӣ?».

Эзоп: Забон, ҷаноб, бадтарин чизҳои дунёст. Забон манбаи ҳамаи дасисаву балоҳост. Оғози фитнаҳо ва модари тамоми баҳсу ҷанҷолҳост. Забонро шоирони беҳұнар бечо ба кор бурда, боиси озори гӯши мардум мешаванд. Файласуфоне, ки қобилияти тафаккур надоранд, забонбозӣ мекунанд. Забон дурӯғ мебофад, ҳақиқатро пинҳон месозад ва дурустро нодуруст нишон медиҳад. Забон ҳашму ғазаб зоҳир месозад, тӯҳмат мекунад, мефурӯшад, ҳилаву фиреб ба кор мебарад. Забон хиёнат мекунад, фасод меандозад. Ба воситаи забон мо лафзҳои бандаву ғуломро ба кор мебарем.... Ксанф дидӣ барои чӣ забон бадтарин чизи дунё мебошад!...

### АНДЕШАҲОИ ОЛИМОНИ УСЛУБШИНОС




Маркази муаммои тадқиқи забони адабиёти бадеиро забон (услуб)-и нависанда ташкил менамояд. Ҳар ду муаммо бо мағҳуми услуги фардӣ такя мекунад ва вобастаи он мебошад... Муаммои услуги фардии нависанда қабл аз ҳама муаммои таърихӣ санъати бадей, таърихи адабиёти бадеии миллист.

B. Виноградов

Услубшиносӣ як риштаи забоншиносӣ буда, дар бораи воситаҳои хушифодаи нутқ ва қонунияти ташкили услугҳои феълӣ, ниҳоят дуруст ва бомаврид истифода намудани воҳидҳои забонӣ вобаста ба мазмуни баён, мақсад, шароит ва муҳити муюшират баҳс менамояд.

R. Гаффоров

## БОБИ II. МАВҚЕИ МАН ДАР ЧОМЕА



### УСЛУБҲОИ НУТҚ

Дар забони адабии тоҷик панҷ шоҳаи услубиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд:

1. Услуби бадей.
2. Услуби рӯзноманигорӣ (публитсистӣ).
3. Услуби илмӣ.
4. Услуби расмии коргузорӣ (идорӣ).
5. Услуби гуфтугӯйӣ (гуфторӣ).

Услубҳои нутқ дорои хусусиятҳои луғавӣ, сарфӣ ва нахвианд. Гуфтаҳои моро шарҳи мисолҳои зерин собит менамоянд.

Ду рухсорат гул асту мижаат хор,  
Халад хори гулат бар ин дили зор.

*Абулқосим Лоҳумтӣ*

Дар байти мазкур калимаҳои **ду, рухсор, мижа, дил, гул, хор, зор, халидан** доираи васеи истеъмол доранд, дар гуфтору навиштор ба кор бурда мешаванд. Калимаи **рухсор** аз муродифи **рӯй** бо тобиши маъно ва обуранги ҳиссии мусбат фарқ мекунад. **Рухсор** на

тамоми **рӯй**, балки як ҳиссаи болои он аст, ки сурхии онро шоир ба ранги гули садбарги сурх монанд кардааст. Агар калимаи **рӯй** мафҳумро холисона ифода кунад, **дар рух (рухсор, рухсора)** муносабати мусбати шоир низ ифода ёфтааст. Дар ду рухсор ҳусни табии инсон тачаллӣ мегардад, бинобар ин шоирон онро бештар ба маъшуқа нисбат медиҳанд.

Мисоли дигар: Ду ҳамсояи нав – Ҳайити дароз ва Саиди пакана – дар қафои бинои чорошёна бўрё барин – бўрё барин замин чудо карда, онро бо симхор печонданд.

Дар ин матни мазкур сифатҳои **дароз** ва **пакана** ба ҷуз мафҳуми алломат (баланду пастии қади инсон) сарбории маъно доранд, ки онҳо муносабати гӯяндаро ба шахс (ҳамсояҳои нав) ифода мекунанд. Он сарбории маъноро дар услубшиносӣ обуранги ҳиссии калима меноманд. Баҳои гӯянда ё обуранги ҳиссии калима мусбат ё манғӣ мешавад. Сифати **пакана** обуранги ҳиссии манғӣ дорад. Сифати **дароз** аслан калимаи мӯътадилмаъно буда (чунончи, арғамчини дароз), дар ифодай баландии қади инсон обуранги ҳиссии манғӣ пайдо кардааст.

### МАВЗӮИ 3. УСЛУБИ БАДЕЙ ВА ГУФТУГӮЙӢ



#### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

**Услуби бадеӣ** яке аз услубҳои қадимаи забон буда, ба василаи он осори бобаракати назму насли ҳазорсола ва муосир сабт гардидааст. Дар он аз тамоми сарватҳои забон ва имконоти услубии онҳо мукаммал фоида бурда мешавад. Дар асари бадеӣ вобаста ба замони воқеаву ҳодисаҳо (гузашта ё имрӯза) унсурҳои луғавию фразеологӣ, қолабҳои ифодай фикр интихоб мегарданд. Чунончи, повести «Одина» ба ҳаёти гузашта, вале «Палатаи кунҷакӣ» ба зиндагии имрӯзай одамони гуногункасбу кор баҳшида шудааст.

Дар услуби бадеӣ ҳама гуна унсурҳои луғавӣ: калимаҳои умумиистеъмолӣ ва обуранги услубию ҳиссӣ дошта, таъбири калимаҳои малеҳ (орифона) ва қабех (омиёна), унсурҳои луғавии адабию ғайриадабӣ (лаҳҷагӣ, кӯҳнашуда, бегона), воҳидҳои фразеологӣ, ифодай мачозӣ, ташбеҳоти мардумӣ, суханони кинояву муболигаомез, таъбирҳои пандомӯз ва ғайра ба кор бурда мешаванд.

Дар ин услуб, хусусан дар забони назм аз имконоти услубии маъноҳои аслию мачозӣ, сермаънойӣ, калимаҳои ҳамгуна (омоним), наздикталаффуз (пароним), муқобилмаъно (мутазод), ба хусус муродифҳои луғавӣ, фразеологӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Адибон ба фасоҳату салосати сухан (равшанини маъно ва суфтаву равонӣ) на танҳо дар назм, балки дар насли бадеӣ ҳам эътибор медиҳанд. Бо ёрии санъатҳои гуногуни лафзию маънавӣ образнок ва пӯшида баён кардани матлаб дар назму насли суннатии форсӯ тоҷик хеле ривоҷ ёфта буд.

Дар ин услуби баён бо мақсади саҳеҳ ифода кардани матлаб аз имконоти услубии муродифҳои луғавию фразеологӣ васеъ истифода мебаранд. Муродифҳои луғавӣ, фразеологӣ, калимасозӣ, шаклсозӣ (сарфӣ), ибораю ҷумлаҳо (наҳвӣ) бо мақсади худдорӣ аз тақорори бемавқеъ ба кор бурда мешаванд. **Мисол:** 1. Аҳмади Калла дар гузари Ҷаъфарҳоҷа як ҳавлӣ дошт, ки дар он то зиндагӣ мекард ва дар мадрасаи Мири Араб як ҳӯҷра ҳам дошт, ки дар вай домодаш истиқомат мекард. 2. Ҳарчанд ман аз Бухоро рафта, таҳсил карданам умеди худро қанда бошам ҳам, дар он миён воқеае рӯй дод, ки барои Бухоро рафта, хонданам имкон пайдо шуд (С. А.). 3. Моро низ лозим аст, ки машгули кор бошем. 4. Муносиб он аст, ки мо низ ба кор машгул бошем (Восифӣ).

Дар мисолҳои боло феълҳои **зиндагӣ мекард // истиқомат мекард, таҳсил кардан // хондан**, ҳабари номии боҳабарам бо ҳабари феълии **хабар дорам**, таркибҳои ҳабар: **машғули кор бошем // ба кор машғул бошем** муносибати ҳаммаънӣ дошта, маҳз барои гурез аз тақорор ба кор бурда шудаанд.

Воқеӣ ва тасаввуршавандა тасвир намудани ҳодисаву воқеаҳои зиндагӣ, манзараҳои табият яке аз хусусиятҳои муҳими услуби забони асари бадей ба шумор меравад.



**Ба расм сарлаҷва интихоб кунед ва пас аз он бо корбасти ибораҳои зерин матн тартиб дихед. Ибораҳои истифодабурдаатон мансуб ба қадом услуби нутқ буданашро гӯед.**

Дасташ гул, гуфтораш дилнишин, суханҳояш дурр, ҳусну ҷамол чун қамар, дӯҳти пурнақшу нигор, гулдуҳтарони тоқӣ бар сар, духтарони пираҳани атлас дар бар.

## ТИРАМОҲАМ



На дигар хирмани гандум, на дигар  
хирмани моҳам,  
Ба ҳаво тӯдаи абрам, ба замин тӯдаи коҳам;  
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,  
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам,  
ҳама сардам.

Қафаси синаи гулбун қафаси тӯтии гул буд,  
Қафаси синаи ман ҳам қафаси тӯтии дил буд,  
Ки пари тӯтии гул рехт, пари тӯтии дил ҳам;  
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,  
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам,  
ҳама сардам.

Дили боғ аст аноре, ки кафидаст дуним,  
Вой, ман аз дили худ, аз дили худ дорам бим,  
Дили ман, нест аҷаб, гар бикафад ҳамчу анор,  
Ба назар қатраи хунаш ки бувад донаи нор;  
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,  
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам,  
ҳама сардам.

Сурмаҳои сари мижгони санавбар аз хок,  
Ба кучо ҳӯшай ангур бирафт аз кафи ток?  
Мардум имрӯз агар хирману анбор гирифт,  
Чашми ман дар сари мижгон пари қаҳ бор гирифт;  
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,  
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам,  
ҳама сардам.



Нарасидаст, напухтаст чу такмеваи боғ  
Чи қадар мева аз ин боғу аз он меваи боғ.  
Нарасидаст, напухтаст чу такмеваи шеър  
Чи қадар меваи шеърам, ки дар ин шохи қалам;  
Тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам, тирамоҳам,  
Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам,  
ҳама сардам.

*Бозор Собир*

### **БА ФИКРИ МО**


Матни пурмӯҳтаво ва мутантан бо назардошли талаботи услуби бадей иншо гаридидааст. Аз ин чиҳат ифодаҳои муассир аз унвони шеър оғоз ёфта, он минбаъд то мисраҳои оҳирини шеър мучассамнамо мебошад. Калимаи **тирамоҳ** яке аз номи фаслҳои сол аст, ки он баъд аз тобистон омада фасли ҳазон, поизро ифода мекунад. Дар нутқи бадеъ, тасвири шоирона, хусусан дар шеъри «**Тирамоҳам**» кали-

маи тирамоҳ ҳамчун санъати ташбеҳ интихоб гардида, он дар матни шеър ба маънои тай кардани зинаҳои умри инсон, хастагӣ, мариз, ошуфтаҳолӣ корбаст шудааст. Матлаб ва ҳадафи мазкурро бо пай дар пай ва такроран кор фармудаи калимаи тирамоҳ боз ҳам пуркуват гардидааст.

Калимаи **тирамоҳам** дар бандҳои шеър пеш аз сатри «**Ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам**» омада, дар ҳаёт ва зиндагонӣ бо ранҷу азият умр ба сар бурдан, пурғаму пурандӯҳ зистанро дар муқоисаи калимаҳои ҳамқоғияи **зардам, гардам, дардам, сардам**, инчунин ибораҳои **хирмани гандум, хирмани моҳам, тӯдаи абрам, тӯдаи коҳам, қафаси синаи гулбун, қафаси тӯтии гул, қафаси сина, қафаси тӯтии дил, пари тӯтии гул рехт, пари тӯтии дил, дили боғ аст аноре, аз дили худ дорам бим, гар бикафад ҳамчу анор, қатраи хунаш чун донаи нор, сурмаҳои сари мижгони санавбар аз хок, хӯшай ангур бирафт аз кафи ток, хирману анбор гирифт, мижгон пари қах, такмеваи боғ, меваи боғ, такмеваи шеър матлабро боз ҳам равшантар намудааст.**



### БА ФИКРИ ШУМО ЧӢ?



**Матнҳоро хонед ва ба қадом услубҳои нутқ мансуб буданашро гӯед. Аз таркиби матни аввал калима ва ибораҳои адабӣ–китобии ба ситоиши модар алоқамандро муайян намуда, дар алоҳидагӣ нависед.**

Модар!!! Ту он ҷашмаи ҷӯшони ҳаётӣ, ки ҳастии моро аз файзи худ шодоб мегардонӣ. Ту он моҳи дурахшонӣ, ки бо нури меҳрборат шабҳои тираи моро равшан месозӣ... Офтоб аз лабханди ту тулӯъ мекунад ва баҳор бо гулҳои рангинаш дар домони поки ту мешукуфад... Абр аз шавқи ту меборад ва дарё бо ишқи ту мавҷ мезанад... Зиндагӣ аз ту оғоз мешавад, яъне сароғози «будан» ин садои гарму гиромии туст ва дунё аз бӯйи муқаддаси ту атрогин аст... Хок бар хеш меболад, ки сар ба қудуми ту ниҳода ва бод аз он менозад, ки паёми муҳаббати туро ба дуриҳои дур бурда...

Очам ба дара, рӯймоли очам ба дара,  
Эйвой, ки Ҳудо ба пеши очам бибара.  
Як лаҳзае сар ба рӯйи зонуш монум,  
Дилум бигира қарор, хобум бибара.



**Вариантҳои гуногуни матнҳои зеринро бо ҳам муқоиса намуда, ба унсурҳои луғавию грамматикии тағйирёфта эътибор дихед. Гўед, ки ҳангоми таҳрир чиҳо ихтисор ва чиҳо илова гардидааст.**

## I

Оби дидаҳо бемалол рӯйҳои парчини холаро шустан гирифтанд.

Ашкон рухкори пур аз ожангашро шуста, ба рӯйи синааш шорида мерафтанд.

Ашкҳо рухкори пур аз ожангашро шуста, ба монанди донаҳои марворид ба рӯйи синааш шорида мерафтанд.

## II

Ҳамон вучуде, ки чанд дақиқа аз ин пеш ҷавлон мезад, якбора аз асп ба пушт афтода рафт.

Ҳамон вучуде, ки чанд дақиқа аз ин пеш ҷанги ҷавлонгоҳро мебаровард, якбора аз асп ба пушт афтода рафт.

Ҳамон вучуде, ки чанд дақиқа пеш аз ин ҷанги ҷавлонгоҳро мебаровард, тайёр буд, ки тамоми лашкари душманро забун, дўстро шод кунад, ноҳост монанди яхпорае, ки аз кӯҳ қўчида, ба қаър меравад, аз асп ба замин сарнагун афтод (Ҳ. К.).



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

**Услуби гуфтугўйӣ.** Услубе, ки дар алоқаю робитай шифоҳӣ, ғайрихаттии аҳли чомеа кор фармуда мешавад. Воситаҳои забонӣ дар ин услуб бе омодагии маҳсус, дар рафти сӯҳбат, ки байни шахси гўянда ва шунаванда мустақиман сурат мегирад, озодона истифода мешаванд. Мавриди истифодаи услуби забони муошират муҳити кору зиндагии рӯзмарраи одамон аст. Дар услуби баёни муошират калимаю таъбирҳои маъмули мардумӣ, лафзҳои лаҳчагӣ, суханони дурушти ғайриадабӣ мавқеи муайянро ишғол менамоянд. Чунончи, дар муколимаи қаҳрамонҳои достони «Палатаи кунцакӣ» Қамар ва Иброҳимчон аз муродифҳои луғавии беморӣ – касалӣ, кифоя – бас, занг задан – телефон кардан, сухан – гап, зуд – даррав нависанда калимаҳои хоси забони гуфтугӯро (касалӣ, бас, телефон кардан, гап, даррав) интихоб намудааст. Таъбирҳои гаранг накарда, гапа кам кун ва мия, ки варианти вожаи умумистеъмоли майна аст, истифода мешавад. Унсурҳои луғавии дурушт (мия) ва таҳқиромез (ходаи гардафшонак), воситаҳои грамматикии ғайриадабӣ (чоят-а, поят-а), гоҳе бо ягон ғарази услубӣ ба гуфтор ворид намудани истилоҳоти илмӣ (ҳуҷайраҳои мия) низ маҳз бо мақсади ба гуфтор хусусияти забони зинда баҳшидан, табий ва муассир баромадани ҳазлу шӯхӣҳои ду ҷураи қарин, вале дуруштгуфтор ба кор бурда шудаанд.

Бо маълумотҳои дар ҷадвал акс ёфта шинос шавед пас аз он ба ҳар яки он панҷтой мисолҳо нависед. Фарқияташонро аз калимаҳои умумистеъмолӣ гӯед.



Дар услуби гуфтугӯйӣ ифодай ҳиссиёту ҳаяҷон бо ёрии ниҳо, оҳангӣ гуфтор, саволу хитоби риторикий, муносибатҳои гуногуни гӯянда ба воситаи мухотаб, калимаҳои модаӣ, воҳидҳои туфайлий мушоҳида мешавад.

Дар муюширати озод мубодилаи фикр дар қолаби ҷумлаҳои соддай дутаркибаи начандон тафсилёфта, яктаркиба, ҷумлаҳои соддай нопурра, яккалимагӣ, ҷумлаҳои мураккаби пайвасту тобеи бепайвандак, ки ду ё се ҷумлаи соддаро дар бар мегиранд (...ёфтӣ ҷоята, дароз кардӣ поята!; ...касалӣ бас, оҳу воҳ тамом! Дарёб, чий овардам; ...кушо, бинем. Фикр кун, ба фикр накардан одат карда монӣ, ҳуҷайраҳои мият шах мешаванд) ифода мейёбад.

Ҳангоми гуфтор тартиби муқаррарии аъзоҳои ҷумларо тағиیر дода ё аз навъҳои гуногуни такрори калима фоида бурда, бо ёрии задаи мантиқӣ он ҳиссаи ҷумларо, ки маънии муродро дар бар мегирад, таъкид мекунанд.



**Калимаҳои гуфтугӯйӣ–халқӣ, умумистеъмолӣ, адабӣ–китобиро дар алоҳидагӣ нависед. Ба қадом услугҳои нутқ мансуб буданашонро гӯед.**

Партави офтобе, ки ба сари девори ин дара афтодааст, аз даруни ин оби соғ ва ҷӯи шаффоғ акси худро намоён карда шаъшаапошӣ мекунад. Сангҳои девори дара аз даруни ин оби оташтоб ба тарзе намоён мешавад, ки гӯё сангтарошони ҳунарманд сангҳои раҳдорро ба як тартиби ҳандасагӣ болои ҳам чида бошанд. Намуди ин девори боазамати баланд, бо партави офтоби ҷаҳонтоб аз даруни як ҷӯйчай танг шуморо дар ҳайрат меандозад.

(Аз эҷодиёти Садриддин Айнӣ)



**Бо назардошти нутқи муколама имконот ва хусусиятҳои наъвии услуги гуфториро маънидод намоед.**

- Ба хаёлам, санъаткор буд.
- Санъаткор? Не-е, худаш гуфт – ку, ҳисобчӣ!
- Наход?
- Ҳар кӣ бошад, хушбахт будааст.
- Эҳ, ман агар вай барин навохта метавонистам.
- Ба мӯйсафед чӣ гуфт, – шунидӣ?
- Не...

Дар ҳақиқат, ҷӯра, шинос будааст.

Беҳуда нагуфтаанд: қадри зар заргар бидонад, қадри гавҳар гавҳарӣ.

– Рости гап, агар овозашонро намешунидам, он думбураҳо ба ман асло маъқул намешуданд.

(Аз эҷодиёти Саттор Турсун)



**Калимаҳои хоси услуги гуфтугӯйиро аз ҷумлаҳои зерин пайдо карда маънидод кунед. Калимаҳои ҳарина, маъюб, ҷаллод ва шатакро аз ҷиҳати маъно шарҳ дихед.**

1. Шояд «кал додари кӯр» гуфтагӣ барин дар ҳаринагӣ мо аз яқдигар намонем (Ф. М.).
2. Занак маъюб ва дилшикаста шуда, аз дӯкони ҷаллод баргашта буд (С. А.).
3. ... як аспи зӯри дигарро шатақ карда, базӯр кашола карда овардем (С. А.).



**Бо интихоби сарлавҳа ва корбасти калимаҳои умумистеъмолӣ матн тартиб дихед.**





## Матнро хонед ва ба савол ҷавоб дижед. Супоришҳоро ичро кунед.

Боз се бача омад ва яке аз онҳо ба ман гуфт:

Ту барои «во, бибем!» – гӯйй ба Маҳаллаи Боло нарафтӣ? Ин сухан як дег оби чӯшон буд, ки ба сари ман рехт ё санги осиё буд, ки бар сари ман гардида тамоми аъзои баданамро ордвор сойида партофт... Аммо ба ҷашмонам об ҷарх назад, гӯё маро бо он сухан дар оташ андохта, гудохта бошад, ҳамаи наму тарифи баданам хушкида буданд.

(Аз ҷилди 6-уми «Куллиёт»-и Садриддин Айнӣ)

1. Дар матн унсурҳои луғавию грамматикии қадом услуби баён мушоҳида мешаванд?
2. Ибораҳоро тасниф карда ба дафтар нависед.
3. Воҳидҳои фразеологии корбастшударо шарҳ дижед.
4. Андешаҳои шумо ба тарзи тасвир, мазмун ва забони ин матн чист?
5. «Ордвор сойида партофт»-ро бо муродифаш иваз намоед ва тафовути услубиашро номбар кунед.



## Ба саволҳо ҷавоб дижед.

1. Услуби бадеъ чӣ гуна услуб аст?
2. Қадом сухани бадеъ, шоирона ба шумор меравад?
3. Мушаххасоти бадеъ – образнок чӣ маънӣ дорад?
4. Фарқи услуби бадеъ аз услуби илмӣ дар чӣ зоҳир мегардад?
5. Ҷанбаи ҷозибанокии услуби гуфтугӯйӣ чӣ гуна аст?
6. Аломатҳои луғавии услуби гуфтугӯйиро номбар намоед.
7. Воситаҳои фразеологии услуби гуфтугӯйӣ қадоманд?
8. Ҳусусияти наҳвии услуби гуфтугӯйӣ аз чӣ иборат аст?



## ТЕСТ

1. Этимологияи калимаи вомии «услуб» мансуб ба қадом забон аст?
  - а) тоҷикӣ
  - б) арабӣ
  - в) русӣ
  - г) ўзбекӣ
2. Он қадом калима аст, ки дар фарҳанг ба маънои тарз, тарик, сабк, шева маънидод гардидааст?
  - а) услубшиносӣ
  - б) услубшинос
  - в) услуг
  - г) суханвар
3. Дар забони тоҷикӣ ҷанд шоҳаи услубӣ маъмул аст?
  - а) се
  - б) панҷ
  - в) ) чор
  - г) ду
4. Фанни услубшиносӣ бо қадом фанҳо робитаи узвӣ дорад?
  - а) маданияти нутқ, психолингвистика, лингвопоэтика, сабкшиносӣ
  - б) ҳусни баён, сотсиолингвистика, математика
  - в) риторика, поэтика, физика
  - г) шевашиносӣ, фразеология, ҷуғрофия



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Фазалро хонед ва пас аз он ба саволҳо ҷавоб дихед. Супоришҳоро ичро намоед.

## ҒАЗАЛ

Ба руҳсору ҷабину рӯю ораз бурдӣ, эй дилбар  
 Фурӯғ аз субҳу нур аз рӯзу акс аз моҳ, тоб аз ҳ(в)ар  
 Фурӯғу нуру аксу тоби рӯят карда ошиқро  
 Басар бино, хирад доно, равон равшан, замир анвар.  
 Сагу санги дару сагбону дарбони туро ҳар шаб,  
 Фитам дар по, ниҳам бар сар, барам фармон, шавам чокар.  
 Набошад дар ҳама Руму Раю Чину Чигил шӯхе,  
 Чу ту хунрезу шӯрангезу ҷанговар.  
 Ба ораз гул, ба мӯ сунбул, ба бар насрин, ба тан симин,  
 Ба қад тӯбо, ба рух ҷаннат, ба ҳат тӯтӣ, ба лаб шаккар.  
 Қабо дебо, кулаҳ зебо, бадан нозуқ, камар ҷобук  
 Иборат хуш, сухан дилкаш, даҳон қӯчак, миён лоғар,  
 Ба зулфи турраи мушкину гуфтори лаби ширин  
 Сумансою камарфарсою рӯҳафсою ҷонпарвар.  
 Ману ҳирмону яъсу ранҷ, меҳнат чун бувад гирдат  
 Ҳисор аз сангу сур аз рӯю дар з-оҳан, калид аз зар.  
 Туй дар гулшану барзан, туй, дар ҳубиву ҳашмат  
 Гули ҳумро, бути раъно, маҳи анвар, шаҳи қишвар.  
 Зи завқи мастибу махмуриву ҷашму лабат доим  
 Кашам ҳирқа, дижам субҳа, ҳарам бода, занам соғар.  
 Ба фикру нутқу шеъру ҳатту боли ҳуд шудӣ Ҷомӣ,  
 Тиҳӣ кун дил, фурӯҳ ҳӯр дам, шикан ҳома, фикан дафтар!

Абдураҳмони Ҷомӣ



1. Матн ба кадом услуби баён тааллуқ дорад?
2. Муродифҳои калимаи «рӯй»-ро аз ғазал пайдо кунед.
3. Муродифҳои луғавии **маст ва махмур, ҳирмон ва яъс, рухсор, рӯй ва ораз** аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
4. Ибораҳои **гули хумро, бути раъно, маҳи анвар, шаҳи кишварро** маънигустарӣ кунед.
5. Вожаҳои **ҳирқаву субҳаро** шарҳ дидҳед.
6. Маънои калимаҳои **яъсу ранҷро** аз фарҳанг пайдо кунед.
7. Воситаҳои бадеии дар мисраҳои болоӣ корбастшударо муайян кунед.
8. Калимаҳои ҳаммаъноро номбар кунед. Кадоме аз онҳо калимаҳои китобӣ ва умумиистеъмолӣ буданашонро гӯед.
9. Бо табдили наср мазмуни шеърро баён намоед.

#### **МАВЗӮИ 4. УСЛУБИ ИЛМӢ, РӮZNOMANIGORӢ (ПУБЛИТСИСТИ), РАСМИИ КОРГУЗОРИ**

Дар асри X Абӯалӣ ибни Сино санъатҳои бадеиро ба **ду ғурӯҳ – лафзию маънавӣ** тақсим карда буд. Ин ақида дар давраҳои минбаъда боз рушду такомул ёфтааст. Таснифи фишурдаи санъатҳои бадей чунинанд:

**1. Санъатҳои лафзии бадеъ.** Он санъатҳои бадеие, ки барои ороиш ва мавзунии сухан хидмат мекунанд, **санъатҳои лафзӣ** номида мешаванд. **Тачнис, иштиқоқ, тарсеъ, саҷъ, тақрор, акс, илтизом, мураббаъ, мусамман, мудаввар, лабрас, лабнорас, муталлавин, мувашшах, табдил** ва ғайраҳо аз ҷумлаи ин гуна санъатҳоянд.

Санъатҳои лафзӣ ба воситаи таносуб ва тазоҳури овозию ҳарфии сухан ба вучуд меоянд. Санъатҳои лафзии бадеъ воситаи ҳусни сухан буда, бо роҳи ҳамоҳангӣ ва мувофиқати ҳарфу садо шакл мегиранд. Таносуб дар санъатҳои лафзӣ аз мувофиқати ҳарфу калима ва калимаю ҷумла ба вучуд меояд. Гурӯҳе аз санъатҳои лафзӣ ба ҳусни маънӣ ҳам далолат мекунанд, ки тачнисоти маънавӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад.

Ҳарчанд санъатҳои лафзӣ гоҳо аз калимабозиҳои адабӣ, ки онро тафнунуоти адабӣ ё худ дилхушиҳои шеърӣ низ номидаанд иборат аст, вале ба онҳо ба ҷашми беэътиноӣ нигаристан дуруст нест. Шоирони гузашта саноёи лафзиро, пеш аз ҳама, барои ифодаи маъниҳои дилҳоҳ ва тасвири ҳунармандона истифода кардаанд.

**2. Санъатҳои маънавии бадеъ.** **Тавсиф, ташбех, истиора, муболига, маҷоз, киноя, таъриз, иҳом, таҷниси маънавӣ, тазоду муқобила, таҷоҳули ориф, таносуб, тааҷҷуб, илтифот, лафғу нашр, ирсоли масал, тамсил, тафсир, бозгашт, талмех, ташхис** ва ғайра аз ҷумлаи **санъатҳои маънавӣ** буда, тасвирҳои шоирона месозанду ба маъно дигаргунӣ ворид месозанд.



**Матнро хонед ва ба кадои услуги нутқ мансуб буданашро гўед.**  
**Санъатҳои лафзӣ ва маънавиро бо гурӯҳбандӣ нависед.**



## МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

**Услуби илмӣ.** Яке аз муҳимтарин шохаҳои услуги китобӣ услуги илмӣ ба шумор меравад. Он дар таълифи мақола, рисола, китобҳои дарсӣ ва ғайра оид ба соҳаҳои гуногуни илму техника истифода мешавад. Дар услуги илмӣ бо роҳи истифодаи фаровони далелу рақамҳо қонуниятҳои гуногуни илмӣ кашф ва маънидод мешаванд.

Услуби илмӣ ба ду шоҳаи калон – шоҳаи марбут ба илмҳои табиию дақиқ ва илмҳои иҷтимоӣ ҷудо мешавад. Ҳусусиятҳои умумии ҳар дуи ин шоҳаро дар бобати воситаҳои забонӣ муҳтасар чунин бояд номбар кард:

- истифодаи фаровони истилоҳоти илмӣ. **Масалан, ҳамсадо, садонок, решা, асос, бандак, калима, ибора** ва ғайра дар забоншиносӣ; **синус, косинус, тангенс, тарҳ, ҷамъ, баробар** – дар соҳаи ҳисоб ва ҳоказо;
- дар ин услуб таъбирҳои фразеологии обуранги бадеиу эҳсосӣ дошта истифода намешаванд;
- дар ин услуб шумораҳо на ба воситаи ҳарфҳо, балки бо адад ифода меёбанд;
- дар услуги илмӣ **ҷонишини шахси якуми ҷамъ (мо)** ба ҷойи «ман» бештар истифода бурда мешавад, ки ин маънои хоксорӣ ва фурӯтаниро дорад;
- калима, таркиб, ибора ва ҷумлаҳои туфайлӣ дар ин намуди услуг фаровон истифода мешаванд, амсоли **аввалан, сониян, аз як тараф, аз тарафи дигар, ҳамин тариқа, хулоса, бинобар** ва ғайра.
- ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар услуги илмӣ бештар дида мешаванд;
- дар услуги илмӣ калимаҳои ғайриадабӣ (лаҳҷавӣ) истифода намешаванд;
- ба ин услуг үнсурҳои образнок ва муассири сухан хос нестанд.



## Шарҳи вожаи «истиклол» риоя ба талаботи кадом услуги нутқ ба амал омадааст, хотирнишин намоед.

**Истиқлол** – соҳиби комилхуқуқи обу замин, тамоми сарватҳо ва давлати худ будан аст.

**Истиқлол** – озодии шахс бо тамоми маъноҳояш дар меҳани худ аст. Ин истилоҳ равнақ баҳшидани арзишҳои миллӣ дар сарзамин ва дорони нишонаҳои хоси давлати хеш будан байни мамолики ҷаҳон аст.

**Истиқлол** он аст, ки ҳар фарди ҷомеа, – ҳоҳ сарвар бошад, ҳоҳ посбони пеши дар, – амиқ дарк намояд: ҳосили заҳмат, кору пайкор, сипари озодиву ояндаи неки ватан ва рӯзгори хуши фарзандон аст.

**Истиқлол** – ин шарафу номуси ватандорӣ, ифтихор аз давлату миллати хеш ва талошу заҳмати бардавоми ҳар як фарди бедордили ҷомеа баҳри худшиносӣ, маърифат ва фарҳангӣ волост.

**Истиқлол** – ин хонаи обод, рӯйи сурх, сари баланд, зиндагии осоишта ва соҳибдавлативу соҳибватанӣ аст.



## МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Маънии вожаи **публика** шунаванда ё бинанда буда, публитсистика адабиёти илмии сиёсию иҷтимоӣ доир ба масъалаҳои доги рӯз аст. Услуби баённи рӯзноманигорӣ ё публитсистӣ ба тарзи хаттӣ ва шифоҳӣ ҷараён мегирад. Ҳабару мақолаҳои гуногун дар нашрияҳо, дастурҳои тарғибот (инчунин матнҳои қаблан таҳияшудаи суханронии гӯяндагони радиою телевизион) ба тариқи навиштор, vale суханони ташвиқгарон дар ҷамъомаду намоишҳо, мусоҳибаҳои муҳбирони радиою телевизион бо шахсони гуногун ба тарзи шифоҳӣ воқеъ мегардад.

Мақсади публитсистика аз рӯйдодҳои дохилию ҳориҷӣ зуд воқиф намудани хонандагон, шунавандагону бинандагони радиою телевизион, тарғиби ғояҳои пешқадами замона, воқеъбинона баҳо додан ба ҳодисаву воқеаҳои рӯзмарраи иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодию фарҳангӣ, бедор намудани ҳисси меҳрӯборӣ ба падидаҳои матлуб ё ҳисси нафрат ба воқеаҳои номатлуб, ба тадбирчӯйӣ ва амал водор намудани ҷомеа аст. Ҳамин ҳадаф ду вазифаи асосии услуби рӯзноманигориро муқаррар менамояд: ҳабар додан ва таъсир расондан. Дар адой вазифаи аввал истифодаи калимаю истилоҳоти сиёсию иҷтимоӣ, таркибу ифодаҳои маъмул (стандартӣ), якрангии ифодаи фикр, фаровонии факту рақамҳо мушоҳида мешавад.

Агар дар маводи ҳабарӣ аз кор фармудани воситаҳои муассири луғавӣ, фразеологӣ, калимасозӣ, ибораву ҷумлабандӣ ҳуддорӣ карда шавад, дар очерк, лавҳа, памфлет, фелетон доираи истеъмоли сарватҳои луғавии забон ҳеле васеъ гардида, баробари калимаҳои умумиистеъмол ва мӯтадилмаъно чунин унсурҳои луғавӣ ҳам кор фармуда мешаванд, ки обуранги услуби ҳиссӣ ва хусусияти ифоданокӣ доранд. Аз ин ҷиҳат маводи ҳабарии расонаҳо ба услубҳои расмию илмӣ қаробат пайдо кунад, забони жанрҳои мазкури журналистика ба услуби бадей монандӣ зоҳир менамояд.

Дар услуби публитсистӣ луғатҳои сиёсию иҷтимоӣ, калимаю истилоҳоти хоси одобу ахлоқи ҷомеа, соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт, маориф, илму фарҳанг ба тарзи фаровон кор фармуда мешаванд. Унсурҳои луғавии фразеологӣ вобаста ба талаботи жанрҳои публитсистика интихоб ва истеъмол мегарданд. Аз таркиби луғавии маводи нашрия, радио ва телевизион аён мегардад, ки он ба қадом мавзӯи ҳаётӣ ҷомеа баҳшида шудааст.

Услуби рӯзноманигорӣ аслан такаллуф ва суханпардозиро намепарварад, зоро суханорони безарурат дар жанрҳои ҳабарӣ ба осон ва равшан дарк намудани асли мақсад ҳалал мерасонад: Онҳо (дехқонон) бо дашт **панча ба панча дарафканда, нусрат аз пайи нусрат ба даст меоваранд**. Маънии феъли дарафкандан андохтан, рехтан, берун кардан, афшондан, пошидан буда, бо калимаи панча ҳеч гуна муносибати маъниӣ надорад. Таъбири **нусрат аз пайи нусрат ба даст овардан ҳам ғалат аст**, чунки одатан **ғалаба аз пайи ғалаба ба даст овардан мегӯянд**.

Сармақола, мақолаи назарии сиёсӣ, мақолаи ахлоқию тарбиявӣ, обзори байналхалқӣ, муҳбирнома (корреспонденсия), репортаж, фелетон, памфлет, мусоҳиба, лавҳа, очерк, шарҳи варзиш аз ҷумлаи жанрҳои публитсистика ба шумор мераванд.



**Истилоҳи хоси услуги рӯзноманигориро вобаста ба жанр, касбу пеша, марҳила ва услубҳои кор ба гурӯҳҳои алоҳида ҷудо карда нависед.**

Фелетон, памфлет, таҳия, ҷараёни таҳия, луқма, мусоҳиба, ороиши матбуот, рӯзнома, мачалла, рӯзноманигор, журналист, муҳбир, ахбор, пародия, эпиграмма, ҳабарнигор, ҳабар, ҷарида, корреспондент, муҳбирнома, газета, журнал, амсила (макет), амсиласозӣ (макетсозӣ), лавҳа, очерк.



**Матнро ҳонед, пас аз он ягон мавзӯи фарҳангии воқеиро интиҳоб намуда, ҳабар нависед ва ба он сарлавҳаи созгору ҷолиб фикр кунед.**

Дар соҳаҳои матбуот, корҳои ноширий ва ахбор асосҳои зарурӣ ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуданд, зиёда аз 10 қонун ва беш аз 30 ҳуҷҷатҳои зерқонунӣ қабул гардианд. 1677 корхонаи ноширий, 118 нашриёт аз қайди давлатӣ гузаронида шуданд. Дар китобхонаи миллии Ӯзбекистон ба номи Алишери Навоӣ, ки бо технологияҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардидааст, дар 14 маркази вилоятии иттилоотиву китобхонавӣ, тақрибан 200 маркази ахбору заҳираи муассисаҳои таълимии маркази ноҳия ва шаҳрҳо кори ба аҳолӣ пешниҳод кардани хидматҳои иттилоотиву китобхонавӣ, дар маҷмӯаҳои «Китоби олам», «Шарқ зиёкори», «Ӯздавкитобсавдоатъминоти» хидмати вобаста ба савдои китоб ба роҳ монда шуд. Аз ҷониби Бунёди ҷамъиятии «Эҷод», ки дар назди Иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон таъсис ёфтааст, нахустин китоби нависандагону шоирон, баҳусус ҷавонон бо төъдоди зиёд чоп мешавад.

(Аз рӯзномаи «Овози тоҷик»)



**Бо воҳидҳои фразеологии зерин ҷумлаҳо созед. Имконоти услубиашонро бо баёни фикр маънидод намоед.**

Аз ӯҳдаи коре баромадан (набаромадан), арақи ҷабин рехтан, камари ҳиммат бастан, ба марра расидан, саҳми худро гузоштан, аҳамияти қалон доштан, нуқтаи назар, рол (нақш) бозидан, паси сар кардан, боздид ба амал овардан, ҷашми корро донистан (надонистан), ҷомаи амал пӯшидан, ба аҳди худ вафо кардан.



### МЕДОНАМ, ДОНИСТАН МЕХОҲАМ

**ҲОҚИМИЯТИ ЧОРУМ** – номи маҷоз ВАО, ки моҳияти таъсири матбуоти мустақил ва дигар васоити иттилоотиро ба давлат ва ҷомеа мефаҳмонад. Мағҳуми «ҳоқимияти чорум» дар охири асри XVIII аз ҷониби сиёсатмадори англisis Элмунд Берк ба маънои қиноя истифода шудааст, ки баъд дар шакли ҷиддӣ қабул шуд. «Ҳоқимияти чорум» дар қатори ҳоқимиятҳои дигар: қонунбарор, иҷроия ва судӣ дар инкишофи ВАО-и озод, тантанаи ҳақиқат, адолат ва ташаккули ҷомеаи демократӣ бояд нақш гузорад.

**ШАРТҲОИ ЖУРНАЛИСТИКА** – қоида ва меъёрҳои умумии фаъолияти иттилоотии ВАО, ки ҳангоми ичрои вазифа истифода мешаванд. Ядрои асосии шартҳои журналистика донистани қонуниятҳои объективӣ ва дар заминаи онҳо фаҳмиш ва арзиши зуҳуроти ҳаётӣ мебошад. Имрӯз журналистон манфиатҳои қиширҳои гуногуни чомеа, ҳизбҳоро ифода мекунанд. Дар шароити бисёргизбӣ, аҳамияти принсипи ҳизбият баланд гардида, бо принсипи инсондӯстӣ (эътирофи арзиши олии инсон, ҳангоми инъикоси масъалаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ба назар гирифтани манфиатҳои рушди инсон) ва принсипҳои ҳақиқатнигорӣ ва объективият (таҳлили бовариноки зуҳуроти иҷтимоӣ, истифодаи фактҳо аз рӯи вичҷон) алоқамандӣ пайдо мекунад.

Журналистика ҳамчун нигоди демократӣ ва минбари ғайрипарлумонии мардум ҷиҳати иштирок дар идораи корҳои иҷтимоӣ фаъол гардонидани омма ва даҳолат ба корҳои ҷамъиятӣ қӯшиш мекунад, манфиатҳои оммаи асосии аҳолиро ҳимоя мекунад; қӯшиш менамояд, ки ҳалқ ҳамчун қувваи муттаҳид амал кунад; ҳаракат мекунад, ки алоқаи баръаксро ба вучуд орад, фаъолмандии муаллифиро вусъат баҳшад, луқмаҳои хонандагонро зиёд гардонад.

**ЗАБОНИ МАТБУОТ.** Забони матбуот аз забони ҳаттӣ қариб фарқ намекунад. Фарқи он аз забони ҳаттӣ (китобатӣ) танҳо дар дараҷаи истеъмоли системаҳои забонӣ мебошад. Забони матбуот варианти пурӯзвват ва серистеъмоли забони ҳаттист, ки барои зудтар ва бе ҳеч мамоният фаҳмидани мақсад мусоидат мекунад.

(Аз «Донишномаи фарҳанги рӯзноманигорӣ»-и Мурод Муродов)



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Услуби забони ҳуҷҷатнигорӣ якрангу якнавоҳт ва камтаъсир аст. Ҳар мағҳум бо номи мушаххаси худ ифода мейбад, бо муродифҳо ё ҷонишинҳо иваз намешавад, бинобар ин дар забони ҳуҷҷатҳои давлатӣ калимаю истилоҳоти сиёсӣ тақрор ба тақрор меоянд. Калимаҳо маънои истилоҳӣ гиранд, аз маъноҳои дигар ва тобишҳои маъно орӣ мегарданд. Дар ифодаи фикр ба мантиқи сухан бештар эътибор дода мешавад. Матни услуби забони расмӣ ё идорӣ ба сарҳату бандҳои мушаххас ҷудо мегардад. Қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки ҳар ҷумла як фикри дақиқро қушоду равшан ифода намояд, мазмуни духӯра пайдо нақунад.

Ҳадафи услуби расмӣ маълумоти дақиқро (асосан ба тариқи ҳаттӣ) ифода кардан аст, бинобар ин фикр бо ёрии ҷумлаҳои соддай пурраи хабарӣ, ҷумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъ, ки дар таркибашон ҷумлаҳои пайрави муайянкунанд, сабаб, мақсад, шарт, хилоф доранд, ифода мейбад.

Соҳтори қисми зиёди ҳуҷҷатҳои идорӣ аз оғоз то ба анҷом якгуна аст ва барои осон кардани ҳуҷҷатнигорӣ асли матлаб, ки факту рақамҳо ва ё дарҳости ҳар фардро дар бар мегирад, дар қолабҳои қаблан сабтшуда (ҷунончи, дар ҳолнома (тарҷумаи ҳол), номаи камол, шиноснома, зоднома (шаҳодатномаи таваллуд ва гайра) ворид карда мешаванд.



**Хонед, тартиб ва қисмҳои асосиашро дар хотир нигоҳ доред. Бомақсади аъзо шудан ба китобхона ба номи китобдор ариза нависед.**

### Ариза

**Ариза** – хуҷҷатест, ки одатан арз ё дарҳости касро дар бар мегирад ва ба номи ташкилот ё сардори идора навишта мешавад. Мазмуни ариза бояд кӯтоҳ ва возеҳ бошад. Ариза аз қисмҳои зерин иборат аст:

Фамилия, ном ва номи падар ё ҷойи истиқомати аризадиҳанда.

Номи ҳуҷҷат.

Баёнати аниқи арз.

Рӯйхати (номгӯйи) ҳуҷҷатҳои ба ариза иловашуда.

Таърихи навишт.

Имзои муаллиф.

Номи шахси гиранда (адресат), ки ариза ба унвони вай навишта шудааст.

### Намунаи ариза

*Ба роҳбари маҳфили «Забоншиносони ҷавон»  
Фирдавси Равшанзода аз номи донишомӯзи  
синфи X Комрони Ҷамшедзод*

### Ариза

*Хоҳиш мекунам, ки маро ҳамчун аъзои маҳфили «Забоншиносони ҷавон» қабул кунед.*

Имзо

К. Ҷамшедзода

3 сентябри соли 2023



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Дар ариза номи муассиса, донишкадаю донишгоҳ, инчунин ному насаби муаллиф пурра навишта мешавад. Дар аризаҳое, ки нависанда чун шаҳрванд ба унвони ягон мақом менависад, бояд ба ҷойи вазифа нишонаи маҳалли зисташро зикр намояд.

Ариза бо компьютер ва машинка чоп карда намешавад. Шахси аризанивис бо дастхати худ навишта, ба ҷойи дар назар дошташуда ва ё ин ки ба шахси масъул, роҳбар месупорад. Матни ариза бо баёни мақсад сар шуда, бо он хотима меёбад. Дар матни ариза ҷо додани калима ва ибораҳои рафиқ, рафиқа, ба рафиқ, рафиқи мӯҳтарам, маълум мекунам, ки, бо эҳтиром, бо сипосгузорӣ, бо баробари навиштани ин ариза ғалати услубӣ ва нодуруст навиштани матни ариза мебошад. Баъд аз навиштани номи муассиса ва роҳбар, инчунин ному насаби хеш калимаи ариза дар мобайн бо ҳарфи калон навишта мешаваду пас аз он аломати нуқта гузошта намешавад. Ба қавсайн гирифттан, аз ҳар ду тараф хати нишебдор гузоштан ва аз болои имзо хати кашидан мумкин не, зоро ин хато аст.



**Ба шахси ба дил наздику аз дида дуратон мактуб нависед. Баъд аз навиштани мактуб онро бодиққат хонда, ғалатҳояшро ислоҳ карда, ба лифофа андозед.**

Як намунаи номаи шодбош:

Бародари мӯҳтарам!

Ба муносабати Иди фирӯзи Наврӯз Шуморо аз самими қалб табрик менамоям. Умединорам, ки ба дарки наврӯзҳои бешумор муваффақ гардед.

Худованди таоло ин соли тозаро ба Шумо ва ҷомеи оилаи Шумо муборак ва масъул гардонад.

Таърих ва имзо.



**Ба саволҳо ҷавоб дихед.**

1. Бо услуби илмӣ чӣ гуна навиштачот таълиф мешаванд?
2. Услуби илмӣ дорои чӣ гуна аломатҳои забонӣ мебошад?
3. Аломатҳои услуби илмиро аз рӯйи матни боло шарҳ дихед.
4. «Публитсистика» аз қадом забон гирифта шудааст ва чӣ маънӣ дорад?
5. Соҳаи асосии корбурди услуби публитсистӣ қадом аст?
6. Ҳосияти забонии услуби публитсистӣ аз чӣ иборат аст?
7. Мавриди корбасти услуби коргузорӣ қадом аст?
8. Аломатҳои услуби коргузорӣ қадомҳоянд?



## ТЕСТ

1. Истилоҳот аломати барҷастаи қадом навъи шоҳаи услубӣ аст?
 

а) гуфтугӯйӣ	б) расмӣ
в) бадеӣ	г) илмӣ
2. Ҳуҷҷатнигорӣ ба қадом шоҳаи услубӣ мансуб аст?
 

а) услуби бадеӣ	б) услуби расмии коргузорӣ
в) услуби публитсистӣ	г) услуби илмӣ
3. «Иқтибос» чӣ маъно дорад?
 

а) овардани мисол	б) нақли воқеа
в) зикри порча	г) овардани далел аз сарчашма



**Бо мазмуни матн шинос шавед ва истилоҳоти вобастаи шабакаҳои электрониро дар алоҳидагӣ нависед. Ҳусусиятҳои услуби илмиро аз рӯйи матн муайян намоед.**

Интернет гуфта шабакаи куллан фарогири компьютериро меноманд. Ҳуди мағҳум маънои «байниншабакаҳо»-ро дорад. Ин шабакаест, ки дигар шабакаҳои алоҳидаро ба ҳам мепайвандад. Сохтори мантиқии интернет иттиҳоди ба ҳуд хоси вертуалист, ки фазои ба ҳуд хоси иттилоотӣ дорад.

Интернет табодуллоти ахборро байни тамоми компьютерхое, ки ба шабака дохил мешаванд ва ба он пайвастанд, таъмин меқунад. Навъи компьютер ва чигунации системаи амалиёти компьютер муҳим нест.

Ба ҳам пайвасташавии шабакаҳо имкониятҳои бузург доранд. Тавассути компьютери худ ҳар як абоненти интернет метавонад ба дигар шаҳрҳо ахбор фиристад, каталоги китобхонаҳои мамлакатҳои гуногунро аз назар гузаронад, бо муҳовараҳои охирин пажӯҳишгоҳҳо, осорхонаҳои ҷаҳон шинос шавад. Дар конфронсҳо ширкат варзад ва даҳҳо бо абонентҳои дигар мамлакатҳо бозиҳои муҳталиф гузаронад. Интернет ба ихтиёри ниёзмандонаш боз бисёр дигар манбаъҳои машғулиятҳои гуногунро вомегузорад.

Ячейкаҳои асосии интернет – шабакаҳои ҳисоббарории маҳаллӣ (локалӣ) мебошад. Ин чунин маъно дорад, ки интернет на фақат байни компьютерҳои алоҳида алоқа барқарор мекунад, балки барои ба ҳам пайвастагии воҳидҳои боз ҳам калонтар – яъне, гурӯҳи компьютерҳо роҳ мекушояд. Дар сурати бевосита пайваст будани як ҳиссаи шабакаи маҳаллӣ ба интернет ҳар як истгоҳи кории ин шабака ҳамчунон метавонад бо интернет пайваст шавад. Ба ҷуз ин боз компьютерхое мавҷуданд, ки ба интернет мустақилона пайваст шудаанд, ки онҳоро хост – компьютер меноманд, ки ҷузъи муайяншавандааш қалимаи англисӣ «host» буда, маънояш **хӯҷаин** аст. Ҳар як компьютери ба шабака пайвастшуда нишонии худро дорад, ки аз рӯйи он абонент аз ҳар қанори рӯйи олам онро ёфта метавонад.

(Аз «Асосҳои фаъолияти тиҷоратӣ»-и А. Қодиров)



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Матнҳои пешниҳодшударо ҳонед ва барои баён намудани фикр омода бошед.

### «ШОҲНОМА»-И ФИРДАВСӢ

Аён аст, ки пас аз марги Дақиқии шоир бо амри Султон Маҳмуди Газнавӣ навиштани «Шоҳнома» ба Фирдавсӣ voguzor shud. Абулқосим Фирдавсӣ барои эҷод намудани «Шоҳнома»-и безавол зиёда аз сӣ соли умри пурбаракати худро сарф намудааст:

Басе ранҷ бурдам дар ин сол сӣ,  
Аҷам зинда кардам бад-ин порсӣ.

Достони «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ асари арзишманду бузург буда, ғояҳои асосии он инсонпарварӣ, ватандӯстӣ ва меҳсанпарастӣ аст, ки бо фикру андешаҳои пандуахлоқӣ оро дода шудааст. Достонҳои «Шоҳнома» ҳамчун асари таърихиву қаҳрамонӣ дорои 60 ҳазор байт буда, аз нигоҳи мавзӯъ ва мундариҷа дар таърихи адабиёти ҷаҳон беназир аст. «Шоҳнома» бо васифу ситоиши хирад, олами ҳастӣ, бо ситоиши пайғамбар ва васфи Султон Маҳмуд оғоз мешавад, ки дар асоси се қисм таърихи шоҳони Эронро аз Каюмарс то Яздигурди III фаро мегирад. Қисми аввали достон қиссаҳои асотирий, паҳлавонӣ,

таърихиро дар бар мегирад. Қисми дуюми достонҳои «Шоҳнома» аз паҳлавонӣ ва корнамоиҳои Рустам ва ҳампешагони ўқиссаву ривоят мекунад, ки хеле ҷолиб аст. Қисми сеюми достон ҳодисаву воқеаҳои таърихиро дар бар мегирад, ки дар бораи урфу одат, расму оин ва таърихи шоҳони гузашта маълумот медиҳад.

Фирдавсӣ дар «Шоҳнома»-и хеш ба ҳама мавзӯъҳо: некиву накӯкорӣ, лутфу тараҳҳум, ғамхорӣ дар ҳаққи падару модар, донишу хирад, ватандӯстӣ, муҳофизати ватан ҳифзи марзу бүм даҳл намудааст. Абулқосим Фирдавсӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ба сифати яке аз пайғамбарони шеъру адаб эътироф гардидааст. «Шоҳнома»-и ўбемуболига яке аз намунаҳои беҳтарини достонҳои қаҳрамониву таърихӣ буда, таърихи миллати моро бо тамоми бурду бохташ инъикиос менамояд.

Қайд кардан лозим аст, ки Абулқосим Фирдавсӣ ва достонҳои «Шоҳнома»-и ў дар таърихи адабиёти ҷаҳонӣ шӯҳрати бузург дорад. Фирдавсӣ дар достони худ ба беҳтарин ҳусусиятҳои неки инсонӣ, ба монанди некиу накӯкорӣ, инсондӯстӣ, ватанпарастию ватандӯстӣ аҳамият дода, мавзӯи хирад ва хирадмандиро дар ҷойи аввал мегузорад, ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо барои насли наврас аҳамияти тарбиявию аҳлоқӣ дорад:

Хирадманд бошу беозор бош,  
Ҳамеша забонро нигаҳдор бош.



## БОБИ III. ХИФЗИ ҲУҚУҚИ ИНСОН



### МАВЗЎИ 5. ВОСИТАҲОИ ОБРАЗНОКИ ЛАФЗӢ ЧУН ЗАХИРАИ УСЛУБИИ НУТҚ

#### АБӮАЛӢ ВА БЕМОР

Абӯалӣ Сино ба табибӣ ном баровардагӣ буд. Ҳар рӯз ба назди ў одамони бисёр барои табобат меомаданд. Ҳамаи онҳо қатор менишастанд ва Абӯалӣ ҳар кадомро дида, касалашро мегуфт ва табобаташро ҳам нишон медод. Як рӯз вай аз ҷумлаи беморон як қасро намебинад ва ба ў чизе намегӯяд. Он бемор бо димоги сӯхта ба хонааш меояду ба занаш мегӯяд:

– Умри ман ба охир расидааст, ҳатто Абӯалӣ ҳам ба ман чизе нағуфт.

Бемор дар ҳучрааш паҳлӯ зада, бо табъи хира меҳобид. Як вақте бедор мешавад, ки бисёр ташна мондааст. Дар зарфе шир меёбад ва онро гирифта менӯшад. То бегоҳ аҳволи ў бех мешавад ва то рӯзи дигар сиҳат меёбад. Ҳафтаи дигар ў боз ҳамроҳи беморон ба назди Абӯалӣ Сино меравад. Абӯалӣ Сино боз аз хона берун шуда, беморонро дида, ба ҳар қадоми онҳо табобат мефармояд. Ин бемор ба Абӯалӣ рӯй оварда мегӯяд:

– Маро табобат нафармудед, дидед, ман сиҳат ёфтам.

Абӯалӣ дар ҷавоб мегӯяд:

— Дуруст аст, қасалии туро заҳри мор дуруст мекард, чун ёфтани он мушкил буд, ман чизе нагуфтам. Ту дар хонаат шир ҳӯрдӣ ва дар он шир мор заҳрашро қайд карда буд, бинобар ин сиҳат ёфтӣ. Бемор ба дониши Абӯалӣ аҳсан меҳонад.

(Аз «Нақлу ривоятҳо дар бораи Абӯалӣ ибни Сино»)



**Матнро хонед, мазмунашро нақл кунед. Байни гурӯҳҳо лаҳзаи са-  
волу ҷавоб ташкил намоед.**



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Воситаҳои образноки лафзӣ, пеш аз ҳама, санъатҳои бадеиро фаро мегиранд. Дар бобати ороиш ва ифодаи пуробуранги сухан тамъи воситаҳои тасвири бадей аҳамияти калон доранд.

1

#### МАЧОЗ

Воситаи захирайи услубӣ, каломи бадей. Қувваи тасвирии маҷоз он қадар аст, ки бо ду-се қалима як ҳисси амиқ, як ҳолати мураккаб, як манзара-ро нишон дода метавонад, на фақат пеши назар нишон медиҳад, балки сабаб ва моҳияти ҳодисаро мекушояд. Аз ин ҷиҳат имконоти маҷоз барои ифодаи мақсад ва тасвири бадей хеле калон аст. Бесабаб нест, ки мардум ба маҷоз ихлоси маҳсус доранд ва нависандагон онро бисёр ба кор мебаранд. Шоирон, ки ҳар яке устоди забардасти сухан мебошанд, бо оғаридани маҷозҳои гуногун баробари таъмин намудани фасоҳати байни худ дар инкишофи таркиби луғавӣ ва воситаҳои бадеии сухани тоҷикӣ ҳиссаи бисёр бузург ҳамроҳ кардаанд.

2

#### ТАЧНИС

Қалимаи ҳамчинсу ҳамшакли ифодакунандай маъноҳои гуногун омоним (таҷнис) ном дорад. Дар забони гуфтугӯйӣ ва адабӣ қалимаҳо ҳастанд, ки таркиби овозиашон якхела буда, маъноҳои гуногунро ифода мекунанд. Ин хел қалимаҳоро дар илми забоншиносӣ – омоним (ҳамгуна) ва дар илмӣ адабиётшиносӣ – таҷнис мегӯянд. Қалимаҳои ҳамшакл дар гуфтор ва навишт барои бозии лафзӣ (таҷнис) имконияти фаровон ба вучуд меоранд. Адибон қалимаҳои ҳамшаклеро ба маъни гуногун кор фармуда, порчаҳои дилчашпу муассир эҷод кардаанд.

**УСЛУБИЁТИ ИФОДАҲОИ МАҶОЗӢ.** Ифодаҳои маҷозӣ яке аз воситаҳои таъсирбахши забон ба шумор мераванд. Дар матн қалимае аз доираи муқаррарии истеъмолаш баромада, бо қалимаҳои дигаре таносуби маънӣ пайдо мекунад, дар натиҷа ифодаи маҷозӣ пайдо мешавад. Чунончи, қалимаи **даст** дар таркиби ибораҳои **дасти падарам, дасти бақувват, дасти нозук** бо қалимаҳои **падарам, бақувват ва нозук** таносуби маънӣ дорад, аммо дар таркиби **дасти аҷал** маҷозан кор фармуда шудааст.

Ифодаҳои маҷозӣ дар забони тоҷикӣ дар асоси монандии зоҳирӣ ё ботинӣ, зинда тасвир намудани ашёҳо, бо ёрии санъатҳои ташбеҳ, истиора, ташхис, муболиға ва ғайра ба вучӯд меоянд. Дар ташаккули ифодаҳои маҷозӣ баъзе аломатҳои сарфии ҳиссаҳои ҷудогонаи нутқи нақши муҳим доранд. Дар натиҷаи ба исмҳои ҷондор, узвҳои бадани инсон алоқаманд намудани исмҳои бечон (гули ҳаётам – фарзанд) ва бо ҳам пайвастани исмҳои мушаххасу номушаххас (чанголи марг, аспи ҷаҳл) ифодаҳои маҷозии исм ба вучӯд меоянд. Ифодаҳои маҷозии сифат дар натиҷаи ба предметҳои бечон нисбат додани аломат, хислат, характер ва сифатҳои маънавии шаҳс (**мавҷҳои сармаст, наҳри девона**) ва ё ба исмҳои маънӣ нисбат додани аломати предметҳои мушаххас (ҳақиқати талҳ, толеи сиёҳ) ба вучӯд меоянд. Дар ифодаи маҷозии феъл, ҳолат, вазъият, рафткор, кирдор ва амалиёти гуногуни инсон ба предметҳои бечон ва ё исмҳои маънӣ нисбат дода мешаванд: Бориш ноз мекард; Ситораи субҳ мезавқид; Ҷароғ зихна буд; Як бех офтобпарости ҳудрӯй... Қоматашро рост намуда, осмонро бӯсиданӣ мешуд (Ҳ. К.).

3

Ташбеҳ монанд кардан аст. Он дар роҳи барҷаста, равшан ва зебо ифода намудани ягон лавҳаи бадеӣ хизмат мекунад. Ташбеҳ аз қалимаҳои ташбеҳшавандо ташбеҳқунанда таркиб меёбад. **Чун, ҳамчун, мисли, монанди, монанди он ки, чунон ки, гӯё, гӯиё, -осо, -сон, -ваш, -вор, -барин** воситаҳои ёридиҳандаи монандӣ мебошад.

4

#### ТАВСИФ

Муайянкунандаи бадеӣ мебошад, ки муҳимтарин ҳусуси-яти ҷизе ва ҳодисаэро ифода мекунад. Қалимаҳое ҳастанд, ки як ё якчанд сифати доимӣ доранд. Ин сифатҳое, ки ҳамеша бо қалимаи муайяне меоянд, низ тавсиф номида мешаванд. Он дар нутқи гуфтагӯйӣ ва адабӣ суханҳои ситоиши мутантанро барҷаста мегардонад.

5

#### МУБОЛИҒА

Қалимаи арабӣ буда, маънояш «дар кор саҳт кӯшидан» аст. Он дар нутқи гуфтагӯйӣ ва адабӣ бо мақсади барҷаставу пурӯзваттар ва ё ин ки бараъкс баён кардани ҳулқу атвор, шуҷоат, матонат, рафттору кирдори шаҳс, инчунин ҳолат, вазъият, амалиёти амал интиҳоб карда мешавад.

6

**СУОЛУ ҶАВОБ.** Дар баъзе ҳолатҳо шаҳс эҳсосоти ботиниро бо санъати бадеӣ – суолу ҷавоб баён мекунад. Суоли ҷавобталаби мантиқӣ аз ҷониби шаҳси якуми танҳо ва шаҳси сеюми ҷамъ гуфта мешаваду ҷавоби онро шаҳси дуюм ва сеюми танҳо мегӯяд. Дар санъати суолу ҷавоб бештар қалимаҳои **гуфт, гуфто, гуфтам, гуфта-маш, гуфтанд** серистеъмол мебошад, ки пас аз онҳо ду нуқта, тире ва савол, тире ва нуқта, тире ва хитоб гузошта мешавад. Адибони классик ва мусоир бо санъати суолу ҷавоб шеър ва ғазалҳо эҷод кардаанд.



**Ибораҳои «нӯги калоба», «нӯги ришта»-ро ба дафтар нависед.  
Хусусиятҳои маҷозиашонро шарҳ дигед.**

Модарам нӯги калобаи чигилшудаи аҳволи падарамро ёфта буд. Аммо тафсилот меҳост. Бинобар ин гапковӣ карда пурсида буд (С. А.). Вай пас аз каме хондан ба онҳо изҳори миннатдорӣ намуд. Зоро нӯги ришта ёфт шуд (Б. О.).



**Ташбеҳ ва воситаҳои ёридиҳандаи монандиро муайян кунед.**

Парирӯё, ниҳон медорӣ асрор,  
Суҳан дар парда мегӯйӣ паривор.  
Чаро чун гул занӣ дар пӯст ханда?  
Суҳан бояд чу шаккар пӯстканда.

*Низоми Ганҷавӣ*

1. Бибӣ Оиша аз шунидани ин воқеаи ногаҳонӣ, ки хабари фироқи доимии ягона фарзанди дилбандашро мерасонид, зор-зор чун абри навбаҳор гириста бетоқатӣ мекард. 2. Гулбибӣ як ғунчай нашукуфта буд, ки умеди як олам шукуфтаниҳо дар дил дошт. Ба ҳавои ҳамсафарии меҳрубонаш шукуфт (С. А.). 3. Деҳаи Гулзор дар назараҳаш доман паҳн карда, ўро беовоз сӯяш меҳонд. 4. Сари чун сангиг осиёб вазнинаш гирди тири гарданаш давр мегашт. 5. Рагҳои ду чакааш мисли чӯҷаи нав аз тухм баромада мезаданд (Гулруҳсор).



**Порчаҳои шеъриро хонед, мазмунашро шарҳ дигед. Гӯед, ки муболиға ва тавсиф дар тасвир бо қадом мақсад корбаст шудааст.**

Зи анбӯҳи мардум дар он анҷуман,  
Набуд лек як ҷойи сӯзан задан.

*Садриддин Айнӣ*

Ба дех аз ҳар тараф одам даромад,  
Замин гӯё кафид, одам баромад.

*Мирзо Турсунзода*

Рӯят – дарёи ҳусну лаълат – марҷон,  
Зулфат – анбар, садаф – даҳан, дурр – дандон.  
Абрӯ – кишитию чини пешонӣ – мавҷ,  
Гирдоби бало – ғабғабу ҷашмат – тӯфон.

*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

Ба ҷашми нимбедорат, ба руҳкори гули норат,  
Ба ҳар як пилтаи абрӯ, ба обу тоби гесӯят,  
Ба лабҳои гулобиранг, гашти қадди дилҷӯят,  
Бубахшидам тавониро,  
Ту дониву нигаҳдорат.

*Лоик*



**Матнро хонед, санъатҳои бадеиро муайян карда, ба дафтар на-  
висед. Гўед, ки дар матн қадом санъатҳои бадей бештар ва бисёр-  
тар корбаст гардидааст.**

Ин бача на аз об, на аз оташ, на аз бод ва на аз хок – аз ҳеч чизе наметарсид, ў ҳамеша тайёр буд, ки бо душманон мубориза кунад: ў гоҳо уқобмонанд ба фазои бепоёни фалакӣ парвоз менамуд; гоҳо са-  
мандарвор худро ба оташҳои оҳангудоз мезад; гоҳо ҳамчун наҳанг дар баҳрҳои бепоён шиноварӣ мекард; гоҳо мисли сели беамон тӯдаҳои хокро, ки роҳи ўро банд мекарданд, чаппаву роста карда мепартофт.

Агар душман абртӯда дар ҳаво пайдо шавад, ў боди бунёдкан гардида, вайро пароканда ва несту нобуд мекард; агар душман дар баҳр ба ў муқобилат кунад, ў марди кӯҳшикан шуда вайро аз роҳи об ба мағоки хок мефиристод ва агар душман монанди ҳайвоноти ваҳшии дарранда дар бешаҳо ба ў рӯ ба рӯ шавад, ў ҳамчун наррашери дар-  
пер бо як ҳамла вайро қир карда мепартофт. Ин бача дар ин гуна муборизаҳо ҳеч монда намешуд, баръакс ў дар поёни ҳар як мубориза ва тангу тӯш боз ҳам пурқувваттар ва пухтатар шуда мебаромад. Гўё ў аз пўлод сохта шуда буд, ки отashi мубориза ўро обутоб дода, бурротар ва хамнахӯранда карда мебаровард.

(Аз очерки «Деви Ҳафтсар»-и Садриддин Айнӣ)



**Порчаҳои поёниро хонед, калима ва таркибҳои ҳамгунаро муайян  
намуда, баҳри шарҳу маънидод пардозед.**

Гуфтам: Давои дарди диламро хате навис,  
Гуфто: Давот чун бинависам, давот нест.

Камоли Хуҷандӣ

Домони ту, эй бути ситамгар,  
Сар медиҳаму намедиҳам сар.

Абулқосим Лоҳумӣ



**Ғазалро хонед, ба мазмуни суол ва ҷавобҳо эътибор дихед. Гўед,  
ки пеш аз суол ва ҷавобҳо қадом калима навишта ва баъд аз он  
ҷи гуна аломати китобатӣ гузашта шудааст?**

Гуфтам: «Ғами ту дорам», Гуфто: «Ғамат сар ояд»,  
Гуфтам, ки: «Моҳи ман шав!» Гуфто: «Агар барояд».  
Гуфтам: «Зи меҳрварзон расми вафо биёмӯз!»  
Гуфто: «Зи хубруён ин кор камтар ояд».  
Гуфтам, ки: «Бар хаёлат роҳи назар бибандам»,  
Гуфто, ки: «Шабрав аст ў, аз роҳи дигар ояд».  
Гуфтам, ки: «Бӯйи зулфат гумроҳи оламам кард»,  
Гуфто: «Агар бидонӣ, ҳам ў раҳбар ояд».  
Гуфтам: «Хушо ҳавое, к-аз боди субҳ хезад»,  
Гуфто: «Хунук насиме, к-аз кӯйи дилбар ояд».

Гуфтам, ки: «Нўши лаълат моро ба орзу күшт»,  
 Гуфто: «Ту бандагӣ қун, к-ӯ бандапарвар ояд».  
 Гуфтам: «Дили раҳимат кай азми сулҳ дорад?»  
 Гуфто: «Магӯй бо кас, то вақти он дар-ояд».  
 Гуфтам: «Замони ишрат дидӣ, ки чун сар омад?»  
 Гуфто: «Ҳамӯш, Ҳофиз, к-ин ғусса ҳам сар ояд».

Ҳофизи Шерозӣ



### Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Дар нутқ маҷоз бо чӣ мақсад истифода бурда мешавад?
2. Маънои ғайриаслии қалима ва ибораҳо аз маънои аслӣ чӣ гуна фарқ дорад?
3. Ташбех аз чӣ гуна қалимаҳо иборат аст?
4. Муболига дар забони гуфтугӯйӣ ва адабӣ бо қадом мақсад истифода бурда мешавад?
5. Қалимаҳои ҳамчинсу ҳамшакли ифодакунандаи маънои гуногун дар илми забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ чӣ ном доранд?
6. Қалимаҳои ҳамшакли ифодакунандаи маъноҳои гуногун дар забони адабӣ бо чӣ мақсад корбаст мешаванд?
7. Дар санъати саволу ҷавоб чӣ гуна қалимаҳо бештар истеъмол мешаванд?
8. Пас аз қалимаҳои **гуфтам**, **гуфтамаш**, **гуфтанд**, **гуфт** ва **гуфто** қадом аломатҳои китобат гузошта мешаванд?
9. Дар санъати суолу ҷавоб ғайр аз аломати нохунак ва савол боз қадом аломатҳо дида мешавад?
10. Доир ба санъатҳои бадей: маҷоз, тавсиф, ташбех, суолу ҷавоб мисоле нависед.



### Матнро хонед, қалима ва ибораҳои ҳамчун санъати лафзӣ корбаст-шударо бо гурӯҳбандӣ нависед.

Ман зуд матои бисёр чи аз худ, чи аз савдогарони дигар гирифтам ва бо онҳо рафтам. Чун ба ҳарам даромадам, иморати олие дидам, пур аз нозанинсанамони фарангӣ. Ҳама хурshedлиқои моҳпайкар, ҳама нозукандоми симинбар, ҳама зӯҳраҷабин ва рашки қамар. Дар он миён нозаниндилороме, нозукандоме, моҳруҳсоре, оҳунигоҳе, мижгонсиёҳе, писталабе, симингабғабе, мушкинмӯе, камандгесӯе, гунчадаҳоне, шириналоме... чун оби ҳаёт дар сиёҳӣ ниҳон гашта, дар болои нимтаҳте нишаста ва дигар моҳпайкарон монанди ситорагон дар гирдаш саф баста. Лекин он подшоҳи сурату маънӣ дар айни бедимоғӣ сар ба зер афканда ва асари малол аз пешонаи ҳолаш намоён буд.

(Аз «Чор дарвеш»)

## ТАҲЛИЛИ МАТН АЗ ДИДИ УСЛУБШИНОСӢ

Акси он лабҳои майгун дар шароб афтодааст,  
Ҳайрате дорам, ки чун оташ дар об афтодааст.

Зоҳир аст аз ҳалқаҳои зулфу моҳи оразат,  
Дар миёни соя он ҷо Офтоб афтодааст.

*Бадриддини Ҳилолӣ*

Тафсири байтҳои мазкур барои аҳли адаб шояд душворие барнангезад, вале дар нигоҳи аввал тасвири «ба шароб афтиданি акси лабҳои майгун» касро ба ҳайрат мөоварад ва дар мисраи дуюм ибораи «оташ ба об афтодааст»-ро мушоҳида мекунем, ки он низ ҳайратагуз, зоро ки ба об афтодани оташ ба ҳақиқати воқеъ рост намеояд. Ин маъний аз маънои дар ин байт ифодакардаи калимаи «афтодааст», ки ба «акси лабҳои майгун» марбут аст, сар мезанад. «Афтодааст» ба он маънист, ки акси Моҳ ба оби ҷоҳ ё ситорагон дар оби зулоли ҷашма аксандозӣ мекунанд, лабҳои майгуни маҳбуба дар шароби паймона аксандозӣ намудааст. Агар «афтодааст» ба маънии аксандозӣ кардан бошад, пас «оташ дар об афтодааст» гуфтан низ ҳиқиқати воқеъ надорад.

Монанди ҳамин дар миёни соя афтиданি Офтоб низ ҳайратангез аст, зоро дар ҳақиқати ҳол на танҳо ба миёни соя афтиданি Офтоб номумкин аст, балки дар шафати ҷисми ба мисли Офтоб фурӯзон воқеъ гаштани соя нобарҷост.

Вожаҳои «май», «шароб», «оташ», «об» ва ибораҳои «лабҳои майгун»-ро шарҳ додан дар шикофтани маънии байт мусоидат менамоянд. Пӯшида нест, ки вожаҳои «май», «шароб» ва «бода» дар шарҳи луғатҳо бар Ҷозҳи яқдигар чун муродиф оварда мешаванд: май—шароб, бода; бода—май, шароб; шароб—май, бода...

Ҳарчанд вожаҳои «май», «шароб» ва «бода» дар ифодай маънии умумӣ муродифанд, вале гоҳо дар ифодай навъи машрубot тафовут доранд: «бода» шароби нав аз хум гирифташуда, «май» шароби аз мавизи сиёҳ, «шароб» майи аз мавизи сафед ҳосилшударо ифода мекунад. Аз рӯйи гуфти донандагони ин маъний, «оби ангур» ифодагари оби аз мавиз ҳосилшуда низ мебошад. Аз ин рӯ, дар тасвири нигорандагон «май» ифодагари ранги сурх буда, «шароб» ба ранги сафед далолат мекунад. Ин буд, ки дар ибораи «лаби майгун» ҷузъи «майгун» ранги ба сурхӣ моили лаби маъшуқаро ифода кардааст. Аз сабаби он ки акси ҷисмҳои сурхранг дар моеъҳои ба мисли об шаффофи беранг барчастатар падид меоянд, бо дар назар дошти ранг ба ҷойи май ё бода вожаи «шароб»-ро интихоб намудани Бадриддини Ҳилолӣ аз ҳамин маънист, зоро ба шароб афтидани акси лабҳои майгун аз ҳақиқати воқеъ дур нест. Аз шарҳи вожаҳои номбурда бармеояд, ки маънии мисраи аввали матлаъ он аст, ки акси лабҳои майгун, яъне акси лабони мавсүф ҳангоми ба лаб наздик шудани паймонаи пуршароб ба шароб афтодааст, ба он тарзе ки акси Моҳ ба оби ҷоҳ меафтад.

Мусаллам аст, ки матлаби суханвар аз маъни байт бармеояд, на аз маъни мисраъ, бинобар ин барои дарки матлаб мисраи дуюми ин байтро низ тафсир бояд кард. Дар мисраи дуюми матлаъ вожаҳои дорои хусусияти тазодӣ «оташ» ва «об» мебошанд, ки бо калимаҳои аз лиҳози таносуби сухан мусоидаткунандаи мисраи аввал «акс», «шароб» ва ибораи «лабҳои майгун» иртибот доранд. «Ҳайрате дорам», яъне ҳайронам гуфтани суханвар низ бар он маънист, ки чӣ тавр ин ду чизи муҳолифи ҳамдигар (обу оташ) дар як ҷо воқеъ гаштаанд, яъне чӣ ҳел мешавад, ки оташ дар даруни об ҳомӯш нагашта, монанди акси моҳе, ки ба ҷоҳ меафтад, ба об афтодааст?

Барои дарки маъни мисраи дуюми матлаъ ба қадом маънӣ будани вожаҳои «об» ва «оташ»-ро шарҳ бояд дод. Маълум аст, ки дар ин мисраъ «об» ифодагари шароб аст. Ифодакунандаи маъни шароб, май ва бода будани як миқдор воҳидҳои иборагии бо калимаи «об» корбастшуда, аз қабили «оби ангур», «оби аҳмар», «оби инаб», «оби зар», «оби оташин», «оби оташхాёл», «оби зулмотранг», «оби шафақун», «оби Шероз» ва монанди инҳо ба ин маънӣ далолат мекунанд, зоро шароб ҳам ҷисми моеъ, яъне шабехӣ об буда, ба оташ қарин нест. Вожаи «оташ» бошад, дар ин байт ба маъни лаби мавсуф (лаби маҳбуба) ба риштани назм кашида шудааст. Саволе бармеояд, ки дар қадом асос «оташ» лаби маҳбубаро ифода мекунад? Аввалан, бо дар назардошти ранг (ранги лабҳои майгун моил ба ранги оташ аст), сониян, аз лиҳози ҳарорат (чун оташ гарму сӯзон будани лаби мавсуф), шабоҳат доштани лаби маҳбуба ба оташ ба Бадриддини Ҳилолӣ имкони ин гуна тасвирро фароҳам овардааст. Пас, «оташ» истиора бар лаби маҳбуба буда, «об» истиораи шароб аст, ки нигориши шабехӣ ин маънӣ дар шеъру шоирӣ амри воҷиб аст.

Зотан, матлаби шоир дар матлаъ тасвири лаби пурҳарорати маҳбуба буда, ташбеҳ (майгун) ва истиораҳои «оташ», «об» дар роҳи нигориши образноки матлаби нигоранда чун василаи волои бадеяти байт хизмат мекунанд.

Дар байти дуюми мавриди тафсири мо калимаҳои дорои хусусияти тазодӣ «соя» ва «Офтоб» мебошанд. Файр аз ин, тафсири байт шарҳи вожаҳои «ҳалқа», «зулф» ва «Моҳ»-ро мепазирад, зоро ки ин калимаҳо бо вожаҳои «соя» ва «Офтоб» таносуби маънӣ зоҳир менамоянд.

Дар мисраи аввали байт «зулф» ба маъни каҷак-мӯйи занон, ки дар ду чаккаи рӯй тоб дода мемонанд буда, «ҳалқа» ифодагари печутоб, ҳаму шикан, ҷингилаи зулф аст. Агар «ораз» ба маъни чехра, руҳсора оварда шуда бошад, пас «Моҳ» ба қадом маънист ва ибораи «Моҳи ораз» чиро ифода мекунад? Азбаски ибораи «Моҳи тамом» киноя аз чехраи зебо, чехраи маҳбуба аст, ба фикри мо, ин маъниро дар ибораи «Моҳи оразат» худи «Моҳ» ба ўҳда гирифтааст, яъне хушрӯйӣ, ҳусн, зебоиро ифода намудааст. Аз ин рӯ, «Моҳи оразат» ба маъни хусни рӯят, зебоии руҳсорат оварда шудааст, яъне «Моҳ» истиораи ҳусн ва зебоӣ мебошад. Пас, аз мисраи аввали ин байт – «Зоҳир аст аз ҳалқаҳои зулфу Моҳи оразат» чунин маънӣ бармеояд:

аз хаму шиканҳо, печутобҳои качакат ва ҳусни баркамоли оразат аён аст. Дар ин мисраъ чӣ аён аст, гуфта нашудааст. Ҷавоби ин муддао дар мисраи дуюми байт – «Дар миёни соя он ҷо Офтоб афтодааст» оварда шудааст. Агар шарҳи мисраи аввал чунин бошад, мисраи дуюм ба қадом маънист? Иртиботи он бо мисраи аввал дар чист? Чунонки ишора рафт, дар ин мисраъ «соя» ва «Офтоб» чизҳои дорони ҳусусиятҳои мутазодӣ мебошанд, зеро ба ҳеч ваҷӯҳ Офтоб дар миёни соя қарор намегирад. Пас, «Офтоб» ва «соя» ба қадом маънист ва бо вожаҳои «зулф», «Моҳ», «ораз», ки дар мисраи аввал оварда шудаанд, чӣ гуна таносуби маънӣ пайдо мекунанд? Зулфи мавсум, ки сиёҳ аст, ҳамрангӣ соя мебошад, орази пуртаровату зебояш бошад, ба Офтоб монанд аст. Бо дарназардошти ин маъниҳо «соя» истиораи зулф (качак) буда, «Офтоб» истиора бар ораз аст.



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Шеърро хонед, воситаҳои тасвири бадеиашро муайян намуда, аз диҳи услубшиносӣ таҳлил кунед. Бо табдили наср мазмунашро хаттӣ баён намоед. Пас аз он истилоҳоти лингвистиро ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор намоед.

Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо,  
Чунон ки хотири Мачнун зи турраи Лайло.  
Чу гулшакар диҳиям, дарди дил шавад таскин,  
Чу туршрӯй шавӣ, вораҳонӣ аз сафро.  
Ба ғунчай ту шакарханда нашъаи бода,  
Ба сунбули ту дури гӯш муҳраи афъо.  
Бибурда нарғиси ту оби ҷодуи Бобил,  
Кушода ғунчай ту боби мӯъҷизи Мусо!

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ



### ИСТИЛОҲОТИ ЛИНГВИСТИ

**ВОСИТАҲОИ ТАСВИРИИ ЗАБОН.** Воситаҳое, ки барои пуробурангу муассир ва образнок ифода намудани фикр ёрӣ мерасонанд ва маъноро дилкашу ҷаззоб мегардонанд, санъатҳои маънавии ташбеҳ, мачоз, истиора, киноя, муболига, тавсиф, тазод, суолу ҷавоб ва монанди инҳо.

**ИСТИОРА** яке аз санъатҳои асосии маънавӣ ва як намуди мачоз аст. Бунёди истиора низ бар ин аст, ки калимаю ибора ба маънои аслӣ не, балки ба маънои дигаре кор фармуда мешавад. Истиора аслан аз инкишофи ташбеҳ ҳосил шудааст. Масалан, агар ташбеҳшаванда зикр наёфта, танҳо ташбеҳқунанда омада, вазифаи ташбеҳшавандаро низ адo кунад, ташбеҳ ба истиора табдил меебад. Чунончи, агар гӯем, ки «фарзанд мисли нури ҷашм азиз аст», ин ҷумла ташбеҳ дорад, зеро фарзанд ба нури ҷашм монанд шудааст: фарзанд – ташбеҳшаванда, нури ҷашм – ташбеҳқунанда. Лекин чунонки дар байти зер омадааст:

То маро он нури чашму меҳрубон аз даст рафт,  
Тоқати тан, сабри дил, ороми чон аз даст рафт.

Худи «нури чашм» ба маънни фарзанд омадааст. «Нури чашм» истиорашаванда ва «фарзанд» соҳиби истиора аст.

**БАЛОҒАТ** (балоғат – балиғ, расо ва мукаммал будани сухан, суханварӣ, суханпардозӣ бо мазмунҳои дақиқу баланд ва писандида; камоли суханварӣ; зебу орои сухан) – яке аз ҷузъҳои назарияи адабиёти классикии форсу тоҷик, ки равонӣ, фасехӣ ва мувофиқи мақом ба кор бурдани калимаро меомӯзад. Суханҳоро бо фасоҳат мувофиқи мақом ва шароит кор фармудан, яъне агар лозим шавад, такрор намудан, ба мавқеъ кор фармудани санъатҳои бадеӣ, аз рӯйи зарурат кӯтоҳ ё бо тафсил баён кардани маънӣ.

Шамси Қайси Розӣ балоғатро ин тавр шарҳ додаст:

«Маънни балоғат он аст, ки дар он чӣ дар замир бошад, ба лафзе андак, бе он ки ба тамоми маънни он ихмоле роҳ ёбад, баён кунад ва дар он чи ба бости сухан эҳтиёҷ афтад аз қадри ҳочат дарнагузарад ва ба ҳадди малол нарасонад».

Дар балоғат шарти асосӣ аз заъфи таълиф холӣ ва ба зеҳни шунаванда наздик будани сухан аст. Балоғат аз илмҳои маонӣ, баён ва бадеъ иборат буда, дар сурати риоя нашудани шарти яке аз ин илмҳо балоғати сухан нуқсон мейёбад. Балоғат рукни услугуб ва фасоҳат ҷузъи балоғат ба ҳисоб меравад.

**ИФОДА.** 1. Воҳиди соҳтории нутқ, ки дорои хусусиятҳои хос мебошад: ифодаи рехта, ифодаи тақсимнопазир, ифодаи калимагӣ, ифодаҳои муродифӣ. 2. Ифодаи хуллас, ифодаи устувор, ки хусусиятҳои шевагию услубиро зикр менамоянд: Ифодаи кӯдакона, ифодаи дағал, ифодаи китобӣ, ифодаи шоирона.

**ФАСОҲАТ** (равонии сухан, хушгӯйӣ) дар илми бадеъ аз заъфи таълиф фориғ будани каломро гӯянд. Фасоҳат асосан ба таркиби лафз, яъне ба шакл иртибот дорад, аз ин рӯ дар муқобили маънни бадеъ лафзи фасехро ҳам ба кор бурдаанд. Гӯянда бо санъати фасоҳат ба суханаш рангубор ва тароват медиҳад. Равонию нафосати суханро фасоҳати калом ва қобилияти каломи фасех доштанро фасоҳати мутакаллимин гуфтаанд.

**АНАФОРА** (ба боло баровардан) такрори айни як калима ё таркиб дар аввали байт, қитъа ё порчай насрӣ. Шоир барои пуртажир баён намудани ҳаяҷону ҳиссиёти худ ибораҳои баргузизда ё калимаҳои ҷудогонаро такрор мекунад:

Нагӯям ман **на аз** ҷодугаронаш,  
**На аз** ҷашмони тарсодухтаронаш.  
**На аз** осорҳои мармаринаш,  
**На аз** мумтозҳои нозанинаш.  
**На аз** раққосаи товусхиромаш,  
**На аз** овозхони хушкаломаш... (M.T.).

## МАВЗЎИ 6. УСЛУБИЁТИ МУРОДИФҲОИ ЛУГАВӢ

Чавон таронаи хирманкӯбон «Майдаё»-ро бо овози баланд суруда, дар соҳили Сурхоби шӯхи пурғавғо галагов меронад. Вақти баъд аз пешин; **офтоби** тафсони асад ба сари кӯҳ сарозер меравад, – шӯълаи вай **сардтар** шуда, **насими** фараҳбахши бегоҳрӯзӣ ҳам андак–андак ба давидан оғоз кардааст. Говон хастаҳолона қадам мебардоранд. «Майдо»–хонии галабон ва зарби говоронии ў ҳам акнун ба ҷонварон он қадар таъсир намекунад.

Бачагони ҳӯшачин бандчаҳои ҳӯшаашонро бардошта ба **қишлоқҳои** худ равон шуданд. Дар гандумпоя ба наздики хирман танҳо ҳамон духтараки нозуқаки зукка ҳанӯз ҳӯша мечинад.

Ў вақте ки ҳам мешавад, кокулҳои сиёҳаш ба рӯяш ғелида, гӯё ки он рӯйи зеборо аз ҷашми номаҳрамон пинҳон медорад.

Чанд рӯзи охир, ҳар гоҳ ки духтарак бо куртai чити сурҳи гулдораш дар гандумпоя пайдо мегардад, ҷавон дасту по гум мекунад, дилаш ба тапидан медарояд.

(Аз романни «Восеъ»-и Сотим Улугзода)



**Матнро хонед, мазмұнашро нақл кунед. Калимаҳои бо ранги сиёҳ ишорагардидаро ба дафтар рӯбардор кунед ва пас аз он муродифҳояшро нависед. Ибораҳои дасту по гум кардан, дил ба тапиш даромаданро аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ дихед.**



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Муродифот чунин калимаҳоянд, ки ба як ҳиссаи нутқ тааллуқ дошта, маънои (ё яке аз маъноҳои) луғавиашон комилан бо ҳамдигар мувоғиқ меояд ва ё бо тобишҳои маънои луғавӣ ва обуранги услубиашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Муродифҳои назминосӣ ва поэтика, математика ва риёзӣ (риёзӣ), изофат ва бандаки изофи ҳамеша ва доимо истилоҳ ва калимаҳои баробармаънояд ва дар забон бо маънои муштарак ба андозаи баробар ба кор бурда мешаванд. Ин ҳодисаро бештар дар истилоҳоти илмӣ мушоҳида мекунем: **духтур – пизишк, зоотехник – ветеринар – молдухтур.**

Муродифҳо бо тобишҳои маъной аз ҳамдигар фарқ мекунанд, бинобар ин, дар ҳама гуна мавридҳо яқдигарро иваз карда наметавонанд: Ман дар дили худ гуфтам, ки: «Ман ин тангоро аз дasti ин аглаҳ ҳоҳам ситонд» (Восифӣ). Феъли **ситондан аз гирифтан ва рабудан** бо тобиши бо зӯрӣ гирифтан фарқ мекунад. Дар силсилаи муродифҳои **овоз, садо ва бонг** калимаи охирин овози баланд ва пурҳайбатро ифода мекунад. Калимаи овоз ба ҷонзодҳо ва **садо** ба ҷисмҳои бечон нисбат дорад.

Дар муродифҳои луғавӣ на танҳо мафҳумҳои ашё, аломат ва амалу ҳолат, балки баҳои мусбат ё манфие ҳам ифода мейёбад, ки онро сарбории маънии ҳиссӣ ё обуранги ҳиссии мусбат ё манфии калимаҳо меноманд. Аз ин ҷиҳат дар силсилаи муродифҳои луғавӣ як калима мафҳумро холисона, vale муродифи дигари он ғаразнок ифода мекунад. Масалан, калимаи **ҷанг** амалро мӯътадил, **набард** бо обуранги ҳиссии мусбат, **пой** мафҳуми **узви баданро** мӯътадил, **линг** бо обуранги ҳиссии манғӣ ифода мекунад. Дар сурати ба назар нагирифтани чунин сарбории маънии калимаҳо ғалати услубӣ, яъне бемавқеъ кор фармудани унсурҳои луғавӣ рӯй медиҳад: Як ҷавони таҳминан бистсола ... ҷашмонаш дурахшон, лекин андешаманд, пешонааш фароҳ, лекин пурчин, руҳсорааш чун себи сурҳ тобон, лекин ғамгин, ки аз башарааш андешамандӣ намоён буд, ба ҳаёл фурӯ рафта, дар гӯшае аз бошишгоҳи мардум дурттар менишаст (С. А.).

Дар ин матн аз силсилаи муродифҳои **рӯй** калимаҳои **руҳсора** ва **башара** ба як шахс нисбат дода шудааст. Калимаи **руҳсора** обуранги мусбат, vale калимаи **башара** тобиши манғӣ дорад. Истеъмоли калимаи **башара** ғалати услубист.

Ҳама гуна муродифҳои луғавӣ ҳам дар забони гуфтугӯӣ, ҳам дар забони ҳаттӣ ё китобӣ ва дар услубҳои гуногуни нутқ (расмӣ, илмӣ, бадей, рӯзноманигорӣ ва муошират) яксон кор фармуда намешаванд.

Суҳанвар бо мақсади дақиқбаёнӣ ва беҳбудию салосату балоғати забони асараш аз силсилаи муродифоти луғавӣ воҳиди луғавии барои нигоҳи муносибро интиҳоб менамояд. Ин маъниӣ аз сабаби он ки дар таркиби луғавии забон ду ва зиёда калимаҳои маъниашон ба ҳам монанд ва ё наздик арзи вучӯд намудаанд, имконпазир мегардад. Воҳидҳои луғавие, ки дар шаклҳои гуногун маънии якхела ва ё ба ҳам наздикро ифода мекунанд, **муродифоти луғавӣ** ном доранд.



**Ҷумлаҳои зеринро бодиққат ҳонед ва мувофиқи мазмуни матнҳо ба ҷойи сенуқта аз силсилаи муродифоти калимаю воҳидҳои фразеологии дидан, ҷашм дӯхтан ва ғайра таъбири мувофиқро гузоред.**

Зарафшонро пеш аз ин ман бисёр ... ва манзараҳои онро дар Самарқанд, дар Миёнколот, дар деҳаи Соктаре ... 2. Муҳаббат камсавод буд, ҳарчанд ба рӯйи коғаз ..., ҳонда натавонист. 3. Ман ба тарафи торикии шаб, ба тарафи дарё ва кӯҳсори сар ба фалак қашида ... саҳифаҳои сиёҳи таъриҳро аз ҳаёл мегузаронидам. 4. Тавон аз асп фуромада, ба атрофаш эҳтиёткорона .... 5. Гӯё дар умраш аввалин бор ... (маро, ба ман, аз ман). 6. Чӯпон дар баландӣ ҳомӯш истода (марғзорро, ба марғзор, аз марғзор) .... 7. Кампир саросемавор (гирду атрофи ҳавлиашро, ба гирду атрофи ҳавлиаш) ..., лекин ҷойи муносиби пинҳонкунӣ наёфт.



**Аз силсилаи муродифҳо калимаҳои мувофиқро интиҳоб карда, ҷумлаҳоро ба дафтар нависед ва шарҳ дихед, ки ҷаро маҳз ҳамин калимаро интиҳоб намудед.**

- Соатҳои дароз аз пайи трактору комбайнҳо тоҳта, на ҳастагиро (мефаҳмиду, медонисту) на гуруснагиро. 2. Оҳуро аз сайёд ба дираме

бихарид (бираҳонид, раҳо кард) ва гуфт: «Он ки бегуноҳеро аз куштан (бираҳонад, раҳо кунад), ҳаргиз бегуноҳ кушта нашавад. 3. Саворон дар талоши гелос шоху навдаҳои онро мешикастанд ва аз дасти яқдиғар (мегирифтанд, меситонданд, мерабуданд). 4. Арақи шўр аз ҷабин бо гӯшай чашм ва кунчи лабонаш (мечакид, мерехт, метаровид, мешорид).

### Роҳҳои пайдоиши муродифҳо

Аз ҳисоби калимаҳои забони адабӣ  
ва шеваҳо

Аз ҳисоби калимаҳои вомӣ

**калимасозӣ:** далер – нотарс – шуҷоатманд.

**калимаҳои шевагӣ:** бедона – вартиш; таъхир – ҳаял.

**вулгаризм:** ошомидан – ҳурт кашидан.

**табу:** мор – беном, қаждум – ногуфтаний.

**эвфемизм:** мурдан – вафот кардан.

**тоҷикӣ-туркӣ (ӯзбекӣ):** абрӯ – қош, деҳа – қишлоқ.

**тоҷикӣ-арабӣ:** хирад – ақл, доно – олим.

**тоҷикӣ-русӣ:** рӯзнома – газета.

**арабӣ-туркӣ (ӯзбекӣ):** миқроз – қайчӣ, сипоҳ – қӯшун, арӯс – келин

Муродифоти луғавӣ воситаҳои муҳими забоние мебошанд, ки аз онҳо суханварон бо мақсади дуруст, саҳеху дақиқ, пурраву равшан ва таъсирбахш ба тасвир додани матлаб истифода мебаранд. Гоҳо барои ифодаи як мағҳум чандин калимаҳои ҳаммаъно ба назар мерасанд, ки онҳо силсилаи муродифоти луғавиро ба вучӯд меоваранд. Вале ҳамаи унсурҳои луғавии силсилаи муродифотро аз лиҳози ифодаи маънӣ ва тобишҳои услубӣ айнияти маҳз донистан дуруст нест, зоро ки онҳо аз ҷиҳати ифодаи маънӣ, төъдоди маъноҳои луғавӣ ва тобишҳои маъноюи услубиашон фарқ мекунанд. Ин буд, ки пеш аз нигориш зарурати интиҳоби дурусти воҳидҳои луғавӣ ба миён меояд. Масалан, унсурҳои луғавии «**мурдан**» ва «**вафот кардан**» муродиф мебошанд, вале ин калимаҳо низ дорои мавриди истифода мебошанд, чунки «гӯсфанд мурд» мегӯянд, вале «гӯсфанд вафот кард» гуфтан ҷоиз нест.

Маълум аст, ки дар муродифоти луғавии ҳаммаъно аз ҷиҳати таносуби услубӣ тафовут ба назар расад ҳам, дар мавридҳои дигар шабехи яқдигаранд. Муродифҳои луғавии **сукут – ҳомӯшӣ;** **ҷӯра – рафиқ;** **ҷавоб – посух;** **бостонӣ – қадим;** **одина – ҷумъа;** **саҳв – хато – ғалат;** **дебо – ҳарир;** **издивоҷ кардан – никоҳ кардан;** **вафот кардан – фавтидан...** аз ҳамин қабил муродифоти луғавӣ мебошанд: Пас ман саҳв накардаам, ки ўро ба араб монанд кардам.... Аслан хондам гуфтан хатост, устод, зоро «Рустаму Сӯҳроб» аз бисёрии қироат карданам ба ман қариб аз ёд шудааст. Дар ривоятҳо воқеаҳои таъриҳӣ гоҳо ғалат баён шуда ё ғалат тафсиру ташреҳ шудаанд...

## ХЕЛҲОИ МУРОДИФОТ



Дар калимаҳои муродифоти луғавии наздики маънои назар ба калимаҳои муродифҳои ҳамма маънои тафовут бештар буда, қисме аз онҳо аз чиҳати төъдоди маънӣ, қисми дигар аз лиҳози тобишҳои маънӣ ва услубӣ фарқ мекунанд. Масалан муродифҳои луғавии **дастор – салла; лаҳн – овоз – садо – ово; тановул кардан – хӯрдан; боис – ваҷҳ – мӯъчиб – сабаб; валво – исён – қиём; офарин – аҳсант; гузаштагон – ниёгон; муazzин – сӯфӣ; андарз – панд; сим – нуқра; бандар – ман – фақир; мактабдор – омӯзгор – муаллим – домулло; аср – қарн** аз зумраи муродифоти луғавии наздики маънои мебошанд: Варақҳо ҳамон дастнависи андарзҳои Нӯшервону Баҳроми Гӯр будаанд, ки Фирдавсӣ ба ҳокими собиқи Тӯс фиристода буд. – Ман «Шоҳнома»-и Мансурро хонда будам, дар вай пандномаи Нӯшервон набуд, ин пандҳои судманд аз худи шумост.

Калимаҳои муродифоти луғавии **дастор – салла; тановул кардан – хӯрдан; офарин – аҳсант; балво – исён – қиём; гузаштагон – ниёгон; сим – нуқра; аср – қарн** аз чиҳати төъдоди маънӣ фарқ мекунанд. Масалан, калимаи «нуқра» бо як маънӣ (сим) мустаъмал бошад, «сим» дорои ду маънист.

Калимаҳои муродифоти луғавӣ баъзан аз лиҳози тобишҳои маъноиашон низ фарқ мекунанд. Масалан, дар силсилаи муродифотии луғавии **разм – ҷанг – набард – фитна** калимаи «фитна» ғайр аз маънӣ ҷанг дорои тобишҳои маънӣни **шӯриш, балво, исён** ва **иҳтилол** низ мебошад. Монанди ҳамин калимаи «ӯрду» дар силсилаи муродифоти луғавии **сипоҳ – лашкар – ӯрду** ғайр аз маънӣ **лашкар, лашкаргоҳро** низ ифода мекунад: ... сипоҳи Эрон бо сардории Рустами Ҳурмуз ва Фаррухзод бо ӯрдуи Саъди Ваққос ана дар ҳамин ҷойҳо, дар соҳилҳои ҳамин рӯд то охирин сарбоз ва охирин нафас ҷангига буд..



## Муродифҳои луғавии бо чӣ мақсад кор фармудашударо муайян намоед.

1. Ноне, ки фақир мебахшад, ҳазор нон арзиш дорад, ноне, ки доро медиҳад, беш аз як нон намеарзад (Ҳичозӣ). 2. Лекин ин гуна сангҳо ба сабаби боронҳои баҳорӣ покиза ва мусафро шуда буданд. 3. Ҳарчанд ман аз Бухоро рафта, аз таҳсил карданам умеди худро канда бошам ҳам, дар он миён воқеае рӯй дод, ки барои Бухоро рафта хонданам имкон пайдо шуд. 4. Одина ягон-ягон рамаро аз назар гузаронда, дид, ки як буз бо як гӯсфанд дар миён нест (С. А.).



### ИСТИЛОҲОТИ ЛИНГВИСТИЙ

1

#### ДОМИНАНТ

Яке аз аъзоҳои силсилаи муродифҳои калимаҳо, ки чун ифодагари маъноҳои асосии ҳамаи муродифҳо муаррифӣ мешавад ва тобишҳои маънӣ ва маъноҳои услубии бо дигар калимаҳо ифодаёфта низ тобеи он мегарданд. Масалан, дар силсилаи муродифҳои зерин нахуст калимаҳо доминант мебошанд: **осмон, фалак, гардун, сипеҳр, симо; азиз, табаррук, муқаддас, арҷманд, маҳбуб, киромӣ, мӯҳтарам; касал, ранҷур, бетоб.**

2

#### ГРАДАТСИЯ

Шакли услубие, ки дар чунин алоқаи гуфтор (калимаҳо, қисмҳои чумла) қарор дорад, ки ҳар як унсури баъдӣ дорои маъни тақвиятдиҳандай маънӣ ё эҳсосои таъсирбахш мебошад.

3

#### ГРАДАТСИЯИ БАЛАНДШАВАНДА

Бо тартиби муайян аз аввалий қувватноктар шудани калимаи дигар:

Зиндагӣ ҷойи хомӯши набувад,  
Дил биё, ҷӯш зан, мубориз бош! (Ҳ. Ю.).

4

#### ГРАДАТСИЯИ ПАСТШАВАНДА

Аз калимаи аввалий пештар шудани ифодаи калимаи минбаъда:

Шеъри ман!  
Хуни ҷигар, ё пораи дил гӯямат,  
Ё шитоби корвон дар роҳи манзил гӯямат. (М. Т.).

**Ба саволҳо ҷавоб дижед.**

1. Муродиф чист?
2. Чӣ гуна воҳидҳои забон муродиф мешаванд?
3. Чӣ гуна калима ва таркибҳоро муродифи луғавӣ меноманд?
4. Муродифҳои луғавӣ калимаҳои баробармайноаянд ё фарқияте ҳам доранд?
5. Муродифҳои маънӣ ва услубӣ чӣ гуна силсилаи калимаҳои ҳаммаъноанд?
6. Чӣ гуна муродифҳои луғавиро матнӣ мешуморанд?
7. Муродифҳои луғавӣ аз вариантҳо ё қаринаҳо чӣ фарқ доранд?
8. Муродифҳои луғавӣ чӣ хусусияти услубӣ доранд?
9. Муродифҳои луғавии зерин аз ҳамдигар чӣ фарқияти маънӣ ё услубӣ доранд?

Чашм – дида – айн – наргис, зуд – тез – даррав, касалиҳои гузаранда – бемориҳои сирояткунанда, мӯйсафед – пиракӣ, гузоштан – мондан – ниҳодан, гуфтан – баён кардан – иброз доштан, қисса кардан – ҳикоят кардан – нақл кардан, ангушт – чилик – лелак, серноз – нозпарвар – инциқ, қабул кардан – пазируфттан.



**КОРИ ЛОИҲАВӢ. Шеърро хонед, воситаҳои тасвири бадеиашро муайян намуда, аз диди услубиноси таҳлил кунед. Бо табдили наср мазмунашро хаттӣ баён намоед.**

**БО АБРӮ ИМОЯМ КУНӢ ...**

Моҳи фалак абрӯи туст, абрӯи ту Моҳи фалак,  
Абрӯи маҳ дар рӯи арш, абрӯи ту дар рӯи Маҳ.  
Рӯшан дили шом аз маҳу з-абрӯи ту шоми дилам,  
Шоми дилам рӯшантар аст аз хуфтани абрӯи ту.

Ғам нест нанмояд ба ҷашм абрӯи Моҳи нав вале,  
Бе дидани абрӯи ту андӯҳ бар мо чира аст.  
Гӯсфанди ҷашмам ҳӯ гирифт бар сабзазори абрӯят,  
Рӯзе начаррад сабзае дунё ба ҷашмаш тира аст.

Гар усма молад, воаҷаб, бенур гардад моҳи арш,  
Бар абрӯ молӣ усма ту, ҳуснат дучандон мешавад.  
Бар моҳи абрӯ усма каш, бар моҳи абрӯ усма каш,  
Аз оби сабзи усмаат дунё гулистон мешавад!

Абрӯи маҳро дидӣ гар болои боми масҷиде,  
Ҷоно, мабар асло ҳасад, ҷоно, мабар асло ҳасад!  
Бар боми масҷиди сухан ман моҳи абрӯят задам,  
Дар манзилат абрӯи маҳ то моҳи қошат кай расад?!

Бар гўри муслим мезананд абрўи маҳро баъди марг,  
 Абрўи ту оро диҳад хоҳам сари гўри маро.  
 Шабҳо тамошояш кунам, бо абрў имояш кунам,  
 Бо абрў имоям кунӣ, шояд ки бархезам зи чо!

Абдулло Субҳон

## МАВЗЎИ 7. УСЛУБИЁТИ КАЛИМАҲОИ ҲАМГУНА ВА НАЗДИКТАЛАФФУЗ (ПАРОНИМҲО)

### ТОМИРИС

Мувофиқи ахбори парокандаи муаррихон Томирис дўшизаи чобукса-  
 вору набардпеша, шамшерзану найзаафкан ва тирандози моҳир буда,  
 азму иродай қавӣ, часорати ботинӣ ва ҳунари нотакорори лашкаркашӣ  
 дошт. Ў тавонист қабилаҳои парокандаи тӯрониро муттаҳид сохта, ни-  
 зоъу хусумати миёни онҳоро ба эътидол оварад. Ҳусну ҷамоли беқиёси  
 модарзод ва ақлу заковати мафтункунанда дошт. Дар сурат қадаш ми-  
 ёнаи мавзун, миёнаш борик, мӯяш сиёҳи мавҷдор, ҷашмонаш бодомӣ,  
 биниаш рости мӯътадил, рухсораҳояш аргувонии бечурм, даҳонаш танг  
 ва лабонаш нарму нозук. Нигоҳаш сеҳр дорад, вале ҷиддию пурҷозиба.  
 Гарданбанди қуббадораш дар шакли уқоб ороёфта, даспонааш сурати  
 ду мори боҳампechidaи сар ба сар омада дорад. Давродаври точи  
 пурҷилояш бо сангҳои гаронбаҳо оро ёфта, дар болои таҳти бошукуҳ  
 бо салобати хосае менишинад. Дар симои ӯ ҳусну назокат ва ҷиддияту  
 омирий бо ҳам омада, шукӯҳу салобати шоҳонаашро меафзояд.

Бароти Абдураҳмон




**Матнро хонед, мазмұнашро нақл кунед. Калима ва ибораҳои тавсифии корбастшударо номбар намуда, аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ дихед.**



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Калимаҳои сермаъно ба ҳамгунаҳо монандӣ доранд. Фарқ танҳо дар ин чост, ки байни маъноҳои гуногуни калимаҳои сермаъно аз ҷиҳати монандии зоҳирӣ ашёю аломат ё амал ва ё аз ҷиҳати вазифа робитай маънӣ вучӯд дорад, вале ҳамгунаҳо калимаҳои тамоман гуногунанд, бо яқдигар алоқамандии маънӣ надоранд ё як вақтҳо дошта бошанд ҳам, ҳоло он тамоман ноаён гардидааст. Калимаҳои решагии тоҷикии **бар** ба маъноҳои феъли фармоиш, пешоянди аслӣ, исми ҳосили дараҳт, ченаки сатҳ, оғӯш, инчунин дар таркиби баҳру бари арабӣ бо маънои хушкӣ, калимаи байналмилалии **бар** ба маънои як навъи **тарабхона** ҳамгуна шудаанд.



Ҳамгунаҳо мисли калимаҳои сермаъно дар услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва муошират ҳамчун воситаи тасвири бадей – санъати таҷнис истифода мешаванд:

Фарқ аст миёни он ки ёраш дар **бар**,  
Бо он ки ду ҷашми интизораш **бар** дар.

*Саъдии Шерозӣ*

Қарор аз дили ман рабуд **он нигор**,  
Бад-он анбарин турраи беқарор.  
Нигор аст руҳсораи ман ба хун,  
Зи ҳичрони руҳсораи **он нигор**.

*Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*

Ман, ки имрӯз ҳалоки **дами ҷонбахши** туюм,  
**Дами Исо** чӣ қунам, чун **дами ту ин дам** нест

*Хофизи Шерозӣ*

Дар байти Саъдӣ ҳамгунаи пешоянди **дар** ва исми **бар** (назд, оғӯш) ва пешоянди **бар** ва исми **дар** (даромадгоҳи хона) ҳамгунаҳои луғавию дастурӣ, дар мисраъҳои Рӯдакӣ ҳамгунаҳои луғавии **нигор** (маъшуқа ва рангин), дар байти Ҳофиз ҳамгунаҳои луғавии **дами ҷонбахш** (висоли ёр), **дами Исо** (нафаси зиндакунандай Исо пайғомбар), **дами ту** (висоли ёр), **ин дам** (ҳоло, ин замон) омадааст.

Ҳамгунаҳо дар гуфтор ҳамгуна шаванд, овозӣ (омофон), дар навиштор ҳамгуна шаванд, навишторӣ (омограф) меноманд:

Имрӯз шоҳи анҷумани **дилбарон** яkest,  
Дилбар агар ҳазор бувад, **дил бар он** яkest.  
Қобили ин гуфтаҳо шав **гӯшвор**,  
То ки аз зар созамат нав **гӯшвор**.

Ҳангоми қироати байти аввал исми **дилбарон** бо таркиби **дил бар он** як гуна ба гӯш мерасад. Дар байти дуюм ду калимаи **гӯшвор** дар навишт **як гуна**, вале аз ҷиҳати ҷойи задаи калима аз ҳамдигар фарқ мекунанд: дар калимаи **гӯшвор** (гӯш барин) задаи ҳичои охирин ноаёнтар, вале дар калимаи **гӯшвор** (асбоби зебу зинат) хеле равшан эҳсос мешавад.



**Бо маъноҳои гуногуни калимаҳои хор, боз, банд, бор, ток, чанг, газ, саҳт, шаст ибора ё ҷумла созед ва сарчашмаи пайдоиши ҳамгунаҳоро гӯед. Аз фарҳанг истифода бурда, фарқияти маъноии ҳамгунаҳоро шарҳ дихед.**



**Калимаҳои наздикталаффузи зерин чӣ маъно доранд? Бо ҳар қадоми онҳо ибора ё ҷумла созед ва фарқияти маъноии онҳоро шарҳ дихед.**

Ризо – розӣ, рустан – растан (рустанӣ – растаниӣ), сукут – субут, фурӯ гирифтан – фаро гирифтан, қувва – қувват, мулоим – мулоимат, ҳимоя – ҳимоят.



**Қадом шакли калима дуруст аст? Онро ба дафтар нависед ва ба-рои асоснок будани дурустии интиҳоби худ ба луғатҳо муроциат намуда собит намоед.**

Мусбӣ ё мусбат, зарурат ё зарурият, фарқ ё фарқият, ҳатоӣ ё хато, ҳайратомез ё ҳайратангез, пандомӯз ё пандангез.



**Аз матнҳои зерин калимаҳои наздикталаффузро ёфта, ба дафтар нависед ва ҳаттӣ шарҳ дихед, ки аз ҳамдигар чӣ фарқияти овозӣ доранд ва онҳо дар матнҳо бо қадом мақсад кор фармуда шудаанд.**

1. Ишқу ашк пинҳон намемонад.
2. Мард барои ном мемирад, номард барои нон.
3. Дар пеши бача «ҳавлӣ» нагӯй, ки «ҳалво» мешунавад.
4. – Аз дасти меҳнаткашони ситамдида, ки ба даст яроқ гирифтаанд, сари худро саломат гирифта гурехтан ҳам барои амир як зафар аст: ҳарчанд ҷаҳонгир нашавад ҳам, дар ҳоки бегонагон дар ба дар гашта «ҷаҳонгард» мешавад (С. А.).

*Хостам осуда ба кунҷе бинишинам,  
Болои ту ногоҳ барангехт балоро.*

Сайидои Насафӣ



**КОРИ ЛОИҲАВӢ. Порчаҳои шеъриро хонед ва аз таркиби он ҳамгунаҳои корбастшударо муайян намоед ва тобиши маъноиашонро ёдрас намоед.**

Тори зулфатро ҷудо машшота гар аз шона кард,  
Дасти он машшота мебояд ҷудо аз шона кард.

Хусрави Дехлавӣ

Макун раҳм бар мардуми бисёрхор,  
Ки бисёрхор аст бисёр хор.

Саъдии Шерозӣ

Мутриби барбатнавоз, барбати худ соз соз,  
Соз зи сар гир боз, нағма бурун қун зи тор.

\* \* \*

Чашми оҳуи ту оҳу ба Хутан мегирад,  
Балки оҳу ба сияҳчашмии оҳуш кунад.  
Эй Борбад ба сабки ту барбат навохта,  
Бо чангу бо чағона чаро гиря мекунй?

\* \* \*

Ба мазмуни миёнаш гар камар бандам зи мӯ, лекин  
Халал аз сояи мӯ мерасад мӯий миёнашро!

Туғрал

Тири оҳу аз раҳи ваҳшат ба оҳу мезанад,  
Сарв агар дар боғ бинад сарви озоди туро.

\* \* \*

Ду зулфаш сарнагун морост, ки бемори гесӯяш,  
Саросар чеҳраи ў нору ман дар нор бе рӯяш.

\* \* \*

Бар киштии фалак овехтан чаро?  
Эй базри орзӯ, дар сина кишта шав!

\* \* \*

Дар сарнавиштам ҳар чӣ буд, шуд пайнавиштам оқибат,  
Ман саргузашти хешро аз сар навиштам оқибат.

Ҷаъфари Муҳаммад

Эзоҳ: **Соз I.** Тартиб, вазъ. **Соз II.** Аасоси замони ҳозираи феъли «сохтан». **Соз III.** Навъи оҳанги мусиқӣ.

**Сарв I.** Дараҳт. **Сарв II.** Маҳбуба, ёр, қомати ёр.

## МАВЗЎИ 8. УСЛУБИЁТИ МУТАЗОДӢ



Шеърро хонед, мазмунашро баён намоед. Мутазоди калимаҳои бо ранги сиёҳ ишорашударо нависед.

Чони ширин, фарқ кун дар кӯҳсор  
Селро аз обҳои ҷашмасор.  
Дар Ватан фарзанди мо **бадбаҳт** нест,  
Модари он ҳам зани сарсаҳт нест.  
Дар диёри мо шуд одам **арҷманӣ**,  
Шуд сари ҳамгаштаи занҳо **баланд**.  
Ҳеч коре нест, бе зан хуб шуд,  
Ифтихоре нест, бе зан хуб шуд.

Мирзо Турсунзода



## МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Мутазод ё калимаҳои зидмаъно чунин воҳидҳои луғавианд, ки маъноҳои муқобили ҳамдигарро ифода мекунанд. Зуҳури маъниҳои мухолиф дар вожаҳои мутазодӣ якранг нест. Аз ин рӯ, мутазодҳоро ба ҳелҳои луғавӣ, семантиқӣ ва услубӣ чудо кардаанд. Ҳама гуна калимаҳо мутазод надоранд. Дар калимаҳои сермаъно мумкин аст, ки ҳар кадоме аз маъноҳо мутазод дошта бошад: **бори гарон – сабук, нархи гарон – арzon; қади паст, одами паст:**

Захми тегу тир чун хоҳӣ кашид?  
Чун ту аз захми забон бигрехтӣ.

Чалолиддин Румӣ



Мутазодҳо ҳамреша ва гуногунреша мешаванд. Дар ташаккули ҷуфтӣ мутазодҳои ҳамреша унсурҳои калимасози забон ёрӣ мерасонанд: одами доно – нодон; бохирад, хирадманд – бехирad; ҳунарманд, пурҳунар – бехунар; ўҳдабаро – ўҳданобаро ва ғайра.

**Калимаҳои мутазодӣ аз ҷиҳати пайдоиш**

Калимаҳое мутазод ки маъни луғавиашон гуногун буда, решай онҳо якранг нестанд.

Тавассути пешванду пасвандҳо

Эй моҳи хиргаҳнишин аз рӯҳ барафкан,  
пардаро  
Шод кун охир гаҳе дилҳои ғампарвардaro.  
\* \* \*

Шукуфта боз бихандиду лутфи хандаи ў,  
Нишот бо дили маҳзуни ошиқон овард.

Тавоно бувад ҳар ки доно бувад,  
Зи дониш дили пир барно бувад.  
\* \* \*

Таҳаммул кун эй нотавон аз қавӣ,  
Ки рӯзе тавонтар аз вай шавӣ.

Мутазодҳо дар таркиби ибора ё чумла омада, ба василаи муқобилгузории ашё, аломат, ҳолат, амал, ҳодисаҳои табиат, воқеаҳои зиндагӣ моҳияти масъаларо барчаста, ҷолиб ва муассир ифода мекунанд, бинобар ин, дар услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва муошират воситай муҳимми тасвири ҷозибанок ба шумор мераванд. Бесабаб нест, ки адидон калимаҳои муқобилмаъноро номи асару филмҳои бадей қарор додаанд: «Ҳайр ва шар», «Баҳор ва ҳазон», «Сурх ва сиёҳ» «Макр ва муҳаббат» ва ғайра.

Мутазодҳо дар зарбулмасал, суханони ҳикматноки бузургон, ба хусус, дар назми суннатӣ ва муосири форсу тоҷик воситай муҳимтарини тасвири бадей ба шумор мераванд: То бад нагӯй, нек намеояд. Бисёр талаб макун, ки ба кам зор шавӣ. Кӯтоҳи хирадманд беҳ аз нодони баланд. Шикамсерро чӣ парвои шикамгурусна. Дӯст гирёнда гап мезанд, душман ҳандонда. Аз дӯсти нодон душмани доно беҳ. Ҳазор дӯст кам, як душман зиёд. Поёни шаби сияҳ сафед аст ва ғайра.

Мутазодҳо дар илми адабиётшиносӣ санъати тазод ба шумор меравад, ки он дар асарҳои назмию насрӣ вобаста ба баёни матлаб ва мақсад бомаврид корбаст мегардад.



Гоҳо матлаби суханвар бо истифодаи вожаҳои мутазодӣ ба дасти тасвир дода мешавад. Бо калимаҳои зидмаъно нигоридани матлаб, ки дар адабиётшиносӣ ба санъати тазод мансуб аст, аз маҳорати сухангустарии нигоронда бармеояд. Масалан, дар байти зерин матлаби устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо истифодаи санъатҳои бадеии тазод ва ташбеҳ ифода гардидааст.

Бихандад лола дар саҳро ба сони чеҳраи Лайлӯ,  
Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Мачнун.

Якчанд зарбулмасал ва байт нависед, ки дар онҳо калимаҳои муқобилмаъно кор фармуда шуда бошанд. Муайян кунед, ки мутазодҳо ба қадом ҳиссаи нутқ ҷааллуқ доранд ва маъноҳои муқобили онҳо фақат дар матн зоҳир мегарданд ё бе он ҳам ифода меёбанд.



**Калимаҳои зидмаъни порчай шеъриро муайян кунед. Имконот ва хусусиятҳои услубиашонро фаҳмонед.**

Шукур гӯям зиндагиро бо ҳама ширину талх,  
Шукур гӯям зиндагиро бо ҳама неку бадаш.  
Шукур гӯям қисматамро бо ҳар он чӣ ҳасту нест,  
Шукур гӯям баҳтро бо омаду ноомадаш.

*Лоик*



### **Ба саволҳо ҷавоб диҳед.**

1. Мутазодҳо чӣ гуна калимаҳоянд?
2. Онҳо аз калимаҳои ҳаммаъно чӣ фарқ доранд?
3. Чӣ гуна калимаҳоро мутазодҳои матнӣ меноманд?
4. Мутазодҳо аз санъати тазод (контраст) чӣ фарқ доранд?
5. Чаро онҳо бештар дар зарбулмасал, панду андарзҳои мардумӣ ва ашъори шоирон ба кор бурда мешаванд?



### **ТЕСТ**

1. Мутазодҳо асоси қадом санъати бадеиро ташкил мекунанд?
 

а) ташбех	б) тавсиф
в) тазод	г) муболиға
2. Мутазодҳои ифодакунандай мағҳумҳои феълиро муайян кунед.
 

а) шабу рӯз	б) пасту баланд
в) шину хез	г) дуру наздик
3. Ҳодиса ва воқеаҳои антитета (муқобил) дар асарҳои бадеӣ бо интихоб ва корбасти чӣ гуна калимаҳо тасвир карда мешавад?
 

а) ҳаммаъно	б) зидмаъно
в) сермаъно	г) ҳамшакл

## **МАТН БАРОИ ТАҲЛИЛ АЗ ДИДИ УСЛУБШИНОСӢ**



### **КОРИ ЛОИҲАВӢ.**

1. Матн ба қадом услуби нутқ тааллуқ дорад?
2. Калимаю таркибҳои **фиш-фиш доштан** (**кардан**), **раҳқӯфта**, **гӯшагардон**, **нофор накардан** чӣ гуна воҳиди луғавианд, ба чӣ маъно ва бо қадом мақсади услубӣ дар матн ба кор бурда шудаанд?
3. Ибораҳои **рӯзи касеро сиёҳ** **кардан**, **дили касе ба касе месӯзад**, **забони касеро донистан**, **устухони касеро хойидан**, **аз касе чашм накандан**, **сир бой надодан**, ба хоби **абадӣ рафтан** чӣ гуна воҳиди забонанд, чӣ гуна маъноро ифода мекунанд?

4. Кадом тарзи ифода дуруст аст? «Бедарак шудани фарзандашро, ба ҳар роҳе бошад (// набошад), ба ў фаҳмондан лозим».

5. «Чӣ бояд кард?» кадом навъи иртиботии (коммуникативии) чумла аст ва он аз ҷиҳати сохтор ҷумлаи соддаи яктаркибаи муайяншахс, номуайяншахс, умумишаҳс ва ё бешаҳс аст?

## ДИЛИ МОДАР

Асламамак чойро гардонда, ба пиёла рехта, ба духтур дароз карда, бо овози паст гуфт:

– Хайрият, ки аз бедарак шудани бача хабар надорад, вагарна рӯзи ҳамаро мисли таги дег сиёҳ менамуд.

– Ҳафа нашавед, амак, – гуфт маслиҳатомез духтур, – ба холаам душвор, охир, модаранд, дилашон месӯзад ба фарзандашон.

– Дили ман намесӯзад магар?

– Сӯхтани модар дигар аст, – гуфт духтур ҷониби бемор назар андохта ва пичирросзанон афзуд.

– Ҳангоми аз беморхонаи шаҳр ҷавоб додан духтур гуфт, ки ба умри занак ду-се моҳ мондааст. Ман ҳам дар ҳамин андеша будам, аммо танҳо ба умеди дидори фарзанд ба марг тан намедиҳад ў. Набзаш умуман эҳсос намешавад, бо ин фишор чӣ хел гап мезанад, ҳайронам.

– Чӣ бояд кард? – пурсид соҳибона.

– Бедарак шудани фарзандашро, ба ҳар роҳе бошад, ба ў фаҳмондан лозим, то дигар аз раҳпойӣ азоб накашад. Интизорӣ бас мушкил корест, хоса барои одами бемор. Аз ин беш ба дурӯғ модарро умевор кардан аз рӯйи адолат нест.

– Ман қудрати ин корро кардан надорам. Ту – духтур, забони беморонро беҳтар медонӣ, ягон илоҷашро биёб. Духтур дар ҷавоб ҳомӯш монд.

– Чӣ фиш-фиш доред, – сар аз кӯрпа берун кард Адолатхола. – баландтар гап занед, ман ҳам шунавам. Як умр устухони маро хойидед. Асламамак меҳост, ҷизе бигӯяд, аммо ҳамин лаҳза дар қушода шуду фарзанди қалони онҳо – Марям даромад.

– Биё, – гуфт Асламамак, – камнамо шудӣ, дигар ёди оча ҳам намекунӣ?

– Парерӯз дар ҳамин ҷо будам, дадаҷон, – гуфт духтар ранҷидаҳотир.

– Ман ҳам рӯзгор дорам, шавҳарам бемор. Марям бо духтур аҳволпурсӣ карда, сари болини модар гузашт.

– Аҳволашон чӣ хел, ягон беҳбудӣ ҳаст? Дарду ғами Асад абгор кард очама. Агар Асад меомад...

– Асадҷон омад? – овоз баровард Адолатхола.

– Ҳа, омад Асад. Ту – рӯзи дароз хоб, – гуфт Асламамак аз духтур ҷашм наканда.

– Омад? – Ҳа!

– Дигар сир бой надод духтур низ – ку?

– Хеле дар сари болинат нишаст, бедор нашудӣ. Раҳқӯфта омадааст. Ҳоло дар хонаи гӯшагардон хоб аст. Бедор кунам? – гуфт Асламамак.

– Хоб рафта бошад, нофораш накунед. Бигузор истироҳат бикунад. Роҳи дароз, монда шудагист. Азоб кашид бачаҳакам, – гуфт модар ва ба паҳлӯи чап гашта, сар ба болин монду ба хоби абад рафт...


(Аз «Адабиёт ва санъат» мақолаи «Дили модар»-и Р.Махсумзод)

## МАВЗЎИ 9. УСЛУБИЁТИ СЕРМАҲНОЙ



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Калимаҳо якмаъно ва сермаъно мешаванд. Забон ба ҳар ду ҳам эҳтиёч дорад. Калимаҳои якмаъно қобилияти дақиқ ифода кардани мағҳумро доранд. Онҳо дар тадқиқи масъалаҳои нозуки илмӣ ба кор меоянд. Истилоҳ (термин) ҳамин гуна унсури луғавии забон аст.



Калимаҳои решагии серистеъмоли забон ба сермаъной майл доранд. **Сар, даст, дил, дон** барин вожаҳои забони тоҷикӣ аз ҳамин қабил воҳидҳои луғавианд:

**Сари савдои ту андар сари мо мегардад,**  
**Бин, ки андар сари шўрида чиҳо мегардад?**  
**Дилаш тангу даҳан тангу миён танг,**  
**Зи дилтангӣ шуда бар вай ҷаҳон танг**

Фаҳриддини Гургонӣ

Раёсат ба дasti қасоне ҳатост,  
 Ки аз дасташон дастҳо бар Ҳудост.

Саъдии Шерозӣ

Калимаи «**сар**» дар фарҳанг ба чандин маъно тафсир шудаанд. Дар байти аввал «**Сари савдои ту андар сари мо мегардад**» ба маънои «**фикру хаёли мо ҳамеша побанди моҷарои ишқи туст**» ва «**сари шўрида**» ба маънои «**сари аз дарди ишқ ба шўр омада**», дар байти дуюм **даҳони танг – даҳони хурд, дили танг, дилтангӣ**

– ошуфтагй, миёни танг – миёни борик, ба касе тангй кардани даҳон ба маънои ба азоби рӯҳӣ гирифтор шудан омадааст. Дар матни охирин калимаи «даст» дар мисраи аввал ба маънои инон, ихтиёр, тасарруф, дар мисраи дуюм ба маъноҳои тариқи ҳукмронӣ, ҷабру зулм ва ба дод омадани мардуми ҷабрдида далолат ме-кунад.

Сермаъноии калимаҳо як навъи санъати маънавӣ – таҷnis буда, тасвир ва баёни фикро дар асари бадей, ба хусус, дар назм хушобуранг ва ҷозибанок мегардонад.



**Калимаҳои сермаънои таркиби порчаҳои шеъриро муайян кунед.**

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист?  
Калиди дари ганчи соҳибҳунар.

Саъдии Шерозӣ

Чашм бар раҳат доранд кӯчабоғҳо ҳар рӯз,  
Аз ду рӯй саф бастанд дар чаман хиёбонҳо.

Сайдои Насафӣ



**Сермаъноии калимаҳои поёниро бо интихоб ва навиштани мисолҳо событ намоед. Имконот ва хусусиятҳои услубиашонро ёдрас кунед.**

Даст – ...

Дил – ...



**Аз фарҳангҳо фоида бурда ҳаттӣ шарҳ дихед, ки калимаи «сар» дар ибораҳои зерин ба қадом маъно омадааст?**

Сари кӯҳ, сари роҳ, сари замин, сари тӯй, сари шамшер, сари сӯзан, сари хок, сари хирман, сари мӯ, сари хум, сар задан, сар ҳам кардан (накардан), сар тофтан, сар фуруд овардан, сари ёрӣ доштан (надоштан) бо касе, сар ҳӯрдан, сар бар осмон шудан, ба сар давидан.





**Шумо чанд маънои феъли «хондан»-ро медонед? Ин вожа дар матнҳои зерин ба кадом маъноҳо омадааст?**

Ошиқон дарди туро давлати афзун хонанд,  
Меҳнати ишқи туро бахти ҳумоюн хонанд.  
Халқ хонанд маҳ аз соддагӣ ин рӯйи адаб,  
Варақеро, ки бар ў хат набувад, чун хонанд?

Камоли Хуҷандӣ

Нависандай номаро пеш хонд,  
Бифармуд, то нома бар вай бихонд.

Абулқосими Фирдавсӣ



**Нигориши матн ба кадом услуги нутқ алоқамандӣ дорад? Ҳусуси-яти сермаънои калимаҳои «об» ва «пой»-ро бо рӯбардоркунӣ аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» сабит намоед.**

Дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» бо калимаи даст 121 ибораи маҷозӣ, бо калимаи пой 136 ибора, бо калимаи сар 161 ибора, бо калимаи об 167 ибора омадааст. Ҳамагӣ дар ин китоб қариб 13000 ибора ҳаст. Агар китоб фарҳанги муҳтасар намебуд, бешубҳа, шумораи ибора боз ҳам зиёдтар мешуд.

(Аз «Забони мо – ҳастии мост»-и М. Шукуров)



**КОРИ ЛОИҲДАВӢ. Бо маълумоти ба калимаҳои сермаъно алоқаманд шинос шавед ва пас аз он саволҳо тартиб дишед.**

Калимаҳои сермаъно паҳлӯҳои гуногуни ҳодисаҳои воқеиро дар шакли як калима инъикос кунанд ҳам, ҳамаи он маъноҳо бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд ва ин ҳусусияти муҳими калимаҳои сермаъно ба ҳисоб мераванд.

Маъноҳои нав бо тобиши гуногун гирифтани калима дар матн алоқаи устувор дорад, яъне, азбаски ба қисми зиёди калимаҳо ҳодисаи сермаъной хос аст, ҳусусиятҳои воҳидҳои луғавиро танҳо ҳангоми дар доҳили матн омадани калима дуруст метавон шарҳу эзоҳ дод ва намояндаи ҳар як забон танҳо бо кӯмаки матн метавонад дарк намояд, ки ин ё он калима ба кадом маъни истеъмол шудааст. Ба ибораи дигар, барои муайян кардан ва дуруст дарк намудани маъни калима нақши матн бағоят бузург аст.

Ифодаҳои маҷозӣ: **забони қалам – сухан, калом, навиштан; килки азал – сарнавишт, тақдир, сиришт.**

## БОБИ IV. МУОШИРАТ ВА МУНОСИБАТ



### МАВЗЎИ 10. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ВАРВАРИЗМ, ЭКЗОТИЗМ, ВУЛГАРИЗМ ВА ЭВФЕМИЗМҲО



**Матнро хонед, оид ба масъалаҳои одоби сухан сўҳбат ороед.** Калимаҳои қавоид, латофат, салосат, сурур, абас, таассуф, муассир, пурандорро аз ҷиҳати тобиши маъно шарҳ дихед. Таъбирҳои эвфемизмҳои бо ранги сиёҳ ишорагардидаро ба дафтар рӯбардор кунед ва дар атрофи он фикр баён намоед.

#### ҚАВОИДИ СУХАНГҮЙӢ ВА СУХАНРОНӢ

Донистани забоне, ки бо **шири сафед**, бо **шевави гуворо**, бо **дили гарму** ҳарфи **нарми** модар ба хун ворид шудааст, ҳангоми гуфтор ба **ҳусну латофат**, зебой ва малоҳат, ба мавзунию салосат ва бадеиёти он эътибор додан зарур аст. Дар лаҳзаҳои гузариши ҳаёт ва гуфтору робита бо фарди чамъият ба лафзи модар беэътиборӣ гуноҳ аст. Пеш аз гуфтор бояд андешид, сипас ҳарфе гуфт, ки забон **таҷассуми тафаккур** аст ва **некгуфторӣ** боиси сурури тарафайн бошад. Суханро бамавқеъ ва судбахш бояд гуфт, зеро сухан чун **тири аз камон ҷастаест**, ки онро дигар баргардонида намешавад. Ин тирро чунон ба нишон бояд гирифт, ки ба нуқтаи мақсад бирасад, вагарна аз каҷ ва абас рафтаниш гӯянда гирифтори банди таассуфу хичолат мегардад.

Гуфтор ҳусни маънавии одамист. Ин ҳусн бояд ба сомеонаш ҳаловат бахшад. **Гуфтори гарму ширин** ва мавзуну муассир андӯҳро дур, ғазабро фурӯнишон месозад.

Каломи бадеъ чун **чароғи оламафрӯзест**, ки зиёи ў хонаи дилро мунааввар ва соҳибгуфторашро мӯътабар менамояд. Чаро бо ҳарфи ноҷоиз ин **чароғи пурандорро** хомӯш намуд? Ҳаргиз! Дар гуфтор бояд тааммул намуд, ки аз як **ҳарфи бетааммул** табъи дӯст тира гардад, бози илҳомаш аз парвоз дар фарози меҳр бозбимонад.

Сухан санчида гӯ, то дӯстро душман нагардонӣ,  
Зи ҳарфи бетааммул ошно бегона мегардад,

*Бедил*



## МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

### ВАРВАРИЗМ

**Варваризмҳо** вожаҳоеанд, ки хосияти муваққатӣ ва фардии истифода дошта, аҳёнан дар нутқи шахсони алоҳида воқеъ мегарданд. Бегонагии онҳо дар ҳар маврид, ки истеъмол ёбанд, равshan намоён аст.

Варваризмҳо дар адабиёти бадеъ бо мақсади тавсифи нутқи персонажҳо мавриди истифода қарор мегиранд ва дорои ду вазифаи услубӣ мебошанд:

Варваризмҳо барои нишон додани намояндаи миллати дигар будани персонажи асар дар нутқи онҳо истифода мегарданд. Масалан, устод Садриддин Айнӣ дар романи «Гуломон» дар муколамае, ки бо забони тоҷикӣ байнӣ амалдорони тоҷик ва ду намояндаи ҳалқи рус (Петров ва Котов) воқеъ мегардад, бо ифодаи калимаҳои русии «вот», «господин», «ладна», «ну ничего» ва ғайра дар нутқи Петров ва Котов мансубияти онҳоро ба миллати ғайритоҷик таъкид менамояд:

– Ну ничего, аз корҳои дигар гап занем, – гуфт дигаре аз он одами ношинос, ки то ҳол хомӯш истода буд.

– Ладна, – гӯён одами ношиноси аввалӣ ба Ҳочӣ Латиф нигоҳ кард.

Монанди ҳамин, нигорондаи маъруфи тоҷик Чалол Икромӣ дар повести «Тори анкабут» дар муколамае, ки дар байнӣ персонажҳои асар воқеъ мегардад, бо истифодаи калимаҳои русии «ничево» ва воҳиди луғавии «лазарет» намояндаи миллати рус будани духтурро нишон медиҳад:

– Ничево, боке нест! – гуфт духтур ҳоли маро пай бурда. – Сиҳат мешавӣ, нағз мешавӣ...

– Ман дар кучо? – пурсидам аз вай.

– Ин ҷо лазарет, – гуфт духтур, – фаҳмидӣ.

Варваризмҳо дар асарҳои бадеъ ба сифати воситаи ҳаҷву мазоҳ зоҳир мегарданд. Нигоронда дар нутқи шахсе, ки тоҷик аст, калимаю ибораҳои забони дигарро мавриди истифода қарор дода, ўро чун шахси мутакаббир, бефаросат ва бепарво нисбат ба забони модарӣ мазаммат мекунад. Масалан, устод Сотим Улуғзода дар романи «Фирдавсӣ» бо мақсади нишон додани шахси мутакаббир, бефаро-

сат ва нисбат ба забони модарӣ бепарво будани персонажи асараш (охунд) аз арабизмҳои иборагии «куффори алайҳилаъна» (кофирони лаънатӣ) ва «нори ҷаҳаннам» (оташи дӯзах) ба тариқи зайл истифода бурдааст:

— Албатта, — гуфт охунд ва боз фазлфурӯшона афзуд: — Ҷойи куффори алайҳилаъна нори ҷаҳаннам аст. Ё ки камсаводии ҳоким Олтунтошро бо истифодаи нобарҷои варваризмҳои «филмасал» (масалан) ва «алфия» (суратҳои шаҳватангез), ки ў дар шакли «афлия» талаффуз мекард, мазаммат мекунад:

— Гунаҳкорам, ҳазрат, филмасал, қарам карда авғ фармеоянд. Афлияҳоро метарошонам. Шайтон васваса карда буд. Аммо, филмасал, айби мардон пӯшида гуфтаанд азизон....

Монанди ҳамин, суханвар Фотеҳ Ниёзӣ дар повести «Фочиаи Богистон» варваризмҳои «красота», «контуженний», «аха» (аслаш «ага») ва «обивател»-ро дар нутқи персонажҳои асар (Нозир Маҳмудов ва Мардон Маннонов) истифода бурда, онҳоро чун шахсони мутакаббир, бефаросат ва бепарво нисбат ба забони модарӣ мазаммат қардааст: Маҳмудов аз мошин баромад, андак дасту поясро ёзонда, номаълум, худ ба худ зери лаб «красота!» гуфту ба лаби рӯд омада, даст ба оби сарди зулол зад.

Гоҳо бо мақсади фавқуззикр аз забони дигар оварда шудани ҷумлаҳо низ ба назар мерасанд. Масалан, ба ин маънӣ дар повести мазкури Фотеҳ Ниёзӣ ҷумлае аз забони русӣ мавриди истифода қарор гирифтааст: Вай аз ҷояш ҳест ва боз дақиқае сухани Раиси ҳукуматро шунавиду гапро кӯтоҳ карда аз рӯйи одаташ, беихтиёр аз тоҷикӣ ба забони русӣ гузашт: Зариф Амирорвич, нами дело сделано, тепер жалоби и униния не к чему, всё!

## ЭКЗОТИЗМ

**Экзотизм** – калимаи юнонӣ буда, маънояш бегона, ҳориҷӣ аст. Ин навъи калимаҳои иқтибосӣ калимаҳое мебошанд, ки рӯзгор, табиат ва хосияти миллии ҳалқҳои гуногунро акс менамоянд ва дар забони тоҷикӣ барои ифодаи обуранги маҳаллӣ истифода мешаванд. Ҳусусияти муҳими экзотизмҳо он аст, ки дар забони тоҷикӣ муродиф надоранд. Аз ин ҷост, ки ҳангоми тасвири воқеаҳои вобаста ба ҳаёти ҳалқҳои дигар, барои истифодаи бевосита зарурати ногузир пайдо мекунанд.

Экзотизмҳо дар матбуот ё адабиёти бадеӣ дучор оянд ҳам, бинобар пурра ҳазм нашуданашон ба забони тоҷикӣ умуман дар луғатҳо сабт намешаванд ё фақат баъзе аз онҳо дарҷ меёбанд. Ба ин гурӯҳ калимаҳои **хинкал**, **харчо** (номи таомҳои мардуми қафқоз), **бешбармоқ** (номи таоми бархе аз қавмҳои туркнажод), **атаман** (садори казакон дар Русияи подшоҳӣ), **лорд** (унвони олии дворянӣ дар Англия), **фюрер** (унвони садори натсионал-сотсиалистҳо) ва мисли инҳо дохил мешаванд.

Нависандагон экзотизмҳоро дар забони персонажҳо ё сухани тасвирии худ истифода намуда, ҳаёт ва тарзи зиндагии ягон ҳалқро айнан ба қалам медиҳанд. Очерки бадеии Фазлиддин Муҳаммадиев «Нориниёнем мо»-ро мегирим. Дар ин асар воқеаҳое тасвир ёфтаанд, ки дар сарзамини Қирғизистон ба амал омадаанд. Ин ҳолат нависандаро водор сохтааст, ки дар мавридҳои чудогона бо тақозои сухан баъзе қалимаҳоеро, ки хоси забони қирғизианд (аз қабили қомуз – асбоби мусиқӣ, **оқин** ба маъни ҳофиз, **оғай** – ба маъни **бародар**, **ошно**, **қизқуу** – бозии маҳсуси аспдавонӣ барои дунбона гирифтани духтарон ва ғайра) ба кор барад: ...Сипас, навбат ба **оқин** мерасад. Вай қомуз ба даст дӯстии ҳалқҳоро, бародарии миллатҳоро васф мекунад. Ягон соҳае нест, ки қўчқориҳо планашонро барзиёд ичро накарда бошанд... Фаҳмидед, меҳмон, **оғай!** Сонӣ, мусобиқаҳои анъанавии гўштингирони савора, **қизқуу**, яъне дунболагирии духтарон, кучи чорвопарварон намоиш дода шуд.

Дар романи «Фирдавсӣ» ҳангоми шарҳи таомҳои хушкардаи Фирдавсӣ экзотизмҳои «газ» ва «масқуф», ки номи таомҳои ҳалқи арабанд, дар нигориши устод Сотим Улуғзода ба тариқи зайл мавриди истифода қарор гирифтаанд: «Аз ҳўришҳои бағдодиён Фирдавсӣ аз ҳар чӣ бештар газ ва масқуфро, ки дар ошхонаҳо мепухтанд, хуш кард, – газ як навъ кабоби ироқӣ буд, ки аз гўшти барра ба таври маҳсус бо доруворе, ки фақат ба худи пазанда маълум буд, тайёр карда бо пиёз, сир, бодринг, шалғаму қаланфури ширини дар сирко хобонидашуда ҳўрда мешуд: масқуфро аз моҳии зинда, ки худи муштари дар ҳавзчай назди ошхона хоста мегирифт, ҳамчунон ба тарзи маҳсус тайёр мекарданд».

Монанди ҳамин, устоди қаломи бадеъ Садриддин Айнӣ дар очерки адабии таърихии «Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик» дар нигориши ҳаёти муғулон аз экзотизми «ҷарга» истифода бурдааст, ки он як тарзӣ шикори муғулонро ифода менамояд: Муғулон барои шикор ҳамаи лашкарро ба биёбони васеъ бароварда шикоргоҳро дар масофаи чандин фарсаҳ фаро мегирифтанд. Гурӯҳи ҳайвонотро ба як тараф ронда, кам–кам ҳалқавор иҳота мекарданд. Ин гуна иҳотагириро «ҷарга» меномиданд. Дар очерк қалимаи «ҷарга» дар нутқи персонажи асар (Чиғатой) ба сифати экзотизм ба тариқи зайл оварда шудааст: ... ў фармон дод, ки : «Ҳамаи дашту биёбонро ба тарзи ҷаргай шикор ҳалқа гирифта, ҳар каси дучор омадаро дастгир ва гирифтугир карда, бояд то Ҳуҷанд равӣ ва агар дар ин миён Темурмалик ба даст наафтад, бояд ки тамоми Мовароуннаҳр ва Ҳурсонро кофтуков кунӣ ...».

Ҳамин тавр, варваризму экзотизмҳо унсурҳои луғавии вомӣ буда, ҳангоми тасвири воқеии ҳаёти мардуми ғайритоҷик, урфу одат ва тарзи зиндагии онҳо мавриди истифода қарор мегиранд. Нигоранда тавассути варваризму экзотизмҳо ҳалқияти забони персонажҳои асарро таъмин намуда, ҳақиқати воқеии ҳаёти мардуми ғайритоҷикро ба дasti нигориш медиҳад. Бо ин васила суханвар таровати ҳалқӣ ва назокати соддабаёни забони асари бадеиро таъмин менамояд.

## ВУЛГАРИЗМҲО

Дар таркиби луғавии забон баробари калимаҳои серистеъмол калимаҳои доираи истеъмолашон маҳдуд, инчунин воҳидҳои луғавие, ки ба забони адабӣ хос нестанд, вале дар нутқи гуфтугӯйӣ мавриди истифода қарор мегиранд, арзи вучуд доранд. Вулгариизмҳо аз зумраи чунин унсурҳои луғавӣ мебошанд.

Вулгариизмҳо калимаҳои дурушт, вожаҳои қабеҳмаъно, ифодаҳои номатлуб мебошанд, ки ба гурӯҳи калимаҳои гуфтугӯйӣ мансубанд. Онҳо ифодагари маъниҳои ғайриадабӣ буда, ба ҷойи калимаҳои маъмули забони адабӣ истифода мегарданд. Дар ҷумлаи «Аммо ҷаноби заққуму зардоб ҳама ҷоро монанди қунғузи бадбӯй тосондаву пӯсонда рафтанд» ибораҳои **«ҷаноби заққуму зардоб»** ва **«қунғузи бадбӯй»** аз ҳамин қабил воҳидҳои луғавианд.

Дар услуби бадеӣ баъзан бо мақсади нишон додани ҳолати рӯҳии қаҳрамон (ғазаб, нафрат) ва хислати персонажҳо ба кор бурда мешаванд. Масалан: – Ахҳа, рӯйи ту **тирмизаку тиррончаро** мурдашӯ шӯяд, ин чӣ гуфтагет (Р. Ҷ.). – Вай ба ту **думи ҳари тағой** мешавад, ки ин қадар тараф мегири?! (Ҷ. И.). – Ҳа, **валадизиноҳо!** Ба дастам афтодаед? (Ҷ. И.). – Боз ин ачина расида омада, ҳама корҳоро расво нақунад?! (Ҳ. К.).

Вулгариизмҳо аз ҷиҳати ифодаи маъниӣ якранг нестанд. Ба ин маъниӣ онҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

1. Калимаҳои қабеҳмаъно – вулгариизмҳое, ки сарзаниш, таҳқир, гилагузорӣ, нописандӣ, шӯҳӣ ва ҷичингро ифода менамоянд:

– Ахҳа, рӯйи ту тирмизаку тиррончаро мурдашӯ шӯяд, ин чӣ гуфтагет (Р. Ҷ.).

– Вай ба ту думи ҳари тағой мешавад, ки ин қадар тараф мегири! (Ҷ. И.).

Вулгариизмҳои «ачина», «писқуттӣ», «барзангӣ», «шалдур-шулдур», «мичинг» аз ҳамин қабиланд:

– ... Оқсаққол-ку як одами шалдур-шулдур, мичинг, домулло одами ҷудо ҳам бадкина.

– ... Шалдур-шулдуратон ҳам қал додари кӯр (Р. Ҷ.).

2. Вулгариизмҳое, ки ифодагари лафзҳои дурушт – даштному ҳақорат мебошанд:

– Оббо, падарлаънати валадизине! – тоқат карда натавониста бонг зад Муҳаммадризо (Р. Ҷ.).

Вулгариизмҳои ифодагарӣ даштному ҳақорат, аз як тараф, муносибати ба шунаванда доштаи гӯяндаро фаҳмонанд, аз тарафи дигар, обуранги нутқро зиёд карда, дорои хислати манғӣ будани шахси мавриди тасвирро ифода менамоянд. Вулгариизмҳои «шӯртумшуқ», «нобакор», «малъун», «аҳмақ», «алbastӣ», «ҷавонмарг», «кӯрнамак», «лошахӯр», «калхот» ва монанди инҳо аз ҳамин қабил вулгариизмҳо мебошанд.

Бой Фирӯзаро сар доду бо таҳқир ба сӯйи кайвонӣ назар карда гуфт:

– Ҳа, шўртумшук, туро кӣ хабар кард?

– Дастанат чунгалак шавад, ки тамокуро аз кучо ёфтӣ?! (Ч. И.).

Соҳаи истифодаи вулгариизмҳо адабиёти бадей мебошад. Вулгариизмҳо ба ҷойи калимаҳои маъмули адабӣ дар услуби бадей мавриди истифода қарор мегиранд. Масалан, «башара» ва «ба ҷаҳаннам рафтан», ки ба ҷойи калимаҳои маъмули забони адабӣ «рӯй» ва «вафот кардан» кор фармуда мешаванд, бо мақсади услубӣ дар асарҳои бадей ба тасвир дода мешаванд.

Ба як хели вулгариизмҳо калимаҳои қабехмаъное дохил мешаванд, ки онҳо дар асосӣ ифодай ҳайвоноти дарранда ва ҳаромхӯри дорон хислатҳои манфур чун ташбехи бевосита корбаст шуда, дар асарҳои бадей бо мақсади афзудани қувваи муассирини нутқи истеъмол мегарданд. Ба ин маънӣ бештар истифодаи саг, хирс, хук, рӯбоҳ, ҳар барин ҳайвонҳо ба ҷашм мерасанд:

Ҳамин тавр кунед! – гуфт Мушаррафа оташи ўро бод дода.

Ҳаққи ин тавр сагони ҳақношинос ҳамин!

Вулгариизмҳо дар асарҳои бадей бо нияти ифодай нафрат, қаҳруғазаби гӯянда ва таҳқири шунаванда чӣ дар сухани нигоранда ва чӣ дар нутқи қаҳрамони асар мавриди истифода қарор мегиранд. Ба ин маънӣ вулгариизмҳоро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

1. Вулгариизмҳое, ки дар нутқи қаҳрамони асар бо мақсади ифодай нафрат ва таҳқири шунаванда кор фармуда шудаанд. Ба ин маънӣ устод Садриддин Айнӣ дар очерки адабии таърихии «Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик» ибораи «душмани гургитнати рӯбоҳҳислат»-ро дар нутқи пирамард, ибораҳои «саги газанда»-ро дар нутқи Темурмалик ба нигориш додааст:

– Оре, ман ҳамон Темурмалики хуҷандиам, ки яккаву танҳо ҳазорҳо шумо чингизиёни хунхорро, чунон ки саги газандаро кушанд, куштаам! – гуфт. Устод Сотим Улуғзода бошад, дар романи «Фирдавсӣ» вулгариизмҳои зеринро бо мақсади услубии фавқуззикр истифода бурдааст: хоби гӯрсӯҳта, фитнаангези арбадаҷӯ, ҳайвони дарранда – дар нутқи Фирдавсӣ; айёши қаҷкулоҳ – дар нутқи мулозим; наҳангҳо – дар нутқи Найсонӣ; ҳаромзодаи шарир – дар нутқи охунд; малъун – дар нутқи мансабдор; қарматии мурдор – дар нутқи ҷавони бандӣ; саг – дар нутқи сарбоз; айёше, майхорае, фосиқе – дар нутқи саҳҳоф:

Дод аз дasti ҳалифаи золими хунхор! Маро қарматӣ мегӯянд, қарматии мурдор ҳудаш!

Сарбози аспсавор ўро бо тозиёна зада аррос мекашид, ки:

– Ҳомӯш саг! Ҳомӯш.

Нигоранда Фотеҳ Ниёзӣ низ дар повести «Фоҷиаи Богистон» бо мақсади ифодай нафрати гӯянда ва таҳқири шунаванда вулгариизмҳои зеринро дар нутқи қаҳрамонони асар мавриди истифода қарор додааст: тирмиза, бева – дар нутқи Нозир Маҳмудов; падарлаънати ноинсоф – дар нутқи Саврӣ апа; бадзор, тӯраҳои ҳудпарасту риёкор – дар нутқи Мастура, эркатулфор – дар нутқи Инобатхон.

— О, бевае... — мад кашид Нозир нони дар даҳонаш бударо саросема фурӯ бурда, — аллакай ғайбат кардааст-дия... Майлаш ин беақлӣ бар зарари худаш.

2. Варваризмҳое, ки барои ифодаи нафрат ва қаҳру ғазаби нигоранда дар нутқи тасвири мавриди истифода қарор мегиранд. Устод Садриддин Айнӣ дар очерки адабии таърихии «Қаҳрамони ҳалқи тоҷик Темурмалик» дар нутқи тасвири бо мақсади ифодаи нафрат ва қаҳру ғазаб вулгаризмҳои зеринро ба қалам додааст: сиёҳгӯш, чингизиёни ваҳшӣ, бүм, лоша, даррандаи хунхор, ваҳшии даррандаи забункӯш.

Устод Садриддин Айнӣ Қатағон — ўғлонро ба ваҳшии даррандаи забункӯш монанд карда нафрati худро чунин ифода намудааст: Аммо дар муқобили ин сухани бечавоби қаҳрамони ҳалқи тоҷик ягон чизе ба хотири ваҳшии даррандаи забункӯш намерасид.

Устод Сотим Улуғзода низ дар ифодаи нафрат ва қаҳру ғазаб дар романи «Фирдавсӣ» вулгаризмҳои зеринро дар нутқи тасвири истифода бурдааст: бадтинати баддимоғ, марди ғӯл, саффок: Мулозим рафт, марде ғӯле кулоҳи душоҳа бар сар, дар миёнаш камарбанди нуқракӯб ва ҳанҷари дарозе оvezon даромада таъзим кард.

Фотех Ниёзӣ дар повести «Фочеаи Богоистон» дар ифодаи қаҳру ғазаби Нозир Маҳмуд вулгаризми «тирмизак»-ро дар нутқи тасвири овардааст: Аз се-чор даҳан талху тунд гап заданҳои бародараш акаи Мансур дида, бештар суханҳои «шаттоҳонаи» Маствураи «тирмизак» торафт алами ўро меафзуд.

Ҳамин тавр, вулгаризмҳо дар бобати ба вучуд овардани обураги нутқ, табиӣ шудани гуфтор, аниқу равшан ва таъсирбахш ифода намудани матлаб вазифаи муҳими услубиро ичро карда, ба забони асари бадей таровати ҳалқӣ ва назокати соддабаёнӣ мебахшанд ва имкони услубии забони миллии тоҷикро мукаммалтар менамоянд.

## ЭВФЕМИЗМҲО

Қисмати зиёди лақабҳои авомона дуруштмаъно мебошанд. Аз рӯйи урфу одатҳои миллӣ, ки баъзан ақидаҳои динӣ нисбат медиҳанд, ҳамчун маҳдуд кардани доираи вулгаризмҳо дар забон ҳодисаи табу — манъ кардани як қатор қалимаву ибораҳои дағал ба назар мерасад. Дар ин маврид ба онҳо ифодаҳои малех ба кор бурда мешавад, ки онҳоро **эвфемизм** меноманд.

Дар забон эвфемизмҳо хеле зиёданд: **«аз олам ҷашм пӯшидан», «аз дунё гузаштан», «бандагиро ба ҷо овардан»** (ба ҷойи «мурдан»), **нобино** (ба ҷойи «кӯр»), **«ғӯл»** (ба ҷойи «бефаҳм») ва ғайра.

Калимаву ибораҳо на танҳо маъно, балки ҳиссиёт ва муносабати гӯяндаро низ ба объекти сухан ифода мекунанд. Каломи малех, ифодакунандаи эҳсоси мусбат: эҳтиром, шафқат, меҳрубонӣ, самимият, хислат; баръакси сухани қабех — дуруштмаъно мебошад.

Каломи малеҳ аз хирадмандӣ ва маданияти баланди гӯянда дарак медиҳад. Инсони маданий дар ҳама ҳолат бо андеша сухан меронад, шиори ў «Аввал андеша, баъд гуфтор» мебошад.

Каломи малеҳ баёни гуворову боназокат, шунавандаро шод мегардонад. Корбаси калимаву ибораҳои малеҳ ҳангоми муроҷиат ба назар мерасад: аз рӯйи эҳтиром ба бегонағон низ бо калимаҳои хешутаборӣ муроҷиат менамоянд: **бобо, падар, модар, хола, бародар, ака, ука, хоҳар** ва ғайра.

Дар вазъи мушаххас нисбати ашхоси алоҳида: **устод, муаллим (ба аҳли зиё), ҳазрат, эшон, ҳочӣ (ба аҳли ислом), хонум (занҳои ҷавони миёнасол)** ва монанди инҳо. Дар муюшират: марҳамат карда, лутфан, малол наояд. Нисбати фавтидагон: раҳматӣ, шодравон.

Як қатор воҳидҳои грамматикий низ дар арзи эҳтиром мусоидат доранд: истифодай калимаи **«Шумо»** ба ҷонишини шахси дуюми танҳо – «ту». Корбаси бандакҷонишинҳо ва бандакҳои феълӣ: **падаратон, хоҳаратон, ҳудашон**. Мисол: Он кас гӯянд. Мехмон оянд. Дӯстатон занг заданд.



**Аз ҷумлаҳои поён калимаҳои иқтибосиро пайдо кунед. Гӯед, ки қадоме аз онҳо ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, қадомашон не. Калимаҳое, ки ба забони тоҷикӣ надаромадаанд, чӣ вазифаи услубӣ дар зимма доранд.**

Қомӯз ва ҳанҷар, Набард ва суруд. Муҳаббат ва шучоат. Мардуми кӯҳистон ин ду чизро аз ҳама азиз медоранд.

(Аз «Догистони ман»-и Р. Ғамзатов. Тарҷумаи Абдулло Зокир)

Муш як парча қазӣ гирифта ба даҳонаш андоҳт... ва суханашро давом дод. Гуфтааст, ки ба ман зани аҳмақ лозим нест. Ту Калла як вақтҳо аз думаш давида мегаштӣ. Так что, торопись, а то опять прозеваешь!

(Аз «Иншо дар мавзӯи озод»-и Т. Одинаев)

Аз ҷойи ҳазидаам гаваккашон ба лаби бом омада, таваккал карда шӯрида ба рӯйи ҳавлӣ баромадам (С. А.). Як ҳиндуи салланок, як судхӯри гузаро, як ҳасиси чирки дандонхӯр! – гуфт, дар ҷавоб Раҳими Қанд (С. А.). Ниҳоят ту ба дунё омадию як моҳ нагузашта модарат ҷонашро ба ҷаббор супорид (Ҷ. И.). Шунидам, ки тӯй кардед, сари мавлонзодаро дуто кардед, бисёр нағз, муборак шавад (Ҷ. И.). Барои кори хайр як порча нону як коҳа об аз кулбай каминай камтарин ёфт мешудагист, ғам нахӯред, – гуфт Муллотуроб (Р.Ч.). Дузд то гулӯи миршабро равған карда наистад, дуздӣ карда наметавонад (С. У.). – Мана, даҳбошӣ, зуд бошед, метавонед боз патефонатонро ба кор дароред... (Ф. Н.).



1. Ба зери калимаҳои эвфемизмӣ ва вулгаризмии ҷумлаҳои болоӣ ҳат каshed.

2. Оё калимаҳои кўхнашударо дидан мумкин аст? Сабаби корбасти онҳо?
3. Эвфемизмҳои корбастшударо ба муродифҳояшон иваз кунед.
4. Кадом калимаҳои шевагиро мушоҳида кардед? Мақсади нигоранда аз корбасти он дар чист?



### ИСТИЛОҲОТИ ЛИНГВИСТӢ. Бо истилоҳот шинос шавед ва пас аз он ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор кунед.

**АЛЛЕГОРИЯ** (киноя, истиора). Санъати суханварист, ки гўянда маъноро тамоман ба тарзи дигар, маъни дигар, ки мантиқан ба ҳам наздиканд, ифода мекунад: Дуои ин кас ҳеч мустаҷоб намешавад (муқобили Хоҳиши ин кас ҳеч амалӣ намегардад). Ин кас тухми мор хўрдагӣ (муқобили Ин кас ниҳоят фиребгар).

**АЛЛИТЕРАТСИЯ** (ҳарф). Такори ҳамсадоҳои якхела ё пайвасти овозҳо ҳамчун воситай услубӣ. Дар адабиёти бадеӣ барои тақвияти ҷанбаи муассирии савтиёти нутқ усулҳои гуногун истифода мешавад. Аҳли адаб бо истифода аз усули такори овозҳо кӯшиш мекунанд монандии таркиби овозии луғавиро таъмин намоянд. Такори ҳамсадоҳо. Такори ҳамсадоҳо яке аз навъҳои услубии овозҳо буда, тавассути такори ҳамсадоҳои якхела дар ҷанд қалимаи матни муайяни манзуму мансур сурат мегирад. Адибон бо истифода аз ин воситай услубӣ барои гӯшнавозу форам ва муассир ифода намудани матлаб муваффақ гаштаанд. Дар мисраи дуюми байти зерини Ҳофиз се қалима (**кай, кӣ, кунӣ**) пай дар пай бо ҳамсадои ки ибтидо гирифтааст. Чунин такор бу қалимаҳои мазкур гӯшнавозию форамии мисраъро афзуда, ба хонанда ҳаяҷони хосаи бадеӣ бахшидааст:

Корвон рафту ту дар хобу биёбон дар пеш,  
Кай равӣ? Раҳ зи кӣ пурсӣ. Чӣ кунӣ? Чун бошӣ

**ВУЛГАРИЗМ** (авомона, омиёна). Қалима ва ифодаҳои дағалу гӯшхарош, ки аз доираи лексикаи забони адабӣ берун меистанд: башара (ба ҷои рӯй); шах шуда мондан (ба ҷои мурдан), шикам нур кардан (ба ҷои сер шудан); гум шав (ба ҷои рав).

**АРГО.** Забони маҳсуси баъзе гурӯҳҳои иҷтимою касбӣ, ки аз таҳрифи унсурҳои як ё якчанд забонҳои табиӣ иборат аст. Аргоро бештар бо мақсади пардапӯшию пинҳон нигоҳ доштани предмети иртиботот ва чун воситай канорагирии гурӯҳе аз табақаҳои дигари мардум истифода мекунанд. Истилоҳи аргоро бештар ҳамчун як тарзи муомилоти унсурҳои вобастагии табақотӣ низ ба кор мебаранд. Асоси аргоро луғати маҳсусе ташкил медиҳад, ки дорои унсурҳои забонҳои хориҷӣ амсоли сиганий, олмонӣ мебошанд. Арго тобеи қонуниятҳои умумии нутқи гуфтугӯйӣ буда, грамматикаи худро надорад. Арго аз жаргон бо он хусусияташ фарқ мекунад, ки оҳангӣ таҳқиқунанда надорад. Навъҳои гуногуни аргоро зикр менамоянд: аргои мактабӣ, аргои донишҷӯён, аргои варзишгарон, аргои ҳунармандон, аргои дуздон, аргои қиморбозон ва ғайра.

**АРГОТИЗМҲО.** Калимаю ибораҳое, ки хоси ин ё он арго буда, дар забони адабӣ бо мақсади услубӣ истифода бурда мешаванд.

**ЖАРГОН** забоне, ки аз унсурҳои тағири шаклкардаи як ё якчанд забонҳои табиӣ иборат буда, бештар дар муомилоту гуфтори шифоҳии гурӯҳҳои ҷудогонаи иҷтимоӣ кор фармуда мешавад. Жаргони ҳарбиён, жаргони дуздону авбошон, жаргони савдогарон. Чунин забон фақат ба доираи одамони манфиатҳои умумидошта фаҳмост. Жаргонро дар урфият забони заргарӣ ҳам мегӯянд, ки он гуфтугӯйи маҳсуси аҳли бозор, дуздон, қиморбозон иборат аст. Жаргон дар осори бадей фақат барои характеристикии (тавсифи) нутқи персонажҳо истифода мешавад.

## МАВЗӮИ 11. САВОЛ ВА СУПОРИШ БАРОИ САНЧИШИ ДОНИШҲОИ ОМӮХТАИ ЧОРЯКИ ЯКУМ

1. Услубиёти забон дар бораи чӣ баҳс мекунад?
2. Забони гуфтугӯ ва забони ҳаттӣ (китобӣ ё адабии китобӣ) ду услуб аст ё ду тариқа вазифаи ҳудро адо кардани забон?
3. Забони ҳаттӣ чӣ тарз ба вучуд омад?
4. Байни шифоҳӣ ва ҳаттӣ ифода кардани фикр чӣ гуна фарқҳо вучуд доранд?
5. Услубҳои баён қадоманд?
6. Услуби бадеӣ аз дигар услубҳои баён чӣ фарқ дорад ва ҳусусияти луғавию грамматикии он чист?
7. Услуби рӯзноманигорӣ (публитсистӣ) чист ва чӣ гуна ҳусусияти луғавию грамматикий дорад?
8. Услуби расмӣ (коргузорӣ ё дафтардорӣ-конселярӣ) чист ва чӣ ҳусусияти луғавию грамматикий дорад?
9. Услуби муюшират аз дигар услубҳои баён чӣ тафовут дорад?

### ТАҲЛИЛИ МАТН АЗ ДИДИ УСЛУБШИНОСӢ



**Матнро хонед ва бо таҳлили он шинос шавед. Ба қадом услуби нутқ марбут буданашро гӯёд.**

Ин андешаҳо ва мулоҳизаҳо хирмани сабр ва шикебоии Бибиоишаро ба бод медод. Баъд аз соате, ки Одина аз хона дур шуд, Бибиоиша хост ба ҳой-ҳой гириста нола ва фарёд бароварад, лекин аз он ҷое, ки ин гуна фарёди бемаҳал сабаби фош гардидани рози Одина ва боиси гирифториаш мешуд, ночор оҳи сарде аз дили пурдард қашида, лаб фурӯ баст. Аммо чунон лаб фурӯ бастане, ки дарунаш аз оташи ҷудоӣ ва фироҷ чун кӯраи ангиштгарон алланга мезад. Оре, аз ду ҷашми хунбораш сиришк равон шуда, кӯшиш мекард, ки ин оташро ба қадре фурӯ нишонад.

(Аз повести «Одина»-и С. Айнӣ)

## НАМУНАИ ТАҲЛИЛИ МАТН АЗ ДИДИ УСЛУБШИНОСӢ

Матн ба шоҳаи насри услуби адабиёти бадей тааллуқ дорад. Нависанда ҳолати рӯҳии қаҳрамони асанро бевосита тасвир намудааст, бинобар ин баёни фикр дар чорҷӯбаи забони меъёри сурат мегирад. Муаллиф баробари калимаҳои умумиистеъмолии **соат**, **дил**, **лаб**, **чашм**, **бемаҳал**, **пурдард**, **дарун**, **ночор**, **дур шуд**, **гириста** ва ғайра калимаҳои адабии китобии **роз**, **гирифткор**, **сиришк**, **хунбор**, **фурӯ** **нишондан**, калимаю истилоҳоти касбӣ, ки доираи истеъмолашон хеле маҳдуд аст: **кӯра**, **ангиштгар**, воҳиди фразеологии гуфтугӯии **ҳой-ҳой гиристан**, **оҳ кашидан** ва адабии китобии **лаб** **фурӯ** **бастанро** ба кор бурдааст. Муродифҳои луғавии **гиристан**, **нола** ва **фарёд** кардан бо тобишҳои маъно аз ҳамдигар фарқ мекунанд. С. Айнӣ онҳоро дар як ҷо оварда, матлабро пурра ифода кардааст. Муродифҳои **чудоӣ** ва **фироқ** низ бо тобиши нозуки маъно аз ҳамдигар фарқ мекунанд, бинобар ин дар матн пайиҳам омада, маъноро пурратар мекунанд. Муродифҳои **сабаб** // **боис** бо мақсади гурез аз такори айни як калима истифода шудаанд.

Нависанда ҳолати рӯҳии Бибиоишаро бо ҷумлаҳои мураккаб батағсил баён мекунад. Бо пайвандаки аз он ҷое, ки ба сарҷумла алоқаманд намудани ҷумлаи пайрави сабаб низ үнсури грамматикии забони адабии китобист. Дар айни ҳол аз имконоти муассири наҳвии такори силслабанд: **лаб** **фурӯ** **баст**, аммо ҷунон **лаб** **фурӯ** **бастане...**, бо ҳиссача таъкидан тасдиқ кардани фикр: Оре, аз ду ҷашми хунбораш...

Дар ин матн бо мақсади муассир тасвир намудани ҳолати рӯҳии қаҳрамони асан аз маҷоз: **оҳи сард**, **оташи чудоӣ** ва **фироқ**, **сиришк**... **кӯшиш мекард**, **ки оташро фурӯ** **нишонад**, қиноя: **ҷашми хунбор**, ташбеҳ: **монанди кӯрай ангиштгарон**, саҷъ: **оҳи сард** аз **дили** **пурдард** **кашида** истифода бурда шудааст.



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Матнро хонед ва онро мисли матни боло аз диди услубшиносӣ таҳлил кунед.

### ГУЛНОР

Дар ҳақиқат ҳам ҳусну ҷамоли Гулнор таъсирбахшо буд: ҷашми сиёҳи оташбор, мижгони дарози ҷоншикор ва абруйи кати дунболадори ў дили ҳар бинандаро аз ҷо мебурд. Мӯйи дарози тобдораш, ки то

хамгашти зонуҳояш мерасид, барои ҳаваскорон каманди печоне буд; зулфи парешонашро дар гирди рухсори тобонаш бо он зебой тасвир кардан аз дasti ҳеч нақоши нодиракор намеомад; қади навраста, рӯйи хуҷиста, зулфи шикаста, абруйи пайваста – ҳама бо яқдигар мутаносиб, ҳама ба яқдигар шинам, ҳама ба як дигар зебанда афтида буданд. Донаҳои ашки алмосгун, ки аз ҷашмони дурахшонаш ба рӯйи рахшонаш мечакиданд, намуди шабнами саҳариро ба рӯйи гулбарги сурхи таре ҷилва медоданд.

(Аз романи «Дохунда»-и Садриддин Айнӣ)

## МАВЗЎИ 12. УСЛУБИЁТИ ВОХИДХОИ ФРАЗЕОЛОГӢ



МАН МЕГҮЯМ, ШУМО ГҮШ КУНЕД

Калимаҳо дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ аксар ба маъни мачозӣ меоянд ва мағҳумҳоро як дараҷа пӯшида, вале рангину дилнишин ифода мекунанд. Дар онҳо як паҳзан воқеии ҳаёт инъикос меёбад: **арғамчинро аз миён буридан, офтоби сари дараҳт (кӯҳ) будан, ба болои сӯхта намакоб рехтан** ва ғайра. Чунин лавҳаҳо инъикоскунандай муҳити зиндагӣ, фарҳанг ва таҳайюлоти мардуми ҳар қавму миллат ба шумор мераванд, бинобар ин фаҳмидани маъни мони чунин суханони сеҳрнок барои бегонагон ба осонӣ муюссар на-мегардад. Аз ҳамин сабаб онҳоро аз як забон ба забони дигар айнан тарҷума кардан на ҳамеша муюссар мегардад.

Воҳидҳои фразеологӣ ҳам мисли дигар унсурҳои луғавӣ хусусияти сермаъной, муродифӣ, антонимӣ зоҳир мекунанд. Чунончи, **чашии касе равшан шудан** ба маъноҳои **шод шудан, таваллуд кардан, аз ҳуд рафтан** ба маъноҳои **бехуш шудан ва ғуур пайдо кардан** дар матни зерин **шамол ҳӯрдан** ба маъноҳои **саёҳат кардан** ва ба **бемории зуком гирифтор шудан** омадааст:

Ба қишлоқдо баромада, камтар шамол меҳӯрдед, беҳтар буд.  
Не, не. Ман аз шамол хӯрдан метарсам (С. А.).

Воҳидҳои фразеологӣ низ ҳусусияти ҳаммаънӣ зоҳир намуда, силсилаи муродифҳоро ташкил медиҳанд ва бо тобишҳои нозуки маъно, обуранги услубии гуфтугӯйӣ, адабии китобӣ ё хоси услубҳои ҷории нутқ, инчунин бо обуранги ҳиссии мусбат ё манғӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Воҳидҳои фразеологии **мушт ба дарафш задан // гирех ба бод задан // зӯри беҳуда задан, мурғи аз қафас раст // тир аз камон част** баробармаъноанд: Акнун пушаймонӣ суд надошт ва афсӯсу дареф фоида намебахшид, чунки тир аз камон бархато часта ва мурғи матлаб аз дом раста буд (С. А.).

Муродифҳои чашм андохтан, назар афкандан, чашм давондан, аз назар гузаронидан, чашм дӯхтан, чашм накандан, зеҳн мондан ва ғайра тобишҳои муҳталифи маънии нигаристанро ифода мекунанд: чашм андохтан ва назар афкандан ба чизе беэътиёна ва сатҳӣ

як нигоҳ карданро фаҳмонад, зеҳн мондан ва ифодаи гуфтугӯй синча кардан ба нуқтаи муайян бодиқат нигаристан аст. Фразеологизми **чашм андохтан** обуранги гуфтугӯйӣ, **назар афкандан** обуранги адабии китобӣ, **чашм пӯшондан** обуранги ҳиссии манғӣ дорад.



### **Муродифи фразеологии калимаю таркибҳои зеринро нависед ва фарқи маъноиу услубии онҳоро хаттӣ шарҳ дихед.**

Интизор шудан, безобита шудан, хомӯш мондан, ранчидан, ошиқ шудан.



### **Фразеологизмҳои зерин чӣ маъно доранд ва бештар дар қадом тарзи баёни фикр (хаттӣ, адабии китобӣ ё шифоҳӣ, гуфтугӯйӣ) истифода мешаванд?**

Азоби гӯр, чашм ало кардан, лаб фурӯ бастан, аз даҳон мондан, дил бохтан, ба шаҳодат расидан, дум лиқкондан,ангушти ҳайрат газидан, бо ҷаҳони фонӣ падруд гуфтан, ҷойи шишт наёфтан, ба лаб кулӯҳ молидан.



### **Қадом тарзи ифода қобили қабул аст? Ба дафтар нависед ва сабаби интиҳоби худро хаттӣ шарҳ дихед.**

Мувофиқи талаби рӯз ташкил намудани кор ба ҷорводорон имконият медиҳад, ки аз иҷрои супоришҳои истеҳсолӣ бо сарбаландӣ бароянд. – Бадон, агарчи аз ӯҳдаи бадӣ набароянд, аз бадгӯйӣ ва забондарозии худ бознамеистанд. Ҳар каси дидаю надида ҳаваси зиндагии онҳоро як бор меҳӯрад – Ба либоспӯши дугонаҳояш нигариста ҳавасаш меомад – Меҳмонҳо маро дида ҳавасашон мерафт – Мардуми деҳа навхонадоронро дида ҳавас мекарданд, ки кош, ба онҳо низ Ҳудованд чунин арӯсу домодро насиб гардонад. Аз аҳволи ояндаи ман ҳавотир накашӣ ҳам, мешавад. – Боз одамони дар хона буда ҳавотир кашида нашинанд. – Кампир аз ин аҳволи писараш ба ҳавотир афтода бо овози ҳаста пурсид. – Шабу рӯз ҳавотирӣ мекашам, ки аҳволи фарзандонам дар мамлакати бегона чӣ хел бошад.



### **Бо корбасти воҳидҳои фразеологии зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.**

Патаку пайтоба шудан (хушомад кардан), ба таги бинӣ задан (хӯрдан), думро хода кардан (гурехтан).



### **Ба саволҳо ҷавоб дихед.**

1. Фразеологизмҳои чӣ гуна воҳиди забонанд?
2. Чаро онҳоро ҳам як ҳиссаи ҳазинаи луғавӣ мешуморанд?
3. Воҳидҳои фразеологӣ чӣ гуна хусусиятҳои маънӣ ва услубӣ зоҳир мекунанд?
4. Мавқеи онҳо дар услубҳои гуногуни нутқ чӣ гуна аст?
5. Чаро воҳидҳои фразеологиро ҳусни нотакори ҳар забон мешуморанд?



**ИСТИЛОҲОТИ ЛИНГВИСТӢ.** Бо истилоҳот шинос шавед ва пас аз он ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор кунед.

**РАВИЯИ УСЛУБӢ.** Равияе, ки дар он инкишофи ин ё он падидаи забонӣ аз назари вижагии услуг мавриди омӯзиш қарор мегирад. Равияи мӯъҷазбаёнӣ. Равияи ихтисоршавии калима. Равияи ба ҳичои аввал гузаронидани ҳичои охири калима; Ояд ҳаме – ҳамеояд, раваме – меравам, намеравам – менаравам.

**ИҚТИБОС** (нур гирифтан; аз сухани касе дар сухани худ овардан) порча ё фикрае, ки муаллиф барои тасдиқ ё эзоҳу тақвияти фикри худ аз асар ё гуфтаҳои дигар кас айнан овардааст.

Иқтибос ба мақсадҳои зерин кор фармуда мешавад:

Барои далел матлаберо аз Қуръон ё Ҳадис гирифта, дар гуфтор ва матни худ дохил кардан ишорат ба сарчашма:

Он ду руҳро ҷомаи оёти зебоӣ шинос,  
Хубрӯён карда з-он ҷо ояти ин иқтибос.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

Гирифтани дониш аз касе ё китобе:

Кай ба ҳар ҷашме назарбозон тамошояш кунанд,  
Ҳам магар нур иқтибос аз рӯйи зебояш кунанд.

*Соиб*

Барои исботи фикр ва ё шарҳи он аз суханҳои шахси мӯътабар ё китобе овардани порчае. Иқтибос ду навъ мешавад: айнан ва мазмунан. Иқтибоси айнан дар нохунак гирифта шуда, сарчашмаҳои он, яъне номи муаллиф, номи асар, соли нашр ва саҳифаи он нишон дода мешавад. Дар сурати мазмунан истифода шудани ин ё он фикр номи муаллиф ва асари ў ба тариқи зайл оварда мешавад: ҳамон навъе ки фалонӣ дар асараш (...) таъкид мекунад... Дар ин маврид далел бе нохунак оварда мешавад.

**КОММУНИКАЦИЯ** (алоқа, муносибат). Тавассути забон хабар расондан, ба ҳамсӯҳбати худ баён кардани фикру мулоҳиза.

**МАҶОЗ** суханро ба маъни аслӣ (ҳақиқӣ) не, ба маънои ғайриҳақиқӣ-кӯчида кор фармудан аст. Чунончи, агар «дастам ба шоҳи баланди дароҳт намерасад» гӯем, ҳамаи калимаҳо ба маънои аслии худ омадаанд, вале агар бигӯем, ки:

Дастам намерасад ба гиребони орзу,  
Зогон хӯранд меваи шоҳи баландро.

Ҳамаи калимаҳо дар мисраи якум ба маънои маҷозӣ омадаанд, зоро даст, ки ҷисмонӣ аст, ба орзу, ки исми маънист, намерасад ва орзу гиребон надорад. Дар мисраи дуюм, ки зоҳирон ғайри маҷозист, зоро дар ҳақиқат меваи шоҳи баландро, ки дастнорас аст, паррандагон меҳӯранд, аммо зоғи сиёҳ маънои маҷозӣ дорад, зоро меваи шоҳи баландро натанҳо зогон, ҳамаи паррандагон меҳӯранд. Ин ҷо мурод аз

зор сияҳтинатист, ки аз неъматҳои моддӣ ва маънавӣ баҳраманданд, вале одамони нек аз он маҳруманд.

**ИДИОМАҲО** (ифода, ибора). Аз рӯйи ифодаи маъно идиомаҳо, ё худ ифодаҳои идиоматикӣ чунин воҳидҳои фразеологии махсуси забонамонро ташкил медиҳанд, ки бо мазмуну маъни яклюхту пуробуранг ва соҳтори ба қисмҳо ҷудонопазири худ ба қалимаҳо шабоҳат доранд. Чунончи, ифодаи «гули сари сабад» (азиз, сара), «ҳарчи бодо бод» (таваккал), нури дида (фарзанд), бачашм расидан (намудор шудан) ифодаҳои идиоматикианд. Ифодаҳои идиоматикӣ дар заминаи образҳои гуногун ба вуҷуд омада, воҳидҳои фардии забонро ташкил медиҳанд. Ифодаҳои идиоматикии фақат ба тоҷикон хос ба забонҳои дигар айнан тарҷума намешаванд. Мутарҷим бояд ифодаҳои ҳамвазну ҳаммаъни онҳоро дар забонҳои тарҷумашаванда пайдо кунад.

## ИМКОНОТИ УСЛУБИИ САРФ



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Қалимаҳои таркиби луғавии забон ба ягон ҳиссаи нутқ тааллуқ доранд ва дар баёни фикр бо шаклҳои гуногун истифода мегарданд: исм дар шакли танҳою ҷамъ, сифат бо дараҷаҳои оддию муқоисавӣ ва олий, феълҳо дар шахсу шумораҳо ва сифаву замонҳои гуногун воқеъ мешаванд, ки ин ҳама аз талаботи дуруст ва равшан ифода намудани фикр ба амал меояд. Қалимаҳо дар шаклҳои гуногун падид омада ҳусусияти услубӣ зоҳир мекунанд. Чунончи **исм** дар шаклҳои **меҳмон**, **меҳмонҳо**, **меҳмонон** ба вазифаи мубтадо ба ҳусусияти услубӣ аз ҳамдигар фарқ мекунад: **меҳмон омад** – тарзи баёни оддӣ; **меҳмонҳо омаданд** – услубӣ гуфтугӯйи адабӣ; **меҳмонон омаданд** – услуби китобӣ.

**Пасвандҳои -ҳо ва -он (-гон, ён, -вон)** барои ҷамъбандии исмҳо дар баёни шифоҳӣ ва ҳаттии фикр баробар истифода намешаванд; агар ҷамъбандӣ бо **пасванди -ҳо** ҳусусияти умумиистеъмолӣ дошта бошад, бо **пасванди -он (-гон, -ён, -вон)** дар услуби китобӣ маъмул аст.

Сифату ҷонишин низ дар нутқи гуфтугӯйӣ ва китобӣ бисёр ҳусусиятҳои услубӣ зоҳир менамоянд. Сифат ғайр аз ифодаи мағҳумҳои аломату ҳусусият барои баёни эҳсосоти шахсӣ баҳои мусбат ё манғӣ вай ба ҷизе ё ҳодисае қўмак мерасонад.

Ҷонишинҳо одатан ба ҷойи қалимаҳо меоянӣ, ки пештар зикр шудаанд, дар ин ҳол онҳо барои ҳуддорӣ аз тақорори яқранг аҳамияти ҳоси услубӣ касб мекунанд.

Шумораҳо чандон ҳусусияти барҷастаи услубӣ надоранд. Танҳо бо мавҷуд будани баъзе қаринаи шумораҳо (**чор – чаҳор, чил – чиҳил, дуюм – дуввум, сеюм – саввум**; ё ҳолатҳои синонимии амсоли **навадуҳашт – ду кам сад, соат ҳафту понздаҳ дақиқа – ҳафту чор-як, ҳашту сӣ дақиқа – ҳаштуним, нӯҳу чилу панҷ дақиқа – чори-як кам даҳ, ҳазору ҳаштсад – ҳаждаҳ сад ё дусад кам дуҳазор, ҳазор, ҳазору панҷсад – якуним ҳазор ва ғайра) ҷиҳатҳои услубӣ**

зоҳир менамояд. Дар истифодай шакли аввал шумора дар фикр ба таври мӯътадил ифода ёбад, дар қаринаи дигар ба тариқи омиёна ва ё бо услуби баланд ифода мегардад.

Хусусияти муҳими феъл дар он аст, ки ба воситай он ҳаракат ва амалиёти басо гуногун тасвир меёбад. Ифодаи фикр бе феъл дар бисёр ҳолатҳо урён, хушк ва бе таъсир ҳоҳад буд (Китобхонаи мактаб хонандагон дар паси мизҳо. Ҳама ғарқи мутолиа. Аз тирезаҳо боғи мактаб намоён). Дар ҷумла феъл тасвирро зинда сохта ба предмети тасвир аёният ва обуранги бадей мебахшад. Обуранги бадей бо синоними феълҳо, сермаъноии шаклҳои онҳо, ҳаммаъноии замонҳои феъл ва ғайра ифода меёбад. Чунончи, истифодай феъли ёрадиҳандай «рафтан» дар ҷумлаҳои поён имкон додааст, ки амали шахси мубтадо пурра бо нозуктарин ҷилоҳои маънӣ ифода ёбад. Чор пойи асп ба чор тараф лағжидар рафт. Қорӣ – ишкамба аз ин фаромада рафт (С. А.).

Ба воситай ҳиссаҳои ёридиҳандая нутқ низ мақсаду мароми гӯянда ё нависанда мувофиқи хости ў ба ҳар сурат ва тобишҳои услубӣ ҷилвагар ҳоҳад шуд; пешоянду пасоянӣ ва пайвандак барои шакл гирифтани ибора ва ҷумлаҳо унсурҳои заруранд ва дар сурати истифодай дуруст аз синонимҳои онҳо фикр вазеху равшан ва дар қолибҳои гуногун метавонад ифода гардад (бо қалам навиштан – ба қалам навиштан; китобу дафтар ҳаридан – китоб ва дафтар ҳаридан). Бо ҳиссачаву ниҳо ҳиссу ҳаяҷони гӯянда барҷаста зоҳир мешавад ва нутқи ў ранги табиӣ ва пуртаровате пайдо мекунад. (Ў нигоҳ накард. Ў ҳатто нигоҳ накард. Ҷӣ гуфтед? Лаббай, ҷӣ гуфтед?)

Дастури забон як қисми илми забоншиносӣ буда, аз ду соҳа – сарф (морфология) ва наҳв (наҳв) иборат аст. Сарф ва наҳв ҳодисаҳои гуногуни дастури забонро омӯзанд ҳам, бо яқдигар алоқаи ногусастаний доранд. Бо назардошти маводи омӯзиши сарфу наҳв, ки аз яқдигар то андозае фарқ мекунанд, имконоти услубии сарфу наҳв низ ба тарзи чудогона мавриди омӯзиш қарор мегиранд.

Калимаҳо дар шакли пайвастҳои овозӣ барои ифодаи мафҳумҳо ба вучуд омада, дар таркиби луғавии забон қарор мегиранд ва ба ягон ҳиссайи нутқ доҳил мешаванд.

Калимаҳо (исм, сифат, феъл, зарф) ҳангоми баёни фикр дар шаклҳои гуногун падид омада, хусусиятҳои услубӣ зоҳир менамоянд.

## МАВЗӮИ 13. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ИСМ



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Воситаҳои ифодаи сарфии категорияҳои шумора ва номуайяни исм, инчунин пасвандҳои шаклсози онҳо хусусиятҳои услубӣ зоҳир менамоянд.

Пасвандҳои ҷамъбандии исмҳои **-он** (-гон, -ён, -вон) дар ифодаи зиёд будани исмҳо кор фармуда мешаванд. **Пасванди -ҳо** дар ифодаи миқдори зиёди исмҳо метавонад бо ҳамаи хелҳои исм мавриди истифода қарор гирад: Қаламҳо, дараҳтҳо, обҳо, майсаҳо, фикрҳо, дехаҳо, бузҳо, одамҳо, гулҳо, дастаҳо...

**Пасванди -ҳо** чй дар забони гуфтугўй ва чй дар услубҳои дигари нутқи истифода шавад ҳам, услубан ба услуби гуфтугўй хос аст. **Пасванди -ҳо** дар услуби бадей асосан дар нутқи қаҳрамонони асар ба мушоҳида мерасад.

Исмҳо бо **пасванди -он** ва қаринаҳояш (-гон, -ён, -вон) шакли ҷамъ гирифта, як навъ ҳусусияти китобӣ зоҳир менамоянд: **дастҳо** – дастон, ҷашмҳо – ҷашмон, ҳонандажо – ҳонандагон, ғадоҳо – ғадоён, бозуҳо – бозувон...

**Пасванди -он** (-гон, -ён, -вон) бо **пасванди -ҳо** муродиф буда, бо мақсади ҳуддорӣ намудан аз тақори нобарҷо бар ивази яқдигар истифода мегарданд: Фаррошҳо бо табақҳои сафолии бесир палав овардан мегиранд, «дариҳонагиён» ба гирифтани он табақҳои ош аз дasti фаррошон бо яқдигар талош мекунанд.

Одатан барои равонии ифодаи фикр пасвандҳои **-ҳо** ва **-он** бо аъзои чидай охир меоянд: Давлат аз паси ин гапҳову маслиҳатҳо ба аспи ҳаёл савор шуда, дар либоси ҳарбӣ ба ким-кадом шаҳру диёрҳо, давру замонҳо сайр мекард ва маҷту гирдobi орзу ўмедҳои ширин ўро ба соҳилҳои ачиби ғароиби ҳаёт бароварда мепартофт (Ф. Н.).

Дар забони тоҷикӣ баъзе исмҳо бо **пасванди арабии -от** ва тарзи ҷамъбандии шикаста шакли ҷамъ мегиранд, ки ин усулҳои ҷамъбандӣ хоси услуби китобист: **наботот, ҷавоҳирот, таълимот, имконот, боғот, деҳот; тифл – атғол, шахс – ашҳос, шеър – ашъор, рӯкн – аркон, масъала – масоил, шоир – шуаро...**

Мағҳуми номуайянӣ дар исм тавассути **артикли -е** ифода мегардад. **Артикли -е** дорои муродифҳои «як», «ягон», «кадом» мебошад. **Артикли -е** дар ифодаи мағҳуми номуайянӣ бо муродифҳояш (як, ягон, кадом) ҳамвазифа бошад ҳам, -е хоси услуби китобӣ буда, «як», «ягон», «кадом» умумистеъмолианд: Ман кӯшиш мекардам, ки яке аз ин калимаҳоро ба сари байте ба ҷойи калимае монда ҳонам (С. А.). Будааст-набудааст, як бойи фиребгар будааст.

**Пасвандҳои шаклсози -ча, -ича, -ак (-як), -акак (-якак)** ба исмҳо васл шуда, на таҳҷо ҳурдиву навозишро ифода мекунанд, балки дорои тобишҳои ҳиссӣ-муассирии дӯстдорӣ, тамасхур, нописандӣ, беэътиноӣ ва таҳқир низ мебошанд: **шоирча, писарак, дилакам, на-бераякам, лабаки дарё, шабаки маҳтобӣ...** Дар номакаш бимирам, садқаи қадакҳои расояш, рӯякои зебояш, ҷашмакои шаҳлояш шавам (С. У.).



**Ба мисолҳои зерин зеҳн монед. Гӯед, ки воситаҳои сарфии ифодаи категорияи шумора, аломати номуайянӣ ва тобишҳои ҳиссӣ-муассирии мисолҳои зерин ба қадом услуби нутқ мансубанд.**

Шоирҳо – шоирон, талабаҳо – талабагон, моҳиҳо – моҳиён, гесӯҳо – гесувон...

Нуре – як нур, чизе – ягон чиз, касе – қадом кас.

Солеҳ – Солеҳча, писар – писарча, духтар – духтарақ, бузгола – бузича, дастёр – дастёрақ, панҷ синф – панҷ синфакак...



**Чумлаҳои зеринро хонед ва ба воситаҳои ҷамъбандии исмҳо зеҳн монед. Гӯед, ки онҳо бо қадом пасвандҳо ҷамъ баста шудаанд. Тавассути ҷамъбандии исмҳо ба қадом услуби нутқ мансуб будани ҷумлаҳоро муайян кардан мумкин аст ё не?**

1. – Шумо фикру мулоҳизаҳои худро ба кучо қайд карда мемонед? Ба дафтарчали қайдҳо, ба дафтари хотира, ё ки аз баргакҳо истифода мебаред? (Аз рӯзнома).
2. Табибҳо даво, муллоҳо дуохонӣ карданд, ягон фоида набахшид (Аз афсона).
3. Бобоҳои мо дар замонҳои қадим аз Балҳ омада, дар кӯҳистон ҷойгир шуда буданд (С. У.).
4. Дар Сари Тӯйи ҳавлии Қудрати самоварчӣ бо қолинҳо, гилемҳо, кӯрпачаҳои адрес ва шоҳӣ ороста буд (С. А.).



**Ҷумлаҳои зеринро хонда, ба пасвандҳои ҷамъбандӣ зеҳн монед. Гӯед, ки дар ҷамъбандии исмҳо чӣ гуна ғалатҳо ба мушоҳида мерасанд. ғалатҳоро испоҳ карда, ҷумлаҳоро навишта гиред.**

1. Майлаш, дугонагон бозӣ кунанд, ҳоло сари вайҳо күшодагӣ (Б. А.).
2. Дар даруни ҳавлӣ як қатор саллакалонон ва хушлибосон ба болои сандалича нишастаанд (Б. А.). 3. Аммо, бадбахтона, ҳамаи саводнокон муллоҳо ва эшонон буданд (Ӯ. К.).



**Мисолҳоро хонед, ба қадом услубҳои нутқ тааллук доштани артикли -е ва муродифҳои онро номбар кунед.**

1. Бузе ҳамроҳи гӯсфанде дар вақти ҷаридан то сари девори табиии дара омаданд, ногоҳ ҷашми буз ба буттаи гиёҳе афтод, ки дар поёнтари ин баландӣ аз буни сангे руста, монанди як банд алафи юнучқа метофт (С. А.). 2. Қадом одам омада шуморо пурсид ва илтинос кард, ки ба шумо расонам, пагоҳ, дар соати даҳ, боз меомадааст («Садои Шарқ»). 3. Назар ба ҳавли Тӯтапошшо, будааст – набудааст, як муллои қашшоқ будааст (С. А.). 4. Ҳавои аввали моҳи август гармудим буд. Ягон барги дараҳт намечунбид (Ф. Н.). Як шаб, аввали шаб ҳанӯз кӯчаҳо пуродам ва дӯконҳои сари бозори Қўшмадраса күшода буданд, ки Абдусаттор аз ҳавлиаш барои гӯштҳарӣ баромад... (С. А.).



**Ҷумлаҳоро нависед, пасвандҳои навозиш ва қаринаҳои онҳоро ёфта, тобишҳои услубиашонро муайян кунед.**

1. Мавлои ман, намедонам, ки ту чӣ мегӯйӣ, аммо ман бузаке сурх доштам, риашаш ба риши ту мемонд (У. З.). 2. Ин аз они шумост, ман боз ба хонаи Юсуф рафта, то сер шуданам менӯшам, кабобча ҳам карда медиҳад (С. А.). 3. Солеҳча худро одами баобрӯй мешуморид ва ҳамеша ўро дар сӯҳбати калонсолон дидан мумкин буд («Садои Шарқ»). 4. Шодӣ бузичаи почаалои дурӯғкорро, ки ўро дар хобаш фиреб дод, аз болои ҷароғоя пеш кард (С. А.). 5. Дилякам танг шуд, дуҳтаракатон ба бозор равад, майлаш (С. У.). 6. Бойҳои дар радаи

дуюм ва дастёракҳои онҳо патаку пайтоба шуда, ба хизмат миён баста буданд (Р. Ч.).



**Чумлаҳоро хонда бо қадом мақсад истифода шудани пасвандҳои -ҳо, -он-ро муайян кунед, мавқеъ ва мавриди ба кор бурда шудани пасвандҳоро гӯед.**

Хос қун онро ки хирад ҳаст беш,  
Роҳ мадех бехирадонро ба хеш,  
Адл, ки сармояи шоҳон бувад,  
Марtabai мартабаҳоҳон бувад.

*Хусрави Дехлавӣ*



**Исмҳои бо артикли-е ва қалимаҳои «як» ва «ягон» омадаро ба дафтар кӯчонед ва хусусиятҳои услубии онҳоро шарҳ дихед.**

Дар чамъомадҳои кӯдакон барои бегалат ва бурро сухан кардан, хуб хондани байту рубоиे, шеъре, ҷумлае, порчаи насрье, масале, афсонае, таърихномае, шарҳи сурате воситаҳои ҳавасмандгардонианд, ки ба омӯзиши босуботи забон мусоидат мекунанд. Ҳавои аввали моҳи август гарму дим буд. Ягон барги дараҳт намечунбид (Ф. Н.). Яке аспе аз дӯсте ба орият хост. Гуфт: – Асп дорам аммо сиёҳ аст. Гуфт: – Магар аспи сиёҳро савор нашояд шуд? Гуфт: – Чун наҳоҳам дод ҳамин қадар баҳона бас аст (У. З.). Боз қасоне ҳастанд, ки зиндагиро дигар хел мефаҳманд: Ба дунё омада коре, хидмате, амале, ҳунаре карда, аз худ ёдгорӣ гузаштанро зиндагӣ медонанд (Сорбон). Остон Ваҳобовиҷ, ки газетаero дар пеши рӯяш қалон қушода, аз паси айнак мақолаero меҳонд, сар боло кард ва ба вай назар андоҳт (М. М.). Дар оини оташпаратӣ боз як нуқтаи ба ҳасби ҳоли ў мувофиқе ҳаст: ҳар кас оташ парастад, бояд дар оташ бисӯзад (Ф. М.). Ман меҳостам боз аз ў гила кунам он ягон маротиба ҳам маро пурсида наомад. Гоҳи дигар ин кори осону серпул дар назарам як мӯъчиҳаи афсонавӣ барин менамуд (Р. Ч.).



**Чумлаҳоро хонда, ба исмҳои мувофиқ артикли-е ва муродифоти он «як», «ягон», «ҳеч»-ро ҳамроҳ карда, ба дафтар нависед. Исмҳо қадом хосияти услубӣ пайдо кардаанд, шарҳ дихед.**

Ҳочӣ Ҳасанбек камтар фикр карда истоду даст афшонда баромада рафт (Ч. И.). Хишироси бутта ба гӯшаҳ расиду Гулшан ваҳмида ба поён нигарист ва дар масофаи бист қадам дуртар дар лаби наҳр суроби ҷонварро диду аз тарс дар ҷойи нишастагиаш шах шуд (Б. О.). Ясавул ба он тараф нигоҳ карда дид, ки дуҳтар ба сӯи ҳудаш давондавон меояд (С. А.). Ҷашми шодӣ ва дилгармӣ ба худ ҳис кард Восеъ, вақте ки рӯзи дигар бародарҳондаи паҳлавонаш Назир бо як даста саворонаш ҳозир шуд (С. У.). Вай, албатта, аз мо дида донотар аст, маслиҳати дуруст медиҳад, ана баъд аз рӯйи гуфтаи ў кор мекунем (Ч. И.).



**Аз чумлаҳои зерин пасвандҳои хурдию навозишро ёфта, мавриди истифодабариишонро муайян кунед. Дар нутқи персонажҳову муаллиф онҳо чӣ хусусияти услубӣ доранд?**

Бачагони хӯшачин бандчаҳои хӯшаашонро бардошта, ба қишлоқҳои худ равон шуданд (С. У.). Аз беобӣ, аз гармо ин ҷонварақон ба дод омада буданд (С. Ш.). Модар баъди таваллуди фарзанд, тамоми меҳру муҳаббати худро, ҳастии худро ба парвариши ниҳолаки боғи умри хеш мебахшад (С. Т.). Писаракам арақ кардааст, рав, дасту рӯятро шӯй! Ман ба шумо як пиёбаи бомаза пухтам, — гуфт занак ва боз сари писарашибро навозишкорона сила карда монд (Ч. И.). Меҳрубон бачаҳаки калон, аллакай ақлаш ба ҳама чиз мерасад... Ба бачаҳаки эркааш чӣ ҷавоб гӯяд? (С. Т.). Ин азони шумоҳост, ман боз ба хонаи Юсуф рафта, то сер шуданам менушам, кабобча ҳам карда медиҳад (С. А.). Дар ин ду рӯз сақат шуд. Ҳар гоҳ ки ту риш мечунбонӣ, маро аз он бузак ёд меояд ва гиря бар ман ғолиб мешавад (У. З.).



**ИСТИЛОҲОТИ ЛИНГВИСТӢ.** *Бо истилоҳот шинос шавед ва пас аз он ба «Дафтарчай луғат» рӯбардор кунед.*

**ЭМОТСИОНАЛИЙ.** Сухану гуфторе, ки хоси ифодаи ҳиссиёт, ҳолати рӯҳия, баҳои шахсӣ (субъективона) мебошад.

**ИДФОМ** – мубаддалшавии овози ҳамсадо (дар хат ҳарф) ба овози ҳамсадои ҳамчинс – ҳаммаҳрачи худ, ки бештар боиси ҳазфи ҳамсадои аввал мегардад (бадтар-батар) ё ки дар қалимаҳои сохтаю мураккаб яке аз ҳамсадоҳои якхелаи паиҳамомадаро наменависанд, ки сабаби ташдид гирифтани ҳамсадо мегардад. Масалан, қалимаи фарруҳ аз қалимаҳои **фар**, **руҳ** сохта шудааст, лекин дар имлои арабӣ як **овози р** фурӯгузор мешавад:

Шаби тирагун батар з-ин кунад,  
Ба зери сар аз мушк болин кунад.

Абулқосим Фирдавсӣ

## МАВЗӮИ 14. ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ СИФАТ



**МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД**

Хусусиятҳои услубии сифат дар воситаҳои ифодаи дараҷаи олий ва **пасвандҳои шаклсози -ак (-як), -акак (-якак)** зоҳир мегардад. Дар ифодаи дараҷаи олии сифат қалимаву таркибҳои «**аз ҳама**», «**бехад**», «**бениҳоят**», «**бағоят**», «**хеле**» бо **пасванди -тарин** ҳамвазифа ва муродифанд. Бо **пасванди -тарин** ифода ёфта ни дараҷаи олии сифат ба услуби китобӣ мансуб буда, истифодаи муродифҳои он (**аз ҳама, behad, beniҳоят, бағоят, хеле**) ба услуби умумиистеъмолӣ хос аст:

1. Зеботарин, боақлтарин, пешқадам ва фаъолтарин духтари Бухоро дар дасти ман бошаду ман хушбахт нашавам?! (Ч. И.).
2. Аммо мегуфтанд, ки маҳорати баланди шоирӣ дорад ва табъаш дар шеър, хусусан дар ҳачвиёт, бағоят равон аст (С. А.).

Хусусияти услубии сифатҳо дар усулҳои таъкиди аломат низ зоҳир мегардад. Ифодаи таъкиди аломат бо сифатҳои таъкидӣ (**тип-торик, каппа-калон, сип-сиёҳ**) ва бо такори айни як калима (**ранги сурхи сурх, роҳи дури дур, чойи гарми гарм, оби хунуки хунук**) назар ба навъи аввал (**суп-сурх, каппа-калон**) барҷастатар ифода мегардад: ... ба ҷашмони сиёҳи сиёҳат нигоҳ карда шинам. Дер. Бардавом (Сорбон).

Тобишҳои услубӣ дар сифатҳо тавассути **пасвандҳои шаклсози -ак (-як), -акак (-якак)** падид меоянд. Бо ин пасвандҳо тобишҳои ҳиссӣ-муассирии навозишу дӯстдорӣ, мөхрубонӣ ва раҳму шафқат ифода мегарданд: Духтараки фарбехаки дӯстрӯ бо дугонааш бо шавӯ завқ сӯҳбат мекард («Садои Шарқ»). Соро овози писари ба ҷон баробари худро шинохт ... – Ҷонакам, ҷонаки азизакам, ҷонаки ширинакам, – гӯён ба сари ў давид (С. А.).



**Ба қадом услугҳои забон хос будани воситаҳои ифодаи дараҷаи олии сифат ва таъкиди аломатро дар сифатҳои зерин муайян қунед. Тобишҳои ҳиссӣ-муассирии сифатҳои гурӯҳи сеюм ва воситаи ифодаи онҳоро гӯед.**

Зеботарин – хеле зебо, баландтарин – аз ҳама баланд, гуворотарин – бағоят гуворо, ториктарин – бениҳоят торик...

Шаби тип-торик – шаби торики торик, себи суп-сурх – себи сурхи сурх, девори сап-сафед – девори сафеди сафед...

Зебояк, майдаяк, сафедакак, хушрӯякак, нағзакак, ҷардакак...



**Чумлаҳои зеринро хонда, вазифаи услубии тавсифро шарҳ дихед. Гӯед, ки бо онҳо қадом муносибати нигоронда ё қаҳрамони асар ифода гаштаанд.**

1. Албатта, кӣ будани ин дуҳтарро гуфтан лозим нест, ҳонандагон ба хубӣ мефаҳманд, ки ин Гулнор буд: ин Гулнори ҳичронзадаи гирифтор буд; ин Гулнори вафодор буд, ки ба дастгир шуда рафтани ошиқи зори худ тоб оварда наметавонист... (С. А.). 2. Фақат мани бечора ба «нодираи давронаш» воҳӯрдаам, ки ин ҳам шӯри пешонаи ман аст (Р. Ҷ.).



**Чумлаҳои зеринро нависед ва ба сифатҳои ишоратшуда зеҳн монед. Гӯед, ки пасвандҳои -ак (-як), -акак (-якак) ба сифатҳо васл шуда, ба онҳо чӣ гуна тобишҳои ҳиссӣ-муассирӣ бахшидаанд.**

1. Ин бачаи сиёҳпӯст, ҳаробак, ҷолок писари яке аз муридҳои Эшони Калони қўқандӣ буд (Р. Ҷ.). 2. Лӯҳтаки зебояки ман, намедонам, ки

ба ту чўй ном монам? (Аз «Машъал»). 3. Модар писарчай гирёнашро бардошта, «ҷонакам», «ширинакам», «талҳакам», чаро ин қадар гириста маро азоб медиҳӣ, мегуфт (Аз маҷаллаи «Занон»). 4. – Ҳудат одами пастаку овозат баландакак. Магар он рӯзҳои саҳтро фаромӯш кардӣ?! – Не, фаромӯш накардаам, бозсозӣ овозамро баландакак кардааст, тақсир (Аз «Хорпуштак»).



**Аз ҷумлаҳои зерин сифатҳоро ёбед. Гӯед, ки онҳо барои таъкиди аломати предмет дар қадом шакл истифода шудаанд.**

1. Аз байни дехқонони деха барои он корҳое, ки Мирбадал талабгори онҳо буд, одамони аз Мирбадал ҳам ўҳдабаротар, боичротар расида буданд (Ф. Н.). 2. Баргони дараҳтон аз гуногунрангии худ ҷашми касро хира мекард. Зард, сурх, қабуди баланд, ноғармон ва ғайра (Ч. И.). 3. Малик дар ў (Лайлӣ) назар кард, шахсеро дид сияҳфом, заифмонанд (С. Ш.). 4. Ў ҳамин қадарро мединд, ки ҷизҳои қалони сиёҳчаранг дар об ҳаракат мекунанд (С. А.). 5. Лекин ҳамаи ин ўро нисбат ба дирӯза боз зеботар, боз дилработар карда буданд (Ч. И.).



**Аз ҷумлаҳои зерин сифатҳоро ёбед ва дараҷаҳояшро номбар кунед. Пас аз он доир ба имлояшон маълумот диҳед.**

Зеботарин, боақлтарин, пешқадам ва фаъолтарин духтари Бухоро дар дasti ман бошаду ман ҳушбахт нашавам?! (Ч. И.).

Аз байни дехқонони деха барои он корҳое, ки Мирбадал талабгори онҳо буд, одамони аз Мирбадал ҳам ўҳдабаротар, боидроктар расида буданд (Ф. Н.). Баргони дараҳтон аз гуногунрангии худ ҷашми касро хира мекард. Зард, сурх, қабуди баланд, ноғармон ва ғайра (Ч. И.).

Кард, беҳад равандагон дилгир,  
З-оташи реги ҷони одамгир.  
Сӯхта-пухта роҳ мерафтанд,  
Бо дили сип-сиёҳ мерафтанд.

(М. Т.).



**КОРИ ЛОИҲАВӢ. Ҷумлаҳо тартиб диҳед, ки дар онҳо қалимаҳои «аз ҳама», «хеле», «донаи доно», «хунуки хунук», «зӯри зӯр», «бениҳоят», «донишманди донишманд» аломати зиёдии сифатро ифода карда бошанд.**

Намуна: Муҳсинзода муаллими хеле донишманди мо мебошад.

## МАВЗЎИ 15. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ЧОНИШИН



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Хусусиятҳои услугии чонишин дар услубҳои муюшират (гуфтугўйӣ) ва бадей бештар падид меоянд. Монанди ҳиссаҳои дигари нутқ чонишин низ тақрор шуда ояд, фикр таъкид меёбад. Чунончи, дар ҷумлаҳои «Ман кӣ? Ман чӣ кора? Магар ман меҳнат накардаам?» чонишини «ман» тақрор шуда таъкид менамояд, ки гўянда низ ба-робари дигарон меҳнат кардааст.

Чонишинҳои шахсӣ вобаста ба мавриди истифода хусусияти услубӣ зоҳир менамоянд: Чонишинҳои шахси якум ва дуюми ҷамъ дар се шакл (**мо – моҳо –моён, шумо – шумоҳо – шумоён**) кор фармуда мешаванд. Аз чонишинҳои мазкур «мо» ва «шумо» умумиистеъмолӣ буда, чонишинҳои «моҳо», «моён», «шумоҳо», «шумоён» ба нутқи гуфтугўйӣ мансубанд.

Азбаски аз тақрори чонишини «ман» худписандию манмании гўянда падид меояд, мутакаллим чонишини шахси якуми ҷамъ – **мо** ва қалимаҳои «банда», «камина», «фақир»-ро бар ивази чонишини шахси якуми танҳо (ман) кор фармуда, хоксору фурӯтан будани ҳудро арз менамояд. Ин тарзи баён бештар ба услуби илмӣ («мо» бар ивази «ман») ва бадей («банда», «камина», «фақир» бар ивази «ман») хос аст:

Ҳофиз муриди ҷоми май аст, эй сабо, бирав  
В-аз банда бандагӣ бирасон шайхи томро.

Ҳофизи Шерозӣ

Монанди ҳамин чонишини «шумо» бар ивази чонишини шахси дуюми танҳо – ту кор фармуда мешавад: Дада, ба шумо гап до-рам (Ф. М.). Чонишини шахси сеюми ҷамъ – «онҳо»-ро низ қалимаи «эшон» иваз мекунад.

Бар ивази чонишини «онҳо» истифода шудани «эшон» хусусияти услубӣ дорад, яъне истифодай «эшон» бар ивази «онҳо» хоси услуби китобист: Муҳол аст, ки ҳунармандон бимиранду беҳунарон ҷойи эшон бигиранд (С. Ш.).

Чонишини шахси дуюми танҳо (ту) низ хусусиятҳои услубӣ зоҳир менамояд, ки яке аз онҳо ифодаи таҳқири нописандӣ нисбат ба шунаванда мебошад:

– Ҷӣ кори вай ба ту шубҳа овард? – пурсид ту-ту гуфта Асад аз Оқилов. Одати вай ҳамин буд, ки агар аз касе оташин шавад, зуд аз «шумо» ба «ту» мегузашт (Ҷ. И.).

Чонишинҳои шахсӣ хусусияти муродифӣ зоҳир менамоянд, чонишини «вай» бо «ӯ», чонишини «онҳо» бо «онон» муродифанд. Чонишинҳои «вай» ва «онҳо» хусусияти умумиистеъмолӣ дошта, «ӯ» ва «онон» хоси услуби китобӣ мебошанд. Монанди ҳамин, чонишини нафсӣ-таъкидии «худ», «хеш» ва «хештан» низ муроди-

фанд. Чонишини «худ» умумистеъмолй буда, «хеш» ва «хештан» ба услуби китобӣ мансубанд:

Осиёро ман ба ҷашми хештан санчидаам,  
Чехраи ҳандони фарзандони онро дидам.

*Мирзо Турсунзода*



**Ҷумлаҳои зеринро мушоҳида карда, ба ҷонишинҳои шахсӣ зеҳн монед. Гӯед, ки ҷонишинҳои шахсии «ман» ва «ту»-ро қадом ҷонишинҳо ва қалимаҳо иваз кардаанд. Ҷаро?**

1. Дар ин китоб... мо ба қадри имкон аз тақори муаллифони дигар ҳуддорӣ намудем (Б. Ф.).
2. Зебӣ аз болои стол дафтари китобҳояшро гирифта, аз Сафар пурсид: – Шумо ҳам дар ҳамин то будаед? (Ф. Н.).
3. Мири қушбегӣ хостанд, ки фақир ба он қас наздик бошам... (С. А.).
4. Камина ин гузашт ва бахшишҳоро барои он мекунам, ки падарат аз дунё бе қарз равад (С. А.).



**Мисолҳои зеринро навишта, ҷонишинҳоро нишон дижед. Ба қадом услугҳои нутқ тааллуқ доштани онҳоро муайян кунед.**

1. Агар шумоён як рӯз ғайрат карда, регҳои даруни ин боғро ба берун қашонда резед, ин боғ тамоман аз ҳалокат ҳалос мешавад (С. А.).
2. Гуфтам, ки ин тавр бошад, мо ба шумо хеш баромада мондем (Р. Ҷ.).
3. Агар шумо намебудед, Амон гуфтаний мошинист ҳам намешуду моҳирии ў ҳам (Ҷ. И.).

Беадаб танҳо на ҳудро дошт бад,  
Балки оташ бар ҳама оғоқ зад.

*Ҷалолиддини Румӣ*

Ки нодон на бар хештан карда бад,  
Ба якбора оташ дар оғоқ зад.

*Адиби Пешовард*

Онон, ки муҳити фазлу одоб шуданд,  
В-аз тамъи камол шамъи асҳоб шуданд.  
Раҳ з-ин шаби торик набурданд бурун,  
Гуфтанд фасонаеву дар хоб шуданд.

*Умарӣ Хайём*



**Ҷумлаҳои зеринро хонда, ҷонишин ва қалимаҳои ба ҷойи ҷонишини «ман» овардашударо нишон дижед. Гӯед, ки онҳо бо қадом мақсад ба ҷойи ҷонишини «ман» кор фармуда шудаанд. Ҷилоҳои услубии онҳоро муайян кунед.**

1. Чун ҷашми ў ба ин камина афтод, забон ба ин қалом қушод, ки ин то метавон омад (З. В.).
2. Баъд аз сари падарам банда ҳам монанди

як ғуломи хоназод ба дари ин одам мондам (С. А.). 3. Дўстон аз ман дархост карданд, ки ин китобро ба порсӣ тарҷума кун, фақир ичобат карда тарҷума кардам («*Таърихи Наршахӣ*»). 4. – Хонед, ҳасад баред! Номи мо ҳам ба китоб даромад!... – мегуфт Туроб дам ба дам ба ҳар кадоми меҳмонҳои худ муроҷиат намуда (Ю. А.). 5. Инак, арӯси ҳикояи мо, ки Гулбибӣ аст ва дар замони хурдтаракиаш шумо бо ӯ шинос шуда будед ва дубора меҳоҳем, ки ӯро ба тамошогоҳи шумо ҷилва диҳонем, ба ҳамаи ҳусн ва латофати табиӣ доро буд (С. А.).



**Чонишинҳои ҷумлаи зеринро ёфта, муайян кунед, ки онҳо ба ҷойи қадом ҳиссаи нутқ истифода гардидаанд ва чӣ ҳусусияти услубӣ зоҳир мекунанд.**

Саводнок будани ту ҳоло шарт нест, – гуфт Ҳайдарқул.

– Ман меҳоҳам, ки туро ба пеши Асадмаксум фиристонам. Посбонҳо Ҳайдарқулро даромадан намонданд. – Ман аз райком ана ин шаҳодатномаам, мегуфт вай ба сардори посбонҳо қоғазеро нишон дода. (Ч.И.). Бозор ҳоло «ба шарофати бой» камбағал ва афтода шуда мондааст, агар вай ақл медошт, бо ману ту барин камбағалон маслиҳат мекард (С. А.).



**КОРИ ЛОИҲАВӢ. Аз матнҳои илмию бадей ҷонишинҳои шахсиеро пайдо кунед, ки барои ифодаи иззату эҳтиром («шумо» ба ҷойи «ту», «эшон» ба ҷойи «онҳо») ва хоккориву шикастанафсӣ («мо» ба ҷойи «ман») омада бошанд.**

## МАВЗӮИ 16. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ФЕҶЛ



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Дар ҷараёни нутқ феълҳои ба сиғаҳои гуногун мансуб буда бар ивази якдигар меоянд ва ҳусусияти ҳаммаънӣ зоҳир мекунанд. Масалан, дар ҷумлаи «Рафту Ҳудо накарда, ягон сайёраи дури осмонӣ аз хатти мадораш омада, тараққӣ ба Замини мо барҳӯрд» феъли «барҳӯрд», ки ба сиғаи хабарӣ мансуб аст, бар ивази феъли «барҳӯрад» (сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ) омада, ҳусусияти ҳаммаънӣ пайдо кардааст. Ҳусусияти ҳаммаънӣ ҳангоми бар ивази сиғаи хабарӣ истифода шудани сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ низ падид меояд. Чунончи, дар ҷумлаи «Дар ноомади кор шиша сандон шиканад, ато-ла дандон, гуфтаанд» феъли «шиканад» (сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ) феъли «мешиканад»-ро, ки ба сиғаи хабарӣ мансуб аст, иваз кардааст. Ин маънӣ дар натиҷаи ҳусусияти ҳаммаънӣ зоҳир намудани феълҳои мазкур имконпазир гаштааст.

Имконоти услубии феъл дар шахсу шумора низ зоҳир мегардад. Феълҳои дорои шахсу шумораи гуногун ҳусусияти ҳаммаънӣ пайдо мекунанд ва дар ҷараёни нутқ яке бар ивази дигаре истифода мегардад. Масалан, дар ҷумлаи «Амаки Муҳаммадмурод пир шудаанд»

феъли «пир шудаанд» (шахси сеюми чамъ) бар ивази феъли «пир шудааст» (шахси сеюми танҳо) кор фармуда шудааст. Ин тарзи ифода дар гуфтугӯ маълум аст ва бо мақсади изҳори эҳтиром нисбат ба шахси калонсол мавриди истифода қарор мегирад.

Монанди ҳамин, дар ифодай ҳурмату эҳтиром феъли шахси дуюми чамъ бар ивази феъли шахси дуюми танҳо омада, хусусияти ҳаммаънӣ пайдо мекунад: Соҳиби тӯй аз ў ёрмандӣ пурсидааст: – Агар ёрӣ надиҳед, тӯямро вайрон карда, каси бисёреро ба ҳабс мегиранд... (С. А.). Аз мулоҳидаи ҷумлаҳои болоӣ бармеояд, ки феъли «ёрӣ надиҳед» (шахси дуюми чамъ) феъли «ёрӣ надиҳӣ»-ро, ки шахси дуюми танҳост, бо мақсади изҳори эҳтиром иваз карда, хусусияти услубӣ зоҳир намудааст.

Дар забони тоҷикӣ тарзи мағъулий бо ду роҳ ифода мегардад: а) бо воситай феълҳои тасрифӣ (шудаанд, гардидаанд...); б) тавассути сифати феълӣ (шудагӣ, дидагӣ...): Мактабҳо таъмир карда шудаанд – Мактабҳо таъмир карда шудагӣ. Тарзи якуми ифода ба услуби китобӣ, вале тарзи дуюм ба услуби гуфтугӯйӣ хос аст.

Ин шакли сифати феълӣ дар услуби гуфтугӯйӣ ба вазифаи феъли замони гузаштаи нақлӣ омада метавонад. Дар ин маврид онҳо муродиф мешаванд: Ман Самарқандро дидам. – Ман Самарқандро дидагӣ.



**Ба ҷумлаҳои ҳамрақам зеҳн монда, сиғаи феълҳои ҳаммаъноро муайян кунед ва ба қадом услуби забон мансуб будани онҳоро гӯед.**

1. Оҳиста ба рӯяш нигоҳ қунам, рангаш канд.

2. Кошкӣ, ҳоло дар қишлоқ бошам.

3. Чун модар дӯсташ дорам.

4. Ҳар чӣ зиёд шавад, хор гарداد.

1. Оҳиста ба рӯяш нигоҳ кардам, рангаш канд.

2. Кошкӣ, ҳоло дар қишлоқ мебудам.

3. Чун модар дӯсташ медорам.

4. Ҳар чӣ зиёд шавад, хор мегардад.



**Ҷумлаҳоро бодиққат ҳонда, ба сиғаи феълҳо эътибор дижед. Гӯед, ки қадом сиғаҳои феъл бар ивази яқдигар кор фармуда шудаанд. Ин тарзи ифодаи фикр ба қадом услуби нутқ хос аст?**

1. Агар бемалол бошад, шумо ба ман ҳамроҳӣ мекардед (С. А.).
2. Мебахшӣ, дили туро сиёҳ кардам (Ф. Н.). 3. Аз ҷояш хест ва монанди тире, ки ба тарафи нишон равад, рост ба тарафи обхӯрак нигоҳ карда давид (С. А.). 4. Ба пеш бодиққат нигоҳ қунам, дар рӯ ба рӯям як ҳайвони гургмонанд омада истодааст («Садои Шарқ»). 5. Бобоҳидоят Шодиро диду аз дур салом дод: – Биё, писарам, – гуфт вай, – харбуза

хўрем (Ч. И.). 6. Охир, ҳамин ҳазлу вақтхушист, ки худ масти аласт шуда ғалтида бихоб! (С. А.). 7. – Дада, – гуфт Шодӣ ба вай, – биёд, ба ҳарбӯзахӯрии Бобоҳидоят ёрӣ расонем (Ч. И.).



**Чумлаҳои зеринро нависед ва ба шахсу шумораи феълҳо зеҳн монед. Гӯед, ки чаро онҳо ба ичрокунандай амал аз ҷиҳати шумора мувофиқат намекунанд. Ин тарзи ифода ба қадом услуби нутқ тааллук дорад ва дорои қадом тобиши услубӣ мебошад?**

1. Худи рафиқи началник ҳам бояд одами рӯзгордор бошанд, бояд ба ҳоли ўраҳм кунанд (П. Т.). 2 Бобоям ўро ҷашми дидан надоштанд («Садои Шарқ»). 3. – Ҳа, медонам, додом дар қишлоқ, корашон буд шавад, меоянд (Ф. Н.). 4. Амакам ба ман таъин карданд, ки ин ҳабарро ба мудири кон расонам (Р. Ч.). 5. Ором шав, писарам, раис олимҳоро нағз намешиносанд, – Мирзода қалимаи «раис»-ро ба иддао таъкид кард... («Садои Шарқ»). 6. Ҳоламакам гуфтанд, ки бошишгоҳи вай ҳозир меҳмонхонаҳои Қорӣ Ҳотаму Алоуддинбой гуфтагӣ чоркӯҳиҳо будааст (Р. Ч.).



**Чумлаҳои зеринро ҳонда, замони амали феълҳоро муайян кунед. Гӯед, ки замони амали қадом феълҳо иваз шудааст ва онҳо дорои чӣ гуна хусусиятҳои услубӣ мебошанд.**

1. Агар бемалол бошад, шумо ба ман ҳамроҳӣ мекардед (С. А.). 2. Қорӣ Ишкамба бо шунидани ин пешниҳод аз шодӣ ба пӯсташ намегунҷад... (С. А.). 3. – Ман таклиф мекардам, ки, – гуфт ҳола сӯханашро аз нав сар карда, – рафиқи мӯҳтарам Рашидов ва фарзанди дӯстдоштаи мо, Шодӣ Сафарзода, ба саҳна бароянд (Ч. И.). 4. Сонӣ, ба кучое, ки меҳост, майлаш, равад буд (Ҳ. К.). 5. Оҳиста ба рӯяш нигоҳ кунам, рангаш қанда истодааст (С. У.). 6. – Меҳмонҳо аз кучо омадагӣ? – Надонам (Р. Ч.).



**Феълҳои чумлаҳоро ба дафтар навишта муайян кунед, ки амали онҳо дар қадом замонҳо ичро шудааст ва дорои қадом хусусиятҳои услубӣ мебошанд.**

Рафтем, бародар, ба шумо боз баъзе чизҳо мегӯм, – ваъда дод ў (Ф. М.).

Рафтем – зоҳиран замони гузашта, дар асл амал (рафтан) ичро нашуда мазмунан ба вазифаи замони оянда (меравем) омада, хусусияти услубии он таъкиди фикр аст.

Мегӯм нақли кӯтоҳшудаи мегӯям – амал дар замони оянда ичро мешавад: ваъда дод – феъли замони гузашта, амал ичро шудааст. Ду феъли охир хусусияти услубии барҷаста надорад.

Вақте ки аз дарвозаи арк даромадед, аввал гузаргоҳатон аз даруни як долон аст, ки дарозиаш таҳминан 50 қадам меояд (С. А.).



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Порчаи зеринро хонед ва муайян кунед, ки бо кадом услуб таҳрир шудааст. Воситаҳои луғавӣ, фразеологӣ, калимасозӣ ва наҳвиро, ки барои воқеъ шудани ин порча дар услуби баён боис шудаанд, муқаррар намоед.

Чандин сол инчониб он рӯз аввалин якшанбе буд, ки дар оилаи онҳо ҳавоси ҳама парешон буд. Ҳандаю шӯхии одатӣ набуд, ташвиши тайёри ба сафари дараи хушманзар набуд. Дар сари дастархон ҳомӯш нишаста ношто мекарданд. Фақат Бахтиёри майдаяк аз олам бехабар буд ва саволборони ҳаррӯзаи худро бегамона давом медод:

- Дадом, мошина монда рафтанд. Ба чӣ?
  - Чунки дар корхонаашон имрӯз ҳашар, – ҷавоб медод Гулбаҳор.
  - «Ҳашар» чӣ?
  - Ҳашар – коре, ки ҳама ба ҳамдигар ёрии бемузд мекунанд.
  - Хай «музд» чӣ?
  - Музд – ҳаққи заҳмат. Бас кун, писарам, калон шавӣ мефаҳмӣ.
  - Не, ҳозир бигӯ, – исрор мекард бача. Бобоҷонам ба ту гуфтанд, ки ба саволҳои ман ҷавоб додан даркор. Зеҳнам тез мешавад. А, бобоҷон?
  - Ҳа, ҷони бобо, лекин ман нағуфтаам, ки ба ҳамаи саволҳо ҷавоб додан шарт. Модарат дуруст мегӯяд, калон шавӣ чӣ будани музда мефаҳмӣ.
  - Ман ҳозир ҳам ҳама гапа мефаҳмам. Ҳозир гӯед намешавад?
  - Мешавад, аммо... чӣ гӯям ба ту... фоида надорад.
  - Ба чӣ фоида надорад?
- Гулбаҳор писарчаашро бардошта, роҳравон сару рӯйи ӯро бӯсида, ба хона даромад....

(Аз «Шоҳии япон»-и Фазлиддин Муҳаммадиев)

### АНДЕШАҲОИ ОЛИМОНИ УСЛУБШИНОС


Забон яке аз нишонаҳои ҳастии миллат аст, бинобар ин онро омӯхтан, аз сарватҳои луғавию калимасозӣ, аз имконоти услубии сарфию наҳвии он моҳирона фоида бурда тавонистан, онро аз таъсири забонҳои бегона, лаҳҷаю шеваҳо, алфози омиёна ва дурушт эмрин доштан, ба ҳусни он ҳусн зам намудан барои ҳар як фарди ҷомеа, ҳусусан, хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва олий воҷиб аст.

Муҳаммадҷон Шукуров

Забони гуфтугӯ дар муҳити ғайрирасмӣ озодона ва танҳо ба тарзи шифоҳӣ ба кор бурда мешавад. Үнсурҳои луғавию грамматикии он ба мисли забони меъёри маҳдуд карда намешавад. Забони гуфтугӯ забони зинда ва муассиртар аст.

Бадриддин Камолиддинов

## БОБИ V. ИЛМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ



### МАВЗЎИ 17. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ЗАРФ



#### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Зарфҳо, ки ифодагари аломати амал ва аломати аломатанд, мутакаллим ба аломати амал ва аломати аломат бетараф нест. Аз ин рӯ, гўянда ё нигоранда ба аломати амал ва ё аломати аломат муносибати мусбат ё манғӣ доштани худро тавассути зарфҳо ифода менамояд.

Тобишҳои ҳиссӣ–муассирии мусбату манғӣ бо роҳҳои гуногун ифода мегарданд. Тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ тавассути бо зарфҳо васл шудани **пасвандҳои -ак (-ек), -акак (-екак) -она, -вор** падид меоянд. Масалан, дар ҷумлаи «Ҳар вақт ки бо ҷунбиш ва поякзаниҳои ман як тарафи кӯрпа аз болоям дур мешуд, он ҷавон оҳистекак мепӯшад» зарфи «оҳистекак» тобиши ҳиссӣ–муассирии мусбат дорад, зоро ки оҳистекак баробари аломати амал тобиши эҳтиёткории

мехрубоноаро низ ифода менамояд. Вале дар ҷумлаи «Аммо рафтор ва кирдори шахсии Зўғунун девонавор менамуд» зарфи «девонавор» дорои тобиши ҳиссий–муассирии манғист, зеро ки ба кирдору рафтори Зўғунун ниғоранд муносибати манғӣ дорад. Зиёда аз ин, аз ҷавҳари маъноии зарфи «девонавор» тобиши манғӣ падид меояд.

Тобишҳои ҳиссий–муассирӣ бо воситаи тақрори зарф низ зоҳир мегарданд. Дар ин ҳолат ба зарфҳои тақрор задаи мантиқӣ меафтад: Чунончи, дар байти «Фурсатеро ҳам мадеҳ аз дасти худ, – Пеш рав бо зиндагонӣ зуд–зуд» зарфи «зуд» тақрор шуда, тобиши ҳиссий – муассирии мусбат зоҳир намудааст.



**Ҷумлаҳои ҳамрақамро мушоҳида кунед. Тобишҳои ҳиссий–муассирии зарфҳои ишоратшударо муайян намоед. Гӯед, ки тобишҳои ҳиссий–муассирии мусбату манғӣ бо қадом роҳҳо ифода гаштанд.**

1. Офтоб ба қиём омада, ҳаворо хелекак тасфонда буд. (С. А.).
2. Гандум ҳама ҷо, пазанда ҷо–ҷо. (Мақол).
3. Эҳтимол таънаю сарзаниш ба гӯшатон саҳлакак саҳт расида бoshад. (Ф. Н.).
  
1. Раҷаб зоғона қадам зада меомад. (Р. Ч.).
2. Гардани худро ғозвор дароз кард. (Р. Ч.).
3. Қорӣ Ишкамба бо шунидани ин ҳабар дартоз ба бонки мазкур мерафт. (С. А.).



**Ҷумлаҳоро нависед ва ба зарфҳо зеҳн монед. Гӯед, ки пасвандҳои -ак (-ек), -акак (-екак), -она, -вор ба зарфҳо васл шуда, ба онҳо чӣ гуна тобишҳои маънӣ додаанд.**

1. Нақле, ки пештарак аз ин Ёдгор аз писари оқсақол дар бораи ба шавҳар доданий буданашон карда буд, гӯё чакраи заҳри ҳақиқӣ буд (С. А.). 2. Ба будани милтиқаш боварӣ ҳосил намуда, оҳистекак аз ҷояш хестаний шуда, ба ҷомааш даст дароз кард (Ў. К.). 3. Онҳо хомӯшона роҳ мегаштанд (П. Т.). 4. Вай базӯр нафас мекашид ва ба ҳар тараф беҳолона нигоҳ мекард (С. У.). 5. Асфалти кӯча, ки онро борон шуста рафта буд, оинавор ҷило медод (П. Т.). 6. Вай навакак аз хоб хестааст. (Р. Ч.).



**Ҷумлаҳоро хонда ба зарфҳо эътибор диҳед. Гӯед, ки дар онҳо тобишҳои ҳиссий–муассирӣ бо қадом воситаҳо ифода ёфтаанд.**

1. Ҳар ду ҷашматро қалонакак кушода гардӣ, намешавад? (Р. Ч.).
2. Динакак ману ту дар ин замин бузкашӣ мекардем (С. У.). 3. Наход ки Шодӣ ҳамин дирӯзак бо зану фарзанди худаш маслиҳат накарда, ба андешаи бад афтаад (Ч. И.). 4. Лекин ҳавои сӯзоне аз боми каюта ба тан мезад ва аз бадан беист обу арақ мешорид (Ф. М.). 5. Борони

ҳамал, чунон ки аз ҳазор сатил бошад, базарба мерехт... (С. Т.). 6. Пас, бифармуд, то ўро сад динор бидоданд ва агарчи таъбири ҳар ду дар асл як буд, аммо чун яке сухан беадабона гуфт, хуб адаб хўрд (М. А.).



**Порчаҳои шеъриро ифоданок хонда, ба исму зарфҳо зеҳн монед. Гўед, ки пасванди -ак, ба зарфу исмҳо васл шуда, ба онҳо чӣ гуна чилоҳои услубӣ бахшидаанд.**

То саҳар месӯҳт гулшан кам-камак,  
Хонаро мекард равшан кам-камак.  
Бод мезад сар ба кӯҳу кӯҳсор,  
Корвон мешуд ба рафтан интизор.

Мирзо Турсунзода

Эй меҳмонаки хубрӯ,  
Биё, биё марҳабо!  
Шамоли шӯҳ ба олу  
Лаҳзаяке шуд меҳмон,  
Ҳавлиро рӯфта доду  
Бишуд ба роҳаш равон.

Абдулло Қодирӣ

Мардаке ғарқ буд дар Ҷайхун,  
Аз Самарқанд буд, пиндорам.  
Бонг мекарду зорӣ менамуд,  
Ки: «Дарего кулоҳу дасторам».

Саъдии Шерозӣ



**КОРИ ЛОИҲАВӢ. Шаш чумла нависед, ки пасвандҳои -ак, -акак, -екак ба зарфҳо васл шуда бошанд. Ҳусусиятҳои услубии пасвандҳоро маънидод кунед.**

## МАВЗӮИ 18. ҲУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ПЕШОЯНД ВА ҲИССАЧА. ТАКРОРИ ЧОРЯКӢ



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

**УСЛУБИЁТИ ПЕШОЯНДҲО.** Пешояндҳо дар ифодаи муносибатҳои маъноиу дастурии калимаҳо дар чумла нақши зиёд доранд. Баъзе пешояндҳои аслий аз ҷиҳати маъною вазифаашон ба ҳамдигар хеле наздик шуда, ҳусусияти синонимӣ пайдо кардаанд: Бо ин андеша дар атроф чашм меандоҳтам (С. А.). Гулрӯро ба шаҳр монда омадӣ (Р. Ҷ.). Вай ба зин кардани асп рафт (С. А.). Эҳтимол ба хотири хонандагон гузарад... (С. А.). Дар мисоли аввал пешоянди дар ба вазифаи ба ва дар мисоли дуюм баръакс омадааст. Дар ҷумлаи сеюм ба ҷойи пешоянди ба – барои ва дар мисоли охирин пешоянди

аз-ро кор фармудан мумкин аст. Пешояндҳо аз рўйи мавқеъ ва дар кадом услуги забон истеъмол шуданашон ҳам фарқ меқунад.

Пешояндҳои таркиби **ба сўйи, дар бобати, ба туфайли** бештар дар услуги хаттӣ, пешояндҳои **худи, кати//қати** дар гуфтугӯ маъмуланд. Дар забони тоҷикӣ пешояндҳои ҷуфти ҳаммаъно мавҷуданд, ки яке хоси услуги китобӣ буда, дигаре хоси забони зинда ва ё ҳусусияти умумистеъмолӣ доранд: **чуз, ба чуз, ғайри, ғайр аз, баҳри – барои, қабл аз – пеш аз**. Дар аъзоҳои ҷидай ҷумла барои таъкиди фикр пешоянд ё пасояндҳо такроран оварда мешаванд: Ин бозӣ ҳам ба Шодӣ, ҳам ба Соро ва ҳам ба худи бузғола бисёр хуш омад; Ман рўйи туро, мӯйи туро, бӯйи туро дўст медорам, ман ҷашми туро, ҷашми бехашми туро, суми чун յашми туро дўст медорам (С. А.).

Ҳиссачаҳо, ки ба фикри гуфташуда муносабати гӯяндаро мефаҳмонанд, як воситаи пурқувват ифода намудани фикр низ мебошанд. Масалан, ҷумлаҳои «Магар ба гапи ў бовар кардан мумкин аст?!» ва «Ба гапи ў бовар накунед» ҳаммаъно бошанд ҳам, яке (Ба гапи ў бовар накунед) фикрро ба таври мӯътадил, дигаре (Магар ба гапи ў бовар кардан мумкин аст?!) тавассути ҳиссача (магар) таъсирбахш ифода менамояд. Ин маънӣ дорои тобиши ҳиссий–муассирӣ будани ҳиссачаҳоро сабит менамояд.

Ҳиссачаҳо аз диди услубинойи ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: умумистеъмолӣ, китобӣ ва гуфтугӯйӣ. Масалан, **ҳиссачаи «ҳа» («ҳо»)** ба услуги гуфтугӯйӣ, **«оре»**, ки муродифи **«ҳа»** мебошад, ба услуги китобӣ хос буда, ҳиссачаи **«бале»** умумистеъмолист. Ҳамчунон, ҳиссачаҳои саволии **«-мӣ, -ҷӣ, наҳод»** умумистеъмолӣ буда, **«оё, магар»** хоси услуги китобианд. Монанди ҳамин, ҳиссачаҳои **«канӣ, -ҷӣ, ҳайр, хуш»** умумистеъмолианду **«фақат, танҳо»** ба услуги китобӣ мансубанд.

Яке аз сабабҳои дорои ҳусусиятҳои услубӣ будани ҳиссачаҳо ба масъалаи муродифҳо вобаста аст. Муродифшавии ҳиссачаҳо боиси зуҳури тобишҳои услубӣ мегардад. Масалан, ҳиссачаҳои **«фақат–танҳо», «-дия–охир», «ҳам–низ», «оре–бале–ҳа»** муродифанд. Чунончи, дар ҷумлаҳои **«Оре, ҳам ширин, ҳам талҳ», «Бале, ҳам ширин, ҳам талҳ»** ҳиссачаҳои **«оре»** ва **«бале»** муродифанд, зеро ки ҳар ду ҳиссача ҳамвазифа буда, матлаби ҷумларо тасдиқ меқунанд.

Сабаби дигари зуҳури ҳусусиятҳои услуги ҳиссачаҳо дар пурқувват будани тобишҳои ҳиссий–муассирӣ онҳост. Ҷумлаҳои зерин далели ин муддаост: Вай-ку ба ту холабача намешавад? (Р. Җ.). Агар аз иштиҳо намемондед, тамоми дунёро меҳӯрдед-дия! (С. А.).



**Ҷумлаҳоро бодиқат ҳонед ва гӯед, ки ҳиссачаҳо ба қалимаю ҷумлаҳо чӣ гуна тобишҳои маънӣ бахшидаанд. Ба кадом услугҳои нутқ мансуб будани онҳоро муайян кунед.**

1. Саллаи ин қадар калонро ҳафтае як бор дар тағораи ҷомашӯй андохтан мумкин нест-дия. 2. Канӣ, акнун тайёр шавед. 3. Оре, шабҳои торик аз ин роҳ духтарон, ҷавонзанон пешопеши одамони милтиқдор

мегузаштанд, ки онҳоро барои дилхуши амир аз қишлоқҳои атроф меоварданд. 4. Акнун худатон ҳам омада мондед. 5. Канӣ, тиёқатро шилиққонда тезтар берун рав. 6. Аз дасташ кашида гир, охир. 7. Як ҳафта боз аз шаби ба ҳавлии Қорӣ Ишкамба рафтанимон бе монугир барф меборид (С. А.). 8. Бале, ҳам ширин, ҳам турш. 9. Рафта хабар гирем-мӣ? 10. Ин гапро аз кӣ шунидӣ-а? (Р. Ч.)



**Чумлаҳоро нависед ва ба ҳиссачаҳо зеҳн монед. Гӯед, ки онҳо дорои чӣ гуна тобишҳои ҳиссӣ-муассирӣ мебошанд.**

1. Хонда дихам-мӣ?. 2. Қориамак, аз дasti шумо ҳеч ҳалосӣ нестдия! 3. Саллаи шумо магар дер боз рӯйи тағораи ҷомашӯро надидааст? 4. Магар ошнои ту навқари ба ман ноҳолдон аст, ки аз дунболи ман афтодааст? 5. Сафар низ ба пеши мо омад, ман ҳам биринчро андохта ошро дам кардам, рафиқонам ҳам омаданд (С. А.).



**Чумлаҳоро хонда ҳиссачаҳоро муайян кунед ва тобишҳои услубии онҳоро шарҳ дихед.**

1. Оре, дар он солҳо меҳнаткашон ниҳоят ба танг омада буданд, на шиками дехқон серу на тани косиб пӯшида (Р. Ч.). 2. Оё ин гапҳо боиси ситета кардан аст, духтарам? (Ф. Н.). 3. Чӣ, ба ҷойи Домулло Мирҳалим шайх шудани будед-мӣ? (Р. Ч.). 4. Худо ба ту аҷаб зӯру қувват дода будааст, Умархон! – Ҳо, лекин мулк надод, обу замин надод, ки ман ин зӯру қувватамро дар онҳо кор фармоям (С. У.). 5. Мабодо боз ба нафсашон нарасад, гуфта андеша мекунамдия (Ф. Н.). 6. Кокул намехоҳам, бурида партоед! Бачаҳои дигар кокул надоранд-ку?! (С. У.). 7. Гапаш ҳақ аст-куя, Мамараҷаб, писарам, ҷавоб дод Юнусбобо (Ф. Н.). 8. Канӣ гапзанон карда бинем, ягон чиз мебарояд-мӣ? (Р. Ч.).



**Чумлаҳое тартиб дихед, ки дар онҳо ҳиссачаҳо ҳамчун воситаи таъсирбахш ифода намудани фикр истифода шуда бошанд.**

**Намуна:** Охир мо муттаҳиду пурқувватем-ку, наход мо аз ӯҳдаи ин кор баромада натавонем?!



**КОРИ ЛОИҲАВӢ. Матни зерин бо қадом услуби нутқ баён шудааст?  
Мавқеи ҳиссачаро муайян кунед.**

Ҳозир аз кор баргаштем-ку?. А, ин кист-а? Гӯён такрор пурсид. Ноn бошад-ҷӣ? Онро бо даст ҳам пора карда ҳӯрда метавонем. – Ҳа, ҳа, – гуфт чӯпон, – барои ҳамин шумо аз саг ин қадар тарсида будед-дия. Ӯҳӯ, се-чор соат хобида мондаам-а?. Э, ... дар ин ҷо як овул пайдо шудааст-ку. Хоҳ-ҳо!!! Гап дар ин ҷо будааст, – гуфт мударрис. (С. А.).



## САВОЛ ВА СУПОРИШ БАРОИ САНЧИШИ ДОНИШҲОИ ОМӮХТАИ ЧОРЯКИ ДУЮМ

1. Дастири забон чист? Дастири забон дорои чанд соҳа аст?
2. Мафҳуми «Услубиёти сарф»-ро маънидод кунед.
3. Тобишҳои услугубии воситаҳои ҷамъбандии исмро фаҳмонида, мисолҳо оред.
4. Воситаҳои ифодагари мафҳуми номуайянӣ дорои қадом хусусиятҳои услубист?
5. Тобишҳои ҳиссӣ-муассирии исмҳо тавассути қадом пасвандҳо ифода мегардад?
6. Қадом хусусияти сифатҳо боиси тобиши ҳиссӣ-муассирий зоҳир намудани онҳо мегардад?
7. Имконоти услугубии воситаҳои ифодагари дараҷаи олии сифатро бо мисолҳо фаҳмонед.
8. Аз қадом воситаҳои таъкиди аломат хусусияти услубӣ падид меояд?
9. Қадом пасвандҳо ба сифатҳо тобиши услубӣ мебахшанд?
10. Бо қадом роҳ ҷонишинҳо фикрро таъкид мекунанд?
11. Хусусиятҳои услугубии ҷонишинҳои шаҳсиро фаҳмонед ва бо мисолҳо сабит намоед.
12. Муродифшавии ҷонишинҳои шаҳсӣ ва тобишҳои услугубии онҳоро тавассути мисолҳо фаҳмонед.
13. Имконоти услугубии сиғаҳои феъл дар чист?
14. Шаҳсу шумораи феъл дорои чӣ гуна хусусиятҳои услубист?
15. Имконоти услугубии шаклҳои замонии феълро бо мисолҳо сабит намоед.
16. Тобишҳои ҳиссӣ-муассирии зарфҳо бо қадом воситаҳо ифода мейбанд?
17. Дар ифодаи фикр ҳиссачаҳо чӣ гуна восита мебошанд?
18. Хусусияти услугубии ҳиссачаҳо дар чист?
19. Муродифшавии ҳиссачаҳо боиси зуҳури қадом хусусиятҳои услубӣ мегардад?
20. Тобишҳои ҳиссӣ-муассирии ҳиссачаҳоро шарҳ дихед ва бо мисолҳо сабит намоед.



**Чумлаҳоро бодиқат ҳонед ва муайян кунед, ки дар истифодаи феълҳо ба қадом нуқсонҳо роҳ дода шудааст. Ноқисиҳои услубии феълҳоро ислоҳ карда, ба дафтар ғарбасед.**

Офтоб кам-кам ба паси кӯҳҳо фурӯ рафта, нимаи дашти Раҳшро сояи кӯҳ пахш карда гирифтааст (Алихуш). 2. – Пудратҷӣ фаҳмад, маро ҷанг мекунад, – гуфта аз қабули ин таклиф ибо варзид (Ҳ. И.). 3. Дар пастӣ ва баландиҳои доманаи дашт гулҳои лоламонанд ҷунон базеб метобиданд, ки гӯё дар он ҷойҳо қолини сурҳи ҷигарие густаронида бошанд (Алихуш). 4. Офтоб аз назар ғоиб шуда, дар уфуқи дур фақат шӯълаи гулхани чӯпонони саҳроӣ аброрчаҳоро бӯса карда истодааст.

Оҳиста-оҳиста боди форам мевазид (Ҳ. К.). 5. Вай зулм медин ва ё дар ҷанг ва ҷидолҳо кушта шуда маҷрӯҳ мешуд (Алихуш). 6. Сухан ба ин ҷо расида буд, ки ҳама чапак зада, Раъночонро ба болои дасти худ бардоштанд ва табриқҳо мекарданд (Б. А.). 7. Онҳо бо ҳисси ифтихору мамнуният суханони нотиқонро гӯш медоданд (Ҷ. И.).



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Чумлаҳоро нависед ва ба замони амали феълҳо зехн монед. Феълҳои аз лиҳози ифодаи замон бар ивази якдигар омадаро муайян карда, хусусияти услубии онҳоро шарҳ дихед.

1. Ҳой, арраи ҳазордандони умр, мегӯям, шахтаҳо акнун рӯз барин равшан шудагӣ (Р. Ҷ.). 2. Як бечораи ба домат афтодаро ҳам дарди сар кун! (С. А.). 3. Сонитар талаб мекунад, ки ӯро ба пеш ба оғуши модара什 бисупоранд, лекин ба ин даъво падара什 дарҳол зид мебарояд, чунки писарак дар бағали модар фақат як-ду дақиқа ором ҳоҳад нишаст (Ф. М.). 4. Аз дасти ҷанд нафар деҳқон чӣ меояд, мегӯй (С. А.). 5. Гапҳоятро намефаҳмам («Садои Шарқ»). 6. Як рӯз Мирзо Абдулло ном мирзои сари сандуқ аз Қорӣ Ишкамба сад ҳазор танга, понздаҳ ҳазор сӯм қарз мепурсад, ба ваъдаи ин ки ба маблағи мазкур моҳе даҳ танга фоида медиҳад (С. А.). 7. Анбари Ашқ, ки мамнунона дар кори ғундор-ғундор ба вай ёрӣ медод, пеш даромаду гуфт: – рафтем! (Ҷ. И.).

## ИМКОНОТИ УСЛУБИИ НАҲВ

Фасоҳати сухан интихоби калимаи дарҳӯр ва ҷумлабандии солиму созгорро тақозо мекунад. Маҳорати суханвар ҳам аз он падид меояд, ки чӣ андоза аз ҳазинаи луғат, нозукии маъниои калима ва имконоти наҳвии забон бархурдор аст. Калима мағҳумро, ҷумла фикро ифода мекунад ва ин ҳар ду заминай мубодилаи афкори одамон ба шумор мераванд. Ҕумлабандӣ мавзӯи баҳси наҳви забон аст. Дар ин фасли забоншиносӣ имконоти услубии иборасозию ҷумлабандӣ, ҷанбаҳои муродифот ва воҳидҳои наҳвӣ, тафовути маъно ва услубӣ, мавқеи истифодаи қолабҳои гуногуни ифода ва ғайра муҳтасар баён ҳоҳад шуд.

Пурра, саҳеҳ ва ҷозиб баён кардани матлаб, якум, ба тарзи соҳтани ҷумла, дуюм, ба роҳҳои гуногуни ифода вобаста аст. Одатан аз силсилаи муродифу қаринаҳо (вариантҳо) ҳамон тарзи ифода интихоб мешавад, ки матлаби гӯянда аз он равшан аён гардад, қолаби ифода ба меъёри забони адабӣ (инчунин талаботи услуби баён) созгор бошад, бо тақозои мундариҷаи фикр ва мавриди сухану овози шунаванда гаҳе мӯъҷаз, гаҳе муфассал, гаҳе хушку якнавоҳт, гаҳе рангину таъсирбахш ифода кунад.

Матлаби гӯянда бо тақозои мундариҷаи фикр, мавриди сухану авзои шунаванда гаҳе муфассал, гаҳе мӯъҷаз, гаҳе хушку якнавоҳт, гаҳе рангину таъсирбахш ифода меёбад. Ин маъний боиси падид омадани муродифу қаринаҳо мегардад. Одатан аз силсилаи муродифу

қаринаҳо ҳамин тарзи ифода интихоб мешавад, ки матлаби гўянда аз он равшан аён гардад.

Қолабҳои ҳаммаъни нахвӣ матлабро ба тарзи гуногун ифода мекунанд: Фарзанди одам дар ду рӯз дӯстон ва дилбастагони худро зиёдтар ёд мекунад: яке дар рӯзи бадӣ ва ғамгинӣ ва дуюм, ба рӯзи хушӣ ва шодмонӣ; – Ӯй духтари беҳаё, ин чӣ муомилаи бешармона буд, ки ба шавҳарат кардӣ?! – Беҳаё ту, золим ту, беномус ту! (С. А.).

Мазмуни чумлаҳои мазкурро ба тарзи дигар ҳам баён кардан мумкин аст: Фарзанди одам дӯстон ва дилбастагони худро, яке, дар рӯзи бадӣ ва ғамгинӣ, дуюм, дар рӯзи хушӣ ва шодмонӣ зиёдтар ёд мекунад; – Ӯй духтари беҳаё, чаро бо шавҳарат муомилаи бешармона кардӣ? – Ту беҳаё, золим ва беномусӣ. Вале дар ин сурат таъкиди фикр (маҳз дар кадом рӯзҳо дӯstonro зиёдтар ёд кардан ва маҳз ба кӣ нисбат доштани сифатҳои маънавӣ (беҳаё, золим ва беномус) ноаён ва ифода эҳсосоти гўянда пинҳон мемонад.

Садриддин Айнӣ аз имконоти услубии нахвии забон фоида бурда, дар мавриди аввал бо ёрии таркиби «дар ду рӯз таваҷҷӯҳи хонандаро ба чигунагии рӯзҳои талху ширини зиндагии инсон ҷалб менамояд.

Дар мисоли дигар бо тағири тартиби муқаррарии аъзои ҷумла ва такори соҳиби алломат баробари таъкид муносибати манфии гўянда низ нисбат ба мусоҳиб ифода ёфтааст. Галатҳои ҷумлабандӣ, сарфи назар аз он ки грамматикий бошанд ё услубӣ, ба возеҳ баён кардани фикр монеъ мегарданд, бинобар ин дар ҳусни баён ба нуқсонҳои мантиқӣ, грамматикий ва услубии ҷумла эътибор дода мешавад:

Чӣ хел мекунӣ? Писарча дорӣб ўро партофта рафтани дилат мешавад?, Ман «пирам»-ро аз ин зиёда дурӯғгӯйӣ карданро нахоста... ба роҳи худ рафтани шудам.

Дар мисоли аввал ихтисори пешоянд (... ба ўро партофта рафтани дилат мешавад?) ё: ...ба партофта рафтани ў дилат мешавад?) ғалати грамматикист, зоро ихтисори бемавриди пешоянди «ба» боиси заъфи таълиф мегардад. Вале дар мисоли дуюм такори пасоянди -ро» аслан хилофи қоидан нахвии забон набошад ҳам, ба салосати сухан халал мерасонад. Ҳамон маъниро бо ибораи «зиёда дурӯғгӯйӣ кардани «пирам»-ро нахоста адо кунем, такори пасоянди бартараф мегардад, ифода суфташу равон мебарояд.

Дар матни зерин ҷумлаи «Шумо гуфтагӣ камбудиҳоро ҳамеша даррав решакан мекунем» хоси гуфтугӯйӣ ғайриадабӣ (шевагӣ) буда, нависанда бо мақсади ҳаҷви хислатҳои номатлуби персонажи манфии асар, инчунин барои фардӣ гардонидани тарзи гуфтори ў истифода кардааст:

Не! Не!... Як бори дигар аз гуноҳам гузаред.... Шумо гуфтагӣ камбудиҳоро ҳамеша даррав решакан мекунем... (Ф. М.).

Муқоиса кунед ҷумлаи ишорашуваро ба қолабҳои забони адабӣ: Ҳамаи камбудиҳоеро, ки шумо гуфтед, зуд бартараф мекунем. Ё: Ҳамаи камбудиҳои гуфтаи шуморо (шумо гуфтагиро) зуд бартараф мекунем.

## МАВЗЎИ 19. ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ИБОРА



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Ибораҳо аз калимаю таркибҳои алоқаманд ташкил ёфта, назар ба калима маъни мураккабтареро ифода мекунанд, бинобар ин, хусусиятҳои услубии онҳо низ назар ба калима барҷастатар зоҳир мегарданд. Масалан, ибораҳои аризаи шикояти, маҷлиси олимон, иҷрои қарорҳои шўро ба услуби расмии коргузорӣ; ибораи масдарӣ, ғояи асар, таърихи ҳалқи тоҷик ба услуби илмӣ; мурғи баҳт, ҳонаи дил, майдони ишқ ба услуби бадеӣ, қонуни баҳт, унвони баланд, оинаи ҷаҳоннамо ба услуби рӯзноманигорӣ (публитсистӣ) мансубанд.

Ибораҳо нисбат ба калимаҳо тобишҳои ҳиссӣ-муассириро низ бештару равшантар ифода мекунанд. Чунончи, аз ҷавҳари маъни ибораҳои «ҷони ширин», «булбули хушхон» тобиши ҳиссӣ-муассирии мусбат, vale аз ибораҳои «қавоқи турш», «афти хунук» тобиши ҳиссӣ-муассирии манғӣ падид меояд.

Ибораҳо ҳам дорои муродиф (синоним) ва қарина (вариант) мебошанд. Дар натиҷаи тағиیر додани тартиби калима ё бо муродифашон иваз кардани ҷузъҳо қаринаю муродифҳои ибора ба вучуд меоянд.

Масалан, дар вақти иваз кардани ҷойи ҷузъҳои ибораи «сухани Рӯдакӣ» (умумистеъмолӣ) қаринаи он – «Рӯдакиро сухан» ба вучуд меояд. Яке аз хусусиятҳои услубии ибора дар он зоҳир мегардад, ки қаринаҳои он ба услубҳои гуногуни нутқ тааллуқ доранд. Чунончи, «дар ҳона нишастан» (умумистеъмолӣ), «андар ҳона нишастан» (адабии китобӣ), «хонандади шиштан» (гуфтугӯйи ғайриадабӣ). Монанди ҳамин ибораҳои ҳаммаъно аз ҷиҳати тобиши маъни ва дараҷаи рӯшан ифода намудани матлаб низ фарқ мекунанд. Масалан, дар ибораи «ковози паст, vale форам» тазоди аломатҳо назар ба муродифи он «ковози пости форам» рӯшану барҷастатар ифода гаштааст.

Тағиiri ҷойи ҷузъҳои ибора имкон медиҳад, ки як маъни чанд тариқа ифода гардад. Ин маъни бо нияти таъкиди аломат сурат мегирад: **накӯ тадбира – тадбира накӯе, ҳонаи баландтарин – баландтарин ҳона...**

Қаринаи ибора бо иваз гаштани воситаҳои дастурӣ низ корбаст мегардад: **духтари зебо – духтаре зебо.**

Истифодаи дурусти ибораҳо ба маданияти нутқ алоқаманд аст. Дар сурати зиёда тафсил ёфтани ибораи масдарӣ ё сифати феълӣ муносибати маъни ва дастурии ҷузъҳои ибора тира ва талаффузи он душвор мегардад: Ӯ аз дар даромадан ҳамон се каси либосашон ациби дар атрофи стол давра зада нишаста – пристав, ёрдамчии сардори уезд, волостной ва расми калони монанди одами зинда аз дарича сари худро берун оварда, ба одамони ин ҳона бо табассум, vale салобатнок нигоҳ кардаистодай подшоҳ ... ва дигар ҷизҳои кабинетро дида ҳайрон шуд. Дар чунин мавридҳо фикрро бо чанд ҷумлаи

мустақил ё чумлаи мураккаби тобеъ (ў аз дар даромадан ҳамон дид, ки ...) ифода кардан беҳтар аст.

Дар чумлаи болой ибораҳои номии изофӣ, ки чанд ибораи номию феълиро дар бар гирифтаанд, соҳти ибороро хеле мураккаб ва баёни матлабро басо мушкил кардаанд.

Девони Вазирон, пардохти қарзи берунӣ, рӯзномаи маҷlis, моддаи фармони Президент, Шӯрои Олий, ҳуҷҷатҳои қонунгузорӣ...

Забони миллӣ, маданияти сухан, қасидаи мадҳия, қисми моеъ, Қонуни забон, ҷойи чумлаи пайрав, намаки натрий...

Набзи айём, дехқони асил, ҳудшиносии миллӣ, шиори зиндагӣ, буҳрони иқтисодӣ, алоқаҳои байналмилалӣ, озодии сухан...

Хонаи умед, биёбони ғам, сарви равон, хуни дил, ҷони ширин, синаи сӯзон, руҳи гулгун, булбули шайдо, зулфи парешон...



**Ибораҳои мансуби услуги гуногунро бо тартиби:** а) расмии коргузорӣ, б) илмӣ, в) рӯзноманигорӣ (публитсистӣ), г) бадей, ғ) гуфтугӯйӣ ба дафтар нависед, сипас онҳоро шарҳ дихед. Гӯед, ки қадом навъи ибораҳо тобиши ҳиссӣ-муассирӣ доранду қадоми онҳо аз ин тобишҳо маҳруманд.

Дарахти дӯстӣ, коми дил, ниҳоли душманий, ранчи бешумор, ҷашими алмосии ту, шишаи дил, зиндагии талҳ, пеши ҷашм, пардаи абриғурӯр, ҷашми бино, ҷашми хирад, ҷавҳари биниш, доираи ҷаҳон, нақши нигин, майдони биоэнергетикӣ, узвҳои бадан, сактаи дил, айёми фараҳафзо, фарҳангӣ бостонӣ, осори мөъморон, суннатҳои ниёғон, мардуми меҳнатқарин, табиби ҳозиқ, садои дили мардум, қаломи сеҳрангез, дарди ҳалқ, канорҳои қишвари ҳамешабаҳор, аҳли заҳмат, толибони илм, сухани ҳуд, ташхиси қалбии мариз, бемори саратон, тарроҳии ташхисӣ, усули табобат.



**Муродифу қаринаҳои ибораҳои зеринро навишта, фарқи соҳту таркиб ва ҳусусиятҳои услубиашонро хотирнишон гардонед.**

Майдони пеши қалъа, сафедори баланди лаби ҷӯй, сайргоҳҳои беरуни шаҳр, кати пеши ҷойхонаи сурҳ, қолинҳои ба рӯйи хона паҳн кардашуда, кӯрпачаҳои пеши девори хона, паҳнои канори офтобнишини деха.

**Намуна:** Кати назди тиреза – кати воқеъ дар назди тиреза...



**Бо ибораҳои поён чумлаҳо тартиб дихед ва ба қадом услугҳои нутқ ҳос буданашонро ёдрас намоед. Гӯед, ки қадоме аз он ибораҳо тобишҳои ҳиссӣ-муассирӣ доранд.**

Субҳи пурфайз, сухани ширин, нигоҳи гарм, арақи ҷабин, меҳнати фидокорона, дехқони асил, ибораи илмӣ, Қонуни кашиш, намаки калий, қарори маҷlis, аризай шикоятий.



## Порчай шеъриро ба дафтар нависед ва супоришҳоро ичро кунед.

Ба дандон рахна дар пӯлод кандан,  
 Ба нохун роҳ дар хоро буридан,  
 Фурӯ рафтан ба оташдон нагунсор  
 Ба **пилки дид**а оташпора чидан,  
 Ба фарқи сар ниҳодан **сад шутур бор**,  
 Зи Машриқ ҷониби Мағриб давидан  
 Басе бар Ҷомӣ осонтар намояд,  
 Ки бори миннати дунон кашидан.

Абдураҳмони Ҷомӣ

- Ибораҳоро аз байтҳои болоӣ ҷудо карда, чӣ тарз соҳта шудани онҳоро муайян кунед.
- Ибораҳои **пилки дид**, **сад шутур бор**, **бори миннати дунон** кадом навъи ибораанд ва ба кадом маъно корбаст шудаанд?**
- Дар байти охир қалимаи «**басе**» ва «**ки**» ба кадом маъно омадааст? Ба ҷойи ин қалимаҳо муродифашонро истифода карда, мувофиқати маъноро ба мушоҳида гиред.
- Воситаҳои тасвири бадеиро дар порчай шеърий муайян кунед.



## Ба саволҳо ҷавоб дихед.

- Қаринаю муродифҳои ибораҳо бо кадом роҳҳо ба вучуд меоянд? Мисолҳо оред.
- Хусусиятҳои услубии ибораҳоро бо мисолҳо шарҳ дихед.
- Зуҳури тобишҳои ҳиссӣ—муассирии ибораҳоро бо мисолҳо фаҳмонед.
- Ба услубҳои гуфтугӯйӣ ва китобӣ мансуб будани ҷумлаҳои соддаи дутаркибаро аз рӯйи кадом алломатҳои дастури забон муайян мекунанд? Мисолҳо оред.

## МАВЗӮИ 20. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ҶУМЛАҲОИ СОДДАИ ДУТАРКИБА



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Воситаҳои гуногуни ифодаи аҳбор, пурсиш, амр, инчуни тарзҳои ифодаи тасдиқу инкор боиси ба миён омадани муродифу қаринаҳои ҷумлаҳои содда мегарданд. Муродифу қаринаҳои ҷумлаи соддаи дутаркиба низ хусусияти услубӣ зоҳир менамоянд. Дар баъзе мавридҳо мумкин аст, ки айнан як фикр ҳам бо ҷумлаи соддаи дутаркиба ва ҳам тавассути ҷумлаи соддаи яктаркиба ифода гардад. Масалан, ҷумлаи дутаркибаи «Агар шумо дар нимрӯзӣ ба лаби ин ҷӯйча оёд...»-ро дар шакли ҷумлаи соддаи яктаркибаи муайяншахс ифода намудан мум-

кин аст: Агар дар нимрӯзӣ ба лаби ин ҷӯйча оед... Вале дар мавриди таъкиди соҳиби амалу ҳолат бо ҷумлаи дутаркиба ифода гаштани фикр ҳатмист: Ман наметавонам, ки ба анҷумани онҳо наравам, аз ҳолашон хабар гирифта наоям.

Дар ҷумлаи соддаи дутаркиба бо шакли пурраи сифати феълии замони гузашта ифода ёфтани хабар (рафтагӣ) хоси услуби гуфтугӯист, вале шакли нақлии феъл дар услуби китобӣ маълум аст. Чунончи, ҷумлаи «Шумо ба шаҳри Самарқанд рафтагӣ?» ба услуби гуфтугӯйӣ мансуб буда, ҷумлаи «Шумо ба шаҳри Самарқанд рафтаед?» хоси услуби китобист.

Ҷумлаҳои соддаи дутаркибаи ҳаммаъно бо ҳусусиятҳои услубиашон низ фарқ мекунанд. Масалан, ҷумлаҳои «Ин кирдори шумо тоқати маро тоқ кард»: «Аз кирдори шумо тоқати ман тоқ шуд» муродиф буда, танҳо аз лиҳози услубӣ (таъкид) фарқ мекунанд (Дар ҷумлаи аввал таъкиди ибораи «кирдори шумо» ба назар расад, дар ҷумлаи дуюм ибораи «тоқати ман» мавриди таъкид қарор гирифтааст). Монанди ҳамин, ҷумлаҳои соддаи дутаркибаи «Бале, ман имрӯз ба қишлоқ пеши модарам нарафта наметавонам», «Бале, ман бояд имрӯз ба қишлоқ пеши модарам биравам» ҳаммаъно буда, дар ҷумлаи аввал зарурати иҷрои амал қайд шудааст, вале дар ҷумлаи дуюм ҳамон зарурат қатъитар ифода гаштааст.

Ҷумлаҳои ҳикоягӣ дар тасвири лаҳзаҳои манзаравӣ, муҳити зиндагӣ ва фаъолияти инсон мавқеи ҷудогона пайдо мекунад: Замини кӯҳансол оғӯши худро ба ту боз намуд. Ситораҳо хандиданд. Офтоб пеш-песи ту рақс мекард. Замон аз ҷавлонгоҳи худ ба ту ҷой дод. Аср талаби қонуниашро пешниҳод намуд. Ў ҳақ дошт (Ў. К.).

Маъниҳои водоркунӣ, амру фармон, супориш, илтимос, ҳоҳиш, таваллою муроҷиат, ки дар ҷумлаҳои амрӣ ифода мегарданд, бештар дар муколама маълум буда, дорои ҷилоҳои маънӣ мебошанд. Масалан, водорсозӣ дорои ҷилоҳои зиёди маънӣ буда, бо роҳҳои гуногун ифода мешавад, ки ин маънӣ боиси зуҳури тобишҳои услубӣ низ мегардад. Воситаи асосии дастурии ифодаи амр сиғаи амрӣ буда, ғоҳо ба ин вазифа замони гузаштаи ҳикоягии сиғаи хабарӣ ва замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ низ кор фармуда мешаванд: – «Хирмонгул, бузатро надех!» – «надех» (сиғаи амр), «Ақаллан, боратро ба замин мемондӣ» – «мемондӣ» (замони гузаштаи ҳикоягии сиғаи хабарӣ), «Агар дар рафтан шитоб кунед, муносиб аст» – «ши-тоб кунед» (замони ҳозира-ояндаи сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ).

Дар ҳолати бо сиғаҳои гуногун ифода гаштани хабари ин гуна ҷумлаҳои амру фармоиш бо тобишҳои ҳоҳиш, илтимос ва ғайра ифода мейёбад. Масалан, дар ҷумлаҳои зерин амр бо тобишҳои маъноии қатъият «гап назанед» (Дар вақти дарс гап назанед), навозишкоронаву маслиҳатомез – «оташин нашав», «фаромӯш накун» (– Духтара-кам, оташин нашав ва фаромӯш накун, ки ин ҳукумат аз они худамон аст), рӯҳбаландию фараҳ – «биё» (– Биё, баҳор! Марҳабо!) ва фармоиш – «равӣ», «арз кунӣ» (Чӣ шавад, ки равӣ ва ба ҷоноби Махдум арз кунӣ, ки писари қозии Сиистон омадааст...) ифода гаштааст.

Чумлаҳои саволии риторикӣ дар забони гуфтугӯйӣ ва услубҳои бадеию рӯзноманигорӣ ҳамчун воситаи таъсирбахш ифода намудани фикр мавриди истифода қарор мегиранд.

Ҳиссачаҳои саволии «оё» ва «магар», пурсишҷонишинҳои «ҷӣ гуна» ва «ҷӣ хел», инчунин пурсишҷонишинҳои «чаро» ва «барои ҷӣ» дар иҷрои вазифа муродиф буда, танҳо бо тобиши маъно ва хусусиятҳои услубиашон аз яқдигар фарқ мекунанд.

Монанди ҳамин бо ёрии ҳиссачаҳои саволии оё, бидуни онҳо, танҳо бо оҳанг ифода гаштани пурсиш мувозиҳои чумлаҳои саволиро ба миён меорад. Чунончи, ҷумлаи саволии бо ҳиссачаи «оё» корбастшуда – «Оё ту нашунидай, ки дарахти ҷавзбун дар сӣ сол ҳосил медиҳад?» бо ҷумлаи саволии бе ҳиссачаи «оё» овардашуда – «Ту нашунидай, ки дарахти ҷавзбун дар сӣ сол ҳосил медиҳад?» ҳаммаъност. Муродифҳои чумлаҳои саволӣ низ хусусиятҳои услубӣ зоҳир менамоянд ва дорои мавриди истифодаи хоса мебошанд.



**Ба ҷумлаҳои дутаркибаи зерин зеҳн монда, ба қадом услубҳои нутқ мансуб будани онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки қадом аломатҳои забон ба ин ё он услугуб тааллуқ доштани ҷумлаҳоро сабит менамоянд.**

1. Шумо ягон бор қўҳистонро дидагӣ-мӣ?
2. Шумо боре қўҳистонро дидаед?
3. Орду равған арzon мешавад.
4. Рӯзномаи маҷлис ба ҷамъи ҳозирин расонида шуд.
5. Ҳуллас, ки дар забони тоҷикӣ шаклҳои табрик хеле гуногун аст.



**Ҷумлаҳоро хонда, қаринаю муродифҳои онҳоро ёбед ва тобишҳои маъниою услубиашонро муайян кунед.**

1. Тапиши дил, паридани ранг, ларзиши аъзо ва кашидани оҳҳои сарди бемаҳал ба забони ҳоли ин ду гирифткор некӯ тарҷумон буданд (С. А.). 2. ...пиразан бо дидани Тӯрабошӣ ниҳоят тарсид (Р. Ҷ.). 3. Арбоб Камол бо шунидани ин моҷаро мисли шери дарранда гурридан гирифт. (С. А.). 4. Гулқурбон қадам нигоҳ дошта, ба Ризо чашмакии маънидоре зад (С. У.). 5. Соро сарашро ҳам карда, рӯяшро бо остин пӯшонида, бо ҷунбонидани сар ба бой ишорати салом кард. 6. Ин аҳволи ў ҳамаро дар тааҷҷуб мононд (Ҳ. К.). 7. Мардум бе тарсу ваҳм ба сайргоҳҳои беруни шаҳр мебаромадагӣ шуданд (Ч. И.).



**Ҷумлаҳои зеринро, ки ба услуби гуфтугӯйӣ мансуб аст, нависед ва бо услуби китобӣ таҳрир кунед.**

1. Боз ду маротиба ҳудам пойи пиёда ба хонаи амаки Эдик рафтам. Аз пули оҳанини болои вокзал гузашта. 2. Қариб садта ҳаргӯш. Кумур – кумур алаф ё қарам ҳӯрданаша бинед, ҳавасатон меравад. 3. Пеши ин хонаҳо симтӯр кашидагӣ (Ф. М.). 4. – Дар соҳтани ин хона ҳамаи бачаҳо ҳам иштирок кардагӣ (П. Т.). 5. – Тағо, шумо ба Артек

рафтагй? – пурсид яке аз онҳо. 6. Замона нотинч шуда монд. Набошад, ин қадар саллоту полиса дар ин чо чӣ кор мекунад. Чӯб омада боз ба сари мо, бечораҳо, мешиканад, гуфта метарсам (Р. Ҷ.).



**Ба муқобили ҷумлаҳои саволии риторикӣ муродифи онҳоро на-  
висед. Гӯед, ки онҳо аз ҷиҳати сохту таркиб, оҳанг ва тарзи ифо-  
даи мақсад чӣ фарқ доранд.**

1. Лекин ишқ кай ба ҷаҳорҷӯбаи расмиятӣ гунцида буд? (Ф. М.).
2. Кадом бача аз модари ўғай некӣ дидашт, ки бачагони ман бинанд? (С. У.). 3. Одам дарди дилашро ба ҷону ҷигараш нагӯяд, ба кӣ мегӯяд. (Ф. М.). 4. Ман, ки ҳатто аз падар ҳам қалтак нахӯрда будам, акнун омада-омада аз як нобакор қалтак хӯрам (С. У.).

#### **Намуна:**

- Магар мо намехобем, магар барои мо ҷон даркор нест?
- Мо ҳам хобидан меҳоҳем, ҷон ба мо ҳам даркор аст.



**Даҳ ҷумлаи саволӣ (5 ҷумлаи саволии аслӣ, 5 ҷумлаи саволии  
риторикӣ) тартиб диҳед, ки онҳо ба услубҳои гуфтугӯйӣ, бадей ва  
рӯзноманигорӣ мансуб бошанд.**



#### **Ба саволҳо ҷавоб диҳед.**

1. Муродифҳои ҷумлаи соддай дутаркиба дорои чӣ гуна тобишҳои маънӣ мебошанд?
2. Сабаби дар услубҳои илмӣ ва расмии коргузорӣ аз тобишҳои ҳиссӣ—муассирӣ маҳрум будани ҷумлаҳои ҳикоягӣ дар чист?
3. Ҳусусиятҳои услубии ҷумлаҳои амриро бо мисолҳо собит намоед.
4. Ҷумлаҳои саволии аслӣ дорои чӣ гуна ҳусусиятҳои услубӣ мебошанд?
5. Ҷумлаҳои саволии риторикӣ ба қадом услубҳои нутқ хос аст?
6. Муродифшавии ҷумлаҳои саволӣ ва ҳусусиятҳои услубии муродифҳоро бо мисолҳо фаҳмонед.

### **МАВЗӮИ 21. ҲУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ҶУМЛАҲОИ ЯКТАРКИБА**

Соли нави Акам – Наврӯз нишонаи олии хубию покӣ, дӯстию ҳамдилӣ ва иди сафову эҳёи табиат аст. Ин иди бузург аз давраи Ҷамшеду Каюмарс то ин давр ҷандин марҳилаҳои вазнини таърихири тоҷӣ намуда, аз ҷонги душманону бадҳоҳон раҳо ёфта, то ба замони имрӯзи мо расидааст.

Моро мебояд, ки бо ин мероси аҷдодони худ бифаҳрем, ҷунки дар тӯли қарнҳо ин миллати ватандӯст новобаста аз ҳама гуна оғату газандҳо, фишороваријо ғасбнамоии душманони аҷнабӣ, ки пай дар пай бо хоку марзи ин ватан ҳуҷум мекарданд, боқӣ мондааст. Ин ҳасудон

бо баҳонаҳои зиёде садди роҳи таҷлили ҷашни Наврӯз мешуданд ва ин чиз дар даврони шӯравӣ низ ба назар мерасид.

Бо ин ҳама дарду машаққатҳо миллати қуҳанбунёд тавонист, дубора Наврӯзо зинда кунад ва ҳатто ба ҷаҳониён муаррифӣ созад. Наврӯзе, ки ободӣ меҳоҳад! Наврӯзе, ки дӯстӣ меҳоҳад! Наврӯзе, ки сарсабзӣ меорад, имрӯзҳо ҷаҳонӣ шудааст. Наврӯз як ҷашни зебост ва дар фасли арӯси сол – баҳор гузаронида мешавад. Баъди соҳибистиқлол гаштани Ӯзбекистон ҳамасола дар таърихи 21–22–23-юми март дар саросари кишвар ин ҷашни бошукуҳ бо тамоми расму оин таҷлил карда мешавад.

Бар диёрам ин замон фасли баҳор ояд ҳаме,  
Ҳам ғазал, шеъру тарона сад ҳазор ояд ҳаме.  
Нағмаи кабки дарӣ, ҳам булбулони хушсадо,  
Бо навои дилнавози ҷангӯ тор ояд ҳаме.  
Мерасад шодӣ ба дил аз пайки хушрӯзи баҳор,  
Ҳусни хона, ҳусни меҳан, ҳусни ёр ояд ҳаме.



## МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Ҷумла ифодагари фикр аст, бинобар ин, аз он ғараз ва матлаби гӯянда низ падид мөояд. Ин буд, ки дар ҳолати ифодаи худи амалу ҳолат (на баёни соҳиби амал) будани ғарази гӯянда одатан фикр дар қолаби ҷумлаҳои яктаркибаи муайяншахс, номуайяншахс, умумишаҳс ва бешаҳс ифода мегардад.

Ҷумлаи яктаркибаи муайяншахс бо ҷумлаҳои дутаркиба муродиф аст. Муродифшавии ҷумлаи яктаркибаи муайяншахс одатан бо ҷумлаҳои дутаркибае, ки мубтадои онҳо бо ҷонишинҳои шахсӣ ифода гаштаанд, ба амал мөояд. Чунончи, ҷумлаи яктаркибаи муайяншахси «Аз қишлоқ омадам» бо ҷумлаи дутаркибае, ки мубтадояш бо ҷонишини шахси якуми танҳо – ман ифода гаштааст (Ман аз қишлоқ омадам) муродиф мебошад. Ҷумлаҳои мазкур ҳусусияти услубӣ зоҳир менамоянд, яъне ҷумлаи «Аз қишлоқ омадам» хоси услуби гуфтугӯйӣ буда, «Ман аз қишлоқ омадам» ба услуби китобӣ мансуб аст.

Ҷумлаҳои яктаркибаи муайяншахс дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ буда, чун үнсури нутқи гуфтугӯйӣ дар услуби бадеӣ ва рӯзноманигорӣ (публитсистӣ) мавриди истифода қарор мегиранд. Масалан, ба ҷумлаҳои муайяншахси «Хурд будӣ». «Ҳандидӣ», «қоҳқоҳ задӣ». «Қӯдакона ноз кардӣ» (Ҳ. К.) Мубтадо – ҷонишини шахси дуюми танҳо – «ту»-ро илова кунем, яъне ба ҷумлаи дутаркиба табдил дихем, ҳусусияти услубиашон барҳам мегӯрад: Ту хурд будӣ. Ту ҳандидӣ. Ту қоҳқоҳ задӣ. Ту қӯдакона ноз кардӣ.

Ҳусусияти услубии ҷумлаҳои яктаркибаи муайяншахс на танҳо дар василаи мӯҷазбаёни будани онҳост, балки дар он низ зоҳир мегардад, ки онҳо ба услуби бадеи рӯзноманигорӣ хосанд ва дорои тобиши ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд.

Чумлаҳои яктаркибаи номуайяншахс дар услубҳои расмии коргузорӣ, рӯзноманигорӣ, бадеӣ ва илмӣ истифода бурда мешаванд. Чунончи, чумлаи яктаркибаи номуайяншахси «Ин ҷоҳоро Дараи Ниҳон мегӯянд» ба услуби бадеӣ, «Мегӯянд, ки маҷрои дарёи Вахшро ба ҳамон тараф мегардонанд...» ба услуби рӯзноманигорӣ, «Баъд аз даҳ-понздаҳ рӯзи шинондани қарам бо поруи обии суперфосфат иловашуда серғизо мекунанд» ба услуби илмӣ мансуб аст.

Чумлаҳои бешаҳс бо чумлаи умумишаҳс муродиф шуда метавонанд. Масалан, чумлаи бешаҳсси «Кори имрӯзаро ба фардо набояд гузошт» бо чумлаи умумишаҳсси «Кори имрӯзаро ба фардо магузор» ҳаммаъност. Монанди ҳамин, чумлаи бешаҳсси «Ба гапи душман фирефта набояд шуд» муродифи чумлаи умумишаҳсси «Ба гапи душман фирефта намешаванд» мебошад.

Зиёда аз ин, чумлаҳои бешаҳс дорои муродиф ва қаринаҳо низ мебошанд. Чунончи, чумлаи бешаҳсси «Ба ин муддати дуру дароз Зайнабро дар хона руст карда мондан нашояд» дорои муродиф (Ба ин муддати дуру дароз Зайнабро дар хона руст карда мондан дуруст нест) ва қаринаи «Дар ин муддати дуру дароз Зайнабро дар хона руст карда мондан намешояд» мебошад.

Муродифу қаринаҳои чумлаи бешаҳс аз ҷиҳати ҷилоҳои услубӣ фарқ мекунанд. Чумлаҳои бешаҳс, ки бо ёрии масдар ва қалимаҳои «мумкин» ва «нومумкин» («имконназарӣ») ташкил ёфтаанд, дар забони адабии қитобӣ маъмуланд: Дар ин замона ба ҳеч кас бовар кардан мумкин нест. Вале чумлаи бешаҳс, ки бо масдар ё шакли кӯтоҳшудаи он ва феъли «шудан» корбаст шудааст, хоси услуби гуфтугӯйӣ мебошад: Дар ин замона ба ҳеч кас бовар карда намешавад. Дорои муродифу қаринаҳо будан ба чумлаи бешаҳс имкон медиҳад, ки дар корбурди ҷумлаҳои бешаҳс аз такрори бемаврид ҳуддорӣ карда шавад: Ҳукми ҳоким қабул бояд кард. Ҳукми ҳокимро қабул кардан лозим...

Ҷумлаҳои унвонӣ оҳанги хоси ҳиссӣ—муассирӣ доранд ва ҷилоҳои услубии онҳо маҳз дар ҳамин зоҳир мегардад: Пагоҳ Иди ғалаба. – Ҳа, дарвоқеъ, пагоҳ Иди ғалаба ...Чӣ хел нағз! (Ф. М.).

Тасвири табиат худ эҳсоси лирикиро дар қалби нигоранда ва хонанда бедор мекунад. Предметро ном бурда, ба муҳокимаи умум voguzoштан ва бо ин васила мақсадро возехӯ пуртасир ифода кардан аз омилҳои услубии чумлаи унвонист: Қаротегин... Ин чӣ гуна ҳаробаи зулмобод буд, ки бо шумии Арбоб Камолҳои он Одина аз маҳбубаи дилороми худ абадӣ ҷудо шуда буд. (С. А.).

Эҳсосоти мафтуни ва қаноатмандӣ дар ҷумлаи унвонӣ бо ёрии воситаҳои луғавию дастурӣ ифода мейбанд: Тавон вақте сар бардошт, ки офтоб ба қуллаҳои кӯҳ партав афшондааст, он ҳама дигар ҳобу ҳаёл будаанд, ки дар ҳақиқат ҳанӯз аз онҳо асаре нест: аммо аҷаб ҳоби хуш, турфа ҳаёли ширин! (С. А.).

Маънои бевосита дарк намудани предмет тавассути ҳиссаҳои ишоратии **ана**, **мана** бо эҳсосоти гуногуни гӯянда ифода мегардад: – Ана Мулло бодиринг! – Барра бодиринг!... Ҳӯш-ки, ана пиёзи қабуд, мана шалғамча, ки бо қавли мӯҳтарам Зардодхон, анбори витамини С будааст. Мана шибит, ана қашнич. Чаккаи тозаи равғани! (Ф. М.).



**Ба ҷумлаҳои ҳамрақам зеҳн монда, ба қадом хели ҷумлаи содда мансуб будани онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услубҳои забон мансубанд.**

1. Рафттору гуфтор омӯхтам.
2. Туро тасалло медиҳам, навозиш меқунам.
3. Кучо мегардӣ? Пагоҳ ба саёҳат мебароем.
4. Давидӣ, ҷаҳидӣ, наъра задӣ (Ҳ. К.).
  
1. Ман рафттору гуфтор омӯхтам.
2. Ман туро тасалло медиҳам, навозиш меқунам.
3. Ту кучо мегардӣ? Пагоҳ мо ба саёҳат мебароем.
4. Ту давидӣ, ту ҷаҳидӣ, ту наъра задӣ.



**Ҷумлаҳои бешаҳси зеринро ҳонда, аз ҷиҳати соҳти дастурии ҳабарашон ба ҳелҳо ҷудо кунед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услубҳои ҷории забон мансубанд.**

1. Ҷӣ тавр бояд зист? (С. У.). 2. Оташро бо оташ натвон кушт (Мақол). 3. Баъд Ашрафчони вайро ба Мачнун нисбат додан нашояд? (Ч. И.). 4. Мачлиси Шӯрои илмӣ қарор намуд: ба ҷашни 80-солагии рӯзи таваллуди Мирзо Турсунзода тайёрӣ бояд дид ва ҳатман конфронси илмӣ бояд ташкил дод. 5. Бинобар ин бо металлҳои ишқорӣ ва ишқорҳо танҳо баъди муҳофизат кардани ҷашм бо айнак ё экрани шаффоғ кор кардан мумкин аст («Кимиё»). 6. Ҳар ҷи ҳам бошад, ба ин духтар оғарин гуфтан даркор аст... (Ҳ. К.). 7. Модаронро беҳуда ғамгин карда гирёндан лозим нест (Р. Ҷ.). 8. Илочи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард (Зарбулмасал).



**Ҷумлаҳои бешаҳсро навишта, ҷӣ гуна шакл гирифтани онҳоро мүқаррар қунед. Гӯед, ки ҷумлаҳои мазкур аз ҷиҳати соҳти наҳвӣ ва ҳусусиятҳои услубӣ аз яқдигар ҷӣ фарқ доранд.**

1. Саросема шудан, сари қаловаро гум кардан нашояд (С. У.). 2. Лекин ҳамин тирамоҳ корхонаи Гулбаҳорро соҳта додан зарур (Ф. М.). 3. Аммо ӯро дастгир кардан номумкин буд (С. У.). 4. Ӯро тамоман аз ёд баровардан мумкин аст (Ч. И.). 5. ... зудтар Гулбибиро ба хона овардан даркор аст (С. А.). 6. Лаззати теша аз кӯҳкан бояд пурсид (Зарбулмасал). 7. Лайлиро бо ҷашми Мачнун бояд дид (Зарбулмасал).



**Ҷумлаҳои яктаркибай умумишаҳсро бодиқӣат ҳонда, аломатҳои сарфӣ ва ҷилоҳои услубии онҳоро маънидод қунед.**

1. Ранчи худу роҳати ёрон талаб (Зарб.). 2. Сартароширо дар сари бузургон машқ намекунанд. 3. То нахонанд, нарав, то напурсанд, магӯ (Зарбулмасал). 4. Бо ёрии мавҷҳои радио ошкор намудани мавқеи объектҳоро радиолакатсия меноманд («Физика»).



**Чумлаҳои зеринро навишта, ба чумлаҳои унвонӣ зеҳн монед. Гӯед, ки онҳо дар қадом услубҳои нутқ бо қадом мақсади услубӣ кор фармуда шудаанд.**

1. Кулоли пирамаки шоир, дар рӯйи ҳавлӣ дар сари ҷарҳи кулолӣ машғули кор аст (С. Ү.). 2. Тахтапушташ кати якта мӯй. Ана қаду қомат, ана ҳусну малоҳат! – завқ кард зан. 3. Шаб. Тобистон. Аспу аробае, ки дар даҳони як тангӯчай торик истодааст, базӯр дида мешуд (С. Ү.). 4. Гашти рӯз. Як села қабӯтарони ранг ба ранг дар болои ҷӯйбор дар парвозанд (Ф. Н.).



## МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

### УСЛУБИЁТИ ТАРТИБИ КАЛИМА ДАР ЧУМЛА

Дар забони тоҷикӣ ҷойи аъзоҳои ҷумла нисбатан муқаррар аст. Бо вуҷуди ин тартиби қалима вазифаи муайяни грамматикий, ё услубиро адо мекунад. Агар бо тағири ҷойи аъзоҳо вазифаи наҳвиашон ҳам тағирир ёбад, вазифаи грамматикии тартиби қалима шуморида мешавад: Меҳмон – шумо, мизбон – ман. Шумо – меҳмон, ман – мизбон. Дар ҷумлаи аввал «меҳмон» ва «мизбон» мубтадо буда, «шумо» ва «ман» ҳабар аст, вале дар ҷумлаи дуюм баръакс.

Вазифаи услубии тартиби қалима он аст, ки бо иваз шудани ҷойи аъзоҳо вазифаашон ҳам дигар намешавад, танҳо тобишҳои маънӣ ва ҷиҳатҳои эмотсионалии онҳо тағирир мейёбад. Дар нутқ ин ё он аъзои ҷумла таъкид ёфта, мавқеи муҳим пайдо мекунад ва бо ин васила диққати шунаванда ё ҳонандаро ба худ ҷалб мекунад. Ин ҳатро ба ту модарат, модари меҳрубонат... менависад (Ҳ. Қ.). – Гум кунед ин расму одатҳои сабилмондаатонро! (А. Д.). Дар нутқ тағири ҷойи аъзоҳои ҷумла на ҳамеша мувофиқи меъёри забони адабӣ воқеъ мегардад. Бинобар ин вайрон кардани тартиби қалима дар дохили ҷумла вазифаи услубӣ надошта бошад, ё ба қоида ва меъёри забон мувофиқат накунад, боиси норавшанӣ ё духӯрагии мазмуни ҷумла мешавад. Дар ин мисол, аз рӯйи тартиби қалимаҳо «як» маънои номуайяниро (рӯзе) ифода мекунад. Ҳол он ки мақсади нависанд ҷанд рӯз давом кардани ҷанг аст. Бинобар ин «як рӯз»-ро пас аз қалимаи ҷанг оварда, ҷумларо ба тарзи «Ҷанг як рӯз давом кард»... сар кардан лозим аст.



### Ба саволҳо ҷавоб дихед.

- Хусусиятҳои услубии ҷумлаи муайяншахсро бо мисолҳо фаҳмонед.
- Тобишҳои ҳиссӣ–муассирии ҷумлаи муайяншахс дар чӣ зоҳир мегардад?
- Ҷумлаҳои яктаркибаи номуайяншахс дар қадом услубҳои нутқ истифода мешаванд?
- Ҷумлаҳои умумишаҳс дар қадом услубҳои нутқ истифода мешаванд?

6. Дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ будани чумлаҳои умумишаҳро бо мисолҳо собит намоед.
7. Чумлаҳои бешаҳс дар қадом услубҳои ҷории забон кор фармуда мешаванд?
8. Чумлаҳои унвонӣ ба қадом услубҳои нутқ хос нестанд? Ҷаро?
9. Дорои оҳанги хоси ҳиссӣ–муассирӣ будани чумлаҳои унвониро бо мисолҳо исбот кунед.
10. Сабаби дар услубҳои илмӣ ва расмии коргузорӣ аз тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ маҳрум будани чумлаҳои ҳикоягӣ дар чист?
11. Ҳусусиятҳои услубии чумлаҳои амриро бо мисолҳо собит намоед.
12. Чумлаҳои саволии аслӣ дорои чӣ гуна ҳусусиятҳои услубӣ мебошанд?
13. Чумлаҳои саволии риторикӣ ба қадом услубҳои нутқ хос аст?
14. Муродифшавии чумлаҳои саволӣ ва ҳусусиятҳои услубии муродифҳоро бо мисолҳо фаҳмонед.

## МАВЗӮИ 22. ҲУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ЧУМЛАҲОИ ЧИДААЪЗО



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Дар ҷараёни нутқ чумлаҳое истифода мегарданд, ки дар онҳо аъзоҳои чумла чида шуда меоянд. Аъзоҳои чида мувофиқи ифодаи матлаби гӯянда ё нигоранда дар ҳамаи услубҳои ҷории забон мавриди истифода қарор мегиранд.

Ҳусусияти услубии аъзоҳои чидаи чумла, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки онҳо дар услубҳои гуфтугӯйӣ, бадеию рӯзноманигорӣ бо мақсади ифоданок ва таъсирбахш баён намудани фикр, вале дар услубҳои илмию расмии коргузорӣ барои дақиқ ифода намудани далелу бурҳонҳо кор фармуда мешаванд. Аъзоҳои чидаи чумла дар услубҳои бадеӣ ва рӯзноманигорӣ оҳанги ҳиссӣ–муассирӣ доранд. Аз ин рӯ, ҷилои услубии онҳо дар ҳамин зоҳир мегардад. Масалан, дар ҷумлаи «**Ман рӯйи туро, мӯйи туро, бӯйи туро дӯст медорам, ман ҷашми туро, ҷашми пурхашми туро, суми чун яшми туро дӯст медорам**» аъзоҳои чидаи чумла дорои оҳанги ҳиссӣ–муассирӣ буда, на танҳо барои ифоданоку таъсирбахш гаштани ифодаи фикр, балки муносибати мусбат доштани нигорандаро низ ифода менамоянд. Вале дар ҷумлаи «**Чумлаҳои яктаркибаи муайяншахс, номуайяншахс, умумишаҳс ва бешаҳс – ҳамаи инҳо мубтадо надоранд**», ки ба услуби илмӣ мансуб аст, аъзоҳои чидаи чумла (муайяншахс, номуайяншахс, умумишаҳс ва бешаҳс) оҳанги ҳиссӣ–муассирӣ надоранд, танҳо бо мақсади мукаммал баён намудани хелҳои ҷумлаи яктаркиба истифода шудаанд.

Аъзоҳои чидаи чумла дар услубҳои бадеӣ ва рӯзноманигорӣ омили таъкиди маънои предмет, аломат ва ҳолату ҳаракат низ маҳсуб мегарданд. Бо аъзоҳои чидаи чумла мавриди истифода қарор гирифтани

**пайвандакҳои хилофӣ (аммо, vale, лекин) боиси муқобилгузории аломат, амалу ҳолат ва ё хусусиятҳои мавсуз мегардад: ҳавои хунук, vale басо форам, тавони зебо, vale бисёр дағал...**

Калимаҳои хулосакунанда дар услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва илмӣ истифода мешаванд. Калимаҳои хулосакунанда дар услубҳои бадеию рӯзноманигорӣ ғайр аз вазифаи хулосабарорӣ дорои оҳангӣ ҳиссӣ—муассирӣ мебошанд: Чашмони чун осмон соғу беғубори ў, пешонаи васеъ, абрӯвони ғафсу пайваста, овози оромонаю пурбоварона, ҳаракатҳои ў – хулоса сар то пойи ў ба табъи Сайёра нишаста монда буд (П. Т.).

Дар услуби илмӣ калимаҳои хулосакунанда тобишҳои ҳиссӣ—муассирӣ надоранд: Гург, хирс, паланг, шағол, рӯбоҳ – ҳамаи инҳо ба ҳайвоноти дарранда дохил мешаванд («Биологияи умумӣ»).



**Ба ҷумлаҳои зерин зеҳн монда, ба қадом услубҳои ҷории забон мансуб будани онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки дар онҳо аъзоҳои ҷидай ҷумла қадом вазифаи услубро ичро кардаанд.**

1. Бештарини онҳо абрӯкамон, мӯрчамиён, пистадаҳон, садафдандон, гули хандон, сарви равон, моҳи тобон, оғати ҷон ва номеҳрубонанд (С. А.).
2. Дар охири охирон ҳам иқтидори иқтисодии мамлакат, ҳам қобилияти мудофиавии он, ҳам некӯаҳволии моддӣ, ҳам афзоиши маданияти ҳалқ ба соҳтмони ҳочагӣ, ба афзоиши иқтисодиёт вобаста аст (Аз рӯзнома).
3. Дар асри X жанрҳои байт, рубоӣ, ғазал, қасида, қитъа ва достон ба дараҷаи такомулот расида буданд («Адабиёт»).



**Ҷумлаҳоро хонда, аъзоҳои ҷидаро муайян кунед. Гӯед, ки онҳо бо қадом пайвандакҳо алоқаманд шудаанд ва ҷумлаҳо ба қадом услубҳои нутқ тааллуқ доранд.**

1. Зиёфати марди дехқон ҳарбуза, тарбуз ва сабзию пиёз аст. (С. А.).
2. Дуд, бухор, гармӣ, нафас, бӯйи арақи бадани бошандагон ҳавои хонаро тоқатнопазир карда буданд. (С. А.).
3. Вай шахси донишманд, vale сергап буд («Садои Шарқ»).
4. Чӣ дар шаҳр ва чӣ дар қишлоқ кор дар авҷ буд (Аз рӯзнома).
5. Ҳудатон одами пурдида, роҳи хизматгор кор фармуданро хуб медонед, ё ба зорӣ, ё ба зўрӣ, ё ба зар гуфтаанд (С. А.).
6. Аммо боғу бӯстон бо токҳои ангур ва дарахтони мевадор ва киштзорҳо бо ҳосилоти бисёрашон барқарор монда буданд (С. А.).
7. Сарвати адабиёти лафзии ҳалқи мо беинтиҳост, лекин парешон (М. М.).



**Ҷумлаҳоро навишта, мавқеи услубии аъзои ҷидай бо пайвандакҳои хилофии лекин, vale, балки ва пайвандаки гоҳ... гоҳ алоқаманд-шударо фаҳмонед. Гӯед, ки ин тарзи ҷидашавии аъзоҳои ҷумла ба қадом услубҳои нутқ хос аст.**

1. Давлат ба рӯйи серочинг, vale ботароват, ба ҷуссаи бузург, vale чаққон бодиқкат нигоҳ кард (Ф. Н.).
2. Ҳар ду ба ҳам нигоҳи бисёр кӯтоҳ, vale маънидоре карданд (А. Д.).
3. Шамол онҳоро гоҳ ба боло,

гоҳ ба поёни тирезаҳо оварда мезад (Ч. И.). 4. Ман хостам чӣ гуна шеър гуфтани он касро пурсам, аммо муюссар нашуд (С. А.). 5. Лабонаш на аз ларзиши мошина, балки аз чизи дигаре ба ларза омада буданд (П. Т.). 7. Хушбахтона, ин орзуям на як бор, балки чандин бор ба вуқӯй омад (С. А.).



**Матнҳоро хонда, калимаҳои хулосакунандаро ёбед. Гӯед, ки калимаҳои хулосакунанда дар услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва илмӣ кадом вазифаҳоро ичро кардаанд ва оҳанги онҳо чӣ гуна аст.**

1. Зулфи парешонашро дар гирди рухсори тобонаш бо он зебой тасвир кардан аз дasti ҳеч наққоши нодиркор намеомад: қади навраста, рӯйи хуҷаста, зулфи шикаста, абруйи пайваста – ҳама ба яқдигар таносуб, ҳама ба яқдигар шинам, ҳама ба яқдигар зебанда афтида буд (С. А.). 2. Як қисми шоҳаи бронхҳо аз шуш мегузарарад ва берун аз ҳудуди онҳо ҳалқаҳои ҳавои тунук девор ҳосил мекунад. Онҳо дар қисмҳои гуногуни парранда: байни аъзоҳои дарунӣ, байни мушакҳо, зери пӯст ва ҳатто дар даруни устуҳонҳои найчашакли скелет ҷой гирифтаанд. Вақте ки парранда парвоз накарда дар Замин мегардад ё дар шоҳи дараҳт менишинад, нафасгирӣ ва нафасбарорӣ аз ҳисоби сари сина ба амал меояд («Зоология»).



**КОРИ ЛОИҲАВӢ. Порчаҳои шеъриро ифоданок хонда, ба оҳанги аъзоҳои чида зеҳн монед. Гӯед, ки дар онҳо кадом тобишҳои ҳиссӣ–муассириро мушоҳида кардед.**

Шӯла аст ин шеър, ё мошоба, ё угрост ин?  
Хома аст ин, хода аст, ё ҳаллаҷӯби говорон?  
Ё ки шоҳи гов, ё гӯши хари Исост ин?  
Ё ки оби бинии шоридай момост ин?  
Коғаз аст, ё машки кӯҳна, ё ки полони шутур,  
Тӯрбаи поруст, ё лавҳи «ачиби» мост ин?  
Ин ки гур-гур мекунад чун ғурмагас ҳар субҳу шом,  
«Нутқи тӯтӣ, ё Суҳайлии ҳазоровост ин».

*Пайрав Сулаймонӣ*

Гузашту мегузарарад бо сад бедод,  
Аниси мост фақат оҳу нолаву фарёд.

*Мирзо Турсунзода*

Пайи маслиҳат маҷлис оростанд,  
Нишастанду гуфтанду бархостанд.

*Абулқосим Фирдавсӣ*

## МАВЗЎИ 23. ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ АЪЗОҲОИ ЧУМЛА



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Тарзҳои шакл гирифтани сараъзоҳо боиси ба вучуд омадани муродифу қаринаҳои наҳвӣ мегарданд ва дар интихоби қолабҳои матлуби ифода доираи имконоти услубии забонро васеътар мегардонанд.

**Имконоти услубии мубтадо.** Дар услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва гуфтугӯйӣ мубтадо бо ҳиссаҳои гуногуни нутқ, аз ҷумла, бо ҷонишинҳои шахсӣ, воҳидҳои фразеологӣ... ифода меёбанд ва дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд.

Мубтадоҳои таркибӣ, тафсилӣ ва ҷида бо тарзҳои гуногун шакл мегиранд ва муродифу қаринаҳои наҳвиро ба миён меоваранд. Масалан, ҷумлаи «Соро ва писарчааш бузу бузғоларо ба ҷаро бурданд» қаринаи ҷумлаи «Соро бо писарчааш бузу бузғоларо ба ҷаро бурданд» мебошад.

Дар услуби илмӣ ва расмии коргузорӣ дар мақоми мубтадо истифода гаштани ҷонишинҳои шахси якуму дуюми танҳову ҷамъ шарт нест. Дар ин услубҳои нутқ мубтадо хусусияти истилоҳотӣ дошта, қалимаву ибораҳои кор фармуда мешаванд, ки танҳо ба ҳамин услубҳо хосанд.

Дар ин услубҳои нутқ тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ зоҳир намудани мубтадо хос нест.

**Имконоти услубии ҳабар.** Дар услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва гуфтугӯйӣ шакли замони ҳозира–ояндаи феъл замони мушаххасро ифода менамояд ва дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ мебошад. Дар услуби гуфтугӯйӣ ҳабар бо феълҳои ифода мегардад, ки онҳо дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирианд: Як табақ ошро задем («Машъал»).

Ҳабарҳои номӣ, инчунин ҳабарҳои феълии ба шахси сеюм даглаткунандаи ҷумлаҳои содда дар ҳолати қаблан зикр нагаштани фоил талаб мекунанд, ки соҳиби амалу ҳолат дар мақоми мубтадо зикр гардад:

Давлат бачаи қобил ва гапдаро буд. Аз кор рӯй намегардонд.

Санавбар ба хона хеле дер омад. Ғамгин ва рӯҳафтода менамуд.

Ҳабар бо мубтадо дар шахсу шумора мувофиқат мекунад. Мувофиқати байнни ҳабару мубтадо пурра (дар шахсу шумора) ва нопурра (танҳо дар шахс) мешавад. Мувофиқати нопурра аксар дар сурати бо шаклҳои ҷамъи исмҳои бечон ё ҷондори ғайришахс, исмҳои ҷомеъ, шакли ҷамъи исмҳои арабӣ ифода гаштани мубтадо инчунин, ҳангоми ҷида шудани мубтадо ё бо шумораю қалимаҳои ифодагари миқдор тафсил ёфтани он ба назар мерасад. Масалан, сабаби дар ҷумлаҳои «Ҳалқи бунёдкори мо ҳама чиз дорад», «Чапакзаниҳо, ҳуштаккашиҳо, чиртакҳаводиҳо сар шуд» ҷой доштани мувофиқати нопурра бо исми ҷомеъ (ҷумлаи якум) ва исмҳои ғайришахс (ҷумлаи дуюм) ифода гаштани мубтадо мебошад.

**Имконоти услубии муайянкунанда.** Муайянкунандаҳо дар услуби бадей, рӯзноманигорӣ ва гуфтугӯйӣ ба ғайр аз вазифаи муқаррарии дастурӣ дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд, ҷонки дар заминани санъатҳои бадей – ташбеҳ, тавсиф, маҷоз ва монанди инҳо сурат мегиранд: **дастони оҳанин, руҳи гулгун, мӯйсафеди мешчашм...**

Ҳангоми такрор муайянкунанда баробари ичрои вазифаи муқаррарии дастурӣ сарбории услугубӣ таъкидро низ ба ӯҳда мегирад: **чашмони суп-сурҳ, бачаи каппа–калон, пойҳои дароз–дароз, афти хунуки хунук...**

**Имконоти услубии пуркунанда.** Пуркунандаҳое, ки тавассути **пешояндҳои ба, бо, бе, дар, аз, барои, дар байнӣ, дар болои, бар зидди, ба муқобили** ва ҳиссаҳои мустақили нутқ ифода гаштаанд, умумистеъмолӣ буда, пуркунандаҳое, ки бо воситай **пешояндҳои зи, андар, дар ҳусуси, дар бобати, оид ба, доир ба, нисбат ба, туз, ба туз, ба бадали, ба ивази, бар болои** ва ҳиссаҳои мустақили нутқ ифода гаштаанд, ба услуги китобӣ мансубанд. Пуркунандаҳои суратёфта ва суратнаёфта (қаламро гирифтам, қалам гирифтам) умумистеъмолӣ буда, пуркунандаҳои навъи «Марде дидам» хоси услуги китобианд ва дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд: Ӯро дарде ҳаст, ранги зарде ҳаст (С. А.).

Муродифшавии пуркунандаҳое, ки бо пешояндҳои таркибии **«нисбат ба»** ва феъли **«дига»** корбаст шудаанд, ҷуфтҳои услугубиро ташкил медиҳанд: Ҳасан нисбат ба Аҳмад зирақтар аст. – Ҳасан Аҳмадро дига зирақтар аст.

**Имконоти услубии ҳол.** Дар услуги илмӣ ҳамаи хелҳои ҳол ба-рои пурра ва муфассал баён намудани фикру ақидаҳо хизмат меқунанд, vale дар услугубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва гуфтугӯйӣ вазифаи ҳиссӣ–муассириро тавассути санъати ташбех ифода менамоянд: Рӯз мисли шаб торик шуда буд. Чашмонаш оташ барин медурахшиданд.

Як воситай таъсирбахш ифода гаштани фикр истифодай ҳоли такрор ва задаи мантиқӣ қабул намудани **ҳоли миқдору дараҷаи «беҳад», «бисёр», «басе», «ҷудо», «хеле», «бениҳоят», «бағоят», «аз ҳад зиёд»** мебошад: Аксар вақт фарзанди хурдӣ ба падару модар бисёр ширин мешавад. Онҳо хирвор–хирвор ғалла ҷамъ карданд (Аз рӯзнома).

Ҳоли хилофии бо таркибҳои «бар хилофи», «бар зидди», қатъи назар, «бо вуҷуди» ифодагашта бо ҳоли хилофӣ бо таркиби **«нигоҳ накарда»** корбастшуда ҷуфтти услугубиро ташкил медиҳад, ки аввалий хоси услуги китобӣ буда, дуюмӣ умумистеъмолист: Мудири банк бар хилофи одати муқаррариаш он вақт аз Когон наомад (С. А.). Ба аҳволи вазнини оилавиаш нигоҳ накарда, ба ҳамсояҳои қашшоқаш ёрии моддӣ медод.

Ҳамин тавр, фаровонии тарзу омилҳои ифодаи муносибатҳои ҳолӣ имконоти интихоби қолабҳои ифодаро фузунтар гардонида, ба сарҳ баён кардани матлаб мусоидат менамоянд.



**Чумлаҳоро навишта, ба зери мубтадоҳояшон ҳати мувоғиқ қашед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услугубҳои нутқ мансубанд.**

1. Қавоқи турши ў ба ҳеч кас намефорид («Садои Шарқ»).
2. Шамоли саҳт мевазид (Р. Ҷ.).
3. Бо ин қаду қомати расо, чехраи сафеди зебо мавзӯи баҳси мардҳои густоҳ нашудан аҷаб аст (Ф. М.).
4. Садоники дарози пеш аз ҳамсадо омада баробари якуним ҳичо мебошад (Р. М.).
5. Як гурӯҳ қалимаҳои муарраб бо ҷуфтҳои тоҷикӣ баробар

истифода бурда шудаанд (Х. Р.). 6. Нодиров якчанд сол мутасаддии равнақу ривочи тиҷорат буд. 7. Тавонию часорат мушкилиашро меқушод. 8. Тоҷирон ба ин ҷавони ҷашмикордон бо таваҷҷӯҳ менигаристанд (А. Б.).



### **Мисолҳоро навишта, ба ҳабари онҳо зеҳн монед. Гӯед, ки тобишҳои ҳиссӣ–муассирии ҳабарҳо бо қадом восита ифода гардидааст.**

1. Осмон гулшани пагоҳон буд. – Зарду сурху сафед, тозаву тар (Ф. М.). 2. Гулистонро гули пурхандаи ту. – Ба майдон ҳанҷари буррандаи ту (М. Т.). 3. Сафар боз ғарқи ҳаёлҳои ширин гардид (Ф. Н.). 4. Сӯзаниҳои тӯйҳои қалон – ҳосили дасти гулпарасти мананд (М. Т.). 5. Абр гирёну лолаҳо ҳандон. – Бод ларзону сабзаҳо рақсон (М. Т.).



### **Чумлаҳои зеринро ҳонда, муайянкунандаҳоро ёбед ва тарзи алоқамандшавии муайянкунандаҳоро бо муайяншавандаҳо нишон дихед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услугҳои нутқ мансубанд.**

1. Ҷашмони қалон-қалони мешӣ, лабҳои дилкаш, гардани зебо ва сафед дошт (Ҷ. И.). 2. Дар байни кӯҳҳои арҷазор як кӯҳпораи бузурги аз ҳама баланд қомат рост кардааст (Р. Ҷ.). 3. Дар назари аввал бӯзболаи дуппа-дуруст барин менамояд («Садои Шарқ»). 4. Кислота пашм ва абрешиими асиљро вайрон меқунад («Кимиё»). 5. Нарзии осиёбон ҳам ҳалтаро ба даст мегираду ҳуди ҳамон замон мегӯяд, ки боратон фалон қадар (Ф. М.).



### **Чумлаҳои нависед, пуркунандаҳоро ёфта, ба қадом услугҳои нутқ тааллуқ доштани онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки тобишҳои ҳиссӣ–муассирий бо қадом воситаҳо ифода ёфтаанд.**

1. Саҳӣ ҳайр кунад, ҳасисро дарди сар мегирад (Зарб.). 2. Ман дафттар дорам, Собир қалам («Машъал»). 3. Ҷашми ҳозирон аз Сафар канда намешуд (Ф. Н.). 4. Дар кори рӯёндани гандуми баҳорӣ низ ба муваффақиятҳои қалон ноил шудаанд («Биологияи умумӣ»). 5. Ҳангоми буҳоршавӣ хунук шудани моеъро дар таҷриба мушоҳида кардан мумкин аст («Физика»). 6. Нисбат ба падар модар ҳассостар аст. (Х. К.).



### **КОРИ ЛОИҲАВӢ. Чумлаҳоро навишта, ҳолро ёбед ва бо қалимаҳои «умумиистеъмолӣ», «китобӣ», «гуфтӯгӯй» ба қадом услугҳои нутқ мансуб будани онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки ҳолҳои мазкур дар қадом услугҳои нутқ тобиши ҳиссӣ–муассирий зоҳир менамоянд. Онҳо дар услуби илмӣ тобиши ҳиссӣ–муассирий доранд ё не?**

1. Ман торҳои танбӯрро дилхарошона меларzonдам (С. А.). 2. Пешонаи Иззатбибӣ таққос карда ба чӯби болодарӣ зард ва ҷуволи картошка ба замин тарапрас афтод (Р. Ҷ.). 3. Зайнаб бо овози гиряолуд телбателба ҳиққасзанон воқеаи имрӯзаро ҳикоя кард (Ҷ. И.). 4. Вай кишти барин гоҳ ба рост, гоҳ ба чап қалавида-қалавида меомад (Ф. Н.). 5. Би-

сёр ҳолатҳои касалмандии одам ба номураттаб гардидани ҷараёни мубодилаҳои моддаҳо вобастаанд, ки инро бо роҳи биохимияй муйян мекунанд («Биологияи умумӣ»). 6. Дилат пурҷӯшу роҳат равшану соф – Ба мисли обҳои ҷашмасоре (М. Т.).

## МАВЗӮИ 24. ҲУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ АҶОҲОИ ИСТИСНОИИ ҶУМЛА



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

АҶоҳои истисной бар эзоҳи ҳамаи аҶоҳои ҷумла меояд. Масалан, дар ҷумлаи «Дар он ҷо падарам, паҳлавони навбаромад гӯштин мегирифт» ибораи истисной (паҳлавони навбаромад) барои истиснои мубтадои ҷумла (падарам) истифода шудааст.

Дар вазифаи аҶоҳои истисной бештар қалима, таркиб ва ибораҳо кор фармуда мешаванд. Онҳо аз ҷониби мутакаллим ё нигоронда бо мақсади равшан намудани маъни ягон нукта ва ё возех намудани мундариҷаи умумии фикр мавриди истифода қарор мегиранд.

АҶоҳои истисной яке аз воситаҳои муҳими наҳвии таъкид ба шумор мераванд. Ҷунончи, дар ҷумлаи «Тамоми ҷидду ҷаҳд ва қӯшишу ғайрати онҳо ба як мақсад – намунавор ташкил кардани зимистонгузаронии чорво нигаронида шудааст», тавассути аҶоҳои истиснои «намунавор ташкил намудани зимистонгузаронии чорво» мақсади меҳнати фоил таъкид гаштааст.

Имконоти услубии аҶоҳои истиснои ҷумла дар суханрониҳои нотиқон, дар жанрҳои рӯзноманигорӣ ва дар тасвири бадеии воқеа кор фармуда мешавад. АҶоҳои истисной дар услуби рӯзноманигорӣ бо мақсади таъкиди бузургию шаҳомат тавассути тавсиф истифода мешавад: Ман меҳоҳам, ки ҳама ба китоб, ба ин сарвати бебаҳои маънавӣ дилсӯз бошанд. Ба парастории гулҳои ҳаёт – қӯдакони хушбаҳт сӣ нафар мураббияҳо, ошпазҳо, методисту коркунони тиб машғуланд. АҶоҳои истисноиро чун воситаи шарҳу тавзехи маъни қалимаҳои қӯҳнашуда ва душворфаҳм истифода бурдаанд: Дар охири ин қаторҳӯҷраҳо, дар ҷое, ки ба ҳавличаи тӯпчибошӣ (сардори дарвозабонони арқ) мепайвандед, як ҳӯҷра мебарояд. Ў ба ман дар ҳусуси пули ифтитоҳ (ҳаққи таҳсил) ёрмандӣ мекард. (С. А.).

АҶоҳои истиснои ҷумла дар ҳамаи услубҳои чории забон (гуфтугӯйӣ, бадеӣ, рӯзноманигорӣ, илмӣ ва расмии коргузорӣ) кор фармуда шаванд ҳам, аз ҷиҳати дараҷаи зуҳури ҳусусиятҳои услубиашон дар ин ё он услуби забон фарқ мекунанд. Масалан, аҶоҳои истиснои ҷумла дар услубҳои илмӣ ва расмии коргузорӣ барои рӯшану возех кардани маъни ин ё он аҶоҳои ҷумла хизмат кунанд ҳам, аз тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ маҳруманд: Занбӯрони корӣ, занбӯрони модинаи номукаммал инкишофёфта таносул намекунанд. («Зоология»).

АҶоҳои истиснои ҷумла дар услубҳои бадеӣ, рӯзноманигорӣ ва гуфтугӯйӣ бар замми вазифаи муқаррариашон (истисно) тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ зоҳир менамоянд: Ба ҳавои сахар, ҳавои одамро

масткунанда нигар. Падари Аслӣ, як одами миёнақади сергӯшт, беист гап мезад («Садои Шарқ»).



**Ба чумлаҳои зерин зеҳн монда, аъзоҳои истисноиро муайян кунед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услугҳои ҷории забон мансубанд ва қадомашон тобиши ҳиссий–муассирӣ зоҳир намудаанд.**

1. Дар иддае аз тазкираҳо, аз ҷумла, дар «Ҳафт иқлим» ва «Оташкада» ишораҳо ба ҳаёт ва ашъори Убайди Зоконӣ ба мушоҳида мерасад (И. У.). 2. Яхёҳоҷа бо либоси муллоёнаи оддӣ, бо ҷомаи зеҳборики майданақаш ва бо саллаи сафеди хурд мегашт (С. А.). 3. Ин қарор, қарори 20-уми марта соли гузашта қабулшуда, то ҳол иҷро нашудааст ва мо бояд дер накарда ба иҷрои он қӯшем (Аз рӯзнома).



**Ҷумлаҳоро хонед, аъзоҳои истисноии ҷумлаҳоро ёфта, ба қадом услугҳои нутқ мансуб будани онҳоро муайян кунед.**

1. Бисёр растаниҳое ҳастанд, ки тухмашон худ пошхӯранда мебошанд. Масалан, тобистон, рӯзҳои гарми Офтобӣ, агар дар назди ақоқиёи зард бошед, садои пасти қирс-қирс ба гӯш мерасад. Ин садои кафидани кӯсаки ақоқиё ва пош хӯрдани тухми он аст («Ботаника»). 2. Бинобар ин, ҳозир, соати яки рӯз, омадам (С. Т.). 3. Самандари Искандар, соҳиби ҳавлӣ, гуфта мӯйсафед ба занак нигарист. 4. Дар поён, дар домани тал, хонаву ҳавлиҳо ва боғоту майдонҳои барфпӯши деха тӯл кашида буданд (С. А.).



**Ҷумлаҳоро нависед, ба аъзоҳои истисноии ҷумла зеҳн монда, ба қадом услугҳои нутқ тааллуқ доштани онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки онҳо қадом аъзои ҷумларо истисно кардаанд.**

1. Устоамак, яъне устоҳоҷа, дар ҳавлии беруни худ, дар зери айвончае, дарсозӣ мекард (С. А.). 2. Дар қишлоқи Кадучӣ, дурусттараш дар Даҳти Диљӣ, дар авҷ буд (Аз рӯзнома). 3. Тобистон дар фазои қиштзори ҷавдор абри гард ба вуҷуд меояд. Баҳорон, ҳангоми гулшукуфти финдиқ, тӯс ва дигар буттаву дарахтон, ҳамин гуна абро мушоҳида кардан мумкин аст («Ботаника»).



**Аъзоҳои истисноиро бо вергул ҷудо карда, ҷумлаҳоро нависед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услугҳои нутқ мансубанд.**

1. Ман ўро ду сол пеш аз он мулоқот дар дехai Регзор дар шинни-пазхона дида будам (С. А.). 2. Дар даҳти сабзу ҳуррам талабагон ҷамъ шуда, аз насиму таровати он лаззат мебурданд («Машъал»). 3. Баҳор айёми бедоршавии табиат дар табиат баробари ширадавонии дарахтон дар ҷануб барвақттар ва дар шимол бошад, дертар аз якуми март медарояд («Ботаника»). 4. Баҳорон бо фаро расидани рӯзҳои гарм занбӯрҳои кории зимистонгузаронида аз хоначаҳояшон парвоз меқунанд («Зоология»).

## МАВЗЎИ 25. ВАЗИФАИ УСЛУБИИ КАЛИМА ВА ИБОРАҲОИ ТУФАЙЛӢ



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Гӯянда муносибати худро нисбат ба фикри гуфташуда тавассути калимаю ибораҳои туфайлӣ ифода менамояд. Калимаю ибораҳои туфайлӣ имкон медиҳанд, ки нутқ тобишҳои гуногуни маънӣ ва дилҳоҳи эҳсосӣ пайдо кунад.

Бояд  
гуфт, ки

Вазифаи аввалини калима ифодаи маъно бошад, вазифаи дуюми он ифодаи мафҳум аст.


Калима материали бинокории забон аст, ки бе калима забон вуҷуд надорад. Дар алоҳидагӣ худи калима забонро ташкил намедиҳад ва дар шуури мо бе ҷумла вуҷуд надорад. Калима ба предмет ном мегузорад ва мафҳуми онро муайян мекунад. Ҳамаи воҳидҳои забон ба калима алоқаманданд.

Калимаю ибораҳои туфайлӣ асосан дар услубҳои илмӣ, умумистеъмолӣ ва гуфтугӯйӣ кор фармуда мешаванд.

Истифодаи калимаю ибораҳои туфайлие, ки ба хулосаи фикр (**ба ин тариқа, ҳамин тавр, инак, хуллас, хулоса**), тартиби фикр (**аз як тараф... аз тарафи дигар, аввалан ... сониян, якум... дуюм**), ба эътимоднокии ақидаи муаллиф (**бешубҳа, бешак, аслан, зотан, ҳақиқатан, дар ҳақиқат, одатан**) ва ба кӣ тааллуқ доштани фикр (**ба назарам, ба фикри ман, ба назари ў, ба фикри вай, мувофиқи гуфти шумо, ба қавле...**) далолат мекунанд, ба услуби илмӣ мансубанд. Масалан, дар ҷумлаи «Танаи дараҳт ва давоми он – решаҳо, дар ҳақиқат, фиshanги ҳақиқианд» («Физика») воҳиди туфайлӣ «дар ҳақиқат» эътимоднокии фикрро ифода намудааст.

Аъзоҳои туфайлии «мутаассифона», «бадбахтона», «хушбахтона», «масалан», «мумкин аст», «албатта», «ҳатман», «шояд», «эҳтимол», «ба гумон»... умумистеъмолӣ буда, таассуф, шодӣ, қатъият, шубҳа ва гумонро ифода менамоянд: Ман он солҳо, мумкин аст, ин муамморо намефаҳмидам («Садои Шарқ»). Калима ва ибораҳои туфайлии «марҳамат», «тасаввур кунед», «фаҳмед, ки», «гӯш кунед», «бинед», «розӣ шавед», «биё», «биёед» бо мақсади ҷалб намудани диққати шунаванда истифода карда мешаванд, бештар дар услуби гуфтугӯйӣ мавриди истифода қарор мегиранд: Биё, Амон, ин ришу мӯйлаби кӯҳноро гирифта парто, маро аз нав ҷавон кун (Ч. И.).

Воҳидҳои туфайлӣ дар услуби бадей ба фикр ҷилои ҳиссӣ–муассирӣ мебахшанд. Аъзоҳои туфайлии «хайрият», «хайрият ки», «хушбахтона», «ба бахти мо» ба нутқ ҷилои ҳиссӣ–муассирӣ шодиу фараҳ, хушҳолӣ, ҳаяҷон ва монанди инҳоро мебахшанд: Хайрият, обомад, – гуфт мӯйсафед, – чанд вақт корамон осон мешавад (Ч. И.).



Ҳамаи калимаҳои забон таркиби лугавиро ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, таркиби лугавии забон манзараи умумии забонҳоро инъикос менамояд. Зиёд будани калимаҳо дар забон бойигарии лугавии он аст. Инкишоф ва такмили забон дар луғат (лексика) инъикос меёбад. Дар таркиби лугавии забон ҳамаи соҳаҳои ҳаёти воқеӣ нақши худро мегузоранд, бинобар ин таркиби лугавии забон қариб доимӣ дар ҳолати инкишофу такмил мебошад. Таркиби лугавии забон асосии лугавиро низ дар бар мегирад.

Аъзоҳои туфайлии зерин дар нутқ тобиши ҳиссӣ–муассирии афсӯс, ҳасрат, маломат ва монанди инҳоро ифода менамоянд: **афсӯс, сад афсӯс, афсӯс ки, мутаассифона, ҳайф, ҳайфо, дареф, ҳайҳот**: Аммо, ҳайҳот, ў набуд (Р. Ҷ.). Лекин, мутаассифона, Зариф гоҳе насиҳати падарро фаромӯш мекард (А. Ш.).

Аъзоҳои туфайлии «**аҷиб**», «**китимос**», «**воаҷабо**», «**наход ки**», «**аҷабо**», «**зинҳор**» дорои чилои тааҷҷуб, ҳайрат, таъкид, хоҳиш, илтиҷо ва талаб мебошанд: Аҷиб, ба назари дигарон ў чӣ гуна мена-муда бошад? Аз сивушашсола калонтар ё ҷавонтар? (Ф. М.).



**Чумлаҳоро ифоданок хонда, ба аъзоҳои туфайлӣ зеҳн монед ва дар қадом услугҳои нутқ кор фармуда шудани онҳоро муайян намоед. Тобишҳои ҳиссӣ–муассирии ин воҳидҳои нутқро маънидод кунед.**

- Имрӯз устоҳоча, ба назарам, хеле парешонхотир менамуд (С. А.).
- Духтар, албатта, табассум мекард, дураҳши дандонҳояш менамуд (Ҷ. И.).
- Хушбахтона, ин орзуям ҳам на як бор, балки чандин бор ба вуқӯъ омад (С. А.).
- Хушбахтона, Зебӣ пас аз муддати дароз боз баргашт (С.У.).
- Латифҷонмаҳдум, бешубҳа, аз ҷумлаи маорифпарварон ва тараққиҳоҳони замони худ буд (С. А.).
- Вай онро, ба гумонам, бо оҳангӣ шӯҳӣ гуфт (С. У.).



**Чумлаҳои зеринро мушоҳида карда, ҳусусиятҳои услубии калима, ибора ва ҷумлаҳои туфайлиро маънидод кунед ва оҳангӣ онҳоро низ шарҳ дижед.**

1. Мутаассифона, ин масъулиятро ҳама баробар ҳис намекунанд (Аз рӯзнома). 2. Ҳамин тариқа, ҳар кас бе навбат ва бе тартиб муддаои худро изҳор карда, фарёд мекард (С. А.). 3. Чунон ки падарам гуфта буданд, он вақтҳо мардум хеле қашшоқона зиндагӣ мекард («Садои Шарқ»). 4. – Ин тавр бошад, ман аз ҳамин рӯз сар карда зарбдор мешавам, – гӯён Нормурод аз ҷояш хеста каланд задан гирифт (С. А.). 5. Чунон ки дар боло ишора рафт, фонема воҳиди хурдтарини нутқ аст («Грамматика»). 6. Тағоям, ба назарам, маро хеле дӯст медошт (П. Т.). 7. Афсӯс, сад афсӯс ки, вай дар ин роҳи озодӣ дуртар нарафт, қурбон шуд (Ч. И.).



**Аз китобҳои дарсӣ ва рӯзномаҳо дутой ҳашт ҷумла ёфта нависед, ки қалима ва ибораҳои туфайлий ба услуги илмӣ, рӯзноманигорӣ, бадей ва гуфтугӯйӣ хос буда, дар аввал, мобайн ва охири ҷумла омада бошанд. Ҳусусиятҳои услубии воҳидҳои туфайлиро даҳонӣ шарҳ дихед.**

## **МАВЗӮИ 26. САВОЛ ВА СУПОРИШ БАРОИ САНЧИШИ ДОНИШҲОИ ОМӮХТАИ ЧОРЯКИ СЕЮМ**

1. Роҳҳои ба вучуд омадани қаринаю муродифҳои мубтадоро бо мисолҳо фаҳмонед.
2. Мубтадо дар қадом услугҳои нутқдорои тобишҳои ҳиссӣ – муассирӣ мебошад?
3. Ба вучуд омадани қаринаю муродифҳо ба қадом ҳусусияти хабар вобаста аст?
4. Дар хабарҳо муносибати муштарак тавассути чиҳо ифода мегардад?
5. Қадом ҳусусиятҳои муайянкунанда боиси зуҳури тобишҳои ҳиссӣ – муассирӣ мегардад?
6. Аломатҳои ба ин ё он услугҳои нутқ мансуб будани муайянкунандаро нишон дихед. Мисолҳо оред.
7. Қадом навъи пуркунанда ба услугҳои гуногуни нутқ мансуб аст? Чаро?
8. Қадом навъи пуркунандаҳо дорои тобиши ҳиссӣ – муассирӣ мебошанд?
9. Қадом ҳусусиятҳо боиси ба вучуд омадани қаринаю муродифҳои ҳол мегарданд? Мисолҳо оред.
10. Зуҳури тобишҳои ҳиссӣ – муассирии ҳол ба қадом санъати бадей вобаста аст? Мисолҳо оред.
11. Дар натиҷаи ҳодисаи мақлуб қадом ҳусусиятҳои аъзои ҷумла тағиیر меёбад? Бо мисолҳо собит намоед.
12. Дар қадом услугҳои нутқ ҳодисаи мақлуб бо мақсади услугӣ истифода мегардад? Мисолҳо оред.
13. Аъзоҳои истисноии ҷумла бо қадом мақсадҳо истифода мешаванд?
14. Дар қадом услугҳои чории забон аъзоҳои истисноӣ ҳусусияти услугӣ зоҳир менамоянд? Бо мисолҳо собит намоед.

15. Калимаю ибораҳои туфайлий дар қадом услугҳои нутқ кор фармуда мешаванд? Мисолҳо оред.
16. Ҷилоҳои ҳиссий—муассирии воҳидҳои туфайлиро бо мисолҳо фаҳмонед.
17. Мухотаб ифодагари қадом оҳангҳост? Мисолҳо оред.
18. Тобишҳои ҳиссий—муассирии мухотабро бо мисолҳо исбот кунед.
19. Мухотаб дар қадом услугҳои нутқ навозиш ва меҳру муҳаббати гӯяндаро ифода менамояд? Бо мисолҳо исбот кунед.
20. Воситаҳои ифодаи тобишҳои маъноии мухотабро шарҳ дихед. Мисолҳо оред.



**Ҳафтто чумлаи муайяншахс тартиб дихед, ки онҳо ба услугҳои гуногуни нутқ мансуб бошанд.**



**Ба ҷойи сенуқтаҳо чумлаи унвонӣ илова карда, давоми чумларо навишта гиред ва ба оҳанги талаффузи онҳо зеҳн монед. Калимаҳо ва ибораҳои дар поён додашударо ба сифати чумлаи унвонӣ истифода баред.**

1. ... Шалап-шалап садои пой шунида мешуд (Ҳ. К.). 2. ... Оби шӯҳи ҷӯйбори сербаре, ки аз байнин боғу майдонҳо мегузарарад, дар партави Моҳи тобон медураҳшад (С. У.). 3. ..., соат наздики даҳ. Дар ҷойхонаҳо дехқони аз дуру наздик омадагӣ ва баъзе коркунон машғули ҷойнӯшӣ. (Ҳ. К.). 4. ... Атрофаш бо девори пастаке иҳота шудааст (С. А.). 7. ... Офтоб бо ғурур ҷилва мекард. Акнун аз дуру наздик ҳамдигарро шинохтан мумкин буд (Ҳ. К.).

**Калима ва ибораҳо барои истифода:** пагоҳӣ, як боғ, ҷоштгоҳ, субҳ, маҳтобшаб.



## БОБИ VI. САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ



### МАВЗЎИ 27. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ МУХОТАБ

#### БОРБАДИ РОМИШГАР

Аз ин сў Борбад чун булбули маст,  
Зи дигар сў Накисо чанг бар даст

*Низоми Ганчавӣ*

Борбад қофиласолори мусиқӣ, оҳангсоз, сарояндаю навозандай бузург, мусиқидони форс-точиқ, асосгузори маҷмӯи силсилавии мусиқии устодонаи форсӣ-точиқӣ ва Шарқ мебошад, ки бисёр анъанаҳои класикии созу овози мо аз осори ў сарчашма гирифтааст.

Борбад аз ҷумлаи маъруфттарин чехраҳои ҳунар аст. Ҳунёгарест, ки назирашро таърихи башар ёд надорад. Ҳам месуруд, ҳам менавоҳт, ҳам оҳанг эҷод менамуд ва бузургтарин базмҳои шоҳонаро обод мекард. Вай соли 585 дар шаҳри Нисо, наздикии шаҳри Марв, ҷашм ба дунё қушодааст. Давраи зиндагонии ў ба доираи ҳукмронии

сулолаи Сосониён рост меояд. Ўро бо унвонҳои *Борбади Марвазӣ*, *Борбади Ромишгар*, *Паҳлапат*, *Фаҳлбад*, *Фаҳлбоз* ҳам ёд мекунанд. Падараш, ки мусиқидону фарҳангии шинохтаи замонаш буд, ба писари худ асосҳои амалию назарии шеъру мусиқиро омӯзонидааст. Борбади Марвазӣ, ки дар айёми ҷавонӣ дар қалби қӯчакаш нисбат ба шеъру мусиқӣ шавқи баланд бедор шуда буд, аз донандагони шеъру мусиқӣ овозхонӣ, сознавозӣ ва асосҳои назарии мусиқиро омӯхта, дар асоси чанде аз қисматҳои «Авесто»: «Готҳо», «Яшт» ва «Ясно» таронаҳои гуногунмавзӯи мавсимию маросимӣ эҷод менамояд. Асари силсилавии мусиқии Борбади хунёгар «Хусравонӣ» мебошад, ки ин асар дар манобеи адабию таъриҳӣ ва мусиқӣ бо номҳои «Дастони Хусравонӣ», «Роҳи Хусравонӣ» ва дар арабӣ бо унвони «Тарикат-ал-мулукӣ» машҳур аст. Борбад инчунин силсилаи дигари мусиқиро бо номи «Сраишник» – *Srayishnik* сохтааст, ки дар сурудҳои он табиат, сиришту тақдири инсон, корнамоии паҳлавонон ва ғайра ситоиш гардидаанд. Ў дар дарбори шоҳаншоҳони сосонӣ ба мартабаи «саравар», «шоҳи ромишгарон» расидааст.

Борбади Ромишро муаллифи 30 лаҳн, 365 оҳангутарона, 7 достони «Хусравонӣ», бунёдгузори сабки «Марвишраишиҳ» (марвихонӣ), муасису танзимгари «тақвими мусиқӣ» дар тамаддуни мусиқии мардуми Шарқи Миёнау Наздик, тадвингари аввалин мактаб, равияи устодонаи иҷроӣ ва ғайра донистаанд. Махсусан сӣ лаҳни Борбад яке аз ихтирооти созию овозӣ дар адабиёти форсии арабизабон собит шудаанд ва мавзӯъҳои гуногунро дар худ инъикос сохтаанд ва баъдан асоси шӯъба, гӯша, шоҳаҳои созию овозии мақомҳо (12 мақом, 12 парда, ҳафтдастгоҳ, Шашмақом) гардидаанд. Аз рӯйи нақлҳо бармеояд, ки Паҳлапат бо зиёда аз даҳ асбоби мусиқӣ мақоми эҷодкардаи худро менавохтааст, ки лоиқи таҳсин аст.



### Савол ва супориш

1. Матн дар қадом услуби баён нависта шудааст?
2. Дар он чӣ хусусиятҳои луғавӣ ва грамматикии он услубро мушоҳида кардед?
3. Маънои қалимаи «борбад», «ромишгар» ва «хунёгар»-ро аз луғат муайян кунед.
4. «Аз ҷумлаи маъруфтарин чеҳраҳои ҳунар аст», «назирашро таърихи башар ёд надорад» дар матн чӣ тафовути услубӣ доранд?
5. Шумораҳоро аз матн ҷудо кунед ва соҳти онҳоро муайян намоед.
6. «Мавсимию маросимӣ», «муассису танзимгар», «созию овозӣ», «сиришту тақдир» чӣ хусусияти услубиро иҷро кардаанд?



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД

Ҳангоми мусоҳиба лозим меояд, ки мутакаллим ба мусоҳиб муртиат кунад. Мухотаб қалима, таркиб ва ибораҳои ифодагари муроҷиат мебошад: Рустамбой! Як коса дӯғ биёր, аз сари хирман ташна монда омадам (С. А.). Духтарам, чой дам кардӣ? (Ч. И.).

Мухотаб баробари ифодаи муроҷиат ва хитоб дорои тобишҳои зиёд низ мебошад. Аз ин рӯ, хусусиятҳои услубӣ зоҳир менамояд.

Зиёда аз ин, ҳамчун воситаи дорои тобишҳои пуробуранг намудани сухан (ташхис) кор фармуда мешавад. Ба ин маънӣ муҳотабҳо нутқро таъсирбахш ва мутантан мегардонанд. Масалан, дар ҷумлаи «Ватан, Ватани азизу арҷманд, ту модари мо ва мо ба ту фарзандем» (А. Ш.) ба исми бечон ҳамчун шаҳс муроҷиат карда шудааст, ки аз ин нутқ образнок ва таъсирбахш гаштааст.

Муҳотаб дар нутқи бадей дорои оҳанги муроҷиат низ мебошад:

Модарам, дар ёди ту гашту гузоре мекунам,  
Баҳри меҳри ту дили худро мазоре мекунам.

Муҳотаб дар услуби рӯзноманигорӣ оҳанги даъвату водоркуниро ифода менамояд: Ҳодимони маорифи ҳалқ, барои сифати баланди таълим кӯшед!

Дар нутқи гуфтугӯйӣ муҳотаб дорои оҳанги хитоб низ мебошад: Одина! Шишиаки сиёҳ кучост? – гуфта фарёд кард (С. А.).

Дар услуби расмии коргузорӣ муҳотаб дар мукотиботи байни идора, корхона ва муассисаҳои илмӣ истифода бурда мешавад.

Муҳотаб дорои тобишҳои ҳиссӣ–муассирии мусбат буда, маънои самимият, дӯстдорӣ, даъват ва монанди инҳоро ифода мекунад: Азизам, Зӯҳро! Ҳашт соли пур ману ту монанди як тану ҷон рӯз гузаронидем. Сабзиdem. Тангидем... (Ҳ. К.).

Муҳотаб тобиши ҳиссӣ–муассирии манфирио ифода карда, дар услуби гуфтугӯйӣ дорои маъниҳои таҳқир, нописандӣ ва амсоли инҳо мегардад: – Ой буз, ба ман нигоҳ кун! Яке аз он даюсҳое, ки ман гуфтам, ту ҳастӣ (С. А.).

Муҳотаб муроҷиат ва хитобро фаҳмонад, дар аввали ҷумла воқеъ мегардад. Дар мобайн ва охири ҷумла барои ифодаи ягон ғарази ниҳонии гӯянда хизмат мекунад: Ту ба ман ситеза нақун, Восеъ, ба хуни фақирони бегуноҳ зомин нашав (С. У.).

Вобаста ба тарзи ифодаи муроҷиат, эҳтиром ё муносибати нописандонаю таҳқиромезонаи гӯянда нисбат ба мусоҳиб аён мегардад. Масалан, агар ба мусоҳиб бо зикри унвон, мансаб, қалимаҳои ифодагари дӯстиву рафоқат ва хешу таборӣ муроҷиат карда шавад, муҳотаб ба муносибати неку самимонаи гӯянда далолат мекунад: Рафиқони муҳтарам, ҷанобон! Масъалаи сеюми рӯзномаи мо аз ҳалқи маҳаллӣ аскар тартиб додан аст. Падарҷон, кай меой? Туро ёд кардам (Р. Ҷ.). Ҳа, барака ёбед, укоҷон! (Ҷ. И.). Салом, рафиқ директор, гуфт Анвар (Ҷ. И.). Вале, номро тоқ гирифтан, бо лақаби таҳқиромез ном бурдан, бо нидоҳои «ҳой», «ҳӯй», «у-у» муроҷиат кардан ифодаи нописандӣ, бадбинӣ, таҳқир ва қинаву адовати гӯянда нисбат ба мусоҳиб мебошад: Ба ман бошад, мӯйлаб, таърифи ноҳақ намефорад (П. Т.).

Дар услубҳои муюшират ва бадей бо муҳотаб ифода гаштани навозиш, меҳру муҳаббати гӯянда нисбат ба шунаванда ба назар мерасад. Дар ин маврид ба номи шаҳс пайвастани пасвандҳои хурдию навозиш, тавсифҳои меҳрангез ва монанди инҳо ба мушоҳида мерасад: Натарс, баррекам, – гуфт кампир, – ҳез, баромада аз дарвоза

хабар гир, Аҳмадчони машкоб омадагист (Ч. И.). Фирӯзачон, худатро бисёр накоҳонда ба Фотима мегуфтӣ, меовард (Ч. И.).

Мухотаб дар ифодаи таъкид низ мавриди истифода қарор мегирад: – Ту, оқсақол, ҳанӯз бо собуни ман ҷомашӯй накардай, – гуфт вай таҳдидомезона (Ч. И.). – Дар ин ҷо будани маро медонистед, ҳӯҷаин! – гуфт Истад (Ч. И.).



**Ҷумлаҳои зеринро хонед ва ба мухотабҳо зеҳн монед. Гӯед, ки онҳо дорои чӣ гуна тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд.**

1. Шери бобо, шакари бобо, баҷо ҳастӣ? Хуш омадӣ! (А. Д.). 2. Баҳор, боз омадӣ? Биё, ман акнун душмани ту наям (Ҳ. К.). 3. Ҷаноби Президент, Шуморо ба муносибати ба сарзамини Ӯзбекистон қадам ранҷа кардан ҳайра мақдам мегӯем (Аз рӯзнома).



**Ҷумлаҳоро хонед ва мухотабҳоро муайян намоед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услубҳои нутқ тааллуқ доранд ва дорои чӣ гуна тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд.**

1. Ана ҳозир нон меорам, очеш! Ҷувоз кучост? (С. А.). 2. Дадеш, чӣ ҳодиса? – гуфта пурсиdam, гап назад (Ч. И.). 3. – Тӯтаҷон, – гуфт вай, – биёед, Оймуллои Танбӯр танбӯрашонро гирифтанд (Ч. И.). 4. Ҳой, Зубайда, ба шумо чӣ шуд, гардам? Охир ин кас меҳмон, қоида, ба меҳмон ҳамин ҳел мекунанд-мӣ? (С. У.). 5. – Гардам, меҳмонҳои азиз. Қанӣ меҳруbon шавед, ба дастархон нигоҳ кунед, – ҳоҳиш намуд Анбархола (Р. Ҷ.). 6. – Ин муболиға чӣ лозим аст, устод? Ҳудатон медонед, ки одам ҳазор сол зистан наметавонад (С. У.).



**Ҷумлаҳоро навишта, ба мухотабҳо зеҳн монед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услубҳои ҷории забон мансубанд ва дорои чӣ гуна тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд.**

1. Модар, модар, ту қандили дунёй – Равшонгари ҷашмҳою манзилҳои (Жола). 2. Шуморо оғӯш мегирам ва дастонатонро саҳту самимӣ мефиширам, ҳамкорони қарин ва арҷманд (Аз рӯзнома). 3. Эй булбулакони боғи дониш, Шодона таронаҳо муборак! (А. Д.). 4. Сарпӯшатро аз сарат гир, эй қулоҳ, мо ҳеч ҷизро надида истодаем (Аз рӯзнома). 5. Эй қаллаварам, ҷаро имрӯз ҳам дарсҳоятро тайёр накарда ба мактаб меравӣ? («Машъал»).



**Порчаҳои шеъриро ифоданок хонед ва мухотабҳоро ёфта, тобиши ҳиссӣ–муассирии онҳоро муайян кунед.**

Эй санам, акси туро бисёр зебо мекашам,  
Нусхай ҳуснат зи рӯйи барги гулҳо мекашам.

Мирзо Турсунзода

Парвоз кун, эй кабўтари сулҳ,  
Бо муждаи рӯҳпарвари сулҳ.

*Абдусалом Дехотӣ*



**КОРИ ЛОИҲАВӢ.** Аз китоби дарсӣ ва рӯзномаҳо ҳашт чумла интихоб карда нависед, ки дар онро мухотабҳо ба услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ, гуфтугӯйӣ ва расмии коргузорӣ мансуб бошанд.

## ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБ

### ШАШМАҚОМ – ШОҲАСАРИ БЕЗАВОЛ

Фарҳанги миллии мо, аз чумла санъати «Шашмақом» арзишманда-рин дурри гаронбаҳо буда, ин санъати бузурги пурчозибаро ҳазорҳо ро-мишгарону сарояндагон давоми асрҳо сайқал дода, то ба имрӯз ғанитар гардондаанд. «Шашмақом» силсилаи суруду оҳангҳои классикии тоҷик буда, ҳамчун мероси мусиқии мардуми тоҷик аз шаш мақом – «Бузург», «Рост», «Наво», «Дугоҳ», «Сегоҳ» ва «Ироқ» иборат аст. Ҳар мақом ба тарзи силсилавӣ ва низоми муайян мураттаб шуда, аз навоҳои гӯшнавоз ва суруду таронаҳои дилчаш таркиб ёфта, дорои қоидаҳои маҳсуси лаҳниу зарби ва шаклбандии ба худ хос мебошад. Матни онҳо беҳтарин дурданаҳои назми адабиёти классикии ҳазорсолаи ҳалқамонро дар бар гирифтаанд. Ин шоҳасари безаволи мусиқии суннатии ниёгонамон дар фарҳанги мусиқии мардуми тоҷик мавқеи мухимро ишғол намудааст.

Дар ташаккули суруду наво ва оҳангутаронаҳои ин шоҳасар заҳмати ниёгони фарҳангофари мо Борбаду Рӯдакӣ, Иброҳими Мосуливу Котибии Хоразмӣ, Ибни Синою Форобӣ, Сафиуддини Урмавию Қутбиддини Шерозӣ, Амир Ҳусраву Ҷомӣ, Кавкабии Бухороиву Дарвешалии Ҷанғӣ ва дигарон нуҳуфтааст. Ғазалҳои нобу қаломи мавзуни шоирони бузурги мо Рӯдакиу Низомӣ, Саъдию Ҳофизу Камол, Ҷомиву Ҳилолиу Бедил, Сойибу Сайидо ва дигарон бо навоҳои «Шашмақом» чун ҷону тан ба ҳам пайваста, ба дилу дидай ҳазорон мухлисон ҷой гирифтаанд ва арзишҳои умумибашарии фарҳанги миллии санъати мусиқии классикии «Шашмақом»ро дар арсаи олам маъмулу машҳур гардондаанд.

«Шашмақом» аз қисми созӣ (мушкилот), ду шӯъбаи овозӣ (наср) иборат буда, зиёда аз 250 суруду оҳангро дарбар мегирад. Дар навоҳояш ҳам сурудҳои додии мардумии шӯҳу муфарраҳи бештар ҳусусияти рақси доштаву иҷрояшон сабук (Тарона, Уфар) ва ҳам сурудҳои шаклан қалону мураккаб (Сарахбор, Савт, Талқин) ҷой гирифтаанд. Мақомҳо дорои қонуниятҳои хоси зарбиу санъати иҷроӣ лаҳнӣ ва шаклбандӣ буда, бо жанрҳои гуногуни назми адабиёти классикий, аз чумла муноҷот, соқинома, тарона, ғазал, мухаммас, мустазод ва амсоли инҳо пайвастагии зич доранд. Асоси ташаккули тартиби пардаҳои Шашмақом ба низоми нағамоти сози танбӯр вобаста аст.

Шашмақом шоҳасари мукаммали силсилавии қасбӣ-классикии тоҷикон буда, мо бояд онро шунавем, омӯзем, таҳқиқ кунем ва ба наслҳои оянда мерос гузорем.



**Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.**



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Чумлаҳои мураккаби пайвандақдор ва чумлаҳои мураккаби бепайвандак дорои хусусиятҳои услубӣ мебошанд. Вале зуҳури хусусиятҳои услубӣ дар навъҳои чумлаҳои мураккаб якранг нест.

Масалан, чумлаҳои мураккаби тобеъ нисбат ба чумлаҳои мураккаби пайваст ба хосияти услубии китобӣ бештар хос аст. Ё ки дар чумлаҳои мураккаби пайвандақдор муносибати маъноии (семантикийи) чумлаҳои содда аниқу равшантар буда, дар чумлаҳои мураккаби бепайвандак хираю сусттар ифода мегардад.

Аз ин рӯ, чумлаҳои мураккаби пайвандақдор ба услуби китобӣ мансуб буда, чумлаҳои мураккаби бепайвандак ба услуби муюшират хос аст.

## МАВЗӮИ 28. ХУСУСИЯТҲОИ УСЛУБИИ ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

Хусусиятҳои услубии чумлаҳои мураккаб ҳангоми дар қолибҳои гуногуни наҳвӣ ифода намудани айни як фикр зоҳир мегардад. Дар ин маврид қарина ва муродифҳои чумлаҳои мураккаб падид меоянд.

Масалан, тавассути тағирири ҷойи аъзо ва тарзи алоқаи чумлаҳои содда фикрро бо роҳҳои зерин ифода кардан мумкин аст:

Ҳосил барвақт расид ва хотагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард.

Ҳосил барвақт расиду хотагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард.

Азбаски ҳосил барвақт расид, ҳоҷагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард.

Ҳосил, ки барвақт расид, ҳоҷагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард.

Ҳоҷагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард, чунки ҳосил барвақт расид.

Ҳосил барвақт расида буд, ки ҳоҷагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард.

Ҳосил барвақт расид, ҳоҷагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард...

Дар натиҷаи ба ибораи масдарӣ табдил додани чумлаи пайрав ин фикрро тавассути чумлаҳои содда низ ифода кардан мумкин аст:

Баробари барвақт расидани ҳосил ҳоҷагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард.

Аз сабаби барвақт расидани ҳосил ҳоҷагӣ нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кард.

Ба нақшаро пеш аз мӯҳлат ичро кардани ҳоҷагӣ барвақт расидани ҳосил сабаб шуд...

Аз мушоҳидаи қарина ва муродифҳои чумлаҳои мураккаб бармеояд, ки чумлаҳои мураккаби пайваст бо чумлаҳои мураккаби тобеъ муродиф мешаванд. Масалан, чумлаи мураккаби пайвости «Борон борид ва Замин лой шуд» бо чумлаи мураккаби тобеи «Азбаски борон борид, Замин лой шуд» муродиф аст. Зиёда аз ин, чумлаҳои мураккаби «Борон бориду Замин лой шуд» ва «Борон борид, Замин лой шуд» қаринаҳои чумлаи мураккаби пайвости «Борон борид ва Замин лой шуд» мебошанд.

Хусусиятҳои услубии чумлаҳои мураккаби пайваст, пеш аз ҳама, дар қарина ва муродифҳои он зоҳир мегардад. Чунончи, чумлаҳои мураккаби «Маҳтоб баромаду торикӣ парешон шуд» ва «Ҳамин ки Маҳтоб баромад, торикӣ парешон шуд», «Маҳтоб баромад, торикӣ парешон шуд» қарина ва муродифҳои чумлаи мураккаби пайвости «Маҳтоб баромад ва торикӣ парешон шуд» буда, як фикрро ифода кунанд ҳам, аз лиҳози тобиши услубӣ фарқ доранд. Дар чумлаи мураккаби пайвости «Маҳтоб баромаду торикӣ парешон шуд» **пайвандаки -у** далолат мекунад, ки амали чумлаи соддаи дуюм то баромадани маҳтоб давом намуда, пас фавран қатъ гардидааст. Вале дар чумлаи мураккаби пайвости «Маҳтоб баромад ва торикӣ парешон шуд» чумлаҳои содда тавассути пайвандаки ҳаммаъни **«-у»**, **«ва»** васл шуда бошанд ҳам, маънии фавран воқеъшавии амали чумлаи дуюм аз байн рафтааст. Ҳангоми дар қолиби чумлаи мураккаби тобеъ ифода намудани фикр муносибати замонии байни сарчумлаю чумлаи пайрав равшану возеҳ ва барҷастатар ифода мегардад: Ҳамин ки маҳтоб баромад, торикӣ парешон шуд. Дар мавриди бо чумлаи мураккаби беспайвандак ифода намудани ин фикр суст шудани муносибати замонӣ ва зуҳури муносибати шумур ба назар мерасад: маҳтоб баромад, торикӣ парешон шуд.

Чумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеи пайвандакдор (Маҳтоб баромад ва торикӣ парешон шуд, Маҳтоб баромаду торикӣ парешон шуд, Ҳамин ки маҳтоб баромад, торикӣ парешон шуд) хоси услуби китобӣ буда, чумлаи мураккаби беспайвандак (Маҳтоб баромад, торикӣ парешон шуд) ба услуби гуфтугӯй мансуб аст ва дорои тобиши ҳиссӣ—муассирии пурқувваттари баён мебошад.

Чумлаҳои мураккаби пайвасте, ки чумлаҳои соддаашон тавассути пайвандаки **-у** (-ю) алоқаманд мешаванд, дар ифодаи муносибати маънии хилофӣ низ дорои қарина буда, бо чумлаи мураккаби пайвости «Соле як-ду маротиба ба Қўқанд меомаданду мухлисонашон якумр гапи он касро мегуфтанд» бо чумлаи мураккаби тобеи «Соле як-ду маротиба ба Қўқанд оянд ҳам, мухлисонашон якумр гапи он касро мегуфтанд» муродиф буда, дорои қаринаи «Соле як-ду маротиба ба Қўқанд меомаданд, вале мухлисонашон якумр гапи он касро мегуфтанд» мебошад. Қаринаю муродифҳои мазкур чумлаҳои мураккаби пайваст ва тобеи пайвандакдор буда, ба услуби китобӣ мансубанд. Дар гуфтугӯй ҳамон қолибҳои ифодаи фикр истифода мегарданд, ки таркибан мӯҷаз бошанд, вале матлаби гӯяндаро пурра дар бар гирифта тавонанд. Аз ин рӯ, беспайвандак васл намудани чумлаҳои содда, ихтисор шудани калимаҳои ёвар ва ё пайвандакҳои

соддаи сермаъно, ифода намудани муносибатҳои гуногуни маъною дастурӣ дар ин услуб маъмултар аст: Шаб торик шуда буд, аз ҳаво барф меборид (Ч. И.). Тирамоҳ гузашт, зимистони хунуки сербарф даррасид (С. У.). Ҳаво форам, кӯчаҳо пуродам буданд (Ч. И.). Замин саҳт, осмон баланд (Панд).



### **Ба ҷумлаҳои мураккаби зерин зеҳн монед ва хели онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услубҳои забон мансубанд.**

1. Эргаш давида ба болои хомаи рег баромад ва ман аз дунболи ў давидам (С. А.). 2. Фақат дар замони мо тақдири як шахс садҳо ва ҳазоронро ба ташвиш меораду ҳама ба як кас ва як кас ба ҳама ғамхорӣ мекунад (Аз рӯзнома). 3. Ибораҳои сифатии изофию пешояндӣ муносибати монандиро ифода мекунанд ва аз бобати соҳт дукали-магианд («Грамматика»). 4. Шукр кунед, тир нарасид, дастатон боло (Р. Ч.). 5. Онҳо нишастанду қатора ба роҳ даромад. Ҳамин ки онҳо нишастанд, қатора ба роҳ даромад. Онҳо нишастанд, қатора ба роҳ даромад.



### **Ҷумлаҳои мураккабро хонед ва ба воситаҳои алоқаи ҷумлаҳои содда зеҳн монед. Гӯед, ки дар байни ҷумлаҳои содда чӣ гуна муносибатҳои маънӣ ба мушоҳида мерасанд.**

1. Вай аз одамони обрӯманди диёраш буду дар рафтору гуфтори ў аз калоншавандагӣ нишонаҳои нозеб зоҳир намешуд (Ф. М.). 2. Аз бомаш дудкаши тунукагин зада баромада меистод ва аз он дудкаш дуди ғализи вазнин берун омада, паст-паст паҳн мешуд (С. У.). 3. Адаб сармояи безарар аст, аммо ба даст овардани он осон нест (Аз рӯзнома). 4. Умри одамӣ маҳдуд асту кӯтоҳ, вале орзуҳо беҳудуд (Р. Ч.). 5. Падаратон ба ман шинос буд, лекин шумо ба ёдам наомада истодаед. (С. У.). 6. Ё бояд корро хобонем, ё асбоби нав дихед (С. А.).



### **Ҷумлаҳои мураккабро нависед ва ба аломатҳои услубиашон зеҳн монед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услубҳои чории забон мутааллиқанд.**

1. Ман рафиқи шумо барин нависанда ва шеърдон нестам, лекин ман табибам (Ч. И.). 2. Забон организми зиндаи ҷамъият аст ва ҳамаи қоидаҳои он муҳиму асосӣ мебошад. (Н. М.). 3. Хизматгорон ўро аз пеши мирзо бароварданӣ шуданд, аммо ў рафтан намехост. (С. А.). 4. Ҳудам маъқул нею ордам ширин-мӣ? (Ф. М.).



### **Матнҳоро хонед ва ба оҳангӣ ҷумлаҳои бо пайвандаки -у васлшу-да зеҳн монед. Гӯед, ки пайвандаки -у дар зуҳури тобишҳои ҳиссӣ-муассирӣ чӣ гуна мақоме дорад.**

Мактаб барои мо даргоҳи муқаддас буду омӯзгор шахси азизтарин, шахси баобрую мададгор, шахси тавоно. Ҳа, бемуҳобот тавоно, шахси боэътиимоду мушкилкушо. Ҳамшарику дилсӯзи одамон муаллим буду бо ҳар масъалаи душвор, зарурату эҳтиёти одамони дехаи Фончии хурдакаки ман ба омӯзгор муроҷиат мекарданд, маслиҳат мепурсиданд... Ба

тўю сур муаллим ҳозир буду ба маъракаю маросимҳои дигари одамон муаллим гули сари сабад, меҳмони азиз ва пешгаҳнишин буд (Л. К.).



### Ба саволҳо ҷавоб дихед.

1. Ҷумлаи мураккаби пайваст дорои чӣ гуна қаринаю муродифҳост? Мисолҳо оред.
2. Ҷумлаҳои мураккаби пайвасте, ки ҷумлаҳои соддаи таркиби онҳо бо пайвандаки -у (-ю) алоқаманд шудаанд, дорои чӣ гуна қаринаҳоянд? Мисолҳо оред.
3. Ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак асосан хоси қадом услуби нутқ аст?
4. Қаринаю муродифҳои ҷумлаи мураккаби бепайвандакро бо мисолҳо шарҳ дихед.
5. Сабаби дар ҷумлаҳои мураккаби бепайвандок зоҳир гаштани тобишҳои ҳиссӣ—муассирӣ дар чист? Фикратонро бо мисолҳо исбот кунед.

## МАВЗӮИ 29. ИМКОНОТИ УСЛУБИИ ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ



### МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӻШ КУНЕД

Дар бобати дар қолабҳои гуногуни наҳвӣ ва тарзу воситаҳои мухталифи дастурӣ ифода намудани муносибати маънӣ имконоти созмони ҷумлаи мураккаби тобеъ нисбат ба ҷузъҳои ҷумлаҳои мураккаби пайваст рангоранг ва зиёдтар аст. Ҷумлаи мураккаби тобеъ нисбат ба ҷумлаи мураккаби пайваст ба хосияти услуби китобӣ бештар хос аст.

Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ дар ҳамаи услубҳои нутқ кор фармуда шаванд ҳам, дараҷаи истеъмоли онҳо якранг нест. Ин навъи ҷумлаҳои мураккаб дар услуби илмӣ бештар мавриди истифода қарор мегиранд, зеро ки бо ёрии онҳо муносибатҳои мураккаби маънӣ, пайдарҳамию мураттабӣ ва баёни мантиқии фикрро барҷастатар ифода кардан мумкин аст. Ин буд, ки ҳусусиятҳои услубии ҷумлаҳои мураккаби тобеъ низ дар натиҷаи бо қолабҳои гуногуни наҳвӣ ифода гаштани як маънӣ зоҳир мегардад. Ҷумлаҳои мураккаби тобеъ низ дорои қарина буда, бо ҷумлаҳои мураккаби пайваст муродифанд.

Масалан, фикри дар ҷумлаи мураккаби пайвости бепайвандаки «Рашидов ба ҷояш нишаст, Шодӣ ба маҷлис муроҷиат кард»-ро тавассути ҷумлаи мураккаби тобеи «Вақте ки Рашидов ба ҷояш нишаст, Шодӣ ба маҷлис муроҷиат кард» ифода кардан мумкин аст. Монанди ҳамин, ҷумлаи мураккаби тобеи бепайвандаки «Китобу рӯзномаҳои нав дошта бошад, дар ин ҷо одам бисёр мешавад» қаринаи ҷумлаи мураккаби тобеи пайвандақдори «Агар китобу рӯзномаҳои нав дошта бошад, дар ин ҷо одам бисёр мешавад» мебошад. Ҷумлаҳои мазкур аз ҷиҳати ифодаи маънӣ ҳаммаъно бошанд ҳам, аз диди услубиноси якранг нестанд, яъне ҷумлаи аввал (Китобу рӯзномаҳои нав дошта

бошад, дар ин чо одам бисёр мешавад) ба услуби гуфтугўй мансуб буда, дорои тобишҳои ҳиссӣ—муассир мебошад. Вале ҷумлаи дуюм (Агар китобу рӯзномаҳои нав дошта бошад, дар ин чо одам бисёр мешавад) хоси услуби китобӣ мебошад.

Пайвандакҳои ҷумлаи пайрав низ аз ҷиҳати тобиши маъно, дараҷа ва мавқеи истеъмол фарқ мекунанд. Ин маънӣ ба зуҳури ҳусусиятҳои услубии ҷумлаҳои мураккаби тобеъ мусоидат менамояд. Масалан, бо пайвандаки «ки» ифода ёфтани муносибатҳои маънои ҷумлаҳои пайрав дар услуби гуфтугўй маъмултар аст: Ба ҳамин ки шод бошанд, майлаш, ман ҳам мепӯшам (Р. Ҷ.).

҈умлаҳои мураккаби тобеъ, ки ҷумлаҳои пайравашон тавассути пайвандакҳои «азбаски», «зеро», «зеро ки», «чунки», «модоме ки», «ба сабаби он ки», «аз сабаби он ки», «то», «то ки», «то ин ки», «ар», «гар», «ҳол он ки», «ба андозае ки», «ба қадре ки», «ба дараҷае ки», «ба тарзе ки», «ба тавре ки», «ки» ба сарҷумла тобеъ шудаанд, хоси услуби китобӣ мебошанд: Миршаб ба тарафи дарвозаи арк нигоҳ карда, ба дараҷае ки қариб буд сараш ба Замин расад, ҳам шуда се бор таъзим кард (С. А.). Фавран аз асп фуромада, ба тарафи ӯ давид, то ки бо дӯсти деринаи худ мулоқоти гарму ҷӯшон кунад (С. А.). Азбаски монанди бисёр ҳаридорони аз қишлоқ омада Арслонали ҳам аз нархи навои бозор бехабар буд, аз қаллобии фурӯшандагон метарсид (Р. Ҷ.).

Пайвандакҳои тобеъкунанда дар ифодаи маъноҳои муштарак ҳусусияти ҳаммаънӣ пайдо мекунанд: **вақте ки//ҳангоме ки, чунки//зеро ки, агар//ба шарте ки, гарчи//ҳарчанд...** Зиёда аз ин, баъзе пайвандакҳо дорои қаринаҳои савтӣ (фонетикӣ), шаклӣ ва луғавианд: **гарчи//арчи, азбаски//баски, ҳар гоҳ//ҳар гоҳ ки, аз сабаби он ки//аз сабаби ин ки, ба шарте ки // ба шарте...** Монанди ҳамин, **пайвандаки «агар»** дорои қаринаҳои «ар», «гар», «агар ки» мебошад, ки истифодаи қаринаҳо ба ҳусусияти услубии ҷумлаҳои мураккаби тобеъ то андозае мусоидат менамояд. Пайвандаки **«агар»** дар услуби гуфтугўй ва китобӣ истифода мегардад: Агар мо ба вай ёрӣ надиҳем, ба зудӣ монда шуда аз кор баромада мемонад ва ҳамаамон тамоман бекас шуда мемонем (С. А.). Пайвандаки **«агар ки»** камистеъмол буда, ҳусусияти гуфтугўй дорад: Агар ки ҳамин тавр накард, ман ба қавли ҳушку ҳолии ӯ бовар намекунам (С. У.). Қаринаҳои **«гар»** ва **«ар»** хоси услуби китобӣ буда, асосан дар назм кор фармуда мешаванд:

Рози дил мегуфтам, ар як марҳаме медоштам,  
Шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам (С. А.).

҈умлаҳои пайрав низ дорои ҳусусиятҳои услубӣ мебошанд. Масалан, ҷумлаҳои пайрави замон ва макон умумистеъмолӣ буда, ҷумлаи пайрави муайянкунанда дар услубҳои гуногуни нутқ вазифаи мухталифро ичро мекунад. Ин ҷумлаи пайрав дар услуби бадӣ вазифаи тасвири баобурангии суханро ичро мекунаду дар услуби илмӣ аксари таърифу қоидаҳо истифодаи ин ҷумлаи пайравро талаб мекунад:

Фармондех, ки як шахси қоматбаланди шоҳбурутдор ва зардинаи формаи туркипӯш буд, пас аз болонокӣ тоб додани бурутҳояш гуфт (С. А.). Асбобе, ки барои муайян кардани уфуқияти самт хизмат меқунад, обтарозу номида мешавад («Физика»).

Хусусиятҳои ҳиссӣ–муассирӣ чумлаҳои пайрав низ дар як поя нестанд. Тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ чумлаҳои пайрави тарз ва монандӣ нисбатан пурқувватанд. Аз ин рӯ, онҳо бештар ба услуби бадеӣ ва рӯзноманигорӣ хосанд.



**Ба чумлаҳои мураккаби зерин зеҳн монда, ба қадом услубҳои нутқ мансуб буданашонро муайян кунед. Гӯед, ки қадом навъи чумлаи мураккаби тобеъ ба тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ бештар моликанд.**

1. Оби дарё монанди оинаи қаднамо, ки ба деворе такя дода бошанд, якруյтар меистод (С. А.). 2. Дар маҷлис гуфта шуд, ки ҳама бе истисно ба саҳро баромад (Аз рӯзнома). 3. Чумлаи пайрави хабар хабари сарҷумларо, ки бо ҷонишинҳои ишоратӣ ва таркибҳои ҷонишинӣ ифода ёфтааст, шарҳу эзоҳ медиҳанд («Грамматика»). 4. Аз гунчишк тарсӣ, арзан макор (Зарб.).



**Чумлаҳои мураккабро хонед ва сарҷумлаю чумлаи пайравашонро муайян карда, воситаи алоқаи онҳоро нишон диҳед. Гӯед, ки дар байни чумлаҳои содда чӣ гуна муносибатҳои маъноиро мушоҳида кардед.**

- Мегуфтанд, ки вай танбӯр навохта ғазал меҳондааст... (Ҷ. И.).
- Дар вақте ки мо аз ағба фуромадем, рӯз торик шуда меомад (С. У.).
- Вай аз ин роҳаш бармегардад, ба шарте ки дигарон ёрӣ расонанд (Р. Ҷ.).
- Ҷавон, монанди он ки ӯро қаждум неш зада бошад, печутоб меҳӯрд (С. А.).
- Ин мужда гарчи кампирро бисёр хурсанд карда бошад ҳам, боз як тарафи дилаш ғаш буд (Ҳ. К.).
- Ӯ худро ҷунон нишон дод, ки ӯ ёз аз ояндагон ҳеҷ ҳабаре надорад (С. А.).
- Падарам, дар ҳолате ки аз дидори дӯсташ шод буд, ба модарам гуфт (С. У.).



**Чумлаҳои мураккабро нависед ва ба аломати услубиашон зеҳн монед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услубҳои ҷории забон мансубанд.**

- Агар дар ин вақт қисми фурӯҳамидаи танобаки нахӯди наврас ба ягон такягоҳ расида монад, тамоман қат шуда ба он мечаспад («Ботаника»).
- Маълум аст, ки паланг дар қамишзор зиндагӣ меқунад («Зоология»).
- Аз тӯйи осиё, ки гузаштӣ, пули рӯд сар мешавад (Ф.М.).
- Қӯчаҳои танги шаҳр аз барфи ҳавлиҳо ҷунон пур шуда буданд, ки қариб ба бомҳо мерасиданд (С. А.).
- Замона заҳми ҷонкоҳе ба ҷигаргоҳи ӯ зад, ки дигар тобу тавон дар пайкараш ва ақлу ҳуш дар сараш намонд (С. А.).
- Вақте ки ӯ нафас мекашид, бӯйи исфандушибоғ ба машомаш мерасид (Р. Ҷ.).
- Мӯйсафеде, ки мисли ҷавонҳо ҷолокона қадам зада меояд, нафақаҳӯри шаҳсӣ мебошад («Садои Шарқ»).



**Чумлаҳои пайрави чумлаҳои мураккаби зеринро ба ибораҳои сифати феълию масдарӣ баргардонед ва муродифҳои услубии ҳосилшударо ба дафтар нависед. Гӯед, ки ҷуфтҳои услубӣ ба қадом услугҳои нутқ тааллук доранд.**

1. Ў ба назари ман аз одамоне, ки то он вақт дида будам, хеле дигар менамуд (С. А.). 2. Пас аз он ки рӯймолчаашро бароварда ҷашмонашро пок кард, сухани худро давом дод (Ҷ. И.). 3. Биное, ки дар баландӣ воқеъ гардидааст, иморати мактаб аст (*Аз рӯзнома*). 4. Вақте ки ба баландӣ баромадем, қишлоғи Гулистон намоён шуд (*«Машъал»*). 5. Ман боварӣ дорам, ки ту ба донишгоҳ дохил шуда метавонӣ (*«Садои Шарқ»*).



### **Ба саволҳо ҷавоб дихед.**

1. Чумлаи мураккаби тобеъ ба қадом услуби нутқ ҳос аст? Бо мисолҳо фаҳмонед.
2. Дар бораи муродифу қаринаҳои чумлаи мураккаби тобеъ фикратонро иброз намоед. Мисолҳо оред.
3. Дар бораи ҳусусияти ҳаммаънӣ зоҳир намудани пайвандакҳои тобеъкунанда чиҳоро медонед? Фикратонро бо мисолҳо сабит намоед.
4. Ҳусусиятҳои услубии чумлаҳои пайравро бо мисолҳо фаҳмонда дихед.

## **МАВЗӮИ 30. ТОБИШҲОИ УСЛУБИИ АЛОМАТҲОИ КИТОБАТ**



### **МАН МЕГӮЯМ, ШУМО ГӮШ КУНЕД**

Аломатҳои ист барои ҷудо кардани аъзоҳои чумла, аъзоҳои иловагии чумла, чумлаҳои соддай таркиби чумлаҳои мураккаб, дар нутқи ҳаттӣ ифода намудани оҳанги гуфтор, ҷалб намудани диққати хонанда ба аъзоҳои ҷудошуда ва дарёфтани тобишиҳои маъноиу услубӣ истифода мегарданд.

Масалан, дар нутқи ҳаттӣ оҳанги талаффузи айни як чумларо тавассути гузоштани аломатҳо тағиیر додан мумкин аст: 1. Майдончай назди мактабро гулу гулзор мекунем 2. Майдончай назди мактабро гулу гулзор мекунем? 3. Майдончай назди мактабро гулу гулзор мекунем!

Аз мушоҳидай чумлаҳои мазкур бармеояд, ки айни як чумла дар ҳолати якум бо оҳанги аҳборӣ, дар ҳолати дуюм бо оҳанги пурсиш, дар ҳолати сеюм бо оҳанги хитоб талаффуз мегардад ва ин маъни бо аломатҳои китобат (нуқта, савол, хитоб) ифода гаштаанд.

Ин буд, ки аломатҳои китобат ҳам дорои тобишиҳои услубӣ мебошанд. Масалан, мавқеи услубии аломати нуқтавергул низ дар оҳанг зоҳир мегардад. Суръати талаффузи чумлаҳои соддае, ки бо аломати нуқтавергул ҷудо карда мешаванд, сусттар мебошад. Пас аз ҳар яки ин гуна чумлаҳо қариб монанди аломати нуқта ист карда мешавад ва оҳанги шумур, ки дар чумлаи мураккаби пайвастӣ

бепайвандак барчастатар сурат мегирад, барҳам меҳӯрад, суръати нутқ ҳамвор мегардад. Адлу дод, баҳшиш тамом мешавад; ростӣ аз байн меравад, қади ва паймоншиканӣ баэътибор, беҳунар арчманд ва боҳунар хор мешавад; ин аз он ва он аз ин мерабояду меситонад. Аз Сиёмак писаре монда буд, Ҳушанг ном; ў ҳушу хирадро аз бобояш, зўру тавониро аз падараш мерос гирифта буд. (С. У.).

Кор фармудани аломати тире дар байн мубтадо ва хабар ба тамоми услубҳои нутқ хос аст. Дар услубҳои бадей, рӯзноманигорӣ ва гуфтугӯйӣ ин ҳодисаи забонӣ тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ дорад: Фарзанди нағз – боғи падар, фарзанди бад – доғи падар. Фарзанд – меваи ширин. Ӯзбекистон – мулки офтобрӯя. Писаракам – офтоби ман. Самарқанду Бухоро – маркази қадимаи тамаддун. Ду понздаҳ – як сӣ. Ватан – шарафи ман. Дар ин ҷумлаҳо маъноҳои монандкуни, тазод, киноя ҷой дошта, ба ин васила фикр пурқувват ифода гардидааст. Агар ба ҷумлаҳои мазкур бандаки хабарии «аст» ва ё феъл – ёридиҳандай «мебошад» илова карда шавад, тобиши ҳиссӣ–муассирии онҳо барҳам меҳӯрад.

Дар услуби илмӣ аломати тире барои муайян кардани мағҳумҳои илмӣ кор фармуда шуда, дар заминаи монандкуни сурат мегирад: С. Айнӣ – асосгузори адабиёти мусоири тоҷик. Мирзо Турсунзода – шоир. Масдар – шакли тасрифнашавандай феъл.

Аломати тире дар услуби умумиистемолӣ тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ надорад: Шароф – додари ман. Зевар – хоҳарам. Ман – омӯзгор...

Оҳанги талаффузи калимаю ибораҳои иловагии ҷумла низ аз дигар аъзоҳои асосии ҷумла фарқ мекунад ва ин маънӣ дар навишт бо аломатҳои китобат ифода мегардад. Дар ин ҳолат аломатҳои китобат бар замми иҷрои вазифаашон тобишҳои услубиро низ ифода менамоянд. Чунончи, аломати китобате, ки баъд аз муҳотаби дар аввали ҷумла воқеъшуда гузошта шудааст, баробари муроҷиат оҳанги ҳаяҷон, пурсиш, ғазабро низ ифода карда метавонад. Ака Рустам! Ба хонаводай ту баҳту толеъ рӯй овардааст (С. А.).

Дар ин ҷумла аломати хитоб ба ғайр аз муроҷиат барои ифодай ҳаяҷони гӯянда низ истифода шудааст. Дар нутқи ҳаттӣ аломатҳои китобат на танҳо барои ифодай фикр, таҷзияи маъно, таъкиди он кор фармуда мешаванд, балки барои зуҳури эҳсосоти гӯянда, муносибати мусбат ё манғии вай низ мусоидат менамоянд, яъне дорои тобиши ҳиссӣ–муассирӣ мебошанд: Мехоҳӣ ўро ҳабс кунанд! Албатта, ў ба ҷазои вазнинтар сазовор будааст. Лекин ... охир ҳаматарафа андеша кардан лозим. Ҳама тарафашро дидаю санҷидан лозим (Ф. М.).



**Матнҳои зеринро бодиққат ҳонед ва ба мавриди гузориши аломати нуқтавергул таваҷҷӯҳ қунед. Гӯед, ки матнҳо ба қадом услуги нутқ тааллук доранд ва аломати нуқтавергул чӣ гуна мавқеи услубӣ дорад.**

Айёми зимистон, мавсими барфу борон: ҳавзҳо яҳбаста; шоҳҳои дарахтон афсурда ва шикаста; ғовон ва ҳарон дар гӯшай оғил ё кунҷаки

собот фурӯ монда; гурбаҳо аз шиддати сармо чун мушҳои гурбадида дар гурбадави сандалӣ хазида (С. А.).

Дар юнучқазорҳо баррагони ширмаст озодона чарида, монанди мурғобиҳои ба даруни оби зулол шино мекардагӣ сайр менамуданд, аз буттаҳои алаф бо дандонҳои садафини худ аз сари он оҳистекак канда мегирифтанд; бузғолагони шӯхтани беором аз он ҳама алафҳои дилрабо рӯй тофта, магар барои ҳунарномай бошад, ба сӯи тал мевавиданд (С. А.).



#### **Чумлаҳоро навишта, ба мавриди гузориши аломати тире зеҳн монед ва сабаби гузориши аломати тиреро шарҳ дижед.**

1. Овози ўро шунида модар ва духтар – ҳар ду баробар ҷаҳида аз ҳаяҷон барҳестанд (С. У.). 2. Нон, чормағзу писта, гӯшти яхнӣ – ба дастарҳони умумӣ афканда мешуд (С. У.). 3. Муаллим – тарбиятгари насли наврас. 4. – Ту байти бисёр медонӣ, Ризо? – пурсид Гулъизор. – Бисёр не, – гуфт Ризо, – эҳтимол, ту аз ман бисёртар донӣ (С. У.).



#### **Чумлаҳоро хонда, ба мавриди гузориши аломати сенуқта зеҳн монед. Гӯед, ки ин аломат дар қадом ҳолатҳо дар аввал, мобайн ва охири чумла гузашта мешавад.**

1. ... агар аз даҳсолагӣ гирем, панҷоҳ сол боз меҳнат мекунам (Р. Ч.).
2. . Мардуми мо нақле доранд, гӯш кун, тӯра, ман ба ту бигӯям. (С. У.).
3. Ҳамроҳрафиқ ба ин саволҳо ҷавоб надод ё ҷавобе надошт... (С. А.).
4. ... баъдтар табақҳои палов ҳам то нисфашон холӣ шуданӣ (А. Д.).
5. Модарҷон, маро... бубаҳш ... ман... гуноҳ... надорам ... о-о-о... охир вай ... ма... ро ранҷонд (Ҳ. К.).



#### **Чумлаҳоро нависед ва ҳусусиятҳои услубии аломати тиреро маънидод кунед.**

1. Рӯзномаи навини насли навғонӣ – умеду армонҳои мову шумо!
2. Ҳоксорӣ – зебу зинати инсонӣ. 3. Ҷасорат – мардӣ, тарсончакӣ – номардӣ. 4. Бузаки сари санг – ҳӯроки гургу паланг. 5. Сурудам – ҳофизи рози дили ман, Аниси булбуловози дили ман (М. Т.). 6. Сафар кардан – ҷаҳон дидан. 7. Пахта – бойигарии давлат.



#### **Аломати тиреро фурӯгузор карда, ба ҳабари ҷумлаҳои зерин бандаки ҳабарии «аст» ва феъли ёридиҳандаи «мебошад»-ро илова карда нависед. Гӯед, ки чӣ гуна ҳодисаи забонро мушоҳида кардед.**

1. Забони миллат – пояи миллат. 2. Маҳалгароӣ – бадбахтии миллат. 3. Ашки дида – радди бало. 4. Ҷойи сӯхта – намакоб. 5. Шири нағз – ҷурғоти нағз. 6. Давои қурут – оби гарм. 7. Дили оча – ба бача, дили бача – ба кӯча. 8. Думи рӯбоҳ – душмани рӯбоҳ. 9. Эҳтиёт – ними ҳаёт. 10. Гови ҷӯшоӣ – ҷувози дари хона.

## ИМЛО ВА МАВРИДҲОИ КОРБАСТИ АЛОМАТҲОИ КИТОБАТӢ

### АЛОМАТИ НУҚТА (.)

1. Нуқта дар охири ҷумлаи ҳикояй гузошта мешавад. Ҷумлае, ки дар охири он нуқта гузошта шудааст, фикри тамомшударо фаҳмонида, мазмuni ҳабарӣ дорад: Ҷоми ҷаҳоннамои Кайхусрав ҷаҳонро фақат дар Наврӯз нишон медод. (С. Ү.). Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад, Ба дониш дили пир барно бувад (А. Ф.). Дар осмон ситораҳо медурраҳшиданд (Ф. М.) ва ғайра.

2. Дар ҳолати бо оҳанги оромона баён кардани орзу, дуoi нек ва таҳсину таманно дар охири ҷумла ба ҷойи аломати хитоб нуқта гузошта мешавад: Офарин бар ин гуна пешсафони мусобика. Эй хоқони аъзам, ҷовидон, зинда ва фарҳунда бош. Эй начибаи вологавҳар, Ҳудованд меҳри туро аз Бежан набурад (С. Ү.) ва ғайра.

3. Дар вақти ихтисор кардани номҳо аломати нуқта баъд аз вожаи ихтисоршуда гузошта мешавад:

- дар вақти навиштани нишонӣ вобаста ба қалимаҳои маъмурию ҷуғрофӣ: вилоят (вил. Ҳатлон), шаҳр (ш. Душанбе), деха (д. Ҳамешабаҳор) ва ғайра;

- дар вақти навиштани ном, насаб ва таҳаллуси одамон: М. Аминӣ, Б. Сафолзода, Ф. Каримдуҳт, Н. Азизпур ва ғайра;

- дар вақти ба ҳисоб гирифтани тартибу миқдори ашёи ҷудогона пас аз қалимаҳои ихтисоршудаи сол, саҳифа, ҷилд ва ғайра: с.1970 (соли 1970), саҳ. 650 (саҳифаи 650), 240 саҳ. (240 саҳифа), ҷ. 3-юм (ҷилди 3-юм)ва ғайра;

4. Нуқта дар мавридҳои зерин гузошта намешавад:

- дар охири сарлавҳаҳо: Наврӯзи дилафрӯз Диёри обҳои мусаффо ва ғайра;

- дар муқоваи китобҳои илмӣ, бадеӣ, дарсӣ, маҷалла ва дигар нашрияҳо баъд аз насаби муаллиф ва унвони онҳо: Садриддин Айнӣ Доҳунда Бобоҷон Гафуров Тоҷикон Қосимӣ Мукаррама Набидуҳт Об дар «Шоҳнома» ва ғайра;

- дар охири номи санадҳо ва ҳуҷҷатҳои расмӣ – коргузорӣ: ариза, қарор, гувоҳнома, тасдиқнома, тавсифнома, фармон, фармоиш, амр ва ғайра, ки моҳияти мазмuni онҳо ба тамоми матн иртибот дорад: Ариза Фармон Фармоиш Тавсифнома ва ғайра;

- агар қалимаҳои ғрам(м), килограм(м), сентнер, сантиметр, метр, километр ва монанди инҳо, ки воҳидҳои миқдор, ченак ва ё ҳаҷму сатҳ мебошанд, дар шакли ихтисор оянд: 10 г спирт, 50 кг биринҷ, 80 м чит, 20 га замин, 3 млн, 7 м(2);

- дар охири таърихи рӯз: 27-уми октябри соли 1964 30-юми октябри соли 2020 ва ғайра.

### АЛОМАТИ САВОЛ (?)

1. Аломати савол пурсишро ифода карда, дар охири ҷумлаи соддаи саволӣ гузошта мешавад:

Яке аз бандиён пурсид:  
 Ту аз күчой ва писари кистй?  
 Аз фалон деха, писари Арбоб Камол ном шахс.  
 Падарат зинда аст?  
 Ҳо.

Молу мулк дорад? (Садриддин Айнӣ) ва ғайра.

2. Дар охири ҷумлаҳои саволӣ, ки ҷавоби шунавандаро талаб намекунанд, аломати савол гузошта мешавад: Ба омадан-ку омадам, аммо акнун ўро чӣ тавр партофта меравам? (С. У.). Модоме ки ҳалқ ба ҷангварон ҳадя мефиристодааст, ... ман чӣ тавр аз қатор берун монда метавонам? (Ф. Н.).

Эзоҳ. Агар ҷумлаҳои саволӣ эҳсосоти гӯяндаро дар бар гиранд, дар баробари аломати савол аломати хитоб ҳам гузошта мешавад: Эй хунхор, то ҷанд ҷунин суханҳо мегӯйӣ?! (С. У.) ва ғайра.

3. Дар ҷумлаҳои саволии аслӣ ва ғайриаслӣ барои ифодай пурсиш се воситаи асосии саволӣ кор фармуда мешавад:

– ҷонишинҳои саволӣ (пурсишҷонишинҳо): кӣ?, чӣ?, кихо?, чихо?, қадом?, ҷанд?, ҷаро?, қу?, қучо?, қай?, ҷӣ тариқ?, ҷӣ тавр?:

Ҳуб, ҷӣ шудааст? Осмон ба замин фурӯ ғалтид, магар? (С. У.)

Ҷаро имрӯз ба дарс наомадӣ?

Омад бари ман. Кӣ? Ёр. Қай? Вақти саҳар... (Р. Ч.)

Эй марди деҳқон, мақомгоҳи Рустами Достон кучост? (С. У.)

Ба қучо равам? Ҷӣ қунам? Дарди дил ба кӣ гӯям? (П. Т.)

Ҷӣ ҳабар? Гулбарги рӯят аз ҷӣ пажмурда аст? (С. У.)

– ҳиссаҷаҳои саволӣ (магар, наҳод, наҳод ки, оё, -а, -ҷӣ ва ғайра):  
 Магар шумо ҳабар надоштед? Наҳод ҳамин қадар ширин бошад? (Ф. Н.) Оё Мехрон фаҳмид, ки ин манзумаҳо ба ҷойи ариза аст? (С. У.);

– тарзи талаффуз, оҳанги пурсиш: Рост бигӯ, хулқу атвори онҳо ҷӣ гуна аст? Ҳушахлоқанд? Шумо бо ин дурӯғ меҳоҳед гиребони ҳудро аз ҷангварон ман бираҳонед? (С. У.)

Наёмад ба гӯшат ба ҳар анҷуман, Камону каманди гави пилтан? (А. Ф.)

Зи ҷашми шӯҳи ту ҷон қай тавон бурд? Ки доим бо камон андар камин аст. (Ҳ. Ш.) ва ғайра.

## АЛОМАТИ ХИТОБ (!)

1. Аломати хитоб дар ҳолатҳои зерин гузошта мешавад:

– дар охири ҷумлаи хитобӣ: Ҳуш омадед, дӯстон, бори дигар биёед! Ҷовидон бод сулҳ дар олам! ва ғайра;

– дар охири ҷумлаи амр ва ҳоҳиш, ки бо оҳанги хитоб талаффуз мешавад: Фарзандонам, ҳамеша китоб хонед! Инсоф кун! Гунаҳгор дигарон буданд, дигарон! (Ҳ. К.);

– дар ҳолатҳое, ки хитоб, ниҳо ва қалимаҳои ҳа, оре, бале, не (на), эй, ҳошо, баҳ-баҳ ва ғайра бо оҳанги хитоб талаффуз мешаванд: Ҳа, парво нақун, ғусса нахӯр! (Ч. И.)

Эй писар, бидон, ки дараҳт бо решаш мустаҳкам аст! (С. Ш.).

Бале, аз қазову қадар гурез набудааст! (С. У.).

Банд дар пойи Рустам! Ҳошо! Маро чархи баланд ҳам баста на-  
метавонад. Баҳ-баҳ! Доноёни ман биҳишт дидиаанд! (С. У.).

Тавба! Сад тавба! - аз нав даст ба гиребон бурд Абдулаҳад (С. Т.)  
ва ғайра;

– пас аз мухотаб дар аввали ҷумла: Эй худписанд! Ту лоф задӣ,  
ки ҳамоварди Исфандиёр ҳастӣ! (С.У.) ва ғайра.

2. Агар дар ҷумлаи хитобӣ оҳанги талаффуз бошиддат бошад, ду  
ё се аломати хитоб гузашта мешавад: Эй нопоки ҳештанношинос! Ба  
дастам афтодӣ!! (С. У.)

Беҳаё ту, золим ту, ғеномус ту!!! (С. У.)

Ба ҷашмам нигоҳ кун, номард!! Ман Восеъ!! (С. У.) ва ғайра.

### **АЛОМАТИ ВЕРГУЛ (,**

Аломати вергул дар мавридҳои зерин гузашта мешавад:

1) барои ҷудо кардани аъзои чидаи ҷумла, ки дар байнин онҳо  
пайвандакҳои пайиҳами ва, -у (-ю) наомадаанд: Илоҳӣ, сафари ҳамаи  
он қасон, ки аз ҳона, ҷой, падару модар, зану фарзанд ҷудо шуда,  
ба ҳизмати аскарӣ рафтаанд, бехатар бошад (Ф. Н.).

Нони гандумии ҳушбӯй, шири гарм ва асал ҷоғи меҳмонро таф-  
сонд (С. У.) ва ғайра;

2) барои ҷудо кардани аъзои такрор: Фазлу ҳунарам, Ватан, туй,  
ту, Сози зафарам, Ватан, туй, ту. (М. Т.) ва ғайра;

3) барои ҷудо кардани аъзои истиснӣ:

– агар аъзои истиснӣ ҳаҷму андозаи маънои аъзои муқаррариро  
мушаххасу саҳҳеҳ қунад, аз ду тараф бо аломати вергул ҷудо кар-  
да мешавад: Ҳоло бисёриҳо, махсусан, ҷавонон аз қӯҳистон оҳиста-  
оҳиста ба водӣ мекӯчанд. (С. Т.);

– агар аъзои истиснӣ бо аъзои муқаррарӣ (эзоҳшаванда) аз  
чиҳати ифодаи маъно баробар ё муодили яқдигар бошад, пеш аз  
аъзои истиснӣ аломати тире ва пас аз он аломати вергул гузашта  
мешавад: Ӯро – Фирӯзаро, тамоман бекас мондан намехоҳад. (Ч. И.).

Ман – Фирӯз Шоҳруҳзода, соли 2022-ум ба донишгоҳ дохил шу-  
дам..... ва ғайра;

4) барои ҷудо кардани мухотаб. Дар ин ҳолат ҷунин қоида бояд  
риоя карда шавад:

– дар аввали ҷумла пас аз мухотаб: Эй шаҳриёر, гуфтори Гургин  
пур аз ёва аст. (С. У.).

Очаҷон, дар берун ҳаво ҳеле ҳунук, шумо одами пир, боз ҳунук  
назанад. (Ф. Н.);

– дар байнин ҷумла аз ду тарафи мухотаб: Яке панди модаратро  
шунав, писар, ба бадӣ макӯшу шитоб макун. Рост мегӯй, эй ёри бо-  
вафо ва меҳрубонам, ҳама мусибати ту аз боиси ман аст. (С. У.);

– дар охири ҷумла пеш аз мухотаб: Дар достонҳои Фирдавсӣ пан-  
ду ҳикмат бисёр аст, соҳиб.... ва ғайра;

5) барои ҷудо кардани қалимаву ибора ва ҷумлаҳои туфайли:

– агар қалимаву ибора ва ҷумлаҳои туфайли дар аввал оянд, пас  
аз онҳо вергул гузашта мешавад: Ҳушбахтона, Зебӣ пас аз муддате  
аз роҳ баргашт (С. У.).

Ниҳоят, он рӯзи фирӯз расид. (Садриддин Айнӣ) Ба назарам, имсол баҳор хеле серборон омад (Ч. И.).

Ҳамин тавр, барои ифодаи навъҳои гуногуни рустаниҳои ҳосилдех истилоҳоти муҳталифе истифода мешаванд, ки дар онҳо калимаи асосӣ ҳуди рустаниҳоянд. Тавре ёдрас шудем, ин устоди бузург беш аз 30 сол сарварии кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро ба ўҳда доштанд ва дар ин муддат кафедра яке аз марказҳои қавии илми забоншиносӣ ва таълими он гардид.

– агар калимаву ибора ва ҷумлаҳои туфайлий дар охири ҷумла оянд, пеш аз онҳо вергул гузошта мешавад: Дуруст меқунем, албатта (С. У.).

Ин абераш, гардам аз саратон... (С. А.).

Мо қудрату тавони инро надорем, худат медонӣ.... ва ғайра;

– агар калимаву ибора ва ҷумлаҳои туфайлий дар байни ҷумла оянд, аз ду тараф бо вергул ҷудо карда мешаванд;

Аспи вай, бар ҳилофи ҷашмдошти ман, хеле тез метоҳт.

Файласуфи қадима, ба араби Мадоин, шояд ба ҳамин Бағдод монанд буд.(С. У.) ва ғайра;

6) барои ҷудо кардани нидо, ки бо оҳанги хитоб талаффуз нашудааст: Оҳ, Ҳомидҷон, омадед? Шумо бо мо меравед. (Р. Ҷ.)

Оббо, гӯр пирий шавад, қариб ки нашиносам-а? – гуфт охир Юнусбобо. (Ф.Н.) ва ғайра;

7) барои ҷудо кардани ҳиссачаҳои тасдиқӣ (ҳа, бале, оре) ва инкорӣ (не, на): Оре, вай дар он ҷавон писари худро шинохт. (С. У.)

Ҳа, аз модарам ва аз як муаллимаи мактаби деҳаамон (Ф. Н.).

На, сultonам, дар ин ҷо шинос шудам (С. У.)

Не, ба фикрам, ҳеч гап не (Ф. Н.) Не, мон, гап занад вай (Ф. М) ва ғайра;

8) барои ҷудо кардани ҷумлаҳои соддai таркиби ҷумлаи мураккаби пайваст: Золи Зар зуд аз асп фуруд омада, ба Баҳман таъзим кард, Баҳман ҳам пиёда шуд, ҳар дуяшон чанде пурсупос карданд. (С. У.)

Ҷаҳонро бо ҷашми ҷавонӣ мабин, ҳашму кинро аз дил бадар кун. (С. У.) ва ғайра;

9) дар ҷумлаҳои мураккаби пайвasti ҳилофии пайвандақдор: Манижа бояд ба шаҳр бармегашт, аммо дилаш ба ҷудоӣ аз Бежан андуҳгин буд. Ин буд фикру ҳаёли шоир, вале тақдир ба вай ҷизи дигаре пеш овард. Фарруҳзод яке саҳт ҳуҷуми ҷавобӣ кард, лекин ҳуҷумаш барор ногирифт. (С. У.) ва ғайра;

10) барои ҷудо кардани ҷумлаи пайрав дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ:

Умар донист, ки кори хубе кардааст.

Агар бемор дуруст шуданӣ бошад, табиб ба дари хона меояд.

Ман ба ту таслим намешавам, зоро ту як нафар ғулом ҳастӣ ва ман шоҳ. (С. У.) ва ғайра;

11) дар ҷумлаҳои мураккаби тобеъ, аломати вергул дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

– агар ҷумлаи пайрав баъд аз сарҷумла омада бошад, пеш аз он вергул гузошта мешавад:

Бар қуббай зарини қамар оҳиста-оҳиста сояи сиёҳ хазидан гирифт, то он ки се ҳиссаи онро тамоман пахш кард.

Ба ҳар ҳол пешомадҳои нохуш паси сар шуданд, гарчанде ки талхии онҳо дар дили шоир боқӣ монд.;

– агар ҷумлаи пайрав пеш аз сарҷумла омада бошад, аломати вергул пас аз ҷумлаи пайрав гузошта мешавад:

Вақте ки навқари вакили молиёт ба Бож омада, Фирдавсиро ба назди ҳоким бурданӣ шуд, шоир ҳайрон шуд (С. У.);

– агар ҷумлаи пайрав дар байнি сарҷумла омада бошад, аз ду тараф бо вергул ҷудо карда мешавад: Одина, вақте ки аз баргашта рафтани Ибод хотирчамъ шуд, ба модаркалонаш гуфт (С. А.).

Чакраҳое, ки аз чандин чунин ҷашмаҳо мечаканд, дар як ҷо ғун шуда, ҷӯйчай мусаффоеро ба ҳам мерасонанд. (С. А.) ва ғайра;

12) дар нутқи мазмунан нақлшуда:

– агар сухани гӯянда баъд аз нутқи мазмунан нақлшуда омада бошад, аломати вергул пеш аз он гузошта мешавад: Не, шумо пеш дароед, сарбоз,

– ҷавоб медод дигаре бо овози ҳаяҷономези ларзон (Ф. Н.);

– агар сухани гӯянда дар байн омада бошад, аз ду тараф бо вергул ҷудо карда мешавад: Бегоҳ шуд, – ҷавоб дод Рустам, – шаби тира кас набард намекунад. Шод бош, – ба расми ориёй салом дод ба вай Рустам, – тану ҷонат ба дониш обод бод (С. У.) ва ғайра;

13) дар вақти такрор омадани амале, ки маънои инкор дораду бо пайвандаки ҷудои ё... ё меояд, ҷумлаи соддаи якум бо вергул ҷудо карда мешавад:

Ё дар идора касе набуд, ё телефон вайрон буд.

Ё бояд корро хобонем, ё асбоби нав дихед (С. А.)

Ин сандуқ ё аз тилло пур, ё аз китоб. (Ф. М.)

Ё ба кино медарояд, ё ба назди яке аз рафиқонаш меравад (Ф. М.) ва ғайра.

### АЛОМАТИ НУҚТАВЕРГУЛ (:)

Нуқтавергул дар чунин мавриҷо гузошта мешавад:

– дар байни аъзои чидаи тафсилӣ, ки бо рақам ё ҳарф гурӯҳбандӣ шудаанд: Дар адабиёти тоҷикӣ жанрҳои зерини шеърӣ мавҷуд аст:

1) рубой; 2) дубайтӣ; 3) ғазал; 4) қасида; 5) қитъа; 6) маснавӣ; 7) дoston;

– дар байни қисмҳои ҷумлаҳои мураккаби тобеи сертаркиб: Ришаши сиёҳ ва қайчӣ карда шуда буд; рӯяш пурраи сафедчай сурхчатоб ва ҷашмони бемижгони пӯшида ва хушкида раftaаш дар он рӯйи сурхчатоб ба парчаи ҳарири гулобӣ монанд буд; абруҳояш сиёҳи сермӯйи баланд; либоси ин нобино фақирона, лекин бисёр озода буд (С. А.);

– дар байни ҳиссаҳои ҷумлаи мураккаби тобеъ: Умре, ки баъд аз вафоти шавҳар дар дари мардум мегузаронд; таоми бадастае, ки аз деги ҳамсоягон ба ивази меҳнат ва машаққатҳои беандозааш меҳӯрд; заҳми забони занони ҳамсоя, ки ў канизи бебаҳои онҳо шуда буд, сафedor барин қади рости холаро камон барин қат карданд (Ҳ. К.);

— дар байни қисмҳои ҷумлаи мураккаби омехта: Падар, то вақте ки ҷашмаш кор мекард, ба болои ҷархӣ осиё кор кард, аммо он рӯз аз ҳаррӯза барвақттар рӯз торик шуд; бод шиддат карда, аз ҳавои гарду ғуборолуд регборон сар шуд; рег монанди борон борида, дар андак фурсат рӯйи заминро регфарш кард; ҳарчанд дарҳои хонаро кушода, ҷароғро гиронда будам, аз таркишҳои дар рег ба хона ҳам медаромад (С. А.) ва ғайра.

### **АЛОМАТИ БАЁН (:)**

Аломати баён (дунуқта) дар мавридиҳои зерин гузошта мешавад:

— пас аз қалимаи ҳулосакунанда: Дехқонони бисёре, зану мард дар сабаду қачоваҳо анвои меваҷот: ангур, нок, олу, зардолу, анор, анцир, ҳарбузаву тарбузҳоро барои фурӯш ба лашкаргоҳ оварданд. (С. У.);

— барои ҷудо қардани ҳудуди ҷумлаҳои содда, ки дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак омада, бо ҳамдигар муносибати сабабу натиҷа доранд ва яке дигареро шарҳ медиҳад:

Падарам ба ман насиҳат карда гуфт:

— «Ту бояд ҷавони кордон ва зирақ шавӣ!».

Манижа шитобон назди Рустам рафт, ба вай аз Бежан паём дод ва гуфт:

— «Рустами Достон туӣ!» (С. У.);

— дар муколама ва сӯҳбат ҳудуди сухани муаллиф аз нутқи айнан нақълшуда ҷудо қарда мешавад: Абӯалӣ ибни Сино баъд аз таъом қардани таҳсили илм ба сараш чӣ воқеа рӯй доданро ба тарзи зерин ҳикоя мекунад: «Дар 18–солагиям ман аз ҳамаи ин илмҳо фориг гардидам, баъд аз он падарам вафот қард ва бар аҳволи ман дигаргуниҳо рӯй дод ва бар гардани ман ҷизро аз амалҳои султонӣ бор қарданд ва баъд аз он зарурат маро бар он дошт, ки аз Бухоро биравам ба Гурганҷ». (С. А.) ва ғайра.

### **АЛОМАТИ ТИРЕ (-)**

Аломати тире вазифаи тавзех ва ҷудо қарданро иҷро менамояд ва дар мавридиҳои зерин гузошта мешавад:

— дар байни мубтадо ва ҳабари номие, ки феъли ёвар корбаст шудааст. Лоиқ – шоир. Фарзанди хуб – боғи падар, фарзанди бад – доғи падар. (Зарбулмасал).

Эзоҳ. Агар феъльҳои ёвар кор фармуда шуда бошанд, байни мубтадову ҳабар тире гузошта намешавад: Лоиқ шоир аст. Фарзанди хуб боғи падар аст, фарзанди бад доғи падар аст ва ғайра;

— дар охири аъзои ҷида пеш аз қалимаи ҳулосакунанда: Қасрҳо, кӯшкҳо, саройҳо, корвонсаройҳо, бозорҳо, ятимхонаҳо, мадрасаҳо, китобхонаҳо, манораҳо – ҳама ва ҳама сӯҳта ҳокистар гардида буданд (С. А.);

— дар ҷумлаҳои мураккаби пайвасти хилофии бепайвандак: Мехнат фарғон мекунад – танбалӣ вайрон мекунад. (Зарбулмасал) Вай на-

механдад – ҳаёт ба вай механдад. Ҳамаи ин чизҳо мурдаанд – танҳо ишқи зан зинда аст (А. Д.);

– дар ҷумлаи мураккаби тобеи бепайвандак, ки ҷумлаи пайрав шарти воқеии амалу ҳолати сарҷумларо мефаҳмонад: Ҳурмат кунӣ – ҳурмат мебинӣ. (Зарбулмасал) Мехнат кунӣ – роҳат мебинӣ. (Зарбулмасал);

– барои ҷудо кардани сухани муаллиф (нақлкунанда) аз нутқиайнан нақлшуда: «Наход ки шумо аз ман хафа бошед?», – гуфт Ҳошим-корвон (С. У.).

## АЛОМАТҲОИ ҚАВС ( ) ВА ҚАВСИ МУРАББАЪ [ ]

Аломати қавс ҳудуди калима, ибора, ҷумлаҳои содда ва ҳатто чанд ҷумлаи шарҳу эзоҳдиҳандаро нишон медиҳад, ки ба матни асосӣ алоқаи грамматикий надорад, он баъзан аз ҷиҳати вазифа ба аломати тире ва калимаи «яъне» баробар аст. Қавс дар ҳолатҳои зерин гузошта мешавад:

– барои ҷудо кардани аъзои ҷидаи ҷумла, ки баъд аз калимаҳои хулосакунанда бо мақсади тавзеҳ кор фармуда мешавад: Зардолуҳои пешпазак (ҷавපазак, моҳтобӣ, лучак) қайҳо пухтаанд. Умуман, маъмурони амир (қозиҳо, раисҳо, ҳокимҳо ва дигарон) аз хазина моҳона намегирифтанд ва бо ягон роҳе, ки аз замони пеш одат шуда омадааст, майшати худро таъмин карда, ба амир ҳам пешкаш мекарданд (С. А.);

– барои ҷудо кардани воҳидҳои туфайлий, ки ҷиҳати возеҳ намудани нутқ ҳизмат мекунанд ва ё маълумотеро ба гуфтаи аввал илова менамоянд: Дар он ҷо колективона лӯбиёшӯрак пухта меҳӯрдем (ман лӯбиёшӯракпазиро дар қисми дуввуми романи «Ғуломон» тасвир кардаам) (С. А.);

– барои эзоҳи калимаҳои камистеъмол, кӯҳнашудаву аз истеъмолмонда, шевагӣ, истилоҳоти соҳавӣ ва муродифҳои маълуму машҳури онҳо дар дохили қавс зикр мешаванд: Офтоби форами моҳи мизон (сентябр) ҳавои Ёвонро монанди ҳавои баҳорони беборон хушу ҳуррам гардонида буд. Ҳамин тавр нест? – гуфта ба Одина нигоҳ карданд (С. А.);

– барои шарҳу эзоҳи таъбиру ибора ва ҷумлаҳои душворфаҳм ва мақолу зарбулмасалҳои арабӣ кор фармуда мешавад: Ҳатти «настаълиқ» (ҳатте, ки аз ҳатҳои «насх» ва «таълиқ» ба вучуд омадааст) пеш аз замони Навоӣ баромада буд (С. А.);

– дар асарҳои драмавӣ (намоишӣ) қайду эзоҳҳое, ки ба амалу ҳолатҳои қаҳрамонон даҳл доранд, дар қавс нишон дода мешаванд: ТАРИЭЛ (аз даҳлез ҷаҳида баромада): Лайло, ман дар ин ҷо! МАРТА (ба тарафи Лайло меравад): Ҷӣ гап шуд, ҷони хола? (аз намоишномаи «Ду ошиқи як дилбар»);

– барои ҷудо кардани маълумоте, ки ба гуфтаи аввал зам мешавад: Шеъри Бозор Собир «Забони модарӣ» (пештар ин шеър «Забони Ватан» ном дошт) дар қироати ровии шинохта садо дод.

Қавси мураббаъ маъмулан дар асару мақолаҳои илмӣ ҳангоми истинод ба адабиёт истифода мешавад: [5, 2020, 39], яъне чунин маъно дорад, ки рақами 5 ба адабиёти истифода, 2020 соли нашри асар ва

39 рақами саҳифае, ки аз он истинод шудааст. Дар асарҳои илмӣ тарзи дигари нишон додани иқтибос низ истифода мешавад [Гулназарова, 2017, 55] ва ғайра.

### **АЛОМАТИ СЕНУҚТА (...)**

Аломати сенуқта (бисёрнуқта) нотамомӣ, давомнокӣ, бурида шудани нутқ ва ихтисор шудани як қисми матнро ифода менамояд. Ин аломат дар мавридҳои зайл гузошта мешавад:

- дар вақти ба ҳаяҷону изтироб омадани гӯянда ва ё бо сабабе бурида шудани ҷараёни нутқ: Наход, гӯед, шишта будем, ки... и-е-и!;
- дар ҷояш истода монд пирамард писари боборо дида. О... охир, ин Олимҷон-ку! (П. Т.);
- дар оғози ҷумла барои нишон додани ҷойи бурида шудани нутқ: ...Хайр, бо телефон мегӯям... Аз афти кор, аз ман ранҷид... Не, вай бояд фаҳмад, ки ҳозир вақти... (П. Т.);
- дар иқтибос зимни ихтисори матн (аз аввал, мобайн ва охир): «...миннатдор мешавем; агар рафиқон, аъзои маҳфил ба ман, ба идораи маҷаллаи «Хониши адабӣ», шеър ва ҳикояҳои машқардаашонро фиристанд»;
- ҳангоми канда-канда баён кардани фикр: Модарҷон, маро... бубаҳш... ман... гуноҳ... надорам... о-о-о... охир вай... ма... ро ранҷонд...;
- дар сурати ихтисор шудани лафзи қабех, суханони мамнӯъ: Аввал ба риши миршабу дарвозабон р... Вон гаҳ ба риши муфтию қозикалон р...;
- дар вақти ҷавоб надодан ба пурсиш:
- Ту ҳезумкаш бошӣ, дос, аргамчин ва харат дар кучост?
- Чикорай?
- ... Амин дид, ки аз бандӣ ҳеч садое намебарояд, ба яке аз одамони худ нигоҳ карда фармон дод (С. А.) ва ғайра.

### **АЛОМАТИ НОХУНАК (« »)**

Аломати нохунак дар мавридҳои зерин гузошта мешавад:

- барои ҷудо кардани нутқи айнан нақшуда аз сухани худи гӯянда: Рӯзе он подшоҳро дар роҳе бо вай мулоқот афтод ва забон ба мақолот биқушод: «Эй дарвеш, сабаб чист, ки алоқа аз мо буридӣ ва қадам аз омадурафт кашидӣ?» Дарвеш ҷавоб дод: «Сабаб он ки донистам, ки наомада савол шунидан беҳтар аст, аз омада малол дидан». (А. Ҷ.). Зубайда ҷавоб дод: – «Дар заминҳои ман ба коштани пахта сар карданд». «Ҳамаи гапи бобоям ҳамин будааст?», – гуфта ҳайрон шудӣ? (Ф. М.);
- барои ҷудо кардани қалимаву ибораҳое, ки ба маъноҳои маҷозӣ ё қиноямез кор фармуда шудаанд: Ман бо нигоҳи машварат ба «шарики худ», - ба бобоям нигаристам. (С. А.). Дина, рӯзи дароз, катро «ичора» гирифтам... («Чумхурият») Аспҳо «оила»-ро пок нигоҳ дошта, аслو ба «бегона»-ҳо ҷашм ало намекунанд ва ба «доми фиреб» намеафтанд. («Чумхурият»);

— номи ташкилотҳо, китобҳо, маҷаллаву рӯзномаҳо ҳангоми истифодаи онҳо дар матн: Шумораи нахустини рӯзномаи нави тоҷикӣ «Паёми Душанбе», ки пайки айёми бозсозист, аз чоп баромад. Нависанда Ҷумъа Одина романи «Гузашти айём»-ро қабл аз давраи бозсозӣ навишта буд.

— иқтибос аз дигар асару мақолаҳо дар асарҳои илмӣ: А. Раҳмонзода доир ба китобу китобхонӣ чунин гуфтааст: «Саромадони ҳикмат ва адаби тоҷик ба китоб бо меҳру муҳаббат муносибат намуда, онро ягона омили дарёftи дониш медонистанд ва дар осору ашъори пурмуҳтавои хеш арзиши баланди ин дӯсти беминнатро ситоиш мекарданд».

Аломати ноҳунак ҳангоми тартиб додани рӯйхати адабиёт дар асару мақолаҳои илмӣ гузошта намешавад. Тарзи овардани адабиёт чунин аст: 1. Айнӣ С. Куллиёт. Ҷилди 11. Китоби 2. – Душанбе: Ирфон, 1964. – 436 с. 2. Қосимова М.Н. Ганчи сухан. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. – 639 с. 3. Саломиён М. Вижагиҳои услубии баъзе пасвандҳо дар забони шеъри тоҷикӣ//Суханшиносӣ. №1. – Душанбе: Дониш, 2016. – С. 33–38. 4. Ҳалимов С. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик /аз рӯйи забони «Гулистон»-и Саъдӣ //Масъалаҳои забон ва адабиёт. Қисми 1/2. – Душанбе: Дониш, 1975. – С. 283 – 307.

### НИМТИРЕ (-)

— Нимтире (дефис) ҳатчай васлкунандаи байни қисмҳои калимаи мураккаб ҳангоми якҷоя навиштан ё байни ду калимае мебошад, ки яке аз онҳо муносибати баёниявӣ дошта, якҷоя калимаи мураккабро ташкил медиҳанд. Ин аломат дар ҳолатҳои зерин гузошта мешавад:

- дар байни калимаҳои такрор: тозон-тозон, давон-давон ва ғайра;
- дар байни калимаҳое, ки ҷузъи шуморавиашон бо адад ифода шудааст: 1000-солагии зодрӯзи Абӯалӣ ибни Сино, 5500-солагии Сарразми бостон, 15-рӯза, 9-моҳа, 100-сола, 575-солагӣ ва ғайра;
- исмҳое, ки ҷузъи дуюми онҳо маънои мустақил надоранд: нон-пон, бача-кача, чой-пой, бозор-мозор, қанд-панҷ, тахта-пахта ва ғайра;
- дар байни калимаҳои тақлидӣ ва тасвирий: шар-шар, фаш-фаш, чак-чак, гум-гум, ғичир-ғичир, тиқ-тиқ, тақ-тақ, ялт-ялт, шав-шав, ав-ав ва ғайра;
- дар исмҳои хоси иқтибосӣ: Коста-Рика, Улан-Удэ, Сан-Марино, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес ва ғайра; - артикли арабии «ал» (ва гунаҳои он: -ал-, -ул-, -ут-, -ус-, -уш-) дар аввали номи шахсон, аввал ва мобайни асарҳои таъриҳӣ: Шайх Ал-Форобӣ, Ал-Азҳар, «Бадоевъ-ул-вақоэъ», «Мантиқ-ут-тайр», «Китоб-уш-шифо», «Ҳабиб-ус-сияр», «Лубоб-ул-албоб» ва ғайра;
- дар байни сифатҳои таъкидӣ: суп-сурх, сап-сафед, сип-сиёҳ, кап-кабуд, лӯб-лӯнда, тип-торик, каппа-калон ва ғайра;
- дар байни сифатҳое, ки аз такрори калимаҳои ҷудогона сохта шудаанд: коғази рах-раҳ, риши тор-тор, хурмои калон-калон, дарах-

тони хурд-хурд, хонаҳои паст-паст, ниҳолҳои борик-борик, говони фарбех-фарбех, бузҳои лоғар-лоғар ва ғайра;

– дар байни сифатҳои таркибӣ: ҳаракати миллӣ-озодихоҳӣ, китобҳои адабӣ-таъриҳӣ, фарҳанги тоҷикӣ-русӣ, сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ ва ғайра;

– дар сифатҳое, ки аз шумораву исм ва пасвандҳои -а, -ӣ (-гӣ), -ина соҳта шудаанд: тоқии 4-кунҷа, масофаи 100-метра, сангӣ 50-грамм, хонаи 2-ҳӯҷрагӣ ва ғайра;

– дар байни шумораҳои таҳминӣ: чор-панҷ рӯз, сесад-чорсад тонна, шаст-ҳафтод нафар одам, сад-саду сӣ сар гов, даҳ-понздаҳ китоб ва ғайра;

– пеш аз пасванди -ум (-юм) ва нумеративи -то, ки бо шумораҳои миқдорӣ ё таҳминӣ меоянд: 3- юм, 5-то, 10-12-то ва ғайра; - дар байни зарфҳое, ки аз қалимаҳои тақлиди овозӣ бо пасванди -он соҳта мешаванд: чир-чиркунӣ, гумбур-гумбуркунӣ, гум-гумзанӣ, чаҳ-чаҳзанӣ ва ғайра;

– дар байни феълҳои ҳоле, ки аз тақрори феълҳо соҳта мешаванд: дав-давон, давон-давон, ҳай-ҳайғӯён, тоз-тозон, давида-давида, рафта-рафта, хонда-хонда, ҳандида-ҳандида, лангида-лангида, лангон-лангон ва ғайра;

– дар назм дар байни пешоянду пайвандакҳои ихтизорӣ ва дигар ҳиссаҳои нутқ: к-ин, кон, з-ин, з-он, к-ӯ, в-ин, в-аз, к-аз, в-он, з-ӯ, бад-ин, бад-он, бад-ӯ, в-омад, к-омад ва ғайра;

– дар байни нидоҳои тақрор: баҳ-баҳ, ҳай-ҳай, вой-вой, ҳа-ҳа-ҳа, ҳи-ҳи-ҳи ва ғайра.

Эзоҳ. Ҳангоми навишисти тире дар аввал аз як тараф ва дар мобайн аз ду тараф фосила гузошта мешавад, вале ҳангоми навишисти нимтире, ки дар байн меояд, фосила гузошта намешавад.



## БА САВОЛҲО ҶАВОБ ДИХЕД

1. Зарурати омӯзиши аломатҳои китобат ва вазифаи онҳоро шарҳ дихед.
2. Дар қадом мавридҳо аломати нуқта гузошта мешавад? Мисолҳо оред.
3. Аломати савол дар қадом ҳолатҳо мавриди истифода қарор мегирад?
4. Мавриди истифодаи аломати хитобро бо мисолҳо фаҳмонед.
5. Дар қадом мавридҳо аломати вергул гузошта мешавад? Мисолҳо оред.
6. Дар қадом ҳолатҳо аломати нуқтавергул гузошта мешавад? Фикратонро бо мисолҳо исбот кунед.
7. Бо риояи талаботи услуби бадеӣ бо назардошти мазмуни расм матн тартиб дихед.

## БОБИ VII. ТАБИАТ ВА ИНСОН



### КОР БО ҲУЧЧАТ ВА САНАДҲОИ РАСМИЙ



#### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

«Ҳуҷҷат» калимаи арабӣ буда, дар луғатномаҳо ба чанд маънӣ омада, яке аз маъниҳояш далел, бурҳон ва асос мебошад. Ҳуҷҷат ва ҳуҷҷатнигорӣ дар таърихи забони тоҷикӣ собиқаи қуҳан дорад.

Ҳуҷҷат ё санад меъёрҳо ва қоидаҳои маҳсуси навишти дорад. Дар навишти он бадеият ба кор бурда намешавад. Агарчи дар ҳуҷҷатҳои даврони қадим суханпардозӣ ва зиёдагуфторӣ роҳ дода мешуданд, имрӯз дар навишти ҳуҷҷат, ба ҳукми як санади муҳим, пардоз ва орову зинати суханроҳандозӣ намешаванд. Вижагиҳои асосие, ки дар навишти як ҳуҷҷат ё як санад бояд дар назар гирифта шаванд, умуман, аз инҳо иборатанд:

– сухан бояд дақиқ ва мушаххас бошад ва калимаҳои мушаххас-маъно ва якмаъно истифода шаванд;

– аз зиёдатгуфторӣ ва суханпардозӣ бояд парҳез карда шавад ва мухтасаргӯйиву кӯтоҳбаёнӣ бештар истифода шавад;

– воситаҳои бадеияти сухан, яъне санъатҳои бадеӣ, хусусан муболига ва иғроқ, ки мӯчиб бар зиёдатгуфторӣ ва дур рафтан аз асли мақсад мешаванд, бояд дар навишти ҳуччат корбурд нашаванд.

Дар навишти ҳуччатҳо ва санадҳо вижагиҳои мазкур, ба вижа дурӣ ҷустан аз муболигаву иғроқ, ки нишондиҳандай тамаллуқот ва хушомадгӯйиҳоянд, бояд ҷиддан ба эътибор гирифта шаванд ва ҳатман дар нигоштани ҳуччат мавриди эътино қарор гиранд.

Ҳуччатҳои давлатӣ, аксаран, дорои қолабҳои муайянанд ва аз ин ҷиҳат, онҳоро ҳуччатҳои қолабӣ – намунавӣ низ мегӯянд. Дар онҳо намунаҳои пешакӣ қолабшуда матраҳ шудаанд, ки ҳуччатнавис ё шахси салоҳиятдор аз рӯйи нишондоди он қолабҳо ҳуччати худро пур мекунад. Аз ҷумлаи ин навъи ҳуччатҳо шиноснома, шаҳодатномаи таваллуд, гувоҳнома, шаҳодатномаи таҳсил, варақаи шахсӣ ва монанди инҳо мебошанд. Ҳуччатҳои фардӣ, аксаран, бе қолаби марсуманд. Онҳоро афроди гуногуни ҷамъият метавонанд нависанд. Ба ин навъи ҳуччатҳо ариза, шарҳи ҳол, тавсифнома, баёнот, забонҳат ва монанди инҳо дохил мешаванд.

Ҳуччатнигорӣ ба услуби расмии коргузорӣ мансуб аст. Муҳимтарин талабҳо аз услуби ҳуччатгузорӣ аз инҳо иборат аст. Ҳуччати расмӣ бояд: 1) мухтасар бошад; 2) далелнок бошад; 3) равшану фаҳмо бошад; 4) ҷавобгӯйи меъёрҳои соҳторӣ (шаклӣ) бошад.

Қонун, оиннома, раҳнамо, шартнома, фармон, ваколатнома, таъиднома (акт), шахсиятнома, раводид (виза), тасдиқнома, (маълумотнома), ариза, забонҳат, гувоҳнома, тавсифнома, тавсиянома, телефонахбор, иддаонома, барқия (телеграмма), роҳҳат ва ғайра ҳуччатҳои расмӣ мебошанд. Ин ҳуччатҳо хусусияти якранг ва қолибӣ дошта, мухтасар иншо мешаванд.

Тарзи ифода соддаву мӯъказ буда, аз воҳидҳои фразеологӣ ва санъатҳои бадеӣ ҳолист. Ҳуччатҳои идорӣ қолабҳои якрангу умумӣ доранд, ки фикр дар доираи талаби онҳо ифода меёбад. Қарору қонунҳо барои умум тартиб дода мешаванд. Матнҳои шомил хусусияти номуайян доранд. Ин маънӣ одатан дар шакли ҷумлаҳои мураккаб сурат мегирад, ки ҳабари онҳо бо таркибҳои супурда шавад, тадқиқ карда шавад, ба маълумот гирифта шавад, талаб карда шавад, интиҳоб карда шавад, таъин карда шавад, дониста шавад, равона карда шавад, ҷудо карда шавад, ба даст оварда шавад, талаб намояд, ба кор барад, ба чоп тавсия карда шавад, маъқул дониста шавад ва амсоли инҳо ифода мегардад.

Дигар ҳуччатҳои расмӣ истеъмоли ҷумлаҳои мураккаб: пайваст ва тобеъро тақозо намекунад. Онҳо бештар бо ҷумлаҳои соддай мӯъказ навишта мешаванд.

## МАВЗЎИ 31. ТАВСИФНОМА, ТАРЧИМАИ ҲОЛ, СУРАТМАЧЛИС, ТАВСИЯНОМА



### МАН МЕГЎЯМ, ШУМО ГЎШ КУНЕД

**Ариза аз ҷузъҳои зерин иборат аст:**

1. Ному насаби қабулкунанда
  2. Ному насаби шахси аризанависанда
  3. Номи санад
  4. Матн
  5. Вазифа, ному насаб ва ному насаби аризанавис дар мавридҳои лозима маҳали зист зикр карда мешавад.
  6. Имзо
  7. Таърихи навиштани ариза
  8. Дар ариза ному насаби аризанавис бояд пурра навишта шавад.
- Дар аризаҳое, ки нависанда чун шаҳрванд ба унвони ягон мақом нависад, бояд ба ҷойи вазифа нишонаи маҳалли зистаашро зикр мекунад.

**Дар тасдиқнома овардани чунин ҷузъҳо ҳатмист:**

1. Номи муассисае, ки тасдиқномаро медиҳад.
2. Шумора ва таърихи додани тасдиқнома.
3. Унвони санад.
4. Ному насабе, ки ба он тасдиқнома пешниҳод мегардад.
5. Матн.
6. Унвони муассисае, ки ба он тасдиқнома пешниҳод мегардад.
7. Имзои мақоми расмӣ.
8. Мӯҳр.

Тасдиқномаро метавон дар шакли дастнавис таҳия намуд ё чоп кард. Тасдиқнома тибқи дастури мақоми болои ё мақоми расмӣ дода мешавад. Дар матни он хулоса ба пешниҳод бояд мавҷуд набошад, яъне дар он фақат матлаб зикр карда шавад.

**Суратмаҷлис (протокол) ва ҷузъҳои асосии он:**

1. Номи муассиса.
2. Номи санад.
3. Таърихи маҷлис (машварат, конфронс).
4. Шумораи суратмаҷлис.
5. Маҳали маҷлис.
6. Мӯҳри (маҷлис) тасдиқ (дар сурати зарурат).
7. Унвон (номи мақоми марбут ё унвони маҷлис).
8. Матн (бахши муқадассоти таркиби ширкаткунандагон, дастури рӯз).
9. Матни суханронии нотиқон ва қарори маҷлис.
10. Ному насаби раису котиб.
11. Имзои раису котиб.

### Кафолатнома аз ҷузъҳои зерин иборат аст:

1. Мӯҳри чоргӯша ё унвони расмии созмон ё муассисае, ки дархост мекунад.
2. Ному насаби созмон ё муассисае, ки аз он дархост ба амал оварда мешавад.
3. Номи санад.
4. Матн.
5. Ном ва насаби роҳбари муассисаи дархосткунанда ва имзои ў.
6. Ному насаби сархисобдори муассиса ва имзои ў.
7. Мӯҳр.



**Хонед ва аз пайи навиштани тавсифнома шавед. Тавсифномаи на-виштаатонро ба шариқдарсон ва омӯзгор хонда дихед. Хатоҳои ҷузъии ислоҳталабро бартараф намуда, ҳамчун ҳучҷат омода со-зед.**

### Тавсифнома

Тавсифнома ҳучҷатест, ки аз тарафи роҳбари синф, мактаб, коллеҷ, донишкада, донишгоҳ, муассиса ва гайра ба фаъолияти шахсе дар вақти зарурӣ дода мешавад. Роҳбар поквичдонӣ, ширинсуханиӣ, хулқу атвор, иқтидору истеъдод, ҳурмату эҳтироми лойик, ҳунару маҳорат, бурду боҳт дар соҳаи эҷод ва касб, фаъолияти корҳои ҷамъиятии шахсро васф мекунад, баҳо медиҳад. Гайр аз ин, фазилатҳои бади шахс (агар зарур бошад) навишта мешавад.

Ҷузъҳои зарурии тавсифнома:

1. Номи санад (Тавсифнома).
2. Ному насаб, соли таваллуд, миллат, маълумот, вазифа, рутба, дараҷаи илмӣ.
3. Матн.
4. Унвони ҷое, ки тавсифнома ба он пешниҳод мегардад.
5. Имзои роҳбар ва раиси кумитаи касаба.



**Шинос шавед ва тарҷимаи ҳоли худро нависед. Дар хусуси имко-нот ва корбасти воҳидҳои сарғию наҳвӣ дар тарҷимаи ҳол фи-кратонро баён кунед.**

### Тарҷимаи ҳол

Тарҷимаи ҳол санадест, ки ҳасби ҳол, фаъолияти меҳнатӣ ва иҷтимоии шахсро дар бар мегирад. Санади мазкурро шахс дар вақти ба мактаби олий ва ё ин ки дар вақти ба муассиса ба кор доҳил шудан менависад. Тарҷимаи ҳол аз забони шахси якуми танҳо навишта мешавад. Ҳабари ҷумла бештар бо истеъмоли бандаки **феълии-ам** итмом меёбад. Баъзан ба ҷойи бандаки ҳабарии аст ва феъли мебошад, мебошанд, **аломати тире** (–) истифода карда мешаваду пас аз он нуқта гузошта мешавад. Тарҷимаи ҳол фақат дастнавис мешавад. Онро худи шахс менависад.

Чузъҳои асосии тарҷимаи ҳол:

1. Номи санад (Тарҷимаи ҳол).
2. Матн.
3. Таърихи навишти санад.
4. Имзо.



## Шинос шавед ва суратмачлиси ҷамъомади баргузоргардидаи синфро нависед.

Суратмачлис ҳуҷҷатест, ки дар он рафти маҷлис инъикос мегардад.

Намунаи суратмачлис:

Суратмачлиси ҷамъомади донишомӯзони синфҳои 10-уми мактаби таълимии миёнаи умумии рақами даҳум.

Мактаби 10

3 сентябри соли 2023

Иштирок доштанд: Роҳбари синф, 35 нафар донишомӯzon.

### РЎЗНОМА:

1. Дар бораи ташкили фонд (хазина)-и гурӯҳ.
2. Баррасии нақшай чорабиниҳо ба муносибати Иди забон.
3. Масъалаи ҷорӣ.

### ШУНИДА ШУД:

Фарзонаи Фарруҳзод (саидори гурӯҳ) – барои муташаккилона ва ба сифати баланд гузаронидани чорабиниҳои тарбиявӣ, ҷаҳонӣ, маросимҳои суннатӣ, мавлуди ҳамсинфон ва ғайра ҳар дафъа маблағи муайян сарф мешавад, ки ҷамъоварии он фурсат ва пули нақд металабад. Бо мақсади тезтар ва босифат гузаронидани чорабиниҳо таклиф ҳаст, ки фонд (хазина)-и гурӯҳ ташкил карда шавад.

Нозанини Нурзод (донишомӯз). Донишомӯз таклифро дастгирӣ намуда гуфт, ки дар ҳақиқат, на ҳамеша сари вақт маблағ ҷамъ карда мешавад, дар натиҷа чораҷӯйӣ дар вақти зарурӣ ташкил нашуда мемонад.

Шаҳриёри Бахтиёрзода (донишомӯз) – ман таклиф дорам, ки барои ҷамъ кардан ва бо тартиб ҳарҷ кардани маблағи хазина иборат аз се нафар комиссия ташкил карда шавад ва он дар назди гурӯҳ, дар ним сол як маротиба ҳисобот диҳад.

### ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Бо мақсади назорат аз даҳлу ҳарчи мақсадноки фонд дар ҳайати 3 нафар: У. Обидов, Д. Мачидов, Х. Солиев комиссия созмон дода шавад.

2. Р. Воҳидов хазинадор таъин карда шавад.

### ШУНИДА ШУД:

К. Салимова. аз рӯйи масъалаи дуюми рӯзнома гуфт:...

М. Музаффарова қайд намуд, ки...

С. Бобоев роҳбари синф чунин гуфт:...

**ҚАРОР КАРДА ШУД:**

1. Нақшай чорабиниҳои синфи 10 ба муносибати Иди забон тасдиқ карда шавад.
2. Шахсони масъул вазифадор карда шаванд, ки чораҳои дар нақша зикршударо саривақт ва босифат ичро намоянд.
3. Назорати рафти ичрои нақша ба зиммаи сардори гурӯҳ Фарзонаи Фаррухзод гузошта шавад.

Раиси маҷлис:  
Котиб:

Имзо  
Имзо

(Ному насаб)  
(Ному насаб)



**Кори лоиҳавӣ. Калима ва ибораҳои ба таври муқоиса навишташударо аз назар гузаронед. Номҳои тоҷикиашро ба хотир нигоҳ доред. Маълумот, ҷузъҳои заруриро қайд намуда, тавсиянома нависед.**

Архив – бойгонӣ, бланк – барг, варақа, взнос – ҳаққи узвият, выписка – беруннавис, выписка из протокол – беруннависи суратмаҷлис, директор – сардор, дубликат – нусха, зарплата – моҳона, маош, индекс – шохис, касса – хазина, сандук, кассир – хазинадор, квитанция – борхат, контракт – паймоннома, шартнома, конференция – конфронс, кредит – қарз, вом, аванс – бунак, пешпардоҳт, пешмузд, отпуска – муарахҳасӣ, рухсатӣ, печат – муҳр, подпись – имзо, проспект – хиёбон, протокол – суратмаҷлис, рапорт – гузориш, расписка, забонҳат, стаж – собиқаи кор, суточные – масрафи (харчи) шабонрӯзӣ, титул – сарсафҳа, штамп – муҳр.

## **МАВЗӸИ 32. БАРҶИЯ (ТЕЛЕГРАММА), ТЕЛЕФОНАХБОР (ТЕЛЕФОНограмма), Даъватнома, Эълон**



### **МАН МЕГӸЯМ, ШУМО ГӸШ КУНЕД**

Бо барҷия шинос шуда, дар кучо навишта шудани таърихи ирсолашро гӯед. Ба номи бародари дар хизмати ҳарбӣ будаатон барҷия нависед.

#### **Барҷия (телеграмма)**

Барҷия санадест, ки тавассути телеграф фиристода мешавад. Вай дар сурате навишта мешавад, ки ичрои кор фурсати камро тақозо намояд. Матни барҷия бояд муҳтасар бошад. Дар вай одатан пешояндҳо, пайвандакҳо, ҷонишинҳо ва аломати китобӣ зикр намешаванд.

Ҷузъҳои асосии барҷия:

Навъи барҷия (агар барҷия маълум бошад, навъи он зикр намегардад).

Нишонӣ, ном ва номи хонаводагии гирандаи барҷия.

Матн.

Номи фиристандаи барқия (агар фиристанда муассиса ё созмон бошад, пас вазифаи корманд низ зикр мейбад).

Нишонии фиристандаи барқия.

Таърихи ирсоли (фиристодани) барқия.

Намунаи барқия

Бухоро

Кӯчаи Баҳоуддин Нақшбанд

Некқадами Фаррухзод

25 март соати 8 маро дар фурудгоҳи Бухоро пешвоз гир.

Тошканд

Мустақиллик

Чаҳонгири Комилзода



**Матни телефонограммаро тартиб дихед. Дар кадом дафтар ва чӣ гуна қайд кардани ахбори телефониро аз котибаи сардори мактаб пурсед.**

### Телефонахбор (Телефонограмма)

Телефонограмма хабарест, ки тавассути телефон расонида мешавад. Телефонограмма асосан барои расонидани хабар ё дастури фаврӣ истифода мегардад.

Матни телефонограмма низ чун матни барқия дар миёни шаҳрҳо сурат мегирад ва мухтасаргүй зурур аст. Зимни гуфтугӯйи телефонӣ бояд калимаҳое, ки талаффузашон мушкил аст, ба кор бурда нашавад. Беҳтар аст, ки матн ҳичро ба ҳичро хонда шавад. Дар ин сурат нависанда метавонад матнро бидуни иштибоҳ нависад.

Ҷузъҳои асосии телефонограмма инҳоянд:

Унвон.

Шумораи телефонограмма.

Таърих.

Номи шахс ё муассисае, ки телефонограммаро расонидааст. Матн. Номи гирандаи телефонограмма.

Зикри вазифаи шахсе, ки телефонограммаро имзо кардааст.

Зикри вазифа, ном ва шумораи телефони касе, ки телефонограммаро расонидааст.

Зикри вазифа, ном ва шумораи телефонии гирандаи телефонограмма.

Вақти гирифтани телефонограмма.

Намунаи телефонограмма

Аз кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии Бухоро ба сардори шӯъбай таълими халқӣ.

22 апрел соати 10 дар бинои факултаи педагогика конферонси илмий-методӣ баргузор мегардад.

Муаллимони забон ва адабиёти тоҷикро бо мақсади иштирок кардан ба конфронс ба сафар фиристонед.

Мудири кафедра

Юнуси Юсуфзода имзо кардааст

Телефонограммаро котиб Таваккали Равшанзода расонд,  
телефон 228–10–44.

Телефонограммаро котиба Парвинаи Нематзода гирифт, телевизор

225–27–31, соати 9.



**Даъватномаи чорабинии ташкилкардаатонро тартиб дода, онро бо даъватномаҳои тайёри қолабӣ муқоиса кунед. Гӯед, ки даъватномаи тартибдодаи шумо дуруст аст ё не.**

### Даъватнома

Даъватнома санадест, ки барои даъвати шахсе ё касе омода карда мешавад.

Матни даъватнома мазмунан гуногун мешавад. Даъватнома бахшида ба тадбирҳои анҷумани илмӣ, илмӣ-методӣ, маҳфили адабӣ, маросим (тӯй)-и баргузоршаванд омода карда мешавад. Ҷонишини шумо дар матн барои ҳурмату эҳтироми шахс бо ҳарфи калон навишта мешавад. Одатан хабари ҷумлаҳои охирин бо истеъмоли ибораҳои даъват мекунад, даъват мекунем, даъват мекунанд, даъват менамояд, даъват менамоянд, баргузор мешавад хотима меёбад. Дар поёни матни даъватнома ба ҷойи имзо номи ташкилкунандай тадбир (мисли хонандагони синфи 10-уми мактаби рақами 10) навишта мешавад. Нусхай даъватномаро бо компьютер ва нашриёт метавон зиёд кард. Барномаҳои анҷумани илмӣ, маҳфили адабӣ (агар зурурат бошад) ба даъватнома илова карда мешавад.

Даъватнома аз ҷузъҳои зерин иборат аст:

Номи санад (Даъватнома).

Матн.

Сана, вақти тадбири баргузоршаванд.

Нишонии тадбири баргузоршаванд.

Номи шахс ё ин ки муассисаи ташкилкунандай тадбир.

Намунаи матни даъватнома

Муҳтарам (а)

Хонандагони синфи даҳуми мактаби миёнаи рақами 8 Шуморо ба шабнишинии адабӣ-бадеи, ки ба шарафи ҷашни зодрӯзи 605-солагии шоири ширинкалом Абдураҳмони Ҷомӣ баргузор мегардад, даъват менамоянд.

Шабнишини адабӣ-бадеӣ 10 октябри соли 2023, соати 11 дар маҷлисгоҳи мактаб (ҳиёбони Айнӣ, мактаби 10) баргузор ҳоҳад шуд.

**Ба саволҳо ҷавоб дижед.**

1. Ҳуччат ва санадҳои расмӣ чӣ гуна хусусият доранд?
2. Ҳуччат ва санадҳои расмӣ бештар бо кадом ҷумлаҳо навишта мешаванд?
3. Ариза, забонхат, телефонаҳбор, даъватнома, ваколатнома, тавсифнома чӣ гуна ҳуччат аст?
4. Номи санадҳо одатан дар кучои сатр ва бо чӣ гуна ҳарф навишта мешаванд?
5. Баъд аз номи санадҳо кадом аломат гузашта намешавад?
6. Дар забонхат шумораҳо пеш аз қавс ва дар қавс чӣ гуна навишта мешавад?
7. Кадоме аз ҳуччат ва санадҳо дастнавис карда мешавад?
8. Дар кадом ҳуччат ҷонишини шумо бо ҳарфи калон навишта мешавад?
9. Дар матни тавсифнома кадом бандаки феълӣ бештар корбаст мешавад?
10. Кадом ҳуччатҳо дар як нусха навишта мешавад?

**ТЕСТ**

1. Дар таълифи ҳуччатҳо сухан чӣ гуна баён карда мешавад?
  - а) мӯъҷаз, содда
  - б) муассир
  - в) мураккаб
  - г) печ дар печ
2. Хабари кадом ҳуччат ва санадҳои расмӣ бо ибораҳои ҷалб карда шавад, маъқул дониста шавад, таъин карда шавад, ба даст оварда шавад хотима меёбад?
  - а) ариза
  - б) забонхат
  - в) барқия
  - г) раводид
3. Кадом санадҳо дар шакли дастнавис оварда мешавад?
  - а) ариза, забонхат, тарҷимаи ҳол
  - б) барқия, телефонаҳбор
  - в) суратмаҷлис, қарордод
  - г) раводид, таъиднома
4. Дар кадом банд тарзи дуруст навиштани номи санадҳо зикр ёфтааст?
  - а) дар мобайн бо ҳарфи калон
  - б) дар мобайн бо ҳарфи хурд
  - в) дар канор бо ҳарфи калон
  - г) дар сарҳат (ҳошия) бо ҳарфи калон

5. Баъд аз номи санад кадом аломат гузашта намешавад?

- а) нуқта      б) вергул
- в) хитоб      г) савол

6. Кадом чонишин дар матни даъватнома бо мақсади ҳурмату эҳтироми шахс бо ҳарфи калон навишта мешавад?

- а) ман      б) ту
- в) ў      г) шумо

7. Дар кадом ҳучҷат рақамҳо дар қавс бо ҳарф навишта мешавад?

- а) забонхат
- б) ваколатнома
- в) тарчимаи ҳол
- г) тавсифнома



## ТАКРОР ВА ҶАМЪБАСТИ МАВЗЎҲОИ ОМӮХТАШУДА

### МАВЗЎИ 33. ИЧРОИ МАШҚ ВА СУПОРИШҲО АЗ ДИДИ УСЛУБШИНОСӢ



**Зарбулмасалҳоро пурра карда, ба дафтар нависед, ба зери аъзоҳои ҷумла ҳат кашед.** Муқаррар кунед, ки зарбулмасалҳо дар қолаби ҷумлаҳои яктақиба ифода ёфтаанд ё дутақиба, хабарҳои ҷумлаҳои яктақиба шаклан ба қадом шахсу шумора далолат мекунанд ва ҷумла муайяншахс, номуайяншахс, умумишаҳс ё бешаҳс аст.

Дили ноҳоҳам...; Аз барф гурехта...; Ангурा ҳӯру...; Дар бачагӣ хондан...; Бар саволат ҷавоб...; Илочи воқеа...; Кори имрӯзаро...; Ба як ҷавонмард...; Дидадаро шав...; Лайлиро бо ..; Дурӯғи маслиҳатомез ..; Аввал бубин...



**Бо корбасти силсила муродофоти воҳидҳои фразеологии зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.**

Дил бохтан – булбули шайдо шудан (ошиқ шудан), гул-гул шукуфтан – қабат-қабат гӯшт гирифтан – ба куртаи худ нагунцидан – сари касе ба осмон расид – ҷашми касе равшан шуд – дар ҷашми касе оташи шодӣ барқ зад (шод шудан).



**Матнро хонед ва аз диidi услубшиносӣ таҳлил кунед.**

#### ҲИКОЯТ

Луқмони Ҳаким сиёҳчурда буд. Касе ўро ба бандагӣ гирифту муддате хидмат менамуд ва аз вай осори илму ҳикмат мушоҳида менамуд. Рӯзе ҳоча ба расми имтиҳон вайро гуфт: «Гӯсфанде бикуш ва беҳтарин аъзои ўро ба назди ман ор».

Луқмон гӯсфандро бикушт ва дилу забонаш пеши ҳоча овард. Ҳоча гуфт: «Ин чӣ ғуна аст?» Гуфт: «Ҳеч, ҷиз беҳ аз дилу забон нест, агар пок бошад ва ҳеч ҷиз бадтар аз он нест, агар нопок бошад».

(Аз «Латоиф-ут-тавоиф»-и Алии Сафӣ)

*Лугат:*

Сиёҳчурда – сиёҳпӯст, гандумгун.

#### ФОНДИ АСОСИИ ЛУҒАВӢ

Номи предметҳо: борон, барф, об, қўҳ, санг, дараҳт, хок, замин, офтоб...

Калимаҳои ифодагари амалу ҳолат: ҳандидан, гуфтан, рафтан, омадан, доштан, ҳўрдан, нишастан...

Калимаҳои ифодагари хешу табор: падар, модар, бародар, ҳоҳар, таго ...

Номи узвҳои инсон: ҷашм, даст, дил, пой, лаб, гӯш, абру, миён, шона...

Калимаҳои ифодагари номи дараҳтон: себ, анор, тут, ҷормазз, бодом, зардолу, гелос ...

Калимаҳои ифодагари ранги предметҳо: сафед, сиёҳ, сурх, зард, гулобӣ, бунафш, қабуд, сабз ...

Калимаҳои мансуби зарфҳо: имрӯз, пагоҳ, (фардо), боло, поён, оҳиста, тез, зуд ...

Ҳайвоноти хонагӣ: гов, буз, асп, гӯсфанд, ҳар, барра, гӯсола...  
Ҳайвоноти ваҳшӣ: гург, рӯбоҳ, хирс, хук, паланг, бабр...



## Матнро хонед ва аз диidi услубиноси таҳлил кунед.

Забон яке аз нишонаҳои ҳастии миллат аст, бинобар ин онро омӯхтан, аз сарватҳои луғавию калимасозӣ, аз имконоти услубии сарфию наҳвии он моҳирона фоида бурда тавонистан, онро аз таъсири забонҳои бегона, лаҳҷаю шеваҳо, алфози омиёна ва дурушт эмин доштан, ба ҳусни он ҳусн зам намудан барои ҳар як фарди ҷомеа, ҳусусан, ҳонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва ойи вочиб аст.

Қисмати зиёди калимаҳои забони тоҷикӣ таъриҳан – ҳамчун мерос аз давраҳои қадим ва миёнаи забони тоҷикӣ то ба забони адабии ҳозираи тоҷик омада расидаанд. Дар охирҳои асри XIX ва ибтидои асри XX садҳо калима ба монанди хон, қушбегӣ, ярлиғ, юзбошиӣ, даҳбошиӣ, машкоб, ясавул, миршаб, ушр ва ғайра аз истифода баромаданд. Ҷойи онҳоро калимаҳои навбунёди замони истиқбол ишғол намуд. Таркиби луғавии забон нисбат ба пештара бо неологизмҳои асри XXI инкишофт ёфт.



## Калимаҳои мустақилмаъно – дар ғановатмандии таркиби луғавӣ мавқеи арзанда доранд, аммо на ҳамаи онҳо саҳми якхела доранд.



### ТЕСТ

- Калимаи «Доҳунда» чӣ маъно дорад?
  - камбағали дехотӣ
  - шахси дарвеш
  - марди паҳлавон
  - одами бесавод
- Ибораи «мубтало гардидан» бо қадом ибораи рехта ҳаммаъност?
  - ошиқ шудан
  - гирифткор шудан
  - ба даст гирифтан
  - ба дил гирифтан

3. «Ба хони қорахитоиён забон доданд» чй маъно дорад?
- а) ба хони қорахитоиён забон як кардан
  - б) ба хони қорахитоиён ҳамсӯҳбат шудан
  - в) гапи хони қорахитоиёнро гӯш кардан
  - д) дар пеши хони қорахитоиён будан
4. Боре масчиди деҳаи Маҳаллаи Боло ғалтидааст, аҳолии он чо ба талаби устои дуредгар баромадаанд. Дар ҷумлаи зерин калимаи «ғалтидааст» ба қадом маъно корбаст шудааст?
- а) вайрон шудааст
  - б) таъмирталаб шудааст
  - в) ба борону барф тоб наовардааст
  - г) чаппа шудааст.
5. «Ба талаби усто баромадан» дар ҷумлаи болой ба қадом маъно омадааст?
- а) аз усто талаб кардан
  - б) барои усто тайёри дидан
  - в) усто ҷустан
  - г) аз баҳри усто баромадан
6. Дидааст, донистааст, надоштаанд, баромадаанд ва набудааст қадом сиғаи замони гузаштаи феъланд?
- а) амрий
  - б) ҳабарӣ
  - в) шартӣ-ҳоҳишмандӣ
  - г) амрий
7. Маънои қадом ибораи фразеологӣ ҳурсанд шудан, фахр кардан аст?
- а) сар ба осмон расидан
  - б) ҳудро гум кардан
  - в) сар ба сар шудан
  - г) дарди сар шудан
8. Услуби баёни қадоме аз навиштаҳо бадеист?
- а) повест
  - б) қарордод
  - в) таклифнома
  - г) мақола
9. Услуби баёни қадоме аз навиштаҳо расмист?
- а) қисса
  - б) баённома
  - в) роман
  - г) ҳабар

10. Услуби баёни кадоме аз навиштаҳо рӯзноманигорист?

- а) хабар
- б) даъватнома
- в) повест
- г) рисола

11. Маънои ибораҳои фразеологии сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>а) дили кашол</li> <li>б) ба дил задан</li> <li>в) дили танг</li> <li>г) ба дил гирифтан</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Дили боумед, моил ба чизе</li> <li>2. Безор шудан, дилгир шудан</li> <li>3. Ранчидан аз сухани касе</li> <li>3. Дили бе сабру қарор</li> <li>4. Хурсанду болидахотир будан</li> </ul> |
|--|---|

12. Пайванди маънои калимаҳоро муайян кунед:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>а) соғу зулол</li> <li>б) сарв</li> <li>в) шамъи оламафрӯз</li> <li>г) безавол ва ҷовид</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Қаду қомати баланд</li> <li>2. Офтоб</li> <li>3. Оби чӯй</li> <li>4. Илму ҳунар</li> <li>4. Шамсу қамар</li> </ul> |
|---|--|

Калимаҳои вомӣ аз як забон ба забони дигар бевосита  
ё бавосита мегузаранд

#### Бевосита

Калимаҳое, ки бевосита аз як забон ба забони дигар  
гузаштаанд: **қишилоқ, ҳалқ, китоби дарс**

#### Бавосита

Калимаҳое, ки аз як забон ба забони дигар тавассути  
забони дуюм ворид гаштаанд: **футбол, волейбол**

### МАВЗӮИ 34. САНЧИШИ ДОНИШҲОИ ОМӮХТАИ ЧОРЯКИ ЧОРУМ




**Талаффузашон зеҳн монда, ба қадом навъи чумлаҳои мураккаб  
мансуб будани онҳоро муайян кунед. Гӯед, ки ин чумлаҳои мураккаб  
ба қадом услубҳои нутқ ҳосанд.**

1. Ҳудписандӣ далели нодонист, охири вай фақат пушаймонист (Панд).

2. Тан ба ҷон зинда аст, ҷон зинда ба илм (Н. Ҳ.). 3. Шумо розӣ бошед – мо ҳам ризо (Р. Ҷ.).

## Мутазодҳо вобаста ба соҳт



**Чумлаҳои мураккаби бепайвандаки зеринро ифоданок хонед, оҳанг ва тобишҳои ҳиссӣ-муассириашонро шарҳ дихед. Гӯед, ки онҳо ба қадом услугҳои нутқ тааллук доранд.**

1. Забонаш ширин, муомилааш боодобона, рафтораш боақлона (Ч. И.).
2. Рангҳо парида, чашмҳо дарун рафта, биниҳо тег кашида, дастҳо кафида ва хуншор шуда, пойҳо обила карда ва ҷароҳат пайдо карда ва либосҳо дарида буданд (С. А.).
3. Ҳар дуяшон дар як ҷо кор мекунанд, қасбу корашон як, мақсаду маромашон як (Ч. И.).
4. Мошин гузашт: ҷанги кӯча баланд шуд («Садои Шарқ»).
5. Эй шоир, ба ман бигӯ: мард кист ва мардӣ чист? (Аз рӯзнома).
6. Гап аз чӣ сар шуда ба кучо мерафт, ҳоло касе ба ин аҳамият намедод (Р. Ч.).
7. Ҷӯйро қиҳо кананд, обро қиҳо хӯранд (Зарб).
8. Фирӯза сар боло кард, ба рӯйи чун барги гул нағиси ўашк шашқатор мерафт (Ч. И.).



**Чумлаҳои мураккаби бепайвандакро навишта, ба тобишҳои ҳиссӣ-муассириашон зехн монед. Гӯед, ки онҳо дорои қадом тобишҳои ҳиссӣ-муассирианд ва ба қадом услугҳои нутқ мансубанд.**

1. Мо ҳабар дорем, роману повестҳои устодони маътуф бидуни баҳсу мунозираҳо ба нашр тавсия мешаванд (Ф. М.).
2. Вале он дудилагӣ дер давом накард, тир аз камон часта буд (Ҳ. К.).
3. Аз ин нуктаҳо бо адибон ва хонандагон мунаққид сӯҳбат накунад, кӣ мекунад? (Ф. М.).
4. Офтоб торҳои заррин ва навозишкори худро ба болои шаҳр бедареф нисор мекард, насими форам аз беруни шаҳр бӯйи сабзай навхезро меовард (Ч. И.).
5. Дил кушода бошад, дар кушода (Панд).
6. Ҳалворо ҳаким хӯрад, қалтакро – ятим (Зарб.).
7. Аз дур давоне меомад, вай қадбаланд, хушрӯй буд (Ҳ. К.).

## НАВЪҲОИ ЛУФАТ

### Луғатҳои энсиклопедий

Дар луғати энсиклопедий калима аз ҷиҳати маъною дастурӣ шарҳ дода нашуда, балки дар бораи чизҳое, ки тавассути калима фаҳмида мешавад; воқеаю ҳодисаҳои таъриҳӣ, табииӣ, иҷтимоӣ, номҳои ҷуғрофӣ маълумот дода мешавад.

### Луғатҳои филологӣ

Дар луғатҳои филологӣ ба воҳиди луғавӣ-калима, маъно ва алломатҳои дастурию ҳусусиятҳои он маълумот дода мешавад



**Матнҳоро хонед, ҷумлаҳои унвониро дар алоҳидагӣ шарҳ дихед. Гӯед, ки матнҳо ба қадом услубҳои нутқ мансубанд.**

Боғи Зӯҳра. Саҳари фасли баҳор. Дар боғ дараҳтони гуногун гул кардаанд. Дар як тарафи боғ хонаи Тоҳир ва дар тарафи дигари боғ хонаи Зӯҳра муқобили ҳамдигар воқеъ гардидаанд. Зӯҳра бо дугонаҳояш ба сайри боғ мебарояд. Тоҳир дар айвони хонаи худ хобидааст (М. Т.).

Аввали баҳор. Офтоб ба қиём нарасида бошад ҳам, ҳаво мисли пештара гарм аст. Замини наздиҳавлигиро ҷуфт мекардем. Ҷуфтгар ҳамсоламон Очилбой буд.

Мардонагӣ! Чунин мардонагӣ ва қаҳрамоние, ки ... таърихи инсоният онро надидааст. Дар ин муҳориба мардонагӣ, қаҳрамонӣ ва матонати бемислу монанд нишон дода шуд (Аз рӯзнома).

### ЛУҒАТҲОИ ФИЛОЛОГӢ ДУ НАВӢ МЕШАВАНД:

#### Луғатҳои умумӣ

Луғати филологияе, ки дар онҳо калимаҳои мансуби ҳамаи соҳаҳо ва қабатҳои маъноии лексикаи забони адабӣ оварда шудаанд, бо луғати умумӣ тааллук доранд: луғати тафсирӣ (фарҳангҳо), луғати тарҷумавӣ, луғати имло...

#### Луғатҳои хосса

Луғати филологияе, ки дар онҳо шарҳи калимаҳои марбути ягон соҳа ва ё худ воҳидҳои луғавии мутааллиқи ягон қабати маъноии лексикаи забони адабӣ дода мешавад, ба луғати хосса мансубанд: луғати истилоҳот, луғати муродифот, луғати фразеологӣ, луғати ҳамгунаҳо, луғати мутазодӣ..

## ТАҲЛИЛИ МАТНҲО АЗ ДИДИ УСЛУБШИНОСӢ

### ТАФСИРИ ЯК БАЙТИ ХОҶА ҲОФИЗ

Як байти машҳури шоири маъруф Муҳаммад Шамсиддини Шерозӣ, ки баъзе майкашҳо барои ба майнӯшӣ водор намудани ҳампаймонааш иштибоҳан истифода мебаранд, моро барои тафсири он байт ҳидоят намуд. Дурри маънни ин байт ба тариқи зайл суфта шудааст:

Май бихӯру мусҳаф бисӯз оташ андар Каъба зан,  
Сокини бутхона бошу мардумозорӣ макун.

Харчанд маънни байти мазкур на танҳо ба аҳли илму адаб, балки ба бисёр касони гуногунпеша низ маълум аст, бо мақсади он ки соқӣ бо қироати ин байт ба майнӯшҳо «Хоҷа Ҳофиз ҳам «май бихӯр» гуфтаанд» гӯён маънни байтро барқасд мувофиқи матлабашон ғалат талқин накунанд, дар хусуси маънни байти фавқуззикр баъзе мулоҳизаамонро иброз менамоем.

Пеш аз он ки ба тафсири байт оғоз намоем, зарур аст, ки дар бораи тасвири бадеӣ чанд сухан гӯем, то ки дарки маънои байт ба осонӣ мұяссар гардад. Аз тасвири бадеӣ гуфтан муддао он аст, ки фарқи тарзи нигориши шоиронаро аз нутқи муқаррарӣ ба диққати аҳли тафсир бирасонем. Тарзи баёни шоирона ё худ тасвири бадеӣ аз нутқи муқаррарӣ бо он фарқ мекунад, ки тарзи нигориши шоирона бо истифодай санъатҳои бадеӣ (тазод, тавсиф, талмех, ташхис, ташбеҳ, муболига, ифроқ, литота ва монанди инҳо) сурат мегирад ва дар он тахаюлоти шоирона, ҷаҳонбинӣ, таҷрибай зиндагӣ, хулосаҳои илмӣ, фикрҳои фалсафӣ ва монанди инҳо дарҷ мегардад.

Ин ҷо тарзи нигориши Амир Ҳусрави Деҳлавиро дар мисоли як байти ӯ оварда, тафсири байти Ҳофизи Шерозиро иброз менамоем:

Рухат тозаст, баҳри мурдани ман тозатар ҳоҳам,  
Дилат ҳорост, баҳри күштани ман хоратар бодо!

Ҳусрави Деҳлавӣ дар мисраи аввал дар хусуси зебо будани руҳи дилбар (руҳат тозаст) навишта илова менамояд, ки барои он ки дар тоби зебоии руҳи ӯ мурад, боз ҳам зеботар шудани чеҳраи ӯро меҳоҳад. Ин ҷо калимаи «мурдан» маҷоз буда, ба маънои бисёр мафтуни зебоӣ шудан омадааст. Дар мисраи дуюм дили сангини маҳбуба; яъне дили беражм мавриди тасвир қарор гирифтааст (дилат ҳорост). Чӣ тавре ки дидем, шоир дар мисраи аввал дар бораи «мурдан», яъне ошуфтару волотар шудан ба зебоии руҳи санам сухан рондааст. Дар мисраи дуюм бошад, ба маъшуқа муроҷиат карда менависад, ки барои күштани ман, яъне барои бисёр ғам додан ва хеле дар азоб мондани ҷаҳрамони лирикӣ дили сангинат сангинтар (бераҳмтар) гардад (... баҳри күштани ман хоратар бодо!).

Чӣ тавре ки дидем, шоир барои ифодай сухани муқаррарии «ман ошиқи рӯйи зебои ту гаштам»-ро бо истифодай санъатҳои бадеӣ

(тавсиф, ташбеҳ, истиора, муболиға) бо тасвири шоирона бо тарзи фавқуззикр баён намудааст.

Агар аз ин нуқтаи назар ба байти машҳури Хоча Ҳофиз муроциат шавад, маълум мегардад, ки дар байти мазкур як роҳи тасвири бадеи хосае истифода шудааст. Фикри дар ин байт мавриди тасвири бадей қарордодаи шоирро бо сухани муқаррарӣ ба тариқи зайл ифода намудан мумкин аст: «Мардумозорӣ хислати бад аст. Мардумозорӣ кардан кори савоб нест!»

Ҳофизи Шерозӣ дар байти мутазаккира барои ифодаи маънои мазкур ичрои чор кори норавои зеринро баён намудааст: 1) май ҳӯрдан, 2) мусҳаф сӯхтан, 3) ба Каъба оташ задан ва 4) сокини бутхона будан. Ҳамаи ин корҳо мувофиқи таълимоти динӣ гуноҳ аст: «май ҳӯрдан» дар Қуръони шариф макрӯҳ дониста шудааст, яъне аз рӯйи шариат норавост (ҳаром аст); «мусҳаф сӯхтан» дар ин байт «мусҳаф» ба маънои китоби «Қуръон» омадааст. Аз ин рӯ, сӯзондани «Қуръон» гуноҳи афвнопазир аст; «ба Каъба оташ задан» ба Каъба, ки ҷойи азиз ва мавриди эҳтирому муҳаббат аст, яъне зиёратгоҳи мусулмонҳост, оташ задан— сӯзондан ҳам гуноҳи азим аст; «сокини бутхона будан», яъне аз масчиди мусулмонон пой кашида дар бутхона-ибодатгоҳи бутпарастон сукунат ёфтани низ кори зишт, маъсият аст.

Пас, наҳод ки Хоча Ҳофиз, ки «Қуръон»-ро бо чанд тарзи қироат тиловат мекард, мардумро ба майнӯшӣ даъват карда бошад. Ҳаргиз ин тавр нест. Дар байти машҳури фавқуззикр чор кори мувофиқи таълимoti динӣ нораво, носавобро панҷашумор карда чунин изҳор менамояд: Касе, ки ин чор амали номумкин, мувофиқи таълимoti динӣ ҷоиз набударо карда ба гуноҳи азим роҳ додааст, агар ў ҳислати мардумозорӣ надошта бошад (мардумозорӣ макун) ўро худованди бахшоянда хоҳад бахшид. Ба ин маъни шоир кори хеле дилпазир, яъне савобандӯз будан мардумозор набудан – золимӣ, ситамгарӣ, ҷафопешагӣ накарданро бо муболиға (бо ичрои чор кори нораво) талқин намудааст. Ба тарзи дигар гӯем, дар ин байт Ҳофизи Шерозӣ ба ичрои ин чор кори нораво даъват накардааст, балки барои фаҳмондани моҳияти кори босавоби «мардумозорӣ накардан»-ро, ки кори бисёр ҳайр аст, бо санъати муболиға мавриди нигориш қарор додааст.

Ҳамин тавр, шоири ғазалсаро Муҳаммад Шамсиддини Шерозӣ дар байти мазкур одамонро ба майнӯшӣ, мусҳафсӯзӣ, ба Каъба оташ задан ва ба сокини бутхона будан даъват накардааст, балки ба тарзи муҳобот ба мардумозорӣ накардан ҳидоят намудааст.

## ТАФСИРИ ЯКЕ АЗ РУБОИҲОИ УМАРИ ҲАЙЁМ

Яке аз машҳуртарин намоядаи маданияти ҷаҳонӣ шоир, файласуф, риёзидону ҳайъатшиноси номии форсу тоҷик, ки ба илми тиб, назарияи мусиқӣ ва ҷуғрофия низ шуғл варзидааст, Ғиёсиддин Абдулфатҳ Умар ибни Иброҳими Ҳайёми Нишопурӣ мебошад, ки дар тамаддуни маърифати оламиён бо рисолаҳои илмӣ ва рубоиёти дилангезаш мақоми арзанда дорад.

Феҳристи осори илмии Умари Хайём аз 15 рисолаи илмӣ иборат аст, ки аз онҳо дутояш ба физика, чортояш ба математика, панҷтояш ба фалсафа ва чортои дигараш ба ҷуғрофия, астрономия, таърих ва мусиқашиносӣ оиданд, ки онҳо, бешак, ба дурдонаҳои ганчинаи илмии маданияти умумибашарӣ мансубанд.

Ҳарчанд ки Умари Хайём дар замони худаш ҳамчун олимӣ мутафанин ном бароварда, доир ба соҳаҳои гуногуни илм рисолаҳо таълиф намудааст, вале ў маҳз бо рубоиёти дилпазираш ба шӯҳрати ҷовиду оғоқгире ноил гардидааст.

Рубоиҳои Умари Хайём ҳангоми аз навиштани асарҳои илмӣ фориф шудан бо мақсади аз қасолати таълиф осуда намудани ақл ва дарёфти фароғати тан бо тақозои шӯри дил нигорида шудаанд. Мавзӯъҳои рубоиҳои шоир асосан аз тазоди неку бад, таносуби озоди ирода, тақдирӣ азали инсон, рӯзгори кӯтоҳи одамон, баҳои абад, ғанимат будани фурсати лаҳзаҳои гуворои ҳаёт, ҳастӣ, зебоиҳои табиат ва монанди инҳо иборатанд. Камоли матлуби маънии рубоиҳои Умари Хайём инсони соҳиби родаву маънан мухторест, ки аз мақому мавқеи ҳуд дар силсилаи маротиби ҳастӣ пайваста андеша меронад ва барои истиқполи маънавиаш мубориза мебарад.

Сабку услуби баёни Умари Хайём салису сабук ва силсилаи образҳояш соддаву ҳаётӣ буда, забонаш равону фасех аст. Шоир аз истифодай лафзҳои тумтароқ ва лафзбозиҳои пуртакаллуф ҳуддорӣ намудааст.

Бузургии Умари Хайём ҳамчун шоир дар он аст, ки ў «сабза», «кӯза» («сабӯ»), «гул», «хок», «кишт», «май» («бода», «шароб») ба-рин мағҳумҳои оддии маълумро ба образҳои камоли шомили бадей табдил дода, афкори бикри фалсафиашро дар пироҳани қаломи бадеъ нигорида тавонистааст.

Дар аксари рубоиҳои ў мазмuni мавзӯъҳои мавриди тасвираш бо масъалаҳои афкори фалсафиаш ба тарзи ҳайратангез оmezish ёфтааст. Ин гуна нигориши бадеъ ба шоири фалсафамашраб тавассути бо образҳо («кӯза», «гул», «кишт», «сабза», «май»...) тасвир намудани масъалаҳои бикри ҳаётӣ ва ба онҳо аз нигоҳи ақидаҳои фалсафӣ баҳо додан имконпазир гардидааст.

Дар баъзе рубоиҳояш тасвири соддаву равони Умари Хайём ба назар ҳамчун баёни оддии воқеаву ҳодисаҳои муқаррарӣ менамояд, вале кас ба мантиқи афкору аъмоли нигоранда зеҳн монда бовар меқунад, ки мақсаду мароми ў дигар аст. Барои мисол аз ин гуна рубоиҳои ўро меоварем:

Бингар зи сабо домани гул чок шуда,  
Булбул зи ҷамоли гул тарабнок шуда.  
Дар сояи гул нишин, ки бисёр ин гул  
Аз хок баромадаасту бар хок шуда.

Ба назар чунин менамояд, ки мазмuni байти аввал як ҳодисаи муқаррарии табиист, яъне аз вазидани боди сабо домони гул чок шу-

дааст, бинобар ин аз чамоли гул булбул тарабнок (шодмон) гаштааст. Вале, агар мақсаду мароми нигорандаро дарёбем, маълум мегардад, ки «гул» лоларухест, «сабо» боди форам буда, вазиши он навозишкорона аст, ибораи устувори «чок шудани домони гул» бошад, ба маънни шукуфтани ғунчай гул омадааст. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки аз суханони навозишомез ва фораму гуворо лаби лоларухонро табассум фаро мегирад (хурсанд мешаванд). Ибораи устувори «чок шудани домон», яъне шукуфтани ғунчай гул истиораи лаби пуртабассуми нигори лоларух аст. Модом ки лаби дилбарон аз суханони навозишкорона чун ғунча мешукуфанд (моили табассум мегарданд), зебоии онҳо афзун мешавад. Монанди он ки булбулон аз чамоли гули ғунчашукуфта ба шавқ омада шодмон мешаванд, яъне ошиқон (булбулон) волаи руҳи зебо – чун гул шукуфтаи дилбарон мегарданд, ки аз ин дили шўридаашонро ҳиссиёти фараҳмандӣ фаро мегирад.

Мазмуни ин байт ба фикри ба ҳақиқати воқеии фалсафӣ доштаи шоир асос ёфтааст, ки он зодаи сабаб будани оқибат аст. Мисли он ки дар об мондани кишт оқибат буда, боридани селборон сабаби он аст. Ба ин маънӣ ба мазмуни байт мурочиат шавад, сабаби чок шудани домони гул (шукуфтани ғунчай гул) вазидани боди сабост: чок шудани домони гул оқибат буда, вазиши боди сабо сабаби он аст. Инчунин хурсандии дили булбул оқибат буда, зебоии шукуфа (чамоли гул) сабаби шодмонӣ мебошад. Агар ба ин маънӣ мувофиқи мантиқи афкору аъмоли шоир нигарем, маълум мешавад, ки муносибати навозишкоронаи ошиқон боиси хурсандии дилбарон мегардад (оқибат), ки ин аз табассуми дар лаб шукуфтаи онҳо аён аст.

Гул ва булбул, ки дар ин байт оварда шудааст, аз образҳои машҳури нигориши бадей буда, ифодагари ошиқу маъшуқ аст. Дар зимни ин маънӣ ҳолати тарабнок (хурсанд) шудани дили ошиқон ҳамчун оқибат оварда шудааст, ки сабаби он чамоли дилнишини маъшуқа (чамоли гул) аст. Хулосаи мантиқии ин нигориши бадей ин аст, ки ҳеч чиз бе-сабаб мавриди ҳастӣ қарор намегирад.

Байти дуюми ин рубой ба тариқи зайл нигорида шудааст:

Дар сояи гул нишин, ки бисёр ин гул,  
Аз хок баромадасту бар хок шуда.

Дар ин байт ибораи «бисёр ин гул» ишора ба фаровонии гулҳост, ибораи изофии «сояи гул» бошад, ба маънни марҳамат, лутфу меҳрубонӣ ва тараҳҳуми гул барои фараҳмандӣ ва осоиш омадааст. Аз истифодаи феъли фармоishi «нишин» бармеояд, ки шоир ба мардум мурочиаткунон гуфтанист, ки ҳарчанд дар гулистон гулҳо бисёранд, аммо лаҳзаҳои гуворои ҳаёт – «сояи гул» ғанимат аст. Аз ин рӯ, аз фурсат истифода бурдан лозим аст, ки то ки аз марҳамат – лутфу меҳрубониҳои гул (дилбар) – аз фараҳмандину осоishi ҳаёт бебаҳра намонем.

Мисрай дуюми ин байт – «Аз хок баромадасту бар хок шуда» низ дар нигоҳи аввал сухани оддиест, яъне гул аз хок (аз замин) сабзида

мебарояду бо гузашти айём пажмурда шуда мерезад ва пўсида ба хок меомезад, яъне «бар хок мешавад». Вале, ин маънӣ ифодаи фикри фалсафии «ҳеч чиз бобақо нест: шайъ бо мурури замон шаклан тағиир меёбад», мебошад. Дар асл Умари Хайём бо маънии ин мисраъ ҳамаи маъниҳои мисраъҳои фавқуззикро дар хусуси ғанимат будани «сояи гул» тақвият дода, сабаби ғанимат будани онро иброз намудааст, ки он ба нестӣ маҳкум будани ҳастист. Мувофиқи нигориши шоир аз рубоии мазкур маънии зерин зоҳир мегардад: лутфу меҳрубонӣ ва тараҳҳуми лоларухон ғанимат аст, зоро ки дилбарон ҳам монанди шукуфаҳои гул абадӣ нестанд. Онҳо ҳам ба фаношавӣ маҳкуманд. Ин буд, ки дар ин рубой феъли фармоиш – «нишин» аз лаҳзаҳои ғунчавор шукуфтани чеҳраи нозанинон истифода бурданро тақозо менамояд.

Ҳамин тавр, Умар Иброҳими Хайём бо тасвири оддии ҳақиқати воқеии ҳаёт масъалаҳои илми ҳикматро омехта, афкори фалсафиашро ба тарзи бадей ба риштаи назм кashiдаast.

### **ЗАБОН ВА УСЛУБИ ЯК ҒАЗАЛИ ЛОИҚ**

Забон ҳодисаи иҷтимоӣ буда, ба ҷомеа алоқаи ногусастаний дорад. Табиат онро ба одамон барои он ато кардааст, ки бо ҳам алоқа банданд, фикри яқдигарро фаҳманд, дар як ҷомеа фароҳам оянд, илму фарҳанг офарапанд, хуллас, корҳоеро сомон бидиҳанд, ки барои ташкилу пешбурди ҷамъият зарур ва воҷибанд. Забон зоҳиргар ва ривоҷбахши кори тафаккур буда, василаест, ки фаъолияти тафаккуро пайваста маҳфуз ва поянда медорад. Байти зерини Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ низ иртиботи узвии забон ва тафаккуро таъкид месозад:

Ҳар чӣ ба дил ҳаст поку палид,  
Дар сухан ояд асари он падид.

Забон оинаи фарҳанг, гузаротарин силоҳи мубориза ва пояи миллат аст. Дар ин бора овардани як байти Низомии Ганҷавӣ манзури сомеъон ҳоҳад буд:

Зи дил файзе, ки ҷӯйи, ҷуз баён нест  
Забони тег чун теги забон нест.

Адабиёт, пеш аз ҳама, санъат аст. Адабиёти бадей санъати сухангустарист. Бе забон, бе сухандонӣ оғаридан асари бадей амрест нобарҷо, нобанаво, ногуворо. Ҳеч нодирадон аз баҳри бекаронаи забон бархурдор нагашта, ба иҷрои кори нодиракор даст намезанад. Ин буд, ки сухан мояи сеҳру афсун буда, суханварию шоирӣ соҳирист. Зоро бе сухани варзида ва сарагардида дили ошуфтаero тасхир кардан шиша ба санг задан аст. Аз ин рӯ, забон силоҳи гузарои шоирӣ, суханварию сухангустарист. Бесабаб нест, ки сухансанҷон нависандагонро ғаввоси баҳри сухан номидаанд. Зоро сухан ифшогари айбу ҳунари мутакал-

лим буда, зоҳиркунандай рози ниҳони инсон аст. Ба ин маънӣ Мавлоно Ҳилолӣ бисёр шоиста ишора кардаанд:

Сухан зоҳир кунад сӯзи ниҳонро,  
Зи шамъи дил барафрӯзад ҷаҳонро.

Ин буд, ки доктори илми филология, академик Рассоқ Гаффоров арзе ба аҳли илму адаб кардаанд: «Забон яроқи нависанда, муҳимтарин омили тасвири бадей, нахустин унсури адабиёт аст. Аз ин чост, ки забонро нағз надониста, онро ба ҳукми фармони худ надароварда асари хуб, асари комил ва шоиста офаридан муҳол аст» (Р. Ф.).

Агар аз нуқтаи назари корбурди забон дар нигориши сӯзи дили шоир ба асарҳои устоди қаломи бадеъ Лоиқ Шералий муроҷиат шавад, маълум мегардад, ки дар ин ҷода сухангустарии ў дар мақоми нозил нест. Ҳатто аз мутоилаи ҷанд иншои манзуими устоди шириналом резиши дурри дарӣ, шаддай ҷавҳари маонии воҳидҳои луғавӣ ва балоғату фасоҳати нигорхонаи аз байту мисраъҳо нигоридаи ўро пай бурдан мумкин мегардад.

Ин буд, ки мо бо таҳқиқи баъзе ҷиҳатҳои забонии як ғазали устод Лоиқ суханварӣ ва сухангустарии нигорандай рози дилро ифшо карда, аз нигоҳи банду бости забонии иншои манзуими шоир ҷанд суханеро манзури табъи қарими шумо гардонида, бо пайғоме аз лаби сухангӯяш ба забони осори ў ишорае менамоем.

Маълум аст, ки ҳангоми қироат аз ҳар қалима, ибора ва ҷумла савти муайяне эҳсос мегардад. Ин буд, ки оҳанги нутқ дар услуби бадеъ хеле равшан падид меояд. Назокат ва зебоии ҳар пораи нутқ ҷӣ андоза беш бошад, изҳори овозии фикр ба ҳамон дараҷа табиӣ, равон ва дилнишин сурат мегирад ва баръакс нуқсу иллатҳои услубӣ дар ин боб аз қабили сакта, дуруштӣ, норавонии ибора, ҷумла ва монанди инҳо ҳангоми қироат ифодаи матнро душвор ва ба ин иллат қувваи таъсиргузории онро сусту заиф месозад. Аз ин рӯ, суханвар барои зуҳури пораҳои тараннумии нутқ ва таъмини гӯшнавозии онҳо аз услубиёти фонетикӣ барҳурдорд мегардад. Устод Лоиқ Шералий дар ғазали интихобкардаи мо аз такрори садоноки «о» дар ҳҷои баста истифода бурда, ҳушоҳангӣ ва мусиқияти суханро таъмин намудааст ва он се овози «о», ки дар қалимаи аввали байт ва радифи ғазал омадаанд, ин маъниро тақвият медиҳанд:

Мо солхӯрда ҳастем, ё сол ҳӯрда моро?  
Мо умр бурда ба сар, ё умр бурда моро?

Дар байтҳои дуюм ва сеюм такроран оварда шудани пайвасти овозии «ор» низ бесабаб нест. Такрори пайвасти овозии «ор» ҳам бо мақсади таъмини ҳушоҳангӣ ва гӯшнавозии байтҳо истифода гаштаанд:

Мо ҷонсупор будем бар ҳочати замона,  
Ё азми ҷонсупорӣ осон супурда моро.

Монанди ҳамин, ин маъниро дар мақтаси пайвасти овозии «да» ба ўҳда гирифтааст:

Гумкардаҳои моро ҳар зиндадил биёбад,  
Дилмурдагон валекин хонанд мурда моро.

Як хусусияти забонии дигари ин ғазал такори калимаҳост. Маълум аст, ки такори нобарҷои калимаҳо дар байтҳои ғазал қубҳи нигориш аст, vale ҳаккори бамавриди воҳидҳои луғавӣ аз суханпардозии ниғоранда падид омада, дар ифодаи маънии ва иҷрои мақсадҳои услубии суханвар чун василаи зуҳури таносуби сухан мусоидат менамоянд. Масалан, дар матлаъ калимаҳои «мо», «сол» ва «умр» такорран оварда шудаанд. Калимаи «сол» дар таркиби воҳиди луғавии мураккаб – солҳӯрда бар ифодаи маънии одами пир, мӯйсафед мусоидат намуда бошад, ин калима дар таркиби ибораи «сол ҳӯрда» (сол ҳӯрдан) барои ифодаи маънии дигар (аз пастию баландиҳои зиндагӣ бармаҳал пирнамо шудан) корбаст гардидааст: Мо солҳӯрда ҳастем, ё сол ҳӯрда моро? Монанди ҳамин, дар мисраи дуюми матлаъ калимаи «умр» дар таркиби ибораи «умр бар сар бурдан» барои ифодаи маънии зиндагӣ кардан оварда шудааст, vale ин калима дар таркиби ифодаи маҷозии «умр бурдан» барои ифодаи маънии як навъ умр гузаронидан истифода гаштааст: Мо умр бурда бар сар ё умр бурда моро?

Такори ҷонишини шахси якуми ҷамъ – мо на танҳо барои ифодаи маънии одамони замон ё худ қаҳрамони лирикӣ, балки барои зуҳури тобиши услубии таъкид низ мавриди истифода қарор гирифтааст:

Мо ҷонсупор будем бар ҳочати замона,  
Ё азми ҷонсупорӣ осон супурда моро?

Ҳамчунин калимаи «ҷон» дар таркиби калимаҳои мураккаби «ҷонсупор» ва «ҷонсупорӣ», «дил» дар таркиби воҳидҳои луғавии мураккаби «зиндадил» ва «дилмурда» инчунин «роҳ» дар байти чаҳорум бо нияти муайяни услубӣ такорр шудаанд. Чунончи, «дилмурдагон» одамони ғофил, беҳисро ифода кардааст ва чун антоними «зиндадил» корбаст шудааст. Аз ин рӯ, ин ду калимаро дар як байт оварда тавасути санъати тазод матлабро образноку таъсирбахш ифода кардан аз камоли сухангустарии устод Лоиқ падид омадааст:

Гумкардаҳои моро ҳар зиндадил биёбад,  
Дилмурдагон валекин хонанд мурда моро!

Устоди қаломи бадеъ дар байти панҷум калимаи «кам»-ро чаҳор маротиба такорран овардааст. Устод Лоиқ ин калимаро ҳар дафъа барои ифодаи маънии нав кор фармуда, аз такори нобарҷои воҳидҳои луғавӣ худдорӣ кардааст, аз ҷониби дигар, аз такори ҳамсадои «к» дар аввали унсурҳои луғавӣ ҳодисаи фонетикии аллитератония зоҳир мегардад, ки ин маънии ҷанбаи муассирии савтиёти нутқро таъмин на-

мудааст. Калимаи «кам» дар таркиби воҳиди луғавии мураккаби «камбин» ва таркибии «кам набудан», «кам дидан» ва «камтар шумурдан» истифода шуда, ҳар бор дар ифодаи маънни нав матлаби нигорандаро зоҳир менамояд: «кам набудан» беътибор набудан, «кам дидан» бо назари таҳқир нигоҳ кардан, «кам шумурдан» ҳақир шуморидан гуфтган аст:

Дар пеши чашми хуршед арчанд кам набудем,  
Кам диди чашми камбин камтар шумурда моро.

Устод Лоиқ Шералӣ дар бобати аз силсилаи муродифот интихоб намудани муродифи ифодагари мувофиқи матлаб кӯшиши сухансанчона кардааст. Ин маънӣ барои дақиқ, саҳеҳ ва равshan ифода намудани матлаби нигоранда мусоидат менамояд. Интихоби калимаҳои «дилмурда», «зиндадил», «гумкарда», «солхӯрда», «ҷонсупор», «камбин» ин муддаоро собит менамоянд. Чунончи, ба ҷойи калимаи «фидокор» интихоб гаштани «ҷонсупор», ба ин маънист, ки қаҳрамони лирикӣ дар иҷрои матлаб ба фидо кардани ҷон тайёр аст. Ба ин маънӣ фидокор мӯътадилмаъно буда, «ҷонсупор» дорои тобиши ҳиссию муассирии мусбист:

Мо ҷонсупор будем ба ҳочати замона,  
Ё азми ҷонсупорӣ осон супурда моро.

Дар як байт бе ҳеч гуна талаботи услубӣ тақроран овардани калимаҳо ҳусни баён нест, бинобар ин устод Лоиқ бо мақсади худдорӣ кардан аз тақрори нобарҷо аз шакли кӯтоҳшудаи калимаи «анор» – нор истифода бурда ҳусни нигоришро афзудааст:

Калимаҳои антонимӣ низ аз воситаҳои образноку таъсирбахш ифода намудани матлаб аст. Устоди нуктасанҷ ин маъниро низ аз назар нагурезонидааст. Бо корбурди калимаҳои антоними дароз – кӯтоҳ ва зиндадил – дилмурда матлабро образноку пуртажир ба тасвир додааст:

Роҳи дароз тай шуд дар умри кӯтаҳи мо,  
Роҳе фасурда кардем ё раҳ фасурда моро.

Суҳанвари мумтоз бо нияти дақиқу равон ва мӯъҷаз ифода намудани матлаб аз ҷумлаҳои мураккаб истифода намудааст. Масалан, мисраъҳои саволии матлаъ, байти дуюм ва мисраи дуюми байти чорум аз ҷумлаҳои мураккаби пайвасти ҷудоӣ банду баст гаштаанд ва ҳусни баёни нигорандаро таъмин намудаанд:

Мо солхӯрда ҳастем ё сол хӯрда моро?  
Мо умр бурда ба сар ё умр бурда моро?

Дар мақтаи ғазал бошад, матлаби нигоранда бо ҷумлаи мураккаби хилофӣ дода шудааст:

Гумкардаҳои моро ҳар зиндадил биёбад,  
Дилмурдагон валекин хонанд мурда моро!

Ҳамин тавр, устод Лоиқ Шералий дар ғазали мазкур аз услубиёти фонетикӣ, луғавӣ ва сарфию наҳвӣ устодона истифода бурда, салосату балоғати забони ғазалро таъмин намудааст, ки аз ин маънӣ сухандону сухансанҷ будани нигоранда зоҳир мегардад.

### **ЗАБОН ВА УСЛУБИ ЯК ҒАЗАЛИ ШАМСИДДИН ШОҲИН**

Адабиёти бадей санъати сухангустарӣ буда, забон асос, поя, силоҳ ва василаи иншост. Бе забон, бе сухандонӣ офариданни асари бадей амрест нобарҷо, ногуворо. Ин буд, ки сухан мояи сеҳру афсун буда, суханварию шоирий соҳирист. Ин маънӣ гувоҳи он аст, ки забон ифшогари айбу ҳунари мутакаллим буда, зоҳиркунандай рози ниҳони инсон мебошад. Барои офариданни асари хуб, комил ва шоиста, пеш аз ҳама, забони аз ҳар гуна олоишу шикастагиҳо дуру ба асолати худ наздик зарур аст.

Мутаассифона, сухансанҷони замон таъкид намудаанд, ки дар даҳсолаҳои оҳир забони тоҷикӣ на танҳо аз лиҳози фонетикӣ, балки аз ҷиҳати луғавӣ ва қолабҳои сарфию наҳвӣ низ хеле костааст: «Бо қатъияти тамом бояд гӯем, ки маданияти сухани тоҷикӣ дар ягон давру замон чун имрӯз паст нарафта буд» (М. Ш.).

Мусаллам аст, ки ҳангоми қироат аз ҳар қалимаву ибора ва ҷумла савти муайянे эҳсос мегардад, зоро ки дар услуби бадей оҳанги нутқ хеле равshan падид меояд. Назокат ва забони ҳар пораи нутқ чӣ андоза беш бошад, изҳори овозии фикр ба ҳамон дараҷа табиӣ, равон ва дилнишин сурат мегирад. Аз ин рӯ, суханвар барои зуҳури пораи таранnumии нутқ ва таъмини гӯшнавозии онҳо аз услубиёти фонетикӣ бархурдор мегардад.

Устоди қаломи бадеъ Шамсиддин Шоҳин дар ғазали интихобкардаи мо («Ваъдаҳо кардӣ») аз такрори садоноки «о» дар ҳичоҳои баставу кушода истифода бурда, хушоҳангӣ ва мусиқияти суханро таъмин намудааст. Дар аксари байтҳои ин ғазал (ғайр аз байти 6) такрори пайвандаки ҷудоии «ё» ба ин маънӣ мусоидат намудааст:

Қиблии аҳли вафо, ё қаъбаи арбоби фазл,  
Лафз бисёр аст, худ гӯ то он сон хонамат.

Бояд гуфт, ки тавассути такроран овардани пайвандаки ҷудоии «ё» яке аз мисраъҳои аксари байтҳои ғазал ба пораҳои таранnumий

(ибораҳои изофӣ) ҷудо карда шудаанд, ки ин маънӣ хушоҳангии мусиқияти онҳоро афзудааст:

Ё фурӯғи дид, ё меҳри фалак, ё шамъи базм,  
Он чӣ зебад бо ту, худ гӯ то ки он сон хонамат.

Овози «о» дар ҳичкои күшодай радифи ғазал (хонамат) ва дар ҳичкои бастаи қофияи он (-он) дар ҳамаи байтҳо такрор шуда, якмаромӣ ва хушоҳангии саропои ин ғазалро таъмин менамояд:

Бо чунин ҳусне, ки ҷашми ошиқон ёбад фурӯғ,  
Офтоби базм, ё шамъи шабистон хонамат.

Яке аз ҳусусиятҳои забонии ин ғазал дар интиҳоби бамавриди қалимаҳо ва бо мақсади гуногуни услубӣ истеъмол намудани онҳост. Қалимаҳои «осор», «зоҳир кардан», «қиблा», «каъба», «роҳат», «ором», «саҳттамкин», «сустпаймон», «шаккарханда» ва монанди инҳо аз ҳамин қабиланд. Масалан, «осор» шакли ҷамъи қалимаи арабии «асар» буда, дорои якчанд маънист: пай, из; нишон, аломат; таъсир; ёдгорӣ, хотира; самара, натиҷа. Маълум аст, ки нигоронда, «осор»-ро ба маъни аломату нишонаҳои иҷрои ваъда овардааст. Феъли таркибии «зоҳир шудан» низ сермаъно ва дорои ҳусусияти омонимӣ буда, ба маъниҳои: 1) тобон, дураҳшон, мунаvvvar; 2) ошкор, падидор, равшан, аён, маълум нашудан масриф гаштааст, зеро ки матлаби шоир дар ин байт изҳори маълум нагаштани аломати иҷрои ваъдаҳои мавсуф аст:

Ваъдаҳо кардӣ, вале осори он зоҳир нашуд,  
Саҳттамкин гӯямат ё сустпаймон хонамат.

Воҳидҳои луғавии «қиблा» ва «каъба» аслан муродифи луғавии наздиқмаъно буда, суханвар онҳоро бо мақсади худдорӣ намудан аз такрори нобарҷо интиҳоб кардааст:

Қиблай аҳли вафо, ё каъбаи арбоби фазл,  
Лафз бисёр аст, худ гӯ то бад-он сон хонамат.

Интиҳоби қалимаҳои мураккаби «саҳттамкин», «сустпаймон» ва «шаккарханда» низ барои ифодаи матлаби нигоронда бамаврид интиҳоб шудаанд. Бо қалимаи «сустпаймон» шакли дар аҳду паймон ноустувор ва бо «саҳттамкин» дорои сабру тоқати зиёд будани мавсуф ба қалам дода шудааст. Бо воҳиди луғавии «шаккарханда» бошад, таманни табассуми ширин доштани нигоронда ифода гаштааст:

Лаб ба шаккархандае бикшову дар тан ҷон бубахш,  
То зулоли салсабилу оби ҳайвон хонамат.

Пўшида нест, ки такори нобарчои калимаҳо дар байтҳои ғазал қубҳи нигориш аст, vale такори бамавриди воҳидҳои луғавӣ аз суханпардозии нигоранда падид омада, дар ифодаи маънӣ ва ичрои мақсадҳои услубӣ чун василаи таносуби сухан ба матлаби суханвар мусоидат менамоянд. Дар ғазал такори калимаҳои «ҷон», «базм», «фурӯғ» ва «шамъ» ба ҷашм мерасанд. Чунончи, калимаи «ҷон» дар ибораи «роҳати ҷон» дар ифодаи маънии орому осоиш ёфтанд, ба фароғат расидан, дар ибораи маҷозии «ҷон баҳшидан» бошад, ба талқини маънии қуввату рӯҳ баҳшидан мусоидат намудааст:

Дилбаро, ороми дил ё роҳати ҷон хонамат,  
Бас ки зебоӣ туро ҳам ину ҳам он хонамат.

Воситаи дигари аз такори нобарчои калимаҳо худдорӣ намудан истифодаи муродифоти луғавӣ мебошад. Дар ғазали мазкур ба ин маънӣ корбурди муродифҳои луғавии офтоб – меҳр, ҷашм – дида ва хонамат – гӯямат ба мушоҳида расиданд. Масалан, дар байти зерин суханвар бо мақсади дар ин як мисрӣ такрор накардани радифи ғазал (хонамат) аз муродифи наздиқмаънои он – «гӯямат» устодона истифода бурдааст:

Ваъдаҳо кардӣ, vale осори он зоҳир нашуд,  
Саҳттамкин гӯямат, ё сустпаймон хонамат.

Монанди ҳамин, ба сифати муродифи «Офтоб» масриф шудани калимаи омонимии меҳр (I.1. муҳаббат, ишқ; 2. навозиш; 3. хуршед, офтоб; II. 1. моҳи ҳафтуми соли шамсӣ; 2. номи рӯзи шонздаҳуми ҳар моҳи шамсӣ) ба назар мерасад:

Бо чунин ҳусне, ки ҷашми ошиқон ёбад фурӯғ,  
Офтоби базм, ё шамъи шабистон хонамат.  
Ё фурӯғи дида, ё меҳри фалак, ё шамъи базм,  
Он чӣ зебад бо ту, худ гӯ то ки он сон хонамат.

Нигоранда бо нияти таъмини пуробурангӣ ва образнокии нигориш аз ифодаҳои маҷозӣ сухансанҷона истифода бурдааст. Дар ғазали мавриди тадқиқи мо ифодаҳои маҷозии «шамъи шабистон», «шамъи базм», «Офтоби базм», «фурӯғи дида», «Офтоби аҳли вафо», «ороми дил», «роҳати ҷон», «сарави гулшан», «нахли боғ», «меҳри фалак» ва монанди онҳо ба образнок ва пуробуранг гаштани забони нигориш мусоидат намудаанд. Ифодаҳои маҷозӣ аслан ба соҳиби ҳусни баркамол (шамъи шабистон, фурӯғи дида, меҳри фалак), базморо (офтоби базм, шамъи базм), дорои қомати мавзун (сарави гулшан, нахли боғ), вафодор (Офтоби аҳли вафо) ва боиси фароғати ҷону дил (роҳати ҷон, ороми дил) будани мавсуф ишора кунанд ҳам, суханвар онҳоро пеш аз радифи «хонамат» оварда, ба маҳбуба нисбат медиҳад. Аз ин

рӯ, истифодаҳои маҷозии фавқуззикр ба сифати муродифоти луғавӣ сарфи нигориш гаштаанд:

Бо чунин ҳусне, ки ҷашми ошиқон ёбад фурӯғ,  
Офтоби базм, ё шамъи шабистон хонамат.

Шамсиддин Шоҳин феълҳои «хондан» ва «гуфтан»-ро бо бандакчонишини -ат дар шакли «хонамат» (радиф) ва «гӯјмат» оварда, матлабро мӯъҷаз ифода намудааст. Зиёда аз ин, дар ин феълҳо бандакчонишини -ат на танҳо ба шахси дуюми шумораи танҳо (ба мавсуф) ишора менамояд, балки ин бандак вазифаи пуркунандаи бевосита (туро) низ ичро кардааст:

Ваъдаҳо кардӣ, вале осори он зоҳир нашуд,  
Саҳттамкин гӯјмат, ё сустпаймон хонамат.

Шоир бо мақсади дақиқу равон ва мӯъҷаз ифода намудани матлаб аз ҷумлаҳои соддаву мураккаб мавридишиносона истифода бурдааст. Масалан, мисраи аввали матлаъ (Дилрабо, ороми дил ё роҳати ҷон хонамат) аз ҷумлаи соддаи ҷидааъзо, вале байти дуюм аз ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави муайянкунанда иборат аст:

Бо чунин ҳусне, ки ҷашми ошиқон ёбад фурӯғ,  
Офтоби базм, ё шамъи шабистон хонамат.

Монанди ҳамин, байти шашум аз ҷумлаи мураккаби тобеъ, ки ҷумлаи пайраваш ҷумлаи пайрави мақсад аст, корбаст шудааст:

Лаб бо шаккархандае бикшову дар тан ҷон бубахш,  
То зулоли салсабилу оби ҳайвон хонамат.

Мисраъҳои байти ҷоруми ғазал аз ҷумлаҳои мураккаб иборатанд, яъне мисраи аввал ҷумлаи мураккаби пайвасти хилофӣ буда, мисраи дуюм ҷумлаи мураккаби пайвасти ҷудоӣ мебошад:

Ваъдаҳо кардӣ, вале осори он зоҳир нашуд,  
Саҳттамкин гӯјмат, ё сустпаймон хонамат.

Ҳамин тавр, Шамсиддин Шоҳин дар ғазали мазкур аз услубиёти фонетикий, луғавӣ, фразеологӣ ва сарфию наҳвӣ устодона истифода бурда, салосату балогати забони ин ғазалро таъмин намудааст, ки ин маънӣ ба сухандону сухансанҷ будани нигоранда далолат мекунад.

## САВОЛ ВА СУПОРИШҲО БАРОИ ВУСЪАТ ВА ТАКОН ДОДАНИ ДОНИШИ ЛИНГВИСТИЙ

Забоншинос  
Бадриддин  
Камолиддинов зикр  
менамояд, ки



«Забони воситаҳои ахбори омма вазъи кунуни забони адабии тоҷикиро инъикос менамояд. Аз он аён мегардад, ки дар соҳтори наҳвии забони адабии муосири мо чӣ гуна таҳаввулот ба вучуд омадааст ва он бо таъсири қадом омилҳои забонию ғайризабонӣ рӯх додааст. Яке аз он омилҳо таъсири забони зинда, лаҳҷаю шеваҳо, дигаре таъсири забони бегона аст, ки аз нашрия ва барномаҳои радиою телевизион пай бурдан мумкин аст.



**Калимаҳои бо пешванди ҳам- соҳташударо шарҳ диҳед.**

Кӯҳҳои ману ту ҳамشاҳрӣ,  
Рӯдҳои ману ту ҳамхешанд.  
Чашмаҳои ману ту ҳамшира,  
Роҳҳои ману ту ҳамкешанд.

\* \* \*

Ҳар ҷо ки меравӣ, хабаре аз муҳаббат аст:  
Ҳамроҳҳо, ҳабибҳо ё аниҳҳо.

\* \* \*

Сафаре дораму бок аз хатаре нест маро,  
Чунки ғайр аз хатарам ҳамсафаре нест маро...  
Шарҳи як дарди ҷаҳонсӯз ба дил дораму лек,  
То ба ҷон гӯш кунад, ҳамназаре нест маро

*Ҷаъфари Муҳаммад*

Забоншинос Ҳ.Маҷидов чунин  
иброз менамояд:



... онҳо унсурҳои ҷудогонаи фарҳанг, таъриҳ, урғу одат ва табииати ҳалқро дар ифодаҳои басо кӯтоҳ ва ниҳоят рехта маҳфуз доштаанд. Вокеияти зиндагии гузаштаи мардум дар ин унсурҳои муҳими забон аксар ба тавассути маъноҳои муҳталифи онҳо ифода мешаванд. Дар маъноҳои таҳтуллафзии воҳидҳои фразеологӣ бисёр лаҳзашои рангини ҳодисаҳои таъриҳӣ, тамаддун ва расму суннатҳои ниёғонамонро барқарор кардан мумкин аст.



### Мавқеи пасванди -она-ро дар калимасозӣ муайян кунед:

Эй рӯд, ҷовидона ҷаро гиря мекунӣ?  
 Аз Рӯдакӣ нишона, ҷаро гиря мекунӣ?  
 Эй соқии бунафшаю гулбӯю настаран,  
 Дар каф майи муғона, ҷаро гиря мекунӣ?  
 Аз қуллаҳои понарасу дурдасти нур,  
 Эй беҳттарин расона, ҷаро гиря мекунӣ?  
 Эй Борбад ба сабки ту барбат навохта,  
 Бо ҷангӯ бо ҷағона ҷаро гиря мекунӣ?  
 Аз қолаби арӯзи ду соҳил фаротарӣ,  
 Эй шеъри ошиқона, ҷаро гиря мекунӣ?  
 Қолабшикантар аз ту надидам ба рӯзгор,  
 Нимои ҳар замона, ҷаро гиря мекунӣ?  
 Устоди Ҷаъфар, эй ғазаломӯзи беғубор,  
 Дар сина тоҷикона ҷаро гиря мекунӣ?

Ҷаъфари Муҳаммад



### Ҳикоятро хонед ва ба саволҳо ҷавоб диҳед. Супоришҳоро ичро намоед.

#### Ҳикоят

Ҷавоне хирадманд аз фунуни фазоил ҳаззе воғир (баҳраи зиёд) дошт ва табъе ноғир (истеъдоди баланд). Ҷандон ки дар маҳофили донишмандон нишастиӣ, забони сухан бубастӣ.

Боре падар гуфт:

– Эй писар, ту низ, он чи донӣ, бигӯй!

Гуфт:

– Тарсам, ки бипурсанд аз он, чӣ надонам ва шармсор шавам.



1. Ҳиссаҳои нутқро гурӯҳбандӣ кунед.
2. Калимаҳои вомии арабиро рӯйбардор кунед ва муродифи онҳоро аз забони тоҷикӣ пеш оред.
3. Калимаҳои **воғиру ноғир** ва нишаству бубастӣ ба қадом мақсад корбаст шудаанд?
4. Маънои вожаҳои **фавоид**, **фунун**, **фазоил**, **маҳофишлиро** аз луғат пайдо кунед ва дар шакли ҷамъи тоҷикӣ нависед.
5. Муродифҳои корбурди матнро нишон диҳед.
6. Таъбири «**забони сухан бастан**»-ро шарҳ диҳед.
7. Дар ҳикоят калимаҳои арҳаистиро нишон диҳед ва онро бо муродифҳояшон иваз кунед.

(Аз «Гулистан»-и Саъдии Шерозӣ)



### Порчаҳои шеъриро ва бо табдили наср мазмунашро баён намоед.

Ғами ту, то нағас боқист, бо ман ҳар нағас бодо,  
 Ба ҷуз рӯи гулат дигар ба ҷашмам хору ҳас бодо!

\* \* \*

Боди сабо то вазид, ғунча дам аз ханда зад,  
Булбул аз ин хандааш гиря кунад зор зор!

*Туғрал*



**Аз фарҳангҳо истифода бурда хаттӣ шарҳ дижед, ки калимаи сар дар ибораҳои зерин ба қадом маъно омадааст?**

Сари кӯҳ, сари роҳ, сари замин, сари ҷӯй, сари шамшер, сари сӯзан, сари хок, сари хирман, сари мӯ, сари хум, сар задан, сар ҳам кардан (накардан), сар тофтан, сар фуруд овардан, сари ёрӣ доштан (надоштан) бо касе, сар ҳӯрдан, сар бар осмон судан, ба сар давидан.



**Калимаҳои наздикталаффузи зерин чӣ маъно доранд? Бо ҳар қадоми онҳо ибора ё ҷумла созед ва тафовути маъноии онҳоро шарҳ дижед.**

Ризо – розӣ, рустан – растан (рустанӣ – растаниӣ), сукут – субут, фурӯ гирифтан – фаро гирифтан, қувва – қувват, мулоим – мулоимат, ҳимоя – ҳимоят.



**Муродифҳои луғавии зерин аз ҳамдигар чӣ тафовути маъноӣ ё услубӣ доранд? Бо муродифҳои яке аз силсилаҳо ду-се ҷумла созед.**

Чашм – дида – айн – нарғис – ҷоду, зуд – тез – даррав, касалиҳои гузаранда – бемориҳои сирояткунанда, мӯйсафед – пиракӣ, гузоштан – мондан – ниҳодан, гуфтан – баён кардан – иброз доштан – қисса кардан – ҳикоят кардан – нақл кардан, ангушт – чилик – лелак, серноз – нозпарвар – инчиқ, қабул кардан – пазируфттан.



**Қадом шакли ҷамъи исмҳои арабию тоҷикӣ мағҳуми ҷамъро саҳеҳтар ифода мекунад?**

Суолот – саволҳо, ҷиноёт – ҷиноятҳо, муносибот – муносибатҳо, ҳоҳишот – ҳоҳишҳо, мақолот – мақолаҳо, сафаҳот – саҳифаҳо, фармоишот – фармоишҳо – фармоишотҳо, алоқот – алоқаҳо, маворид – мавридҳо, навоқис – нуқсонҳо, вазоиф – вазифаҳо, масоил – масъалаҳо, анвоъ – навъҳо, аҳзоб – ҳизбҳо, тадобир – тадбирҳо, адён – динҳо, аъёд – идҳо.



**Якчанд зарбулмасал ва байт нависед, ки дар онҳо калимаҳои муқобилмаъно кор фармуда шуда бошанд. Муайян кунед, ки антонимҳо ба қадом ҳиссай нутқ тааллуқ доранд ва маъноҳои муқобили онҳо фақат дар матн зоҳир мегарданд ё бе он ҳам ифода меёбанд.**



## ТЕСТ

1. Мұхимтарин хусусиятҳои қадом услуги нутқ бо чунинчо: саволу ғавоб, күтоқбаёнй, истифодай қумлаҳои мұхтасару нопурра, оздиди қойи аъзоҳои қумла, иштироки воситаҳои ғайризабонй, аз қабили ҳаракати қашму абру, имову ишорат ва ғайраҳо ифода мегардад, муайян кунед?
 

а) услуги гуфтугүйй	б) услуги рўзноманигорӣ
в) услуги расмии коргузорӣ (идорӣ)	г) услуги бадеӣ
  
2. Шохаҳои услугии забони тоҷикӣ аз ҷанд қисми асосӣ иборат аст?
 

а) 4	б) 3
в) 2	г) 6
  
3. Дар қадом услуг таъбироти фразеологии дорои обуранги эҳсосӣ аҳёнан, баръакс баязе ибораҳои устувор, аз қабили «хулласи қалом», «бояд қайд кард»... бештар кор фармуда мешавад, муайян кунед?
 

а) услуги рўзноманигорӣ	б) услуги илмӣ
в) услуги бадеӣ	г) услуги расмии коргузорӣ
  
4. Дар қадом услуг ҷонишни шахси якуми ҷамъи «МО» дар як маврид, ба маънои хоксорӣ ва фурӯтани (ба фикри мо, ин ақида ҷунон дуруст нест), дар ҳолати дигар ба маънои умумӣ истифода мешавад, муайян кунед?
 

а) услуги расмии коргузорӣ	б) услуги рўзноманигорӣ
в) услуги бадеӣ	г) услуги илмӣ
  
5. Хусусиятҳои маҳсуси забонии қадом услуг аз ҷунинчо: тарзи ифодаҳо соддаву мӯъҷаз буда, воситаҳои сершумори ҳамранги қолаби, пешояндҳои номӣ (мисли, дар бораи, дар боби, оид ба, роҷеъ ба ...) пайвандакҳои таркибӣ (аз сабаби он, ки бинобар ин ки, ба ин сабаб, ба ин тариқа) ва аъзоҳои чида фаровон истифода мешаванд, иборатанд муайян кунед?
 

а) услуги расмии коргузорӣ	б) услуги бадеӣ
в) услуги илмӣ	г) услуги расмии коргузорӣ ва илмӣ
  
6. Қадом ҳавъи услуг – санъати суханварӣ буда, дар жанрҳои гуногуни адабӣ – рубоӣ, ғазал, қитъа, қасида, мусаммат, роман, повест, ҳикоя, мазҳака ва монанди инҳо зоҳир мегардад, муайян кунед?
 

а) услуги илмӣ	б) услуги расмии коргузорӣ
в) услуги гуфтугүйй	г) услуги бадеӣ
  
8. Қадом ҳавъи услуг, услуги ғайрихаттии забонӣ буда, бо нутқи даҳонӣ мансуб аст?
 

а) гуфтугүйй	б) илмӣ
в) бадеӣ	г) расмии коргузорӣ

9. Маводи матбуот ва воситаи ахборӣ оммавӣ асосан бо қадом услуб навишта мешавад?

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| а) услуги расмии коргузорӣ | б) услуги рӯзноманигорӣ |
| в) услуги бадей            | г) услуги илмӣ          |

10. Қадом воҳидҳои забон аз ҷузъҳои тобеъшавандаро тобеъкунандаро таркиб меёбад?

- |           |          |
|-----------|----------|
| а) калима | б) ҷумла |
| в) ибора  | г) матн  |

11. Ҷӣ дар нутқи гуфтугӯйӣ ва адабӣ бо мақсади барҷаставу пурқувваттар ва ё ин кӣ баръакс баён кардани хулқу атвор, шуҷоат, матонат, гуфтору кирдори шахс, инчунин ҳолат, вазъият, амалиёти амал интихоб карда мешавад?

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| а) муболига          | б) таҷнис (омоним) |
| в) муродиф (синоним) | г) талмех          |

12. Дар санъати суолу ҷавоб бештар қадом калимаҳо серистеъмол мебошад, ки пас аз онҳо ду нуқта, тире ва савол, тире ва нуқта, тире ва хитоб гузашта мешавад, муайян кунед?

- |   |
|---|
| а) ғам, алам, дард                        |
| б) гуфт, гуфто, гуфтам, гуфтамаш, гуфтанд |
| в) омад, рафт, гуфт, ҳӯрд, ҳуфт           |
| г) дид, ӯ дид, дидам, дидам, диданд       |

13. Таъбирҳо аз рӯйи соҳаи истеъмол ва хосияти таъсирбахшию эҳсос ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

- |      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| а) 3 | б) 1 | в) 4 | г) 2 |
|------|------|------|------|

14. Ду ва ё зиёда калимаҳо, ки дар шаклҳои гуногун маънои яхела ва ё ба ҳам наздиро ифода мекунанд, чӣ ном дорад?

- |            |            |
|------------|------------|
| а) муродиф | б) омоним  |
| в) антоним | г) пешванд |

15. Сухани қабехро дар забоншиносӣ чӣ меноманд?

- |              |               |
|--------------|---------------|
| а) варваризм | б) вулгариизм |
| в) экзотизм  | г) эвфемизм   |

16. Калима ва ибораҳои дағал ва дурушти омиёнаи дар забони адабӣ истифодашавандаро, чӣ ном дорад?

- |               |             |
|---------------|-------------|
| а) вулгариизм | б) табу     |
| в) экзотизм   | г) эвфемизм |

17. Мутазоди калимаи “олиҳиммат” дар қадом банд навишта шудааст?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| а) гадосимо | б) гадоҳиммат |
| в) гадозода | г) гадоёна    |

18. Кадом навъи калимаҳо дар осори бадей ва дар нутқи қаҳрамонон истифода мегардад?

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| а) ҳалқӣ – гуфтугӯйӣ | б) шевагӣ         |
| в) адабӣ – китобӣ    | г) умумиистеъмолӣ |

19. Калимаҳои «қамар», «ҳилол», «бадр» хоси кадом намуди услуб ба ҳисоб меравад?

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| а) услуби гуфтугӯйӣ | б) услуби публитсистӣ |
| в) услуби китобӣ    | г) услуби бадей       |

20. Воҳидҳои забонӣ аз диди услубшиносӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| а) ба се гурӯҳ | б) ба чор гурӯҳ  |
| в) ба ду гурӯҳ | г) ба панҷ гурӯҳ |

21. Ҳолати рӯҳӣ ва ҳиссиёту ҳаяҷоне, ки ба воситаҳои гуногуни забонӣ ифода карда мешавад, дар услубшиносӣ чӣ ном дорад?

- |                                       |
|---------------------------------------|
| а) услуби гуфтугӯйӣ (гуфторӣ)         |
| б) услуби расмии коргузорӣ            |
| в) услуби публитсистӣ (рӯзноманигорӣ) |
| г) мағҳуми ҳиссӣ–муассирӣ             |

22. Калимаҳои адабӣ – китобӣ бештар дар кадом намуди услуб корбаст мешаванд?

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| а) услуби ҳалқӣ–гуфтугӯйӣ | б) услуби хаттӣ  |
| в) услуби умумиистеъмолӣ  | г) услуби шевагӣ |

23. Ба гурӯҳи умумиистеъмолӣ калимаҳое мансубанд, ки дар ҳамаи услубҳо баробар корбаст мешаванд, ки онро чӣ меноманд?

- |                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| а) «байниуслубӣ» | б) «аввал ва байниуслубӣ» |
| в) «аввалуслубӣ» | г) «охируслубӣ»           |

24. Услуб бо истилоҳи кадом қалима муродиф ба шумор меравад?

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| а) стиль           | б) термин |
| в) маданияти сухан | г) мағҳум |

25. Дар кадом намуди услуб ҳусусан дар забони назм аз имконоти услубии маъноҳои аслию маҷозӣ, сермаънӣ, калимаҳои ҳамгуна (омоним), наздикталаффуз (пароним), муқобилмаъно (мутазод), ба ҳусус муродифҳои луғавӣ, фразеологӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад?

- |  |
|--|
| а) услуби рӯзноманигорӣ (публитсистӣ)          |
| б) услуби расмии коргузорӣ (идорӣ)             |
| в) услуби бадей                                |
| г) услубҳои гуфтугӯйӣ (гуфторӣ) ва услуби илмӣ |

26. Дар кадом намуди услуб ифодаи ҳиссиёту ҳаяҷон бо ёрии нидо, оҳанги гуфтор, саволу хитоби риторикий, муносибатҳои гуногуни гӯянда

ба воситай мухотаб, калимаҳои модалӣ, воҳидҳои туфайлий мушоҳида мешавад?

- а) услуби гуфтугӯйӣ
- б) услуби бадеӣ
- в) услуби рӯзноманигорӣ (публитсистӣ)
- г) услуби илмӣ

27. Яке аз шохаҳои муҳимтарини услуби китобӣ қадом услуб ба ҳисоб меравад?

- а) услуби рӯзноманигорӣ
- б) услуби илмӣ
- в) услуби расмии коргузорӣ
- г) услуби гуфтугӯйӣ

28. Қадом намуди услуб ба ду шоҳаи қалон – шоҳаи марбут ба илмҳои табиию дақиқ ва илмҳои иҷтимоӣ ҷудо мешавад?

- а) услуби рӯзноманигорӣ
- б) услуби расмии коргузорӣ
- в) услуби гуфтугӯйӣ
- г) услуби илмӣ

29. Дар қадом намуди услуб луғатҳои сиёсию иҷтимоӣ, калимаю истилоҳоти хоси одобу ахлоқи чомеа, соҳаҳои муҳталифи иқтисодиёт, маориф, илму фарҳанг ба тарзи фаровон кор фармуда мешаванд?

- а) услуби публитсистӣ
- б) услуби рӯзноманигорӣ
- в) услуби расмии коргузорӣ
- г) услуби гуфтугӯйӣ

30. Сармақола, мақолаи назарии сиёсӣ, мақолаи ахлоқию тарбиявӣ, обзори байналхалқӣ, муҳбирнома, репортаж, фелетон, памфлет, мусоҳиба, лавҳа, очерк ва шарҳи варзиш ба қадом намуди жанрҳои услуб доҳил мешавад?

- а) услуби расмии коргузорӣ
- б) услуби илмӣ
- в) ба услуби публитсистика
- г) услуби бадеӣ

31. Қадом намуди услуб маълумоти дақиқро ба тариқи хаттӣ ифода карда, бо ёрии ҷумлаҳои соддай пурраи ҳабарӣ, ҷумлаҳои мураккаби пайвасту тобеъ, ки дар таркибашон ҷумлаҳои пайрави муайянкунанда, сабаб, мақсад, шарт ва хилоф доранд, ифода меёбад?

- а) услуби китобӣ
- б) услуби расмӣ
- в) услуби илмӣ
- г) услуби бадеӣ

32. Қадом навъи ҳучҷат одатан дарҳости қасро дар бар гирифта, ба номи ташкилот ё сардори идора навишта мешавад?

- а) Ариза
- б) Ифтихорнома
- в) Шикоятнома
- г) Ҳолнома

33. Дар санъати суолу ҷавоб бештар қадом калимаҳо серистеъмол мебошанд, ки пас аз онҳо ду нуқта, тире ва савол, тире ва нуқта, тире ва хитоб гузошта мешавад?

- а) дид, дидам, дидамаш, диданд
- б) рафт, рафто, рафтам, рафтамаш, рафтанд
- в) гуфт, гуфто, гуфтам, гуфтамаш, гуфтанд
- г) нишаст, нишастам, ў нишаст, нишастанд

34. Дар қадом навъи муродифҳо на танҳо мағҳумҳои ашё, аломат ва амалу ҳолат, балки баҳои мусбат ё манфие ҳам ифода мейбад, ки онро сарбории маънои ҳиссӣ ё обуранги ҳиссии мусбат ё манфии калимаҳо меноманд?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| а) муродифҳои шевагӣ | б) антонимҳои луғавӣ |
| в) омонимҳои луғавӣ  | г) муродифҳои луғавӣ |

35. Ҳамгунаҳо мисли калимаҳои сермаъно дар услубҳои бадеӣ, рӯзноманигорӣ ва муошират ҳамчун воситаи тасвири бадеӣ дар қадом намуди санъати бадеӣ истифода мешаванд?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| а) талмех | б) таҷнис |
| в) ташхис | г) ташбеҳ |

37. Ҳамгунаҳо дар гуфтор ҳамгуна шаванд чӣ меноманд?

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| а) овозӣ (омофон) | б) навишторӣ (омограф) |
| в) китобхонӣ      | г) хаттӣ баён кардан   |

38. Агар ҳамгунаҳо дар навишт ҳамгуна шаванд онро чӣ меноманд?

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| а) навишторӣ (омограф) | б) овозӣ (омофон) |
| в) нақл кардан         | г) баён кардан    |

39. Мутазодҳо дар илми адабиётшиносӣ санъати чӣ ба шумор меравад?

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| а) санъати тазод  | б) санъати ташхис  |
| в) санъати ташбеҳ | г) санъати муродиф |

40. Дар услубиёти сермаъной қадом намуди калимаҳо қобилияти дақиқ ифода кардани мағҳумро дошта, онҳо дар тадқиқи масъалаҳои нозуки илмӣ ба кор меоянд?

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| а) калимаҳои сермаъно | б) калимаҳои думаъно |
| в) калимаҳои якмаъно  | г) калимаҳои таъриҳӣ |

41. Экзотизм калимаи юонӣ буда, чӣ маъноро ифода мекунад?

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| а) бегона, хориҷӣ | б) рафиқ, дӯст |
| в) ҳамсоя, наздик | г) дур, ҳамсоя |

42. Варваризмҳо дар адабиёти бадеӣ, одатан, барои тавсифи нутқҳои персонажҳо ба кор рафта, чанд вазифаи услубиро адо мекунанд?

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| а) як вазифаи услубиро  | б) се вазифаи услубиро |
| в) чор вазифаи услубиро | г) ду вазифаи услубиро |

43. Калимаҳо дар таркиби воҳидҳои фразеологӣ аксар ба қадом маъно омада, мағҳумҳоро як дараҷа пӯшида, вале рангину дилнишин ифода мекунанд?

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| а) ба маънои аслӣ     | б) ба маънои маҷозӣ   |
| в) ба маънои иқтибосӣ | г) ба маънои мутазодӣ |

44. Муродифҳои «Чашм андохтан, назар афкандан, чашм давондан, аз назар гузаронидан, чашм дўхтан, чашм накандан, зеҳн мондан» ва ғайра тобишҳои муҳталифи кадом маъноро ифода мекунанд?

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| а) нигаристанро   | б) ба хотир оварданро |
| в) нанигаристанро | г) дар хоб диданро    |

45. Кадом намуди пасванд дар ифодаи миқдори зиёди исмҳо метавонад бо ҳамаи хелҳои исм мавриди истифода қарор гирад?

- |             |         |
|-------------|---------|
| а) -он, -ён | б) -ҳо  |
| в) -гон     | г) -вон |

46. **Пасванди -ҳо** дар кадом намуди услуб асосан дар нутқи қаҳрамонони асар ба мушоҳида мерасад?

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| а) дар услуби рӯзноманигорӣ | б) дар услуби илмӣ         |
| в) дар услуби бадей         | г) услуби расмии коргузорӣ |

47. Дар забони тоҷикӣ баъзе исмҳо бо кадом пасванд ва тарзи ҷамъбандии шикаста шакли ҷамъ мегиранд, ки ин усулҳои ҷамъбандӣ ҳоси услуби китобист?

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| а) бо пасванди -ҳо | б) бо пасванди -гон |
| в) бо артикли -е   | г) бо пасванди -от  |

48. Мағҳуми номуайянӣ дар исм тавассути кадом артикл ифода мегардад?

- |       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| а) -о | б) -е | в) -бе | г) -ё |
|-------|-------|--------|-------|

49. Кадом навъи пасвандҳои шаклсоз ба исмҳо васл шуда, на танҳо хурдиву навозишро ифода мекунанд, балки дорои тобишҳои ҳиссӣ-муассирии дўстдорӣ, тамасхур, нописандӣ, беэътиноӣ ва таҳқир низ мебошанд?

- |  |
|--|
| а) пасвандҳои шаклсози - ҳо, - он                          |
| б) пасвандҳои шаклсози -ча, -ича, -ак (-як), -акак (-якак) |
| в) пасвандҳои шаклсози -он (-гон, -ён, -вон)               |
| г) пасвандҳои шаклсози -от, -е                             |

50. Ҳусусиятҳои услубии сифат дар воситаҳои ифодаи дараҷаи олий бо кадом пасвандҳои шаклсоз зоҳир мегардад?

- |   |
|---|
| а) пасвандҳои шаклсози -он (-гон, -ён, -вон)    |
| б) пасвандҳои шаклсози -ча, -ича                |
| в) пасвандҳои шаклсози -ак (-як), -акак (-якак) |
| г) пасвандҳои шаклсози -ҳо, -он                 |

51. Бо кадом намуди пасванд ифода ёфтани дараҷаи олии сифат ба услуби китобӣ мансуб буда, истифодаи муродифҳои он (аз ҳама, беҳад, бениҳоят, бағоят, хеле) ба услуби умумиистеъмолӣ хос аст?

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| а) бо пасванди -гар | б) бо пасванди -тоб   |
| в) бо пасванди -ча  | г) бо пасванди -тарин |

52. Тобишҳои услубӣ дар сифатҳо тавассути кадом пасвандҳои шаклсоз падид меоянд?

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| а) -он (-гон, -ён, -вон) | б) -ак (-як), -акак (-якак) |
| в) -ча, -ича             | г) -ҳо, -он                 |

53. Кадоме аз ҷонишинҳои шахсӣ дар матнҳои услуги расмии коргузорӣ ба маънои эҳтиром кор фармуда мешавад?

- |        |         |
|--------|---------|
| а) ман | б) шумо |
| в) мо  | г) ту   |

54. Имконоти услугии феъл дар чӣ зоҳир мегардад?

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| а) дар пешванду пасоянд | б) дар шахсу шумора |
| в) дар пешоянду пасванд | г) дар исму сифат   |

55. Тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ тавассути бо зарфҳо васл шудани кадом пасвандҳо падид меоянд?

- |   |  |
|---|--|
| а) пасвандҳои -зор, -истон                        |  |
| б) пасвандҳои -он (-гон, -ён, -вон)               |  |
| в) пасвандҳои -ча, -ича, -ак (-як), -акак (-якак) |  |
| г) пасвандҳои -ак (-як), -акак (-якак) -она, -вор |  |

56. Аз байти зерин: «Фурсатеро ҳам мадеҳ аз дасти худ, Пеш рав бо зиндагонӣ зуд-зуд» тобишҳои ҳиссӣ–муассирӣ бо воситаи такори кадом ҳиссаи нутқ зоҳир гардиданашро муайян кунед?

- |            |           |
|------------|-----------|
| а) ҷонишин | б) зарф   |
| в) сифат   | г) шумора |

57. Ҳиссачаи «ҳа» («ҳо») ба кадом намуди услуг мансуб буданашро муайян кунед?

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| а) услуги илмӣ             | б) услуги гуфтугӯйӣ     |
| в) услуги расмии коргузорӣ | г) услуги рӯзноманигорӣ |

58. Ҳиссачаи «оре», ки муродифи «ҳа» мебошад, ба кадом навъи услуг тааллуқ доштанашро муайян кунед?

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| а) услуги китобӣ           | б) услуги илмӣ          |
| в) услуги расмии коргузорӣ | г) услуги рӯзноманигорӣ |

59. Яке аз сабабҳои дорои ҳусусиятҳои услугӣ будани ҳиссачаҳо ба масъалаи чӣ вобаста аст?

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| а) ба масъалаи муродифҳо | б) ба масъалаи омонимҳо  |
| в) ба масъалаи антонимҳо | г) ба масъалаи пасоянҷҳо |

60. Ибораҳо нисбат ба чиҳо тобишҳои ҳиссӣ–муассириро низ бештару равшантар ифода мекунанд?

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| а) ба ҳичҷоҳо  | б) ба ҷумлаҳо   |
| в) ба қалимаҳо | г) ба пешоянҷҳо |

61. Дар ҷумлаи соддаи дутаркиба бо шакли пурраи сифати феълии замони гузашта ифода ёфтани хабар (рафтагӣ) хоси кадом услуб аст?

- а) хоси услуби илмӣ
- б) хоси услуби гуфтугӯйӣ
- в) хоси услуби расмии коргузорӣ
- г) хоси услуби рӯзноманигорӣ

### ТАРТИБ ДОДАНИ МАТН БО КОРБАСТИ КАЛИМА ВА ИБОРАҲОИ ПЕШНИҲОДШУДА



ТАРКИБҲОИ ГУНО-ГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНО-ГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
гапбардор	он ки ба гапи саҳт ё танбех, тоб меоварад, аз гап ё танқид намеранҷад; итоаткор	гапгузаронак	баҳс, мунозира
гапбозӣ	духӯра ва киноямез гап задан, суханбозӣ	гапгузаронӣ кардан	зӯр зада гапи худро маъқул кунонданӣ шудан, муноқиша
гапбоғ	он ки суханҳои беасос мегӯяд; аз худ гап мебоғад; дурӯғгӯйӣ	гапгузаронӣ	гапгузаронӣ кардан гапи худро ба касе бо исрор маъқул кунониданӣ шудан
гапбоғӣ	суханҳои бисёри беасос гуфтан, дурӯғгӯйӣ	гапдаро	ба гап гӯшдиҳанда, фармонбардор, итоаткор, гаправ: бачаи гапдаро
гапгардонӣ	исми амал аз гап гардондан; эътиroz, гапро набардошта зуд ҷавоби рад додан	гапдон	сухандон, моҳир дар гапзаниӣ
гапгириӣ	исми амал аз гап гирифтан; касеро ба гап андохта гап гирифтан, аз рӯий гуфтори касе боҳабар шудан аз сирру асрори ӯ	гапдонӣ	ба гап усто будан, маҳорат дар нутқ, суханронӣ

гапдузд	касө, ки дар чамъомадҳо гап намезанад, аммо гапҳои ба худаш даркориро чида мегирад, гапгир; гапчин	гапзанон	феъли ҳол аз гап задан дар ҳолати гап задан, дар аснои сухангўй; маслиҳат кардан бо касө; гапзанон кардан а) бо ҳам сўхбат кардан; б) маслиҳат кардан, ба қароре омадан
гапдўст	дўстдори ҳар гуна сўхбатҳо; сергап, пургўй	гапношунав	гапнодаро, гарданшах, якрав
гапзаний	сухангўй, гуфтор; гуфтугўй	гаппаронӣ	бо кинаву пичинг ҳарф задан, ба касе расонида гап задан
гапӣ	ошно будан, шинос будан, оштӣ будан	гаппурсӣ	барои фаҳмидани чизе касеро ба гап андохтан
гапӣ набудан	ошно набудан, оштӣ набудан	гаправ	гапдаро, итоаткор
гапков	гап пурсида ҳабар чамъкунанда, гапчӯй; кунчков	гапфаҳм	бофаросат, бофаҳм, зирак
гапковӣ	барои донистани чизе касеро бо пурсиш ба гап водор кардан; кунчковӣ	гапфурӯш	он ки бисёр гап мезанду дар амал коре намекунад; пургўй, лаққӣ, сафсатафурӯш
гапнабардорӣ	ба танбеҳ ва гапи сахт тоб наовардан, гапбардор набудан	гапфурӯший	бисёр гап зада амалан коре на-кардан; сафсатагӯй; гапфурӯший кардан гапи хушку холии бисёр гуфтан; сафсата гуфтан
гапнобардор	ба танқиду сарзаниш тобнаоварда, зудранҷ	гапхӯр	1. шахси гапбардор, хомӯш. 2. иштироккунандаи гаштак
гапнофаҳм	бефаҳм, бефаросат, кундзехн	гапча	гапи майда-ҷӯйда, овозаҳои росту дурӯғ, миш-мишҳо
гапчин	он ки сухани шахсеро ба дигаре мера-сонад, хабаркаш, суханчин	гапчин	хабаркашӣ, суханчинӣ
гапҳои беҳуда	овозаҳои ҳархела, миш-миш дар ҳаққи касе (чизе)	гапи касеро гардондан // сухани касеро гардондан	сухани касеро рад кардан
гапи бечо	ҳарфи bemavrid, сухани ноҳақ	гапи сахт задан	сухани дағал гуфтан; маломат кардан, муомилаи дурушт кардан бо касе

гапи бофта	сухани беасос	гап кардан	чизе ё касеро овозаи бад паҳн кардан дар бораи чизе ё касе; бадном кардан касеро
гапи дағал	сухани дурушт	гап-гап кардан	гуфтугӯ кардан, сӯҳбат намудан, гап задан
гапи дурӯғ	сухани норост, гапи аз ҳақиқат дур	гап кофтан	касеро гап занон-дан барои фаҳмида гирифтани чизе; кунҷковӣ кардан, тагпурсӣ кардан
гапи духӯра	сухани думаънидор, гапе, ки ду хел – мусбат ва манғӣ фаҳмида мешавад	гап кушодан	гап сар кардан, сухан оғоз кардан (дар бораи касе, коре); бо мақсаде гаперо ба миён овардан
гап(ҳо)-и каду-чадор	суханҳои пичингдор, ҳарфи кинояомез	гап маъқул кардан (кунондан)	сухан фаҳмондан, гап фаҳмонда розӣ кардан касеро
гапҳои кӯчагӣ	а) суханҳои беасос, дурӯғ; овозаи дурӯғ ва беасос; б) суханҳои беадабона ва носазо	гап наёфтан	аз гуфтани ҷавобе очиз мондан; чизе гуфта натавонистан
гап(ҳо)-и майда-ҷӯйда	суханҳои беҳуда ва камасос, суханҳои беаҳамият ва камарзиш	гап омадан	гап омадан фавран ба гуфтани чизе эҳтиёҷ пайдо шудан; забон боз шудан; фаро расидани мавқеи сухан гуфтан
гапи муҳим	сухани зарур, гапи даркорӣ	гап парондан	ба касе ягон сухани кинояомез ба касе расонда гуфтан, сухани ба асаби касе расандаро ба ў гуфтан
гапи нав // гапи тоза	сухани тоза, ҳабари тоза	гап партофтан	а) бо мақсади ба гуфтугӯ даровардани касе сухане гуфтан; ба дұхтарҳои ношинос сухан гуфтани касони беадаб; б) дар ҳусуси чизе сухан сар карда, раъий касеро дар бораи он чиз фаҳмиданӣ шудан; луқма додан
гап(ҳо)-и набуда(гӣ)	суханҳои беҳуда ва беасос	гап расидан	ба касе мавриди маломат гардидан касе аз боиси коре
гап(ҳо)-и пасту баланд	суханҳои тезу тунд, суханҳои ноҳамвори дағали дар вақти ҳашму ғазаб гуфташуда	гап расондан ба касе	а) ҳабардор кардани касе аз чизе; б) ба маломату сарзаниш дучор кардан касеро

гапи пухта	сухани эътимоднок, гуфтори боварибахш	гап сар кардан (намудан)	сухан оғоз намудан, ба суханронй шурӯй кардан
гапи рост	сухани ҳақ	гап(на)форидан	майли суханшунавй (на)будан, майли гап гүш кардан (на)доштан
гапи саҳт	сухани дағал, ҳарфи дурушт	гап фурӯхтан	гапҳои беҳударо бисёр гуфтан, лаққидан, сафсата гуфтан
гапи тоза	гапи нав	гап чала мондан	сухан нотамом мондан; хотима наёфта қатъ шудани баҳсе
гап(ҳо)и умумӣ	суханҳои ба ҳама маълум, суханҳои общуста	гап чидан	гап гүш карда сирро фаҳмидан, суханчиний кардан
гап(ҳо)-и фачу бемаза	суханҳои бемаънӣ, гуфтори пучу беасос	гап-гап шудан	гуфтугӯ шудан, сухан рафтан; баҳс шудан
гапи хунук	сухани нофорам, ки шуниданаш ба кас ҳиссиёти бад мебахшад	гапу гапча шудан	овоза шудан, ба даҳони мардум афтодан
гапи хушк	сухани пуч ва бемаънӣ, сухани беамал	гап шунидан	а) сухан гүш кардан; б) мавриди маломат ва сарзаниш қарор гирифтган
гапи ширин // сухани ширин	сухани нарм ва гуворо, гапи форам, муомилаи ҳалимона	гап яла кардан	гап сар кардан, сухан оғоз кардан
гап(ҳо)-и ғалатӣ	суханҳои ачоиб	гап аз як ҷо баромадан	ҳамфирӯ будан, мувофиқу муттағиқ будан (доир ба ҷизе ё иҷрои коре)
гапи ҳақ	сухани рост	гапро ба болои ҷизе ё касе овардан	суханро ба касе ё ҷизе оид кунондан, дар аснои гуфтугӯ ба касе ё ба масъалае даҳл кардан
гапу калоча	сухани майда-чӯйда, суханҳои бисёри саргуми беҳуда	гапро ба худ гирифтган	суханеро ба худ даҳлдор дониста мутаассир шудан, ранчидан аз сухане
асли гап	моҳияти ҳаққи гап, моҳияти фикру масъала	гапро ба шӯҳӣ гардондан	ба гуфторе оҳанги шӯҳӣ додан, ба гапи ҷиддӣ ранги шӯҳӣ додан
дар рафти гап	ҳангоми сўҳбат, вақти муколама	гапро ба (дар) як ҷо мондан	ба як қарор омадан; масъаларо пухта кардан
дар омади гап	дар чараёни сухан, зимнан; дар мавриди муносабити сухан	гапро бисёр кардан	бисёр гап задан, лаққидан

таги гап	асли матлаб, моҳияти масъала	гапро гум кардан	чӣ гуфтани худро надониста мондан, риштаи суханро гум кардан
хулласи гап	хулласи калом, ху-лоса	гапи касе дар замин намондан	сухани касе бетаъсир намондан, беэътибор намондани ҳарфи касе
бе ҳеч гап	лом нагуфта, биду-ни эътиroz	гап дар (сари) чизе будан	сухан рафтан дар бораи чизе; ба чизе вобаста будани масъалае
як даҳан гап	сухани ниҳоят кам, як-ду ҳарф	гапро дароз кардан	суханро кашол додан, бисёр гап задан
гап барома-дан	ҳар гуна овоза ё миш-мишҳо пайдо шудан	гапро дигар кардан	а) мавзӯи суханро дигар кардан, гуфтугӯро тағиир додан; б) маҷозан аз раъи баргаштан, аз қарордод гаштан
гап бофтан	суханҳои беҳуда гуфтан, гапи беасос гуфтан	гапро дониста задан (гуфтан)	бо мулоҳиза сухан гуфтан, масъалаеरо дуруст фаҳмида, дар бораи он чизе гуфтан
гап гирифтан аз касе	а) қавл гирифтан аз касе, ўҳдадор кардан касеро; б) аз гуфтаҳои касе сирру асрорро фаҳмида гирифтан; суханчинӣ кардан	гапро кашол додан	пургӯйӣ кардан, гапро бисёр кардан
гап гузарони-дан	фикри худро маъқул кунонидан, раъии худро тасдиқ кунонидан	гапро кӯтоҳ кардан	суханро муҳтасар кардан; суханро қатъ кардан, аз гап бозистодан
гап додан	а) бисёр гап задан, пургӯй кардан; б) лаққидан, гап фурӯхтан; в) маҷозан, лаҳҷа, дар навбати худ зиёфати гаштакро додан	гапро ҳарида гирифтан	гапе гуфта дар маломат мондан, боиси гапҳои зиёдатӣ шудан
гап доштан	чизеро гуфтанӣ будан, хоҳиши изҳор кардани чизе ба касе	гапро як кардан	гапро пазондан, ба як қарор омадан, гапро ба як ҷо мондан
гап ёд додан	ба касе сухан омӯхтан, гуфтани чизеро омӯзондан, суханеро ба касе талқин кардан, ки дар фикри худи он шахс набошад	гапро ба ҷояш ҳӯрондан	муносиби мавриду мақом гап задан, сухани хеле бамавқеъ гуфтан

гап задан	а) сухан гуфтан, ҳарф задан; гуфтугӯ кардан, мубодилаи афкор намудан; аз чизе сухан кардан, фикр баён намудан дар хусуси чизе; б) бо касе гуфтугӯ кардан барои розӣ кунондани он ба коре	аз гапи касе набаромадан	мувофиқи раъий касе кор кардан, мувофиқи гуфтаи касе амал кардан
гап зада гап гирифтан	а) гуфтугӯ кардан, сӯҳбат намудан, мубодилаи афкор кардан; б) ҳарфе зада ҷавоби сазовор гирифтан, ба касе гапе гуфта баъд ба бало мондан	аз гапи худ гаштан	ваъдаҳилофӣ кардан, ба қавлу қарордоди пешинай худ пойдор набудан
гап занондан	тарзи бавоситаи гап задан; ба сухан даровардан, ба гуфтугӯ водор кардан	аз гап камӣ надоштан	гапдон будан, дар сухангӯй моҳир будан
гапи касеро буридан // сухани касеро буридан	гуфтори касеро қатъ кардан; ба гапзании касе ҳалал расондан	аз даҳони касе гапашро гирифтан	а) сухани касеро буридан; б) маҷозан касеро забонкӯтоҳ кардан
аз касе гап намондан	аз масъалаҳабардор будан, ҳамаро донистан	ба гап андохтан	ба гуфтугӯ даровардан, ҳарф занондан
ба гап гирифтан	касеро ба гап андармон кардан касеро, ба гап андохта боздоштан касеро	ба гап гӯш кардан	сухан шунавидан; мувофиқи гуфтаи касе амал кардан, розӣ шудан ба гуфтаи касе
ба гапи касе гӯш андохтан	сухани касеро шунидан; мувофиқи гуфтаи касе амал кардан, сухани касеро ба эътибор гирифтан	ба гап даровардан	розӣ кунондан; розӣ кунонда ба роҳи худ андохтан
ба гап даромадан	сухан сар кардан, ба суханронӣ шурӯъ кардан;	ба гапи касе даромадан	а) ба гуфтаи касе эътибор додан, мувофиқи гуфтаи касе амал кардан; б) бовар кардан ба гапи касе
ба гап рафтан	бо касе пасту баланд гап задан, тезу тунд шудан бо касе	ба гап усто будан	гапдон будан, дар суханронӣ маҳорат доштан
ба гап ҳамроҳ (қатӣ) шудан	ба гуфтугӯйи дигарон ҳамроҳ шудан, ба сӯҳбат шарик шудан	ба гап чома пӯшондан	а) доди сухан додан, бо обу ранг сухан кардан; б) аз ҳад зиёд таъриф карда сухан гуфтан

таги гапро фаҳмидан	ҳақиқати ҳолро до- нистан, моҳияти масъаларо дарк кардан	таноби гап канда шудан	риштаи сухан бурида шудан, қатъ гардида- ни гуфтор
(як) гапи касе- ро ду накар- дан	итоаткор будан, фармудаи касеро бегуфтутгӯ ичро кар- дан	рости гап	ҳақиқатан, дар ҳақиқат, дурусттараш
гап дар ин (он) ки...	масъала дар ин чост, ки ...; гап ҳамин... ҳамин тавр..., беҳтараш ҳамин	рости гапро гуфтан	ҳақиқати ҳолро баён кардан, асли воқеаро гуфтан
таги гапро на- пурсида	ҳақиқати ҳолро нафаҳмидан, ба масъала сарфаҳм нарафта	таҳти гапро пурсидан	аз моҳияти масъ- ала хабардор шу- дан, ҳақиқати ҳолро фаҳмидан хоҳӣ
ҳеч гап нашу- дан	ҳодисае рӯй надо- дан, осебе нараси- дан	ҷойи гап на- будан	худ аз худ равшан бу- дан; бешакку шубҳа
гап аз гап баромадан	як гап сабаби гуфта- ни гапи дигар шу- дан, аз як гап гапи дигар сар задан	гап нагузаш- тан	эътибор надодани сухан
гап гурехтан	ҳусни тафоҳум аз байн рафтан; муно- сибат вайрон шудан	гап (на)пухтан	ба як қарор (на)ома- дан, созиш карда на- тавонистан
гап дар байн (дар ҳамин ҷо) мондан	аз ин сухан ҳеч кастро хабардор на- кардан, ин сухан ба берун набаровардан	дар байн гап гузаштан	аз яқдигар ранцидан, муносибат каме бад шудан



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбости калима  
ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуги нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**

### СУХАН

(ҳаммаъни калимаҳои калом, лутф, гуфтор, гап ба шумор меравад, вожаи хоси услуги китобӣ)

ТАРКИБҲОИ ГУНО-ГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНО-ГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
суханбоз	бо сухан моткунанда, ҷарбзабон; беҳудагӣ, лофзан	ба сухан ба-ромадан	ба дар маҷлис ё ҷамъомаде ба ромада гап задан
суханбозӣ	суханони бечавобу моткунанда гуфтани, лофзаний кардан	суханбоф	суханпардоз, сухандон
суханбофӣ	суханпардозӣ, сухандонӣ	суханвар	1. соҳиби гуфтори фасеҳу балеғ, гапдону нотик, хушгуфтор. 2. шоир, адаб.
суханварӣ	сухангӯйӣ бо фасоҳату балоғат, суханорӣ, суханвар будан	сухангӯ(ӣ)	1. гапзананда, гӯянда; гапзан, нотик; лаъли сухангӯ (мачозан лаби маҳбуба). 2. шорех, муфассир; сухангӯйи дафтари матбуот (маъмулан дар назди вазорати корҳои хориҷӣ)
суханварона	шоирона, аз рӯии суханварӣ	сухангӯйӣ	наттоқ, гапзананда, маърӯзакунанда
суханвар	гӯяндаи сухани фасеҳ ва балеғ; нотик	сухандаройӣ	сухангӯйӣ, сухансарой, ба сухангӯйӣ оғоз кардан
сухангузор	сухангӯй, гӯянда	сухандарой	сухангӯй, сухансарой
сухангустар	тағсиркунандаи сухан; суханпардоз, суханвар	сухандон	1. гапдон, гапзан; сухансанҷ. 2. адаб, шоир.

сухангустарӣ	суханварӣ, шоирӣ	сухандонӣ	гапдонӣ, расидан ба қадри сухани баланд, моҳир дар таҳрир ва таҳияи матн
сухандӯст	дӯстдори суханони бадеъ	суханношунав	он ки маслиҳат ва насиҳатро ба инобат намегирад, гапногир
суханношунавӣ	насиҳату пандро гӯш накардан, гапногирӣ	суханшунав	1. он ки ба гап (насиҳат) гӯш медиҳад ва амал мекунад. 2. маҷозан тарбиятпазир; гӯши суханшунав он ки ба сухани (насиҳати) дигарон гӯш меандозад
суханоро(й)	он ки хубу фасеҳ гап мезанад ё мевисад, суханвар	суханшинос	он ки аз нозуниҳои калом огоҳ аст; гапфаҳм; адіб, шеърнавис, нуктадон
суханорой	амалу сифати суханоро	суханчин	он ки гапи касеро ба дигарон расонда боиси низоъ мешавад, хабаркаш, иғвогар
суханофарин	эҷодкунандаи сухан, шоир	суханчинӣ	хабаркашӣ, иғвогарӣ
суханфаҳм	гапшинос, нуктафаҳм, маҷозан тезфаҳм, зирақ	суханпараст	парастандаи сухан, дӯстдори каломи бадеъ
суханфаҳмӣ	маънои сухани пӯшидара зуд фаҳмидан	суханпарвар	суханвар, шоир
суханталаб	донандаи қадри сухан, шеърдӯст	суханпарварӣ	суханварӣ, шоирӣ
сухантиroz	маҷозан суханоро, суханпардоз, шоир	суханпардозӣ	суханорой, зебо сухан гуфтан; ородиҳии сухан, суханварӣ
суханпайванд	суханвар, нозими сухан, шоир	суханронӣ	гапзаниӣ, нотиқӣ, гӯяндагӣ
сухани охирин	а) сухани баъди ҳамаи гапҳо гуфтани касе; б) сухани баъди музокира ва фикррониҳо эродкардаи соҳиби маърӯза	сухани касеро буридан	гуфтори касеро қатъ кардан

суханрон	1. гапзананда, гўянда. 2. нутқунанда, нотиқ, сухангўй	сухансанчӣ	сухандонӣ, расидан ба қадри сухан; огоҳӣ аз рамузи сухан; мунаққидӣ
сухансавор	киноя аз суханвар, нотики мөхир	сухансаро(й)	шеъргўй, шоир
сухансанҷ	1. гапфаҳм, гапшинос. 2. адиг, мунаққид, адабиётшинос	сухансоз	эҷодкунандаи сухан, суханпардоз, шоир
сухан-парокани	1. сухангўйӣ, сухан гуфтан. 2. пахши гуфткор ба воситаи барномаҳои радиоӣ	суханреза	киноя аз сухани пуч, сухани бемағз
сухани подарҳаво (ҳавой)	гапи беасос, гапи бедалелу субут	ба охир расонидани сухани касе	фурсат надода ба гап даромадан
сухани сарбаста	гапи мубҳам ва муғлақ, гапи муаммоимез	сухани касеро гардондан	илтимоси касеро рад кардан
сухани талҳ	гапи нешдор, гапи ногувор	сухан гирифттан	ба сухангўйӣ дар маҷлис иҷоза хостан
сухани саҳт	гапи тунду тез, гапи саҳт таъсиркунанда	ба сухан даромадан	гап сар кардан
сухани ширин	гапи дилнишин, гапи бо мулоимат гуфташуда, гапи нағзу форам	ба сухани касе даромадан	ба гуфтаи касе итоат кардан, гапи касеро қабул ва иҷро кардан; гапдаро будан
сухани касеро аз даҳонаш гирифттан	сухани касеро бурида худ ба гап даромадан, сухани касе тамом нашуда ба гап даромадан	сухан ба (дар) даҳон мондан	гапи касе ногуфта, нотамом мондан
сухан додан дар маҷлисе	ба касе навбати суханронӣ додан	ба сухани касе лаб мондан	гапи касеро тасдиқ ва таъқид кардан, гуфтаи касеро қувват додан
доди сухан додан	бо маҳорати баланд сухан гуфттан, хеле фасеху маънодор гап задан	сухан ба миён овардан	дар бораи масъалае гап кушодан

сухани касеро ба замин задан (андохтан, мондан)	ба гапи касе эътибор надодан, гуфтаи касеро ба инобат нагирифтган	сухан пурсидан (хостан)	барои суханронй дар маҷлисе иҷозат талабидан
сухан кардан	гап задан	сухан рафтан дар бораи чизе	зикр ёфтани чизе, гап сар шудан дар бораи чизе
сухан кушодан	дар бораи чизе гап сар кардан, аввалин шуда дар масъалае гап ба миён овардан	сухан рондан	гап задан
аз сухан мондан	гап зада ната-вонистан (одами бемор дар ҳолати назъ)	сухани касеро шикастон	гапи касеро рад кардан, гуфтаи касеро қабул накардан
ба сухан (гап) чома пӯшондан	бо обу ранг гап задан	сухани обдор	гапи таъсирбахш, гапи фасеху балег



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбасти калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуби нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**

## КАЛОМ

(ҳаммаъни калимаҳои сухан, гуфтор, лутф, гап ба шумор меравад, вожаи хоси услуги китобӣ)

ТАРКИБХОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБХОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
калом	1. сухан, гап, гуфтор. 2. илме, ки дар он аз эътиқодҳои динӣ баҳс карда мешуд; каломи маҷид, каломи шариф; хулласи (хулосаи) калом, кӯтоҳи гап, муҳтасари гап, қисса кӯтоҳ, алқисса	каломӣ	1. мансуб ва марбут ба калом. 2. доно, донишманди баҳши калом



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбасти калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб диҳед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуги нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**

## ГУФТОР

(ҳаммаъни калимаҳои сухан, калом, лутф,  
гап ба шумор меравад, вожаи хоси услуги  
китобӣ)

ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
гуфтор	сухан, калом, гап	гуфтордармонӣ	1. истифода аз ра- виш ва усулҳои тавонбахшӣ барои ислоҳи душворӣ дар гуфтугӯ ва забон. 2. табобати бемориҳои равонӣ бо роҳи гуфтугӯ ва сӯҳбати пизишку бемор
гуфтори бечо	сухани бемавқеъ	гуфторӣ	1. марбут ба гуфтор. 2. он ки танҳо бо гуфтор амал мекунад, ҳарзагӯй, калонгап
лаб ба гуфтор кушодан	сухан сар кар- дан, гап задан	гуфтугузор	аз ҳар тараф сӯҳбат кардан
гуфторфурӯш	суханфурӯш, гапфурӯш, сергап	гуфтугӯ(ӣ)	дар гуфтугузор будан



Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбасти калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуби нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**



ТАРКИБҲОИ ГУНОГУН-РАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
нутқ	қобилияти сухан гуфттан, ба забон овардани калом, гапзаний	нутқ кардан//нутқ эрод кардан	суханронӣ кардан, гап задан дар чамъомаде
узвҳои нутқ	узвҳои гуногуни инсон (аз қабили забон, ком, ҳалқ, садопардаҳо, забонча ва ғайра), ки бо иштироки онҳо овозҳои нутқ ба вучуд меояд	нутқи хаттӣ	услуби забони китобӣ, забони навишторӣ
нутқи бурро	фаҳмо ва зебову ифоданок сухан гуфттан	нутқи айнан нақлшуда	порчае аз гуфтори шахси дигар, ки нависанда ё гӯянда бе ягон тағиирот, яъне айнан дар иншо ё сухани худ иқтибосан меорад
нутқи саҳнавӣ	фанни маҳсусе дар шӯъбаҳои актёри ва коргардонии мактабҳои олии санъат, ки дар хусуси чигунагии забони асар саҳнавӣ ва тарзи такаллуми ҳунарпешагон баҳс мекунад	нутқи мазмунан нақлшуда	мазмуни сухани каси дигар, ки гӯянда ё нависандада онро одатан ихтисоран дар калом ё навиштаи худ меорад



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбости калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дижед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуги нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**



ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
ганҷ	тиллову нуқра ва ҷавоҳироти мавҷуд ё дар зери хок пинҳонкарда	дари ганҷ кушодан	киноя аз соҳиби ганҷ шудан, ганҷ ба даст овардан
ганчи ниҳон	хазинаи махфӣ, дафина	аз сухан ганҷу гӯҳар рехтан	пурмаънӣ сухан кардан
ганчи ноёб	дурру гавҳари но-дир	ганчи Қорун	хазинаи пурсарвати афсонавӣ, ки ба Қорун тааллуқ дошта, бинобар ҳасисиаш ўро замин бо ганҷаш фурӯ бурдааст

панч ганч	киноя аз «Хамса»-и Низомии Ганчавӣ	ганч дар вайрони	сими зар ва чизи хубу гаронбаҳо дар ҷойи назарногир ҳам буда метавонад
ганч кушодан	боигарӣ қашф кардан		



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбости калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуги нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**



ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
ақл	қобилияти дарки моҳияти чизҳо, қобилияти фаҳмиш, қувваи идрок ва дарёфти неку бад; зеҳн, фаҳм, хирад	ақл бовар накардан	нодурустии чиззера фаҳмидан, ғайривоқей будани чиззеро дарк кардан, шубҳа кардан

ақл ба чизе (касে) банд шудан	дар фикри чизе (касэ) шудан	ақл бой додан	мафтун шудан, шефтаи чизе шу- дан
ақпро ба чояш мондан	ҳушёр шудан	ақл гум кардан	парешонхотир гаштан
аз ақл бегона шудан	девона шудан	ақл дар чояш будан	қобилияти даркунй доштан, ақлнок будан, ҳушёр будан
ақл даромадан	боақл шудан, неку бадро фарқ мекардагӣ шудан	ақл доштан	боақл будан, соҳиби фаҳму шуур будан; бомулоҳиза будан дар корҳо
ақл ёд додан	ақл омӯхтан ба дигарон гӯё аз худ нодонтаронро кор (гап) ёд додан	ақлу ҳуш бурдан (дуздидан)	моту мабҳут кардан, ҳайрон намудан, касеро мафтуну шефтаи худ кардан
ақли худро хӯрдан	беақлона кор кар- дан, бефикр рафт- тор намудан; дево- на шудан	ақлу ҳуш аз сар паридан	бейдрок гардидан, қобилияти идро- кро гум кардан
ақли худро ши- нохтан	боақл шудан, ба воя расидан	ақлу ҳуш ҷамъ кардан	барои дарёфти чизе тайёр шудан, фикри худро ба як ҷо ҷамъ намудан
ақл(ро) кор фармудан	мулоҳиза кардан, андеша намудан	аз ақл берун	ғайри қобили дарк; ғайри бо- варибахш; ғайри қобили қиёс; бемаънӣ
ақли касеро рабудан	мафтун кардан; шефтаи худ наму- дан	аз ақл дур	аз имкон дур, ғайрикоӣ
ақл нарасидан	фаҳмида натавони- стан, қобили дарки чизе набудан	аз ақл бегона шудан	ақл гум кардан, девона шудан
бо ҷашми ақл нигаристан	ақлро кор фар- мудан дар коре, муносабати мулоҳизакорона кардан	бо ақли худ кор кардан	мувофиқи фикри худ мустақилан амал намудан



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбасти калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуги нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**

АФТОДАН//АФТИДАН  
(вожай хоси услуги китобӣ)

ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
афтодан//афтидан	аз боло ба поин бо зарб омадан, ғалтидан	ба роҳ афтодан	рафтан, равона шудан, ба роҳ даромадан
аз пайи касе афтодан	тъқиб кардан, дунболагирӣ кардан	ба сӯзу гудоз афтодан	дар ғаму ғусса мондан
ба ҳарос афто-дан	ваҳмидан, тарси-дан	ба такудав афто-дан	дар ташвиш мондан, дар тарадду-ди чизе шудан
зарур афтодан	зарур шудан	ба талвоса афто-дан	бекарор шудан
ба гардан афто-дан	бор шудан, ба зимма қарор гирифтан	ба умед афто-дан	умедвор шудан

ба (дар) андеша афтодан	ба фикр фурӯ рафтан	ба (дар) фикр афтодан	ба фикр фурӯ рафтан, фикр карда мондан, дар фикр шудан
ба дом афтодан	гирифтор шудан	ба фикри чизе афтодан	аз пайи чизе шудан, чизеро мақсад кардан
ба изтироб афтодан	ошуфта гардидан, ба ҳаячон омадан	ба хаёл афтодан	ба хаёл фурӯ рафтан, фикр карда мондан
ба шубҳа афтодан	шубҳа кардан	писандида афтодан	маъқул шудан, писанд омадан
ба ҷое афтодан	ба ҷое дохил шудан, дар ҷое воқеъ шудан	роҳ афтодан	гузор рост омадан, гузор воқеъ шудан
ба ҷустуҷӯ афтодан	кофтуков кардан	чашм афтодан	нигаристан, нигоҳ кардан
дам (нафас) ба дарун афтодан	нафас набаровардан; хомӯш шудан, тамоман дам шудан	шинам афтодан	муносиб воқеъ шудан, мувофиқ омадан
дар банд афтодан	гирифтор шудан	қимат афтодан	гарон воқеъ шудан, бо нархи баланд ба даст даромадан
дар гӯши нокомӣ афтодан	гирифтори номуродӣ шудан; бечора шудан	ба даст афтодан (афтидан)	гирифтор шудан, дастгир шудан
дар миёна афтодан	восита шудан	ба дунбол афтодан	таъқиб кардан
дар пайи чизе афтодан	аз пайи чизе шудан, аз паси коре шудан	ба сар афтодани чизе (ҳодисае)	дучор шудани (омадани) чизе (ҳодисае); бор шудани чизе
дар тааҷҷуб афтодан	ҳайрон шудан, тааҷҷуб кардан	дар рӯзи саҳт афтодан	ба ҳолати бад дучор шудан, ба вазъияти ногувор гирифтор гаштан
дар тарс афтодан	тарсидан, ҳаросидан	кор афтодан ба касе	мӯҳтоҷ шудан ба мадади касе, эҳтиёҷе воқеъ шудан ба касе
дар ташвиш афтодан	бекарор шудан; нотинҷ гаштан	латтаи касе ба (дар) об афтодан	пуч баромадани умеди касе; ноумед шудан
дар ҳашм афтодан	ҳашмгин шудан	зебанда афтодан	муносиб омадан, мувофиқ воқеъ шудан
дар ҳайрат афтодан	мутаҳаййир шудан, ҳайрон шудан	маъқул афтодан	писандида шудан, писанд омадан
дар ҳаячон афтодан	ба изтироб омадан, безобита шудан	мақбул афтодан	писанд омадан, мавриди қабул қарор гирифтан




**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбасти калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуби нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**



ТАРКИБХОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБХОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
умр	муддати зиндагӣ ва дар ҳаёт будан	умри дароз дидан	дер зистан, дарозумр будан, умр ба сар бурдан
умри ҷавонӣ	овони ҷавонӣ, айёми ҷавонӣ	умри касе гузаштани дар ҷое ё бо коре	тамоми муддати зиндагии касе дар ҷое ба охир расидан, тамоми умри касе алоқаманд будан бо ҷое
умри ҷовид (абад)	ҳаёти дарози беинтиҳо, зиндагии ҳамешагӣ, ҳаёти абадӣ	умри мо дар саҳро гузашт	сарфи коре шудани ҳаёти касе
тамоми умр	ҳамаи муддати зиндагӣ, ҳамеша, доим	умр ба охир расидан	тамом шудани умри касе; пиру нотавон шудан

умр дидан	дар ҳаёт будан, зиндагӣ кардан, умр ба сар бурдан	умри дубора	пас аз бемории вазнин дубора сиҳат ёфтани; начот ёфтани аз ягон гирифтории вазнин ё шикасту мушкили саъб
савдои умр	хонадор шудан, интихоби зан ё шавҳар	риштаи умри касеро буридан (баркандан)	куштан, қатл кардан
як умр	а) тамоми умр; б) киноя аз асло, ҳаргиз	умр боқӣ бошад...	агар зинда бошем
бо касе умр гузаронидан	бо касе ҳамроҳ зистан; бо касе ҳамхона шуда ҳаёт ба сар бурдан	умр вафо кунад...	агар зинда монем..., агар дар ҳаёт бошем...
умр ба сар бурдан	зистан, зиндагӣ кардан	умрашро диҳад// умрашро монад	умри зиёд бинад умраш дароз шавад



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбасти калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуги нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**

ЧАНБАР  
(вожаи хоси услуги китобӣ)

ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЧИЛО
chanbar	доира, ҳалқа, ҳар чизи доирашакл ва ҳалқамонанд	аз сарв чанбар кардан	киноя аз хам кардан, мунҳанӣ ва дуто сохтани чизи рост.
chanbari zulf	ҳалқаи зулф	chanbari гардан	устухони гардан
chanbari karidan	доирашакл кардан, ҳалқа кардан	chanbari ishq	киноя аз доми ишқ, гирифтории ишқ
chanbari xanchar	chanbare, ки дар тарафи дохилии он ханҷарҳо гузошта мешуд ва дорбозону ҷашмбандон аз он мегузаштанд	chanbari ankabut	киноя аз доми анкабут, тори анкабут
chanbari dulobi	киноя аз фалак, осмон	chanbar andoxtan	каманд партофтан
chanbari kabud	киноя аз осмон	дар chanbari itoat	даровардан (доштан) дар қайди итоати худ гирифттан
chanbari osmon	киноя аз ҳалқаи осмон, уфук	гардан (sar) ба chanbari itoat darovardan	ба итоат даромадан, тобеъ шудан
chanbari achal	киноя аз марги ногузир	sar az chanbari itoat kashiidan	аз итоат баромадан, саркашӣ кардан
chanbari charx	киноя аз олам, гетӣ, дунё	chanbar karidan	ҳалқа кардан чизеро; chanbar сохтан аз чизе





**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбасти калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуги нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**

### ЧАШМ

(ҳаммаъни калимаҳои дида, нарғис, басар ба шумор меравад, вожаи хоси услуги гуфтугӯйӣ)

ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЦИЛО	ТАРКИБҲОИ ГУНОГУНРАНГ	ИФОДАҲОИ ПУРЦИЛО
чаҳм	узви биниш дар инсон ва ҳайвон	чаҳми бад	чаҳме, ки аз нигоҳаш озору нуқсон расида метавонад
чаҳм(он)и бодомӣ	чаҳми бодомшакл	чаҳми бад дур!	иборае, ки барои чаҳми бад нарасидан гуфта мешавад, балову офат дур бод!
чаҳми тар	дидаи гирён	чаҳми бедор	чаҳми кушода ва ҳүшёр
чаҳми тира	чаҳми камнур ва хира	чаҳми бино	чаҳми равшан ва ҳамабин
чаҳм(он)и меши	чаҳмони калон-калони сиёҳ	чаҳми булбул	номи нақше дар ҳунари гулдӯзӣ
чаҳмони шаҳло	чаҳми сиёҳи моил ба кабудӣ, ки бисёр зебо ҳисоб меёбад	чаҳми гурусна	ҳарис, носер; чаҳми гуруснаро хок ҳам сер карда наметавонад (мақол)
ба чаҳми мардум хуб намудан	пеши чаҳми..., дар назари..., дар мадди назари...	чаҳми маст	чаҳми пурхумор, чаҳми шӯҳ
чаҳми дараҳт (чӯб)	ҷойи уқдаи дараҳт ва чӯб	чаҳми оташбор	чаҳми барқпош, чаҳми дураҳшон
чаҳми рӯз	мачозан ба маънои офтоб	чаҳмони пурандӯҳ	чаҳме, ки аз он осори ғаму андӯҳ пайдост
чаҳми пурбин	чаҳми дақиқнигоҳ, ҳақиқатбин	чаҳмони оташбор	чаҳми дураҳшон, чаҳми барқафшон
чаҳми (пур) хумор	чаҳми хуморолуд, чаҳми пурноз	чаҳмони шӯҳ	чаҳмони фаттон, ҷозибадор
чаҳми тамаъ	ҳарисӣ, тамаъкорӣ	чаҳм(он)и ҳаросон	чаҳме, ки аз осори тарсу ҳарос пайдост

чаши танг	ҳарис, хасис, ба-хил, чаши танги дунёдорро хоки гўр пур мекунад (мақол)	имои чашм	ишора ба чашм
чаши шутур	дарачаи охирини қиёми шираи ан-гур, ки чўшида, ҳубобҳои калон-калони монанди чаши шутур пайдо мекунад	нури чашм	мачозан фарзанд
чаши чаҳонбин	чаши бино, чаши пурхирад	ҳаққи чашм	миқдоре аз таом, ки барои шиносони тасодуфган ба сари таом ҳозир шуда дода мешавад
чаши чоду	чаши пурафсун	ба чашм, болои чашм	дар мавриди қабул ва итоат ба гуфта ё супориши касе гўянд, бо чону дил
чаши пурсеҳр	чаши зебо	чашм аз нигоҳи касе гурезондан	кўшидан барои ба нигоҳи он касе рӯ ба рӯ нашудан
чашмони дурахшон	чашмони барқпош	чашм ало кардан	бад-бад нигоҳ кардан
чашм(он)и меҳрангез	дидаи пурмехр, нигоҳи пурмехру муҳаббат	чашм андохтан (афкандан)	нигоҳ кардан
чашм афтодан ба чизе, касе	дидан, дида мондан (чизе, касеро)	чашм ба чашм шудан	рӯ ба рӯ шудан, нигоҳи ду кас ростомадан
чашм ба замин (зер) дўхтан	сарҳам нишастан, ба замин нигоҳ карда истодан (аз рӯйи эҳтиром, содир кардани гуноҳ, очиз омадан	чашм ба чизе афтидан	чизеро ногоҳ дидан, ба чизе назар афкандан
чашм ба касе будан	ба касе умед бастан	чашм ба як нуқта бастан (дўхтан)	ба як нуқта бодиққат нигоҳ карда истодан
чашм ба косахонааш фурӯ рафтан	хароб, лоғар шудан (аз беморӣ)	чашм ба ҳар тараф давондан	ҳар тарафро як-як аз назар гузаронидан
чашм ба омадани касе дўхтан	роҳи касеро поидан, саҳт интизор шудан ба омадани касе	чашм ба чое афтидан	нигоҳ ба чое нигоҳ кардан

чашм ба роҳ чор шудан	интизор шудан, саҳт интизор ба омадани касе бу- дан	чашм ба чояш афтидан	чазо дида, танбеҳ дида хатоеро ислоҳ кардан
чашм ба роҳ дӯхтан интизор шудан	раҳи касеро поида нишастан	чашм бегона шудан	аз чизе аз чизи одаткарда дур шу- дани чашм, хато рафтани чашм
чашм барқ за- дан	дураҳшидани чашм аз шодӣ	чашм бечо шудан	а) бо назари дигар нигоҳ кардан, аз итоат берун рафтани шудан; б) тағйири ҳолати чашм аз ғазаб, хаشم ё аз таъси- ри чизи дигар
чашм ба чашми касе афтидан	ба ҳам барҳӯрдани нигоҳи ду кас	чашм давондан	дида баромадан, аз назар гузарони- дан (чизеро)
чашм дар роҳ будан	интизор будан, раҳи касеро поидан	чашми касеро кофтан	маҷозан ба маъ- нои саҳт рашқ ва бахилӣ зоҳир на- мудан
чашм доштан	а) умед доштан, интизор доштан; б) таҳмин кардан	чашми касеро кушодан	касеро ҳушёр кардан, касеро омӯзондан
чашм дӯхтан	а) бодиққат нигоҳ кардан (ба чизе, ба касе); б) бо ғараз нигоҳ кардан, та- май доштан	чашми касеро тарсондан	ба ваҳму бим андохтан (касеро), ба тарс андохтан
чашм заиф бу- дан	чашм суст (хира) будан	чашми касеро хато кардан	аз ғафлати касе истифода бурдан
чашми бад ра- сидан	захми чашм асар кардан, аз саба- би нигоҳи чашми ҳасад ба чизе расидани балову оғат	чашми касеро шира гирифтан (бастан)	ҳавобаланд шу- дан, мағрур гаштан, сарга- ранг шудан аз муваффақияте
чашми дидан надоштан	хеле бад дидан, саҳт нафрот дош- тан аз касе	чашми касе танг будан	хасис будан
чашми касе ба хонааш афто- дан	танбеҳ дида раф- тору кирдори худро ислоҳ кардани касе	чашми касе шу- дан	ба чойи касе на- зорат карда исто- дан ба коре
чашми касеро бастан	касеро ба ғалат андохтан, касеро фириб кардан	чашми корро до- нистан	қобилияти пеш бурдани корро доштан, дар кор таҷриба ва таҳас- сус доштан
чашми касеро ба хонааш фу- ровардан	чазо дода, ба итоат даровардан, адабашро додан	чашми некӣ умед кардан	дар интизори некӣ будан

чашми касеро во кардан	чашми касеро ку-шодан	чашми рўз нака-фида	Офтоб набаромада, рўз нашуда
чашми рўз ку-шода шудан	рўз шудан, дамида-ни субҳ	чашми ҳасад дўхтан	бо ҳасад нигоҳ кардан
чашми тез дош-тан	борикбин (дурбин) будан	чашм кандан аз чизе	нигоҳи худро гурезондан, қатъи назар кардан (аз чизе)
чашми хат дош-тан	савод доштан, хон-дан ва навиштан тавонистан	чашм канда шу-дан	саҳт чашм дўхтан ба роҳи касе, саҳт интизорӣ кашидан
чашми худро ба чашми касе дўхтан	ба чашмони касе мижа назада, нигоҳ кардан	кушода будани чашм	а) бедор будан; б) дар ҳаёт будан, зинда будан
чашм күр шудан	а) бедор шудан; б) арзи ҳастӣ кардан, ба дунё омадан	чашм күшода шудан	ҳушёр шудан, не-кро аз бад фарқ кардан
чашм кўр шудан	нобино гаштан	чашм парондан	бо чашм ишора кардан
чашм мисли мош күшода шудан	аз ғафлат берун шуда, якбора огоҳ шудан аз моҳияти масъалае (коре, ҳодисае)	чашм партофтан	лаҳзае нигоҳ кардан
чашм нагузаш-тан	зайф шудани қувваи биной, хира шудани чашм	чашм пухта шу-дан	чашм одат кардан, тачриба ҳосил кардан, ба кор омӯхта шудан
чашм нарасидан	бовар надоштан ба мумкин будани чизе	чашм пӯшида гузаштан	аҳамият надо-дан, сарфи назар кардан, нодида гирифтан
чашм об додан	ба чизе нигоҳ карда лаззат бурдан, аз тамошои чизе кайф кардан	чашм пӯшидан	а) хобидан, хуфтан, б) нодида гирифтан
чашм ошно на-мудан	шинос намудан, шинос будан	чашм пӯшида шудан	хоб бурдан
чашм паридан	частани пилкҳои чашм, ки дар ур-фият гўё фоли нек ё бад аст	аз чашм гурезон-дан	а) надида мон-дан; б) ба қадри даркорӣ диққат накардан ба чизе
чашмро бурдан	чашмро хира кардан (рўшноии баланд)	чашм чор шудан	саҳт интизор шу-дан
чашмтанг будан	ҳарис будан, гурус-начашм будан	аз таги чашм нигоҳ кардан	номаълум назар афгандан
чашмро гармӣ бурдан	хоби сабук будан	аз чашм гузарон-дан	дида баромадан, тафтиш кардан
чашм роғ рафт-тан	чашм нимпӯш шу-дан	аз чашм дур мон-дан	пинҳон мондан, номаълум мондан

чашм сер шудан	қонеъ шудан (аз чизе)	аз чашм дур нарардан	ҳамеша дар пеши назар нигоҳ доштан (касоро)
чашм сиёҳ рафтан (задан)	торик шудани пеши чашм аз таъсири хабари нохуш ва дард	аз чашм мондан	қобилияти дидан надоштан, нобино шудан
чашм чашмро надидан	ниҳоят торик будан	аз чашм оташ боридан	хашмгин будан
аз чашм пинҳон мондан	нонамоён мондан, маълум нашудан	ба чашм расидан	дида шудан, ба нигоҳ бархӯрдан
аз чашм ғоиб шудан	ноладид гаштан, нонаамоён шудан	ба гӯши чашм дидан (нигоҳ кардан)	номаълум нигоҳ кардан
ба чашм воҳӯрдан	дида шудан, намоён будан	бо чашми бад нигоҳ кардан	қасди бад кардан
ба чашм гарм тофтан (намудан)	а) ба чашм шинос (барин) намудан; б) маъқул шудан, ба дида нишастан	бо чашми душманӣ нигоҳ кардан	душманона муносабат кардан
ба чашми кам дидан	ҳақир шуморидан, ба назари таҳқир нигоҳ кардан	бо чашми умед нигоҳ кардан	умедвор шудан, умедворӣ зоҳир кардан
ба чашми касе хок пошидан	касоро фиреб кардан	бо чашми харидорӣ нигоҳ кардан	бо диққат, ҳаматарафа аз назар гузарондан чизеро
ба чашми худ бовар накардан	дар ниҳояти ҳайрат шудан, дида истода ба ҳақиқати он бовар надоштан	бо чашми худ дидан	аниқ дидани худро таъкид кардан, худ нозири воқеа будан
ба чашм нанамудан	худро нишон надодан	бо чашми ҳайрат нигаристан	бо таҳайюр нигоҳ кардан, ҳайрон шуда назар кардан
дар пеши чашм дидан	наздик тасаввур кардан, манзараेरо пеши назар овардан	(ба) зери чашм гирифтан (кардан)	назорат кардан, таъқиб кардан рафтору кирдори касоро



**Ба расм сарлавҳа интихоб кунед. Пас аз он бо корбости калима ва ибораҳои пешниҳодшуда матн тартиб дихед.**



**Калима ва ибораҳои кор фармудаатонро номбар кунед ва мансуб ба қадом услуби нутқ буданашонро ёдрас намоед.**



**Калима ва ибораҳои шарҳдодашударо ба “Дафтарчай луғат” рӯбардор кунед.**

## **ИСТИЛОҲОТ ВА МАФҲУМҲОИ ЛИНГВИСТИ**

**АФОРИЗМ** сухани мӯҷази ҳикматноку пандомез аз қабили мақол, зарбулмасал ва ғайра.

**АННОТАТСИЯ** (қайд). Як навъи тақриз ва китобиёт буда, шарҳи муҳтасари мазмуни асари бадей, таҳқиқотӣ, рисола, мақола, дастнависро дар бар мегирад. Дар аннотатсия тавсифи муҳтасари асар аз ҷиҳати ғоявӣ, мундариҷа, мавзӯъ дида мешавад. Аннотатсия одатан хусусияти интиқодӣ дорад. Аннотатсия навъҳои гуногунро дорад: тавсиявӣ ё тавсифӣ; умумӣ ё маҳсус.

**ВУЛГАРИЗМ** калима ва ибораҳои дағал ва дурушти омиёна, ки дар забони адабӣ истифода мешаванд (сакалту, дайду ... ).

**ДЕФИС** хатчай аз тире қўтоҳест (-), ки ҳамчун аломати аз сатр ба сатр кўчондан, ба ҳам пайвастани баъзе калимаҳои ҷуфт ва ғайра хизмат мекунад, нимтире.

**ДИАЛЕКТИЗМ** калима ва ибораҳои хоси лаҳчай ягон маҳал, ки дар забони адабӣ истеъмол мешавад.

**ДИАЛОГ** гуфтугӯ байни ду ё чанд нафар аз иштироккунандагони асари бадей; муколама, муҳовара.

**ДИССИМИЛЯТСИЯ** як навъи тағиیر ёфтани овозҳо ҳангоми нутқ, ки аз ду овози монанд ва ё якхелаи калима яке ба овози дигар бадал мешавад (анбор – амбор ... ).

**ДИФТОНГ** ба ҳам пайваста омадани дар садонок дар як ҳичо.

**ДУРУСТНАВИСӢ** бегалат ва бехато навиштан, риояи ойини ниго-риш ва дастури забон дар навиштан.

**ДУРУШТГӮЙӢ** суханҳои носазо гуфтан, тунд ва бечо сухан гуфтан.

**ДУРУШТГӮЙ** носазогӯй, он ки суханони ношониста мегӯяд.

**ТАҚРИЗ** баёни фикр дар бораи асаре, баҳо додан ба асаре; мақолае, ки дар он дар бораи асаре фикр баён ёфтааст; тақриз навиштан дар бораи асаре изҳори ақида кардан.

**ТАҚРИЗНАВИС** он ки тақриз навиштааст; он ки оид ба асаре изҳори ақида кардааст, муқарриз.

**ТЕЗИС** фикри асосие, ки муаллиф ё нотиқ дар таълиф ё баромади худ онро исбот, таъкид, ё рад кардан меҳоҳад; баёни муҳтасари фикр ва мулоҳизаҳои асосии якасар ё суханронӣ.

**ТИРЕ** хатчай уфуқӣ (-), ки рабт ва алоқаи зичи ду калимаро байни ҳамдигар нишон медиҳад (иҷтимоӣ-сиёсӣ ... ).

**ФРАЗЕОЛОГИЯ** соҳаи илми забоншиносӣ, ки ибора ва таркибҳои устувори рехтаро меомӯзад.

**ХАБАР** он ҷузъи ҷумла, ки кору ҳаракат, амалу ҳолат ё чигунагии муносибати мубтадоро ифода мекунад; аз ҷиҳати сохту таркиб ва воситаи ифода ҳелҳои гуногун дорад: ҳабари содда, ҳабари таркибӣ, ҳабари феълӣ, ҳабари номӣ ва ғайра.

**ХАБАРНАВИС** он ки барои рӯзнома дар бораи ҳодисае маълумоти муҳтасар менависад, мухбир.

**ХАБАРНАВИСӢ** ба рӯзнома ва дигар расонаҳои гурӯҳӣ ва ё барои ҳабаргузорӣ аз маҳалҳо ҳабар навиштан, ахбордиҳӣ.

**ХАБАРНИГОР** он ки дар бораи ҳодисае барои рӯзнома ҳабар ме-фиристонад; ахборнавис, мухбир.

**ХАБАРНИГОРӢ** қасб ва шуғли ҳабарнавис, мухбирӣ, навиштани ах-бор барои рӯзнома, радио ...

**ХУШБАЁН** он ки тарзи баёни хубу дилкаш дорад; хушгап, хушсухан.

**ХУШБАЁН** ширинсуханӣ, хушгапӣ; хушвозӣ.

**ХУШГАП** ширинсухан, хушчақчақ, некӯгуфтор, сергап.

**ХУШГАПӢ** хушсуханӣ; маҷозан меҳрубонӣ.

**ҲОШИЯ** канори ҳар чиз, канори саҳифаҳои китоб, ки қайду шарҳ навиштан мумкин бошад; шарҳ доир ба матн ё оид ба тафсири ягон китоб.

**ҲУЧЧАТ** далел, бурҳон; маҷозан сарчашма, санад: ҳуҷҷатҳои қадимӣ; навиштачот оид ба сифат, тасдиқи коре, тасдиқу тавсифи ҳоли касе ё ҷизе: ҳуҷҷати бойгонӣ, ҳуҷҷати расмӣ, ҳуҷҷати шахсӣ, ҳуҷҷати технологӣ.

**ҲУЧЧАТДОРӢ** ҳуҷҷатдор будан, асоснок кардан.

**ҲУЧЧАТӢ** мансуб ба ҳуҷҷат; ба ҳуҷҷат таалуқдошта: филми ҳуҷҷатӣ.

**ҲУЧЧАТНИГОР** он ки ба тартибу танзими ҳуҷҷату санадҳо дар идораҳо машғул аст; ҳуҷҷаткунанда; ҳуҷҷатнигори фильм он ки масъули далелу асноди фильмҳо аст.

**ҲУЧЧАТНИГОРӢ** навиштани аснод; ҳуҷҷатнигор будан; ҷараёни таҳияи санаду ҳуҷҷатҳо.

**ЧИСТОН** тасвири ягон муаммо ба воситай чумла ё шеър, ки чавобро талаб мекунад; чист он?

**ЧИСТОНГЎЙӢ** гуфтани чистон; ёфтани чистон; мусобиқаи чистонгўиву чистонёбӣ байни ду ва ё зиёда ашхос.

**ЧИСТОНЁБӢ** пайдо кардани чавоби муаммои ба воситай чистон додашуда.

**ЧАВОБ** сухан ё гапе, ки дар посухи (ё ба ивази) пурсише гуфта мешавад.

**ЧАВОБИЯ** чавоб, посух, ки ба тарзи хаттӣ навишта шуда бошад.

**ЧОДУЗАБОН** сухангӯйи моҳир, бо гап ҳамаро дар ҳайрат гузоранда.

**ЧОДУЗАБОНӢ** суханони ҷаззоб ва тасхиркунанда гуфтан, бо сухан ба дил роҳ ёфтани.

**ЧОДУСУХАН** шоире, ки суханаш дилрабо, мафтункунанда ва монанди сеҳру ҷоду таъсирбахш аст.

**ЧОНИШИН** ҳиссаи нутқе, ки ба ҷойи исму сифату шумора меояд.

**ЧУМЛА** як калима ё якчанд калимаи аз ҷиҳати грамматикий ва овой муташаккил, ки як фикри томро ифода мекунад: ҷумлаи содда, ҷумлаи мураккаб, ҷумлаи ҳабарӣ, ҷумлаи саволӣ, ҷумлаи хитобӣ, ҷумлаи пайрав ...

**ЧУМЛАБАНДӢ** тарзи гуфтор, шакли ифодаи фикр.

**ЧУМЛАПАРДОЗ** он ки фикрашро хуб ифода мекунад, суханпардоз; устоди сухан, суханвар.

**ШАКАРГУФТОР** ширинасухан, ширинзабон, хушгап.

**ШАКАРГУФТОРИ** ширинасухани, ширинзабонӣ.

**ШАКАРДАҲОН** қиноя аз ширинасухан, хушгап.

**ШАКАРЛАҲҶА** қиноя аз ширинзабон, ширинасухан.

**ШАКАРХАНДА** табассум, табассуми зерилабӣ, ҳандаи латифи ишваомезона.

**ШАМШЕРЗАБОН** қиноя аз теззабон, бурросухан; устоди сухан.

**ШАМШЕРҚАЛАМ** адаби қалами таҳрираш фасехи гузарову таъсирбахш.

**ШАРҲ** баён, тавзеҳ ва маънидод кардани ягон масъалаи илмӣ; шарҳи ҳол баёни аҳвол ва зиндагонии шахсӣ, ҳолнома; китобҳое, ки маҳсус дар тавзеҳ ва баёни ягон асар навишта мешавад: шарҳ додан (кардан) маънидод кардан, баён кардани мазмуни ҷизе.

**ШАРҲДИҲАНДА** он китобе ё масъалаэро шарҳ дода ҷойҳои душвори онро мефаҳмонад.

**ШЕВА** тарзи талаффузи маҳал ва ҷойи муайяне, лаҳҷа.

**ШЕЪР** сухани мавзуни қофиядор, асари бадеие, ки ба ин тарз навишта шудааст: шеър бастан, шеър гуфтан, шеър ҳондан; шеъри “нав” ашъори дар шакли нав, ки дар солҳои охир расм гардид; шеъри сафед, шеъри нав.

**ШЕЪРШИНОС** он ки дақоқи маъниӣ ва қоидаву қонунҳои шеърро медонад.

**ШИРИНКАЛОМ** хушсухан, хушгап.

**ШИРИНЛАБ** хушгуфтор, хушгап, гуфтораш фасеху балег; сифати маҳбуба.

**ШИРИННАФАС** он ки сухани ў ба шунаванда таъсирбахш аст, одами хушсўҳбат, шириңгуттор.

**ШУКРНОМА** навиштае, ки дар он миннатдорӣ аз некии касе баён ёфтааст, номаи шукрона, номаи миннатдорӣ, шукрия.

**ЭЗОҲ** возеҳ ва равshan кардани матлабе; шарҳ, тавзеҳ; эзоҳ додан шарҳ додан, тафсил кардан, баён кардан.

**ЭЗОҲДИҲАНДА** шарҳдиҳанда, тафсиркунанда.

**ЭЗОҲДИҲӢ** шарҳу тавзеҳ додан, баён.

**ЭНСИКЛОПЕДИСТ** донишманди ҳамаи соҳаҳои илм, аллома.

**ЭНСИКЛОПЕДИЯ** китоби маҳсуси ба шакли луғат тартиб додашуда, ки дар он дар бораи ҳама ё як соҳаи дониши инсон маълумоти илмӣ ҷамъ оварда шудааст,

**ЭТИМОЛОГ** мутахассиси соҳаи этимология, пажӯҳишгари решашиносии калимаҳо.

**ЭТИМОЛОГИЯ** як соҳаи забоншиносӣ, ки пайдоиши калимаҳоро меомӯзад; пайдоиши калима, решашиносии вожаҳо.

**ЭТНОЛИНГВИСТ** муҳаққиқи забон ва хусусиятҳои этнографии як ҳалқ.

**ЭТНОЛИНГВИСТИКА** бахши илми забоншиносӣ, ки алоқа ва муносабати байни забон ва хусусиятҳои этникро меомӯзад.



### ИХТИСОРОТ:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| А. Ҷ. – Абдураҳмони Ҷомӣ      | С. А. – Садриддин Айнӣ        |
| А. Ф. – Абулқосим Фирдавсӣ    | С. У. – Сотим Улуғзода        |
| А. Ш. – Аминҷон Шуқӯҳӣ        | С. Ш. – Саъдии Шеързӣ         |
| А. Б. – Алӣ Бобоҷон           | С. С. – С. Саидмуродов        |
| А. Д. – Абдусалом Деҳотӣ      | С. Т. – Саттор Турсун         |
| Б. А. – Б.АЗИЗӢ               | Л. К. – Латофат Қенчаева      |
| Б. Ғ. – Бобоҷон Ғафуров       | М. А. – Муҳаммад Авғӣ         |
| Б. О. – Болта Ортиқзода       | М. Ш. – Муҳаммадҷон Шукуров   |
| Ғ. М. – Ғаффор Мирзо          | М. Т. – Мирзо Турсунзода      |
| З. Ш. – Зайнулобидини Шервонӣ | М. М. – Мардон Муҳаммадиев    |
| З. В. – Зайниддин Восифӣ      | Н. Ҳ. – Носири Ҳусрав         |
| Ҳ. К. – Ҳаким Карим           | Н. М. – Носирҷон Маъсумӣ      |
| Ҳ. И. – Ҳасан Ирфон           | Ү. З. – Убайди Зоконӣ         |
| Ҳ. Р. – Ҳафиз Рауф            | Ӯ. Қ. – Ӯрин Қӯҳзод           |
| П. Т. – Пӯлод Толис           | Ф. Н. – Фотех Ниёзӣ           |
| Р. М. – Раҳими Муслмониён     | Ф. М. – Фазлиддин Муҳаммадиев |
| Р. Ҷ. – Раҳим Ҷалил           | Ҷ. И. – Ҷалол Икромӣ          |
| Р. Ғ. – Раззоқ Ғаффоров       | Ш. Ҳ. – Шодон Ҳаниф           |
|                               | Ю. А. – Юсуф Акобиров         |

Ч 78 Чориев, Т.Р., Кабиров М., Мажитова, С.Ж. Забони точиқӣ 10 [Матн]: китоби дарсӣ синфи 10 / Т. Чориев [ва диг.]. – Тошканд: Маркази таълими Республика, 2022. – 224 саҳ.

ISBN 978-9943-8460-3-6

УҶК 811.222.8(075.3)  
КБК 81.2(5Тож)я72

O‘quv nashri

## ONA TILI

*Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining  
10-sinf o‘quvchilari uchun darslik*

*(Tojik tilida)*

Муҳаррир	Чумъаназар Эшонқулов
Муҳаррири техникӣ	Лина Хижова
Рассом ва дизайнер	Иброҳим Пўлатов
Саҳифабанд	Феруза Ботирова
Мусахҳех	Рӯзиқул Чумаев

Ба чопаш .....2022 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/8.  
Гарнитураи Ариал. Бо усули оғсет чоп шудааст.  
Чузъи чопии шартӣ 26,04. Чузъи нашриву ҳисобӣ 22,77.  
Теъдоди нашр .....нусха. Фармоиши № 22-208

**Чадвали нишондоди ҳолати китоби дарсии ба ичора  
диҳанда**

№	Ному насаби донишомӯз	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифттан	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои роҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Чадвали болой ҳангоми ба ичора додан ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи роҳбари синф аз рӯйи меъёрҳои зерин пур карда мешавад:**

Нав	Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоб ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва хатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қач шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд хатҳо қашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нав таъмир гашта, дар баъзе саҳифаҳо хат кашида шудаанд.
Ғайриқаноатбахш	Муқова даридааст ва ба ба рӯйҳояш хат кашида шудааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё ки умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, хат кашида, ранг карда партофта шудааст. Китобро барқарор карда намешавад.